



Маркази миллии қонунгузории назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Национальный центр законодательства
при Президенте Республики Таджикистан



National center of legislation under the
President of the Republic of Tajikistan

Қонунгузорӣ Законодательство Legislation

№ 1 (41), 2021
январ – март

Мачаллаи «Қонунгузорӣ»-и Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 31 майи соли 2018 ба Номгӯи мачалла ва нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи Олии Аттестационии (КОА) назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида, дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст.

Мачалла дар Базаи маълумотҳои таҳлилии – Шохиси илмии тақризшавандай Россия шомил аст.

Нашрияи мазкур дар ҳамкории муштарақ бо Барномаи «Мусоидат ба давлатдории хукуқӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ»-и GIZ (Ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкории байналмилаӣ) нашр мешавад.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкории байналмилаӣ) барномаи мазкурро бо супориши Вазорати федералии ҳамкории иқтисодӣ ва рушди Олмон (BMZ) иҷро менамояд.

Хулосау ақидаҳо ва шарҳу тафсири дар нашрияи мазкур зикргардида мавқеи муаллифон буда, мавқеи GIZ ё BMZ-ро инъикос наменамоянд.

Шумораи маҳдуди мачалла ба фурӯш бароварда мешавад.

* * *

Журнал «Законодательство» Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан 31 мая 2018 года включен в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) при Президенте Республики Таджикистан. Зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан.

Журнал также включен в Аналитическую базу данных – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Данное издание публикуется совместно с Программой GIZ «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии».

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германское общество по международному сотрудничеству) осуществляет эту программу по заказу Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Приводимые в настоящем издании данные, заключения, мнения и интерпретации являются позицией авторов и никак не могут рассматриваться как отражающие позицию GIZ или BMZ.

В розничную продажу журнал поступает в ограниченном количестве.



Нашркунанда:

giz
Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**САРМУҲАРРИР
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

Саидзода Иззатулло Ҳабибулло – номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент
кандидат юридических наук, доцент

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Насридинзода Эмомалий Сайфиддин,
доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор,
узви вобастаи Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон

доктор юридических наук, профессор,
член корреспондент Национальной
Академии наук Таджикистан

Алимов Суробшо Юсуфшоевич,
доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор
доктор юридических наук, профессор

Маҷидзода Ҷураҳон Зоҳир,
доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор
доктор юридических наук, профессор

Муртазозода Ҷамшид Сайдалий,
доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор
доктор юридических наук, профессор

Ғафурзода Абдуҳалил Давлаталий,
доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор
доктор юридических наук, профессор

Диноршоҳ Азиз Мӯсо,
доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор
доктор юридических наук, профессор

Азиззода Убайдулло Абдулло,
доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор
доктор юридических наук, профессор

Соҳибзода Муҳаммадҷон Маҳмадалий,
номзади илмҳои хуқуқшиносӣ
(муовини сармуҳарир)

кандидат юридических наук
(заместитель главного редактора)

Маҳмадшода Фарҳод Абдураҳмон,
номзади илмҳои хуқуқшиносӣ
кандидат юридических наук

Абдуллоев Парвиз Саъдуллоевич,
номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент
кандидат юридических наук, доцент

Соӣов Зайниддин Маҳмадшарифовиҷ,
номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент
кандидат юридических наук, доцент

Бобокалонов Гоиб Мерғанович,
номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент
кандидат юридических наук, доцент

МУҲАРРИРОН: Искандаров С.
РЕДАКТОРЫ: Таиров С.С.

ШЎРОИ МАШВАРАТИЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рахмон Озода Эмомалий,

Роҳбари Дастигоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон, номзади илмҳои хуқуқшиносӣ

Руководитель исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан, кандидат юридических наук

Ализода Зариф,

Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
масъалаҳои хуқуқӣ-намояндай комилхукуки Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор
Помощник Президента Республики Таджикистан по правовой
политике-полномочный представитель Президента
Республики Таджикистан в Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, доктор юридических наук, профессор

Рахмон Юсуф Аҳмадзод,

Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Генеральный прокурор Республики Таджикистан

Маҳмудзода Маҳкам Азам,
профессор, академики Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон

профессор, академик Национальной Академии
наук Таджикистан

Шермуҳаммад Шоҳиён,

Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Председатель Верховного суда Республики Таджикистан

Қаландарзода Мавлуда Сатторӣ,

Раиси Суди Олии иқтисадии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади

илмҳои хуқуқшиносӣ

Председатель Высшего экономического суда

Республики Таджикистан, кандидат юридических наук

Бобозода Умед,

Ваколатдор оид ба ҳукуки инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,

номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент

Уполномоченный по правам человека в Республике

Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент

Саидвализода Барно Саиднабӣ,

Сардори Ҳадамоти иҷроӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон, номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент

Начальник Службы исполнения при Правительстве
Республики Таджикистан, кандидат юридических наук,
доцент

Худоёрзода Баҳтиёр Табар,

Раиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии

Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои хуқуқшиносӣ,

дотсент

Председатель Центральной комиссии по выборам и

референдумам Республики Таджикистан, кандидат

юридических наук, доцент

Чонибдори густариши гуногунандешӣ будани маҷалла маънои ҳамақида муаллифон будани ҳайати таҳририяро ифода
наменамояд. Масъулият барои интихоб ва дақиқии далелҳо ва иқтибосҳо бар зиммаи муаллифон аст.

Ба даствависхое, ки барои нашр пешниҳод мегарданд, тақриз дода намешавад ва баргардонида намешаванд. Ҳангоми
истифодай маводи маҷалла истинод ба сарчашма ҳатмист.

Точки зрения редакционной коллегии и авторов не всегда совпадают. Ответственность за подбор, точность фактов, цитат и
данных несут авторы опубликованных материалов.

Рукописи, предоставляемые для опубликования, не рецензируются и не возвращаются. При использовании материалов
настоящего издания ссылка на источник обязательна.

МУНДАРИЧА

СОДЕРЖАНИЕ

12.00.01 – НАЗАРИЯ ВА ТАЪРИХИ ҲУҚУҚ ВА ДАВЛАТ; ТАЪРИХИ ТАЪЛИМОТ ОИД БА ҲУҚУҚ ВА ДАВЛАТ

12.00.01 – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ

Шарифзода С.Ш. Мафхуми соҳибихтиёри давлат дар робита бо нуқтаҳои назари гуногуни илм.....5-9

Ходжисбаева Н.Д. Эффективность правоприменительной деятельности в Республике Таджикистан: проблемы и пути преодоления.....10-15

Зариф У.М. Анализ регуляторного воздействия как перспективный этап нормотворческой деятельности в Республике Таджикистан.....16-20

12.00.02 – ҲУҚУҚИ КОНСТИТУЦИОНӢ, МУРОФИАИ СУДИИ КОНСТИТУЦИОНӢ; ҲУҚУҚИ МУНИСИПАЛӢ (НИЗОМИ НАМОЯНДАГӢ)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС; МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА)

Яқубова С.Н. Порядок повторного рассмотрения законов, возвращенных Президентом Республики Таджикистан.....21-24

Шеров Ш.З. Концепсияи чавобгарии ҳуқуқии конституционӣ дар Чумхурии Тоҷикистон.....25-29

12.00.03 – ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНӢ; ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРӢ; ҲУҚУҚИ ОИЛАВӢ; ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСӢ

12.00.03 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Муртазозода Дж.С. Имущественные отношения и правовая природа дехканских (фермерских) хозяйств.....30-37

Бобоҷонзода И.Х. Абдуллоzода З.Ф. Проблемаҳои ҳуқуқии эътиборнокии моддии созишномаи арбитражӣ.....38-48

Аминова Ф.М. Влияние религии на правоотношения по применению вспомогательных репродуктивных технологий.....49-52

Каримзода Р.М. Таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарҳангӣ.....53-58

Ҷураи А.М. Ҳолматова С.А. Такмили тичорати электронӣ ҳамчун шакли муомилот дар паст намудани ҳароҷоти транзаксионӣ.....59-63

Қодиров С.Т. Объекти ҳуқуқ ва объекти муносабатҳои ҳуқуқӣ-гражданӣ.....64-67

Эмомова К.И. О некоторых проблемах приобретения родительских прав мужчинами в Республике Таджикистан и Российской Федерации.....68-71

12.00.04 – ҲУҚУҚИ МОЛИЯ; ҲУҚУҚИ АНДОЗ; ҲУҚУҚИ БУЧЕТӢ

12.00.04 – ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

Абдураҳимзода Ф.Д. Асосҳои ҳуқуқии идоракуни молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ.....72-76

12.00.06 – ҲУҚУҚИ ЗАМИН; ҲУҚУҚИ САРВАТҲОИ ТАБИЙ; ҲУҚУҚИ ЭКОЛОГӢ; ҲУҚУҚИ КИШОVARЗӢ

12.00.06 – ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО

Қодирзода М.А. Ҳамкории байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист.....77-83

**12.00.08 – ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТИ ВА КРИМИНОЛОГИЯ; ҲУҚУҚИ ИЧРОИ ҶАЗО
12.00.08 – УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Бахридинзода С.Э. О некоторых проблемах уголовного преступка.....	84-88
Абдуллаева Р.А. Рустемова Г.Р. Проблемы коррупции в сфере здравоохранения в странах Средней Азии: в Республиках Таджикистан и Казахстан.....	89-95
Қобилов Б.Қ. Низоми чораҳои пешгири тибқи Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	96-100
Нарзулозода С.С. Масъалаҳои танзими ҳуқуқии оқибатҳои чинояти пешбинишудаи моддаи 212 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	101-106
Рахимзода У.Х. Криминальная характеристика личности преступника при вовлечении несовершеннолетнего для совершения преступления.....	107-114
Шарифзода Р.Ф. Таҳлили аломатҳои объективии чинояти дар хатар монандан.....	115-119

12.00.10 – ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЙ; ҲУҚУҚИ АВРУПО

12.00.10 – МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО

Мамадамонов У.М. Факторы имплементации норм права Всемирной торговой организации (ВТО) в национальное законодательство Республики Таджикистан.....	120-124
Давлатов Х.Х. Анализ основных положений Международной конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 года.....	125-128
Рахмонзода Ш. Международно-правовое сотрудничество Республики Таджикистан по проблемам изменения климата.....	129-134
Акбарализода Дж.А. Соотношение норм Конвенции о правах инвалидов и законодательства Республики Таджикистан.....	135-141

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ҶАВОН

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Раҷабзода Х.Н. Тадқиқоти техникӣ- криминалистии ҳӯҷҷатҳо: таҳлили ретроспективӣ.....	142-147
Самандари Қ. Экстрадитсия дар мурофиаи чиноят.....	148-155
Шерзода Б.С. Вазъи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар ҳукуки ҳусусии римӣ.....	156-160

ГУНОГУН

РАЗНОЕ

Аҳмадзода З.Қ. Ҳаётзода А.Б. Мактаби сиёсии Пешвои Миллат – Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳизби мардумӣ ва нерӯи пешбарандай ҷомеа.....	161-164
---	---------

ИТТИЛООТ

ИНФОРМАЦИЯ

Навигариҳои қонунгузорӣ дар соҳаи замин, кишоварзӣ ва экологӣ.....	165-167
Навигарии қонунгузории соҳаи соҳтори давлатӣ, мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ.....	168-174
Навигарии қонунгузорӣ дар соҳаи гумruk.....	175
Навигарии соҳаи қонунгузории гражданӣ, соҳибкорӣ ва оиласвӣ.....	176-177

12.00.01 – НАЗАРИЯ ВА ТАЪРИХИ ҲУҚУҚ ВА ДАВЛАТ; ТАЪРИХИ ТАЪЛИМОТ ОИД БА ҲУҚУҚ ВА ДАВЛАТ

12.00.01 – ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ



УДК: 342.156

Шарифзода Сайдӣ Шариф,

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

E-mail: Sadi_m-90@mail.ru

Тел.: (+992) 918-99-59-09.

МАФҲУМИ СОҲИБИХТИЁРИИ ДАВЛАТ ДАР РОБИТА БО НУҚТАҲОИ НАЗАРИ ГУНОГУНИ ИЛМӢ

Калидвоҷаҳо: мағҳуми соҳибихтиёри; хусусиятҳои соҳибихтиёри; таҳқими истиқолият; манфиатҳои миллӣ; мағҳуми соҳибихтиёри давлат; нуқтаҳои назар оид ба соҳибихтиёрии давлат.

Ключевые слова: понятие суверенитет; особенность суверенитета; укрепление независимости; национальные интересы; понятие государственного суверенитета; взгляды на суверенитет государства.

Keywords: concept of sovereignty; feature sovereignty; strengthening independence; national interests; concept of state sovereignty; views on the sovereignty of the state.

Бистунух соли сипаришудаи соҳибихтиёри давлати Тоҷикистон бори дигар собит менамояд, ки ҳимояи музafferиятҳои истиқолияти давлатӣ, таҳқими истиқолияти миллӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ дар шароити афзоиши таҳдидҳо ва хатарҳои ҷаҳонӣ вазифаи аввалиндарачаи давлат, ҷомеа ва ҳар шаҳрванди Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Бесабаб нест, ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳқими истиқолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд эълон мешавад [1, модда 43].

Соҳибихтиёри давлатӣ дар замони муосир яке аз проблемаҳои актуалӣ, рӯзара ва мубоҳисавӣ дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ва ҳориҷӣ мебошад. Аз ин рӯ, ба таҳлили воқеии ин андешаҳо ва назарияҳо таваҷҷӯҳи бештар дода истодаанд. Дарки амиқи ин андешаҳо ва назарияҳо, ки муаллифонашон кӯшиш ба ҳарҷ дода истодаанд, вазифаи муҳими олимон ва муҳаққиқон маҳсуб мешавад.

Соҳибихтиёри ҳамчун истилоҳи ҳуқуқӣ маънии волоияти ҳокимияти давлатӣ дар дохил ва мустақил будани давлатро дар сатҳи байналмилалӣ ифода мекунад. Соҳибихтиёри, ҳамчун яке аз нишонаҳои давлат, аз ибтидои пайдоишаш боиси баҳсҳои зиёде шуда

истодааст ва консепсияи умумиэътирофшудаи он ҳанӯз таҳия нашудааст, вале аз ҷониби баъзе олимону муҳаққиқон соҳибихтиёри чун нишонаи давлат эътироф мешавад. Масалан, Жан Бодеи соҳибихтиёри давлатро аломати асосии давлат арзёбӣ намуда, зери мағҳуми соҳибихтиёри «ҳокимияти доимӣ ва мутлақи давлатро» мефаҳмад [2, с. 133]. Профессор Р.Ш. Шарофзода (Р.Ш. Сотиволдиев) қайд мекунад, ки давлат ин ташкилоти соҳибихтиёр, ҳудудӣ ва ҳокимиятии ҷомеа мебошад, ки идоракунии ҷомеаро бо мақсади таъмини тартибот, назму субот ва рушди ҷомеа амалӣ мекунад [3, с. 137]. Аз мағҳуми пешниҳод шуда, бар меояд, ки профессор Р.Ш. Шарофзода соҳибихтиёриро яке аломатҳои асосии давлат эътироф намудааст, зоро давлатҳои навташкили муосир дар мадди аввал соҳибихтиёри хешро ба ҷомеаи ҷаҳон эълон мекунанд. Мутафаккири дигар Томас Гоббс қайд мекунад, ки моҳияти давлат, ҳокимияти олий ва соҳибихтиёри танҳо дар шахсияти як монарх ифода мегарданд. Ба ақидаи мутафаккир, соҳибихтиёри мансуб ба давлат аст [4, с. 213].

Бо дарназардошти ин андешаҳо оид ба мағҳуми «Соҳибихтиёри» дар адабиёти илмӣ фикру андешаҳои зиёд ва гуногун ҷой дорад. Масалан, Соҳибихтиёри, ба андешаи Жан

Боден, «ҳокимияти мутлак ва доимист, ки онро римиҳо чун неъмат унвонӣ кардаанд ва он маъни амалий намудани ҳокимияти волои фармонравоиро дорад». Тибқи ин таъриф, ду сифати хоси соҳибихтиёрий муайян мешаванд: якум, мутлақ будани ҳокимияти соҳибихтиёрий, ба маъни ин ки ҳокимият бо ягон фишанг маҳдуд намешавад. Дуввум, ҳокимияти соҳибихтиёрий доимист, яъне бо муҳлат ё давраи муайян маҳдуд намешавад, зоро, ба андешаи Боден, ҳокимияти муваққатӣ дере нагузашта аз байн меравад [5, с. 276]. Г.Гротсий дар асари худ инкишофи назарияи соҳибихтиёриро таҳлил намуда, қайд мекунад, ки соҳибихтиёрий ин ҳокимияти олий буда, амалишавии он таҳти назорати касе нест ва бо салоҳияти касе маҳдуд намешавад [6, с. 2]. Ҳамзамон метавон гуфт, ки Г.Гротсий назарияи соҳибихтиёрии бечунучарои ҳалқиро эътироф намекунад, зоро ба андешаи ў сарфи назар аз пайдоиши шартномавии давлат, мардум ба ҳокимияти монарх итоат мекард. Яъне ба аншеаи Гротсий соҳибихтиёрий ҳамчун соҳибихтиёрии давлат фаҳмида мешавад.

Ба андешаи профессор Шарофзода Р.Ш. соҳибихтиёрии давлат - волоият ва мустақилияти ҳокимияти давлатӣ мебошад. Давлати соҳибихтиёрий - давлатест, ки дорои ҳокимияти давлатии воло ва мустақил аст [3, с. 169]. Жан Жак Руссо дар асари худ «Шартномаи ҷамъиятий» назарияи соҳибихтиёрии давлатро таҳқик намуда, қайд мекунад, ки соҳибихтиёрий, мутлақият, тобеъ набудан, ҷудонашаванда ва тақсимнашаванда будани ҳокимияти ҳалқ аз иродai муайяни омма вобаста аст [7, с. 210-212]. Қайд кардан зарур аст, ки ҷузъи давлатдории миллӣ ин соҳибихтиёрий аст. Чунончи, А. Имомов соҳибихтиёрии давлат, соҳибихтиёрии ҳалқ ва соҳибихтиёрии миллатро чудо намуда, менависад, ки миллати тоҷик «қисми таркибии ҳалқи Тоҷикистон буда, дорои ҳусусиятҳои ба ҳуд хос аст». Истиқлолияти давлатӣ ҷузъи соҳибихтиёрии давлатӣ (дар баробари ҳокимияти олии давлатӣ ва ваҳдати он) эътироф мешавад [8, с. 8-9].

Аз ин рӯ, омӯзиши ҳаматарфа ва айни андешаҳо ва назарияҳо вобаста ба соҳибихтиёрии давлат дар шароити таҳдидҳо ва ҳатарҳои нави ҷаҳонишавӣ мувоғики мақсад аст. Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Раҳмон Д.С. қайд мекунад, ки ҷаҳонишавӣ аз ҷумлаи падида ё ҳодисаи мураккаби иҷтимоӣ-

сиёсист, ки то ҳанӯз дар шаклу навъҳои мухталиф бо суръати барқосо бидуни ягон қонунияти даркшаванда бо авомили мухталифи даркшавандау даркнашаванда рушду нумӯъ менамояд. Амвочи пурталотуми он чун уқёнуси саркаши дар натиҷаи тундбод ба ғазабомада бидуни ягон навъ меҳрубонӣ ва дилсӯзӣ сарҳадҳои давлатҳоро убур намуда, на танҳо ба фарҳангу тамаддун, балки ба хонаи ҳар як нафар чун «меҳмони ноҳонда» сар мехалонанд [9, с. 99.]. Аз ин андешаҳо бармеояд, ки ҷаҳонишавӣ ба фарҳангу тамаддун, ба хонаи ҳар як нафар ва ҳатто ба соҳибихтиёрии давлатӣ таъсири манғӣ расонида метавонад.

Муҳаққики ҷавон Далер Сафарализода дар диссертасияи номзадии худ қайд мекунад, ки ҷаҳонишавӣ ҳамчун зуҳуроти аср таъсири худро ба тамоми соҳаҳои ҳаёти давлативу ҷамъиятий расонида, падидаи соҳибихтиёрий, ки дар он мустақилияти низоми ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ифода мейёбад, зери таъсири қарор мегирад [10, с. 47]. Муҳаққики дигар андешаҳояшро оид ба баланд бардоштани шуури ҳуқуқӣ, дар шароити таҳдидҳо ва ҳатарҳои нави ҷаҳонишавӣ иброз намудааст [11]. Бинобар ин, ҳифзи соҳибихтиёрии давлатӣ ва манифтаҳои миллӣ махсусан дар шароити ҷаҳонишавӣ ба мадди аввал баромада истодаанд. Ҷаҳонишавӣ ҳуд падидаи нави ҳаёти ҷомеаи мутамаддин буда, паҳлӯҳои ҳам мусбӣ ва ҳам манғӣ дорад. Маҳз паҳлӯҳои манғии ҷаҳонишавӣ, аз ҷумла фишори давлатҳои абаркудрат ба давлатҳои рӯ ба инкишоғниҳода, муборизаи ширкатҳои бонуғузи молиявию иқтисодии ҷаҳонӣ барои азҳуд намудани заҳираҳои нави ашёи ҳом, пеш аз ҳама нафту гази табиӣ, ворид гаштани падидаҳои заравари фарҳанги бегона, вусъати воситаҳои технологӣ ва паҳн гаштани иттилооти ғаразнок ва ғайривоқӣ вазъи аслии нуғузи давлати соҳибииҳо ҳалалдор мекунанд.

Маҳз ҳамин паҳлӯҳо ва зуҳуроти манғии ҷаҳонишавӣ, ки солҳои охир бо суръати баланд паҳн шуда истодаанд, ҳимояи манғиатҳои миллии давлатҳои соҳибихтиёро тақозо мекунанд. Дар акси ҳол манғиатҳои миллӣ поймол гашта, пойдории истиқлолияти давлат зери ҳатар мемонад. Дар шароити вусъати ҷаҳонишавӣ ҳимояи музafferиятҳои истиқлолияти давлатӣ ва манғиатҳои миллӣ ҳадафи стратегии давлат ва ҷомеаи тозабунёди Тоҷикистон маҳсуб мешавад.

Бар замми ин, дар чаҳони мутамаддин якҷоя бо раванди ҷаҳонишавӣ андешаҳо ва назарияҳои муҳталиф, пеш аз ҳама дар ҷомеаи Ӯарб пахн шуда истодаанд, ки манфиатҳои миллиро ҳалалдор мекунанд. Назарияи давлати ҷаҳонӣ, андешаҳо дар ҳусуси муҳим набудани соҳибихтиёри давлат, аҳамияти аввалиндарача доштани манфиатҳои умумиҷаҳонӣ ва баръакс, дуюмдарача будани манфиатҳои миллӣ, кӯшиши як қатор муҳаққиқони гарбӣ дар бахши бахшидани нуғузи баландтар ба санадҳои байналмилалӣ дар муқоиса бо ҷоннигӣ манфиатҳои миллӣ ба манфиатҳои миллӣ таъсири манфи мерасонанд. Маҳз дар шароити имрӯзai пахн гаштани ин қабил андешаҳо, даъватҳо ва назарияҳои ҷаҳонигаро зарур аст, ки зимни пешбарии назарияҳои миллӣ, пеш аз ҳама назарияи давлати миллӣ, соҳибихтиёри давлатӣ, манфиатҳои миллӣ ҳамаҷониба ва мунтазам хифз гарданд. Тавре ки Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми ҳуд ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 декабря соли 2016 иброз намуданд: «Бар асари истифодаи кувва ва зӯрӣ дар равобити байналмилалӣ, дар ҳифзи манфиатҳои хеш рӯбарӯ омадани қудратҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, зери фишори нерӯву унсурҳои бегона амалан аз байн рафтани низоми давлатдории як силсила қишварҳо ва вусъати торафт афзояндаи терроризму экстремизм вазъи ҳуқуқи байналмилалӣ хеле заиф шуда, истиқлолияти давлатҳои миллӣ осебпазир гардидааст. Намуна ва пайомадҳои ҷонин вазъро мо дар мисоли Сурия, Ироқ, Либия, Яман ва Афғонистон мебинем» [12, с. 4]. Бинобар ҳамин дар қисми аввали моддаи 1-уми тафсири илмию оммавии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ибораи Ҷумҳурии Тоҷикистон «давлати соҳибихтиёр» омадааст [13, с. 22], ки ин гувоҳи аҳамияти аввалиндарача доштани соҳибихтиёри давлати ҷонин мебошад. Соҳибихтиёри Тоҷикистон, пеш аз ҳама, дар он ифода мейбад, ки давлат самтҳои асосии сиёсати дохилий, яъне роҳу усулҳои тараққиёти ҳудро дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайра, дар сиёсати ҳориҷӣ - тарзу усулҳои муносибат бо давлатҳои ҳориҷӣ ва умуман ҷомеаи ҷаҳониро мустақилона муйян менамояд.

Дигар масъалаи муҳим ва актуалӣ ин моҳият ва ҳусусиятҳои соҳибихтиёри давлат мебошад. Профессор Шарофзода Р.Ш. қайд мекунад, ки мафҳуми соҳибихтиёри давлатро

одатан ду ҳусусияти муҳими ҳокимиюти давлатӣ муйян мекунанд: 1) волоияти ҳокимиюти давлатӣ мустақилияти ҳокимиюти давлатӣ [14, с.141]. Профессор Э.С. Насридинзода ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир намуда, соҳибихтиёри давлатро чун сарвари давлатӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ маънидод менамояд [15, с. 22]. Р.Т. Мухаев менависад, ки ҳусусияти муҳими соҳибихтиёри давлатӣ дар бартарӣ доштани соҳибихтиёри ҳокимиюти давлатӣ аз дигар мақомоти дохилидавлатӣ ва ё дар муносибат бо давлатҳои дигар ифода мейбад [16, с. 202]. В.Н. Хропанюк соҳибихтиёри давлатро чун «моликияти ҳокимиюти давлатӣ мефаҳмад, ки бартарӣ ва мустақилияти ин ё он давлатро нисбат ба дигар давлатҳо ифода мекунад[17, с. 60-61]. Далер Сафарализода бо дарназардошти таҳқиқи адабиёти илмӣ ақидаҳои олимонро ба ду ғурӯҳ тақсим намуда, қайд мекунад, ки ғурӯҳи якуми олимон И.Д. Левин, Н.А. Ушаков, А.Н. Велегжанин, А. Кондрашев, В.В. Горюнов, А.Р. Ҳалатов ва дигар муаллифон соҳибихтиёри давлатро чун ҳусусияти муҳими давлат арзёбӣ намуда, ҳукмронии онро дар ҳудуди муйян ва мустақилияти давлатро дар муносибатҳои байналмилалӣ баҳогузорӣ менамоянд. Ғурӯҳи дуюми олимон Н.А. Ушаков, И.П. Трайнин, С.С. Алексеев, Н.Б. Пастухова, А.Ю. Мамичев ва дигарон дар корҳои илмии ҳуд соҳибихтиёри давлатро чун ҳукмронии ҳокимиюти давлатӣ дар дохили қишвар ва истиқлолияти он аз ҳама гуна ҳокимиюти дигар дар муносибатҳои байналмилалӣ арзёбӣ менамоянд [10, с. 47].

Бо дарназардошти таҳқиқи адабиёти илмӣ ва нуқтаҳои назари дар боло зикршуда ҷонин мафҳуми соҳибихтиёри давлат ва ҳусусиятҳои онро пешниҳод намудан мумкин аст.

Соҳибихтиёри нишонаи асосии давлат мебошад, ки волоияти ҳокимиюти давлатӣ дар дохил ва мустақилияти онро дар сатҳи байналмилалӣ ифода намуда, самтҳои сиёсати дохилий ва ҳориҷиро мустақилона муйян ва амалӣ мегардонад.

Соҳибихтиёри давлатӣ ҷонин ҳусусиятҳои ба ҳуд ҳос дорад:

1. Соҳибихтиёри нишонаи асосии давлат мебошад.
2. Соҳибихтиёри давлат волоияти ҳокимиюти давлатиро ифода мекунад.
3. Волоияти ҳокимиюти давлатӣ дар он ифода мейбад, ки давлат мустақилона

идоракунии чомеаро анҷом медиҳад, самтҳои стратегии рушди чомеаро муайян мекунад, барномаҳои давлатӣ ва дигар хуччатҳои давлатиро бо дарназардошти ҳадафҳои стратегии рушди миллӣ қабул мекунад.

4. Соҳибихтиёри давлат маъни онро дорад, ки давлат қонунҳо ва санадҳои дигари меъёрии хукуқии дар дохили кишвар барои ҳама ҳатмӣ эҷод мекунад, фазои ягонаи хукуқиро таъмин мекунад, тартиботи ягонаи хукуқиро муқаррар мекунад, чораҳои ҳифзи хукуқӣ, аз он ҷумла чораҳои маҷбурсозии хукуқиро татбиқ мекунад.

5. Соҳибихтиёри давлат мустақилияти ҳокимияти давлатиро дар сатҳи байналмилалӣ ифода мекунад.

Рӯйхати адабиёт:

1. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо тағириру иловаҳо аз 26 сентябри соли 1999, 22 июни соли 2003 ва 22 майи соли 2016 (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). – Душанбе, 2016.
2. Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва хукуқ. – Душанбе, 2011.- 484с.
3. Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва хукуқ.-Душанбе, 2014.-720 с.
4. Томас Гоббс. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского [Текст] / Т. Гоббс. - М., Мысль. 1991. - 478 с.
5. Сотиволдиев Р.Ш. Таърихи афкори сиёсӣ ва хукуқӣ. Китоби дарсӣ. – Душанбе, 2011, – С. 460
6. Гроций Г. О праве войны и мира: Репринт, с изд. 1956 г. - М.: Ладомир, 1994. – 868 с.
7. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. - М.: «КАНОН-пресс», 1998. – 416 с.
8. Имомов А. Соҳибихтиёри Ҷумҳурии Тоҷикистон // Давлат ва хукуқ. Душанбе, 1997. № 1. - С. 8-9.
9. Раҳмон Д.С. Ҳукуқи инсон дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тақвиятёбии тафовутҳои фарҳангӣ-тамаддунӣ: масъалаҳои назарӣ, усулий ва амалӣ-ҳукуқӣ. - дис. док. илмҳои хук. – Д., 2019. – 479 с.
10. Сафарзода Д. Таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ ба низоми хукуқии миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон // диссертсияи ном. илм. хук. Душанбе. -2020. – 217 с.
11. Шарифзода С.Ш. Тарбияи хукуқӣ ҳамчун заманаи баланд бардоштани шуури хукуқӣ дар шароити таҳдидҳо ва хатарҳои глобали. Конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи “Инкишофи низоми давлативу хукуқии Тоҷикистони соҳибистиклол дар шароити хатарҳо ва таҳдидҳои глобали”. Душанбе 15 майи 2019. - С.70-75.
12. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016. – Душанбе, 2016.
13. Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2009.- 520 с.
14. Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи давлат ва хукуқ.-Душанбе, 2018.- 784 с.
15. Насриддинзода Э.С. Назарияи давлат ва хукуқ. - Душанбе, 2019.
16. Мухаев Р.Т. Политология: учебник для вузов. Изд. 2-е. -М.: «Приор-издат», 2005. - 432 с.
17. Храпанкҷ В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных заведений / Под ред. В.Г. Стрекозова-М., «Дабаҳов, Ткачев, Димов». - 1995. – 384 с.

6. Мустақилияти ҳокимияти давлатӣ дар он ифода меёбад, ки давлат мустақилона самтҳои сиёсати дохилий ва хоричиро муайян мекунад ва онро амалӣ мегардонад, мустақилона ва бе даҳолати бегона дар арсаи байналмилалӣ фаъолият пеш мебарафт, дар ҳалли масъалаҳои умумибашарӣ мустақилона иштирок мекунад ва саҳм мегузорад.

7. Соҳибихтиёри давлатӣ хусусияти сиёсӣ – ҳукуқӣ дорад.

8. Соҳибихтиёри давлат доимист, яъне бо муҳлат ё давраи муайян маҳдуд намешавад, зоро, ҳокимияти муваққатӣ дере нагузашта аз байн меравад.

Аннотация

Мафхуми соҳибихтиёри давлат дар робита бо нуктаҳои назари гуногуни илм

Соҳибихтиёри давлатӣ дар замони мусир яке аз проблемаҳои актуалӣ, рӯзмара ва мубоҳисавӣ дар илми хуқуқшиносии ватаний ва хориҷӣ мебошад. Аз ин рӯ, ба таҳлили воқеии ин андешаҳо ва назарияҳо таваҷҷуҳӣ бештар дода истодаанд. Дарки амиқи ин андешаҳо ва назарияҳо, ки муаллифонашон кӯшиш ба ҳарҷ дода истодаанд вазифаи муҳими олимон ва муҳаққиқон маҳсуб мешавад. Муаллиф дар мақолаи мазкур фикру андешаҳои олимону муҳаққиқонро оид ба соҳибихтиёри давлатӣ таҳлилу омӯзиш намуда, андешаҳои худро оид ба мафхум, моҳият ва хусусиятҳои соҳибихтиёри давлатӣ пешниҳод намудааст.

Аннотация

Понятие государственного суверенитета применительно к разным точкам зрения науки

На современном этапе государственный суверенитет является одним из самых актуальных и дискуссионных вопросов в отечественной и зарубежной юриспруденции. Поэтому большое внимание уделяется реальному анализу этих идей и теорий. Углубленное понимание этих идей и теорий, к которым стремятся их авторы, важная задача для ученых и исследователей. В статье автор анализирует и исследует взгляды ученых и исследователей на суверенитет государства, а также представляет свои взгляды на понятие, сущность и характеристики государственного суверенитета.

Annotation

The concept of state sovereignty in relation to different points of view of science

State sovereignty in modern times is one of the most pressing, topical and controversial issues in domestic and foreign jurisprudence. Therefore, more attention is paid to the objective analysis of these ideas and theories. An in-depth understanding of these ideas and theories that their authors are striving for is an important task for scientists and researchers. In this article, the author analyzes and studies the views of scientists and researchers on the sovereignty of the state, and presents his views on the concept, nature and characteristics of state sovereignty.



УДК: 34.01

Ходжибаева Нигора Дадобоеvна,

докторант PhD Института философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Национальной академии наук Таджикистана.

E-mail: khojibaeva@mail.ru

Тел.: (+992) 928-02-77-17.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Калидвоҷаҳо: татбиқи ҳуқуқ; фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунӣ; шуури ҳуқуқӣ; тарбияи ҳуқуқӣ; дониии ҳуқуқӣ; самаранокии фаъолияти ҳуқуқтатбиқкунӣ; механизми татбиқи ҳуқуқӣ.

Ключевые слова: применение права; правоприменительная деятельность; правовое сознание; правовое воспитание; правовое образование; эффективность правоприменительной деятельности; механизм правоприменительной деятельности.

Keywords: application of the right; law-enforcement activity; legal consciousness; legal education; legal formation; efficiency of law-enforcement activity; mechanism of law-enforcement activity.

Одной из ключевых проблем правоприменительной деятельности является оценка её эффективности. К сожалению, в настоящее время следует констатировать отсутствие научно обоснованных методик оценки эффективности правоприменительной деятельности. Оценка эффективности правоприменения затруднена, прежде всего, в силу отсутствия общепризнанных методологических подходов. Исследование эффективности правоприменительной деятельности определяется использованием системного подхода, который помогает выявить внутреннее единство правового явления, взаимосвязь и взаимодействие его составных частей.

Причины низкой эффективности (качества) права и правоприменения должны стать объектами более пристального внимания наших ученых. Мы имеем в виду не только юристов, поскольку одни лишь юристы в отрыве от специалистов иного профиля не способны всесторонне оценить ситуацию. Тут нужны совместные усилия юристов, философов, социологов, экономистов, политологов, социальных психологов и т.д. Ведь для определения эффективности права и правоприменения надо рассмотреть целую совокупность детерминант, в том числе степень социально-экономического обоснования правовых решений с учетом их возможных последствий; состояние судебной системы, системы органов исполнительной власти, правоохранительных органов, институтов

гражданского общества; детерминанты социально-культурного характера, особенности правовой культуры, обычаи правоприменения, менталитет, систему социально-правовых ценностей и т.п.

Предлагаются многочисленные пути, методы, механизмы, вариации повышения эффективности такой юридической деятельности государства как правоприменение. Много работ посвящено этой тематике.

Позиция З.С. Байниазовой о том, что эффективно функционирующая правоприменительная деятельность создает оптимальные условия для правового развития общества, [1, с.6] конечно является не абсолютной, и она выступает таковой вместе с другими формами юридической деятельности государства как правотворчество, правоохрана.

Как указывает И.Л. Честнов, для ее решения недостаточно классических социолого-правовых исследований, а тем более анализа догмы права. Как раз «микрофизика» правоприменения – его анализ с позиции действующих факторов – предоставляет возможность качественного анализа эффективности права, проявляющегося в правоприменении. Кроме того, содержание и эффективность правоприменения зависят от учета исторического и социокультурного контекста этой деятельности, в том числе по осмыслению и оценке закона и ситуаций, приздание им социального значения и личностного смысла [6, с. 78].

Основным критерием эффективности правоприменительной деятельности выступает степень исполнения предписаний нормативных правовых актов в государстве. Это предполагает в государстве создание всех условий (политических, социально-экономических, государственно-правовых и иных), которые способны поспособствовать действию норм права.

От эффективности правоприменительной деятельности зависит непосредственно эффективность самого права. Так как эффективность права обусловлена не только и не столько от качества принимаемых законов, но в значительной степени от эффективности их реализации: качества подзаконного нормотворчества, деятельности по непосредственному исполнению предписаний норм права, качества судебных и иных правоприменительных актов, квалификации участников правоприменения и т.д.

В любом обществе и государстве правоприменительная деятельность не освобождена от ошибок и проблем. И каждое государство выбирает свой путь, методику и механизмы решения этих проблем и исправления ошибок. Мы полагаем, что эту работу следует начинать не со стадии реализации права, а в начале формирования механизма правового регулирования, а именно правотворческой деятельности. Эффективность правореализационной и правоприменительной деятельности непосредственно зависит от эффективности правотворческой деятельности государства. Это аксиома правовой науки и практики. Только при условии издания высококачественных законодательных и подзаконных актов, охватывающих максимально круг общественных отношений, полностью отражающих объективную реальность и действительность общества, можно требовать от государственных органов и должностных лиц эффективной правоприменительной деятельности.

Эффективность правоприменительной деятельности государственных органов будет непосредственно зависеть от эффективности действия каждого правового акта и их общую согласованность воздействия на регулируемые общественные отношения. Многочисленность правовых актов, продиктованное многообразием общественных отношений, которые они регулируют, ставят задачу их

упорядочения. Следовательно, это предполагает осуществление упорядочения правовых актов в единую систему и указывает на взаимозависимость правоприменительной деятельности и систематизации не только действующего законодательства и правоприменительных актов, но и правовых актов в целом.

Как известно основой упорядочения нормативных правовых актов в целом выступает Общеправовой классификатор нормативных правовых актов. Но, это классификатор нормативных правовых актов. В силу многообразия и большого количества разновидностей правовых актов, в том числе правоприменительных актов, необходимы совсем иные пути их упорядочения, нежели чем создания общеправового классификатора правоприменительных актов.

Существует и такая позиция, которая указывает на то, что на эффективность правоприменительной деятельности положительно может повлиять признание за судебными органами права правотворческой деятельности или по-другому признание государством судебного правотворчества. Эта позиция в основном аргументируется тем, что нередко в процессе правоприменительной деятельности, в том числе осуществления правосудия, выявляются в действующем законодательстве пробелы, противоречия, неточности или другие формы дефектов правовых норм, которые возможно устранить путем судебного правотворчества. Их устранение даже простым упрощенным правотворческим процессом достаточно длительный процесс, который без сомнения негативно может отразиться на правоприменительной деятельности государства.

Насколько это приемлемо мы полагаем, что это непосредственно зависит от правовой системы общества и как члены общества на сознательном уровне воспринимают судебные акты. Ведь до сих пор каждый гражданин республики относится к судебному акту как к решению, вынесенному в отношении конкретного лица или дела, относящий индивидуальный характер, т.е. как к правоприменительному акту, а не к нормативному акту, имеющий всеобщий, обязательный характер.

Признание судебной практики источником права и таким образом обоснование судебного правотворчества является, по крайней мере, спорным. Суд не создает новых юридических норм, поэтому судебная практика во всех ее проявлениях представляет собой не правотворческую, а правоприменительную и соответствующую праворазъяснительную деятельность. Насколько верна позиция, которая гласит, что признание определенных судебных актов судов высшей инстанции, создаваемых при отправлении правосудия либо в процессе обобщения судебной практики, в качестве правотворческих судебных актов позволит не только решить ряд процессуальных противоречий в деятельности судов, но и совершенствовать применение права посредством устранения или корректировки норм [3, с.23].

По своей природе суд действительно представляет собой правоприменительный орган. Он действительно не создает абсолютно новых правовых норм и не вносит изменений и дополнений непосредственно в действующие законодательные и подзаконные акты. Но деятельность судов нередко сопряжена с отменой, а также изменением смысла и содержания норм права без изменения их текстуального обрамления. Доказательством того выступает практика Конституционного суда Республики Таджикистан, связанная с проверкой конституционности законодательных актов, подзаконных нормативных правовых актов, а также постановлений судов высшей инстанции и практикой судебных органов с проверкой и отменой правовых актов местных органов государственной власти.

Правовая система Республики Таджикистан, как и других республик постсоветского пространства, развивается под воздействием глобальных мировых процессов и в ней проявляются тенденции, характерные большинству правовых систем мира. Одна из подобных тенденций - увеличение значимости суда и принимаемых им актов, а также выход за рамки традиционного понимания теории нормативизма. В данной ситуации особенно остро встают вопросы, связанные с определением соотношения и нормативно-правовым регулированием роли и значимости судебных актов в системе права, а также с определением влияния судебных актов на развитие и функционирование национальной

правовой системы в целом и отдельных ее отраслей, таких как правоохранительная деятельность.

Большое значение на обеспеченность правореализации оказывают политические и экономические факторы, в правовой науке именуемой социальными факторами правовой системы. Социальные факторы, которые состоят из комплекса отдельных элементов, всегда влияли на правовую жизнь государства и определяли приоритетные направления и векторы её развития. Политические факторы связаны с существующим политическим строем, его принципами и закономерностями развития. Такие демократические институты, как многопартийность, плюрализм, свобода слова, представительство интересов общества в работе государственных органов разных уровней и т.д., прозрачность правоприменительной деятельности, бесспорно, создают необходимую благоприятную атмосферу, способствующую реализации права в государстве. Поэтому в данной ситуации велика роль обеспечительных мер со стороны политической власти. Представляется, что такими средствами, в частности, служат принципы разделения властей, независимости судей и демократизма. Следует отметить, что от качества правоприменения непосредственно зависит также решение экономических и социальных задач в обществе и в итоге – уровень развития экономики, социальной сферы государства [5, с. 6]. Эффективность правоприменительной деятельности во многом предопределается достаточностью его финансово-экономического обеспечения.

К факторам, снижающим эффективность правоприменительной деятельности можно отнести следующие:

Неэффективная правотворческая деятельность. Результат неэффективной правотворческой деятельности её пробельность, противоречивость, коллизионность и подготовка в спешке, которые непосредственно сказываются на правоприменительной деятельности, создают благоприятные условия для коррупционных факторов или затрудняют работу правоприменителя. Здесь трудно не согласиться с Ю.А. Горбуль, который отмечает, что обеспечение эффективности реализации права должно закладываться еще на этапе его разработки [2, с. 29]. В свою очередь Т.Я.Хабриева пишет: «Подготовленные в

спешном порядке законопроекты подчас издаются с низким уровнем проработанности их текстов, не только существенно затрудняют их реализацию, но и ведут к правоприменительным ошибкам» [4, с. 64]. Поэтому преодоление всех этих факторов на стадии разработки нормативных правовых актов есть гарантия эффективности её реализации в будущем.

Одним из ключевых факторов снижающих эффективность правоприменительной деятельности, выступает существование в общей системе законодательства на всех уровнях и элементах коллизии между нормами права. Юридическая коллизия носит негативный характер и создаёт определенные неудобства в правоприменительной практике, затрудняет пользование законодательством рядовыми гражданами, культивируют множественные конфликтные ситуации в сфере правового регулирования. Регулирование одних и тех же общественных отношений несколькими противоречащими друг другу актами дает правопримениителю возможность не выполнять ни одного из них. Коллизия права предполагает существование противоречий в действующем законодательстве. Противоречивость законодательства все больше затрудняет реализацию норм права. Это также становится питательной средой для злоупотреблений правом и коррупции в системе государственной власти.

Отсутствие процедуры и механизма применения права. Отсутствие процедуры применения права предполагает отсутствие практических процессуальных механизмов не только применения права, а реализацию норм права в целом. Потому что в процессе применения права также одновременно могут осуществляться другие формы реализации права: применение права, соблюдение запретов или исполнение обязанностей.

Не принятие или запоздалое принятие уточняющих и развивающих законодательные акты подзаконных актов, прямым образом отражается на эффективности правоприменительной деятельности. Чтобы достичь эффективности правоприменительной деятельности в государстве, целесообразно всячески стремиться к сокращению отрыва подготовки проектов подзаконных актов, детализирующие отдельные моменты основного

законодательного акта. Если такой отрыв во времени затягивается, то ряд общих положений законодательства длительное время не осуществляется, так как не установлен порядок применения соответствующих норм. На сегодняшний день в системе законодательства Республики Таджикистан во исполнение законодательных актов не принято огромное количество дополняющих содержание правоприменительной деятельности подзаконных нормативных правовых актов.

Для сокращения промежутка между принятием основного законодательного акта и развивающего его подзаконного акта необходима одновременная подготовка соответствующих проектов. Такие проекты могут готовиться на единой основе, а возникающие в процессе обсуждения изменения легче учесть в подготовленном проекте, чем готовить заново. Однако для того, чтобы она стала системой, следует обратить внимание на опыт комплексного регулирования отношений и обучение сотрудников правовых отделов правительства, министерств и других органов исполнительной власти к подготовке одновременного как основного, так и развивающего подзаконного нормативного акта.

Низкая правовая грамотность населения и квалификация правоприменителя.

Эффективность правоприменительной деятельности находится в прямой зависимости от состояния практики ее реализации гражданами и должностными лицами, а этого можно достичь только при условии высокого уровня правосознания и правовой культуры самого человека и правопримениителя. Только нравственно развитые граждане с высокой правовой культурой и уровнем правосознания могут стать опорой для установления и укрепления законности в государстве и правопорядка в обществе. Формирование у граждан, навыков изучения, уважения к праву – необходимое условие реализации права. Правовая культура помогает гражданину осознать обязательность юридических норм, и способствует её реализации, ведь правовая культура включает также осознание необходимости строгого выполнения требований права.

Применение права зависит от непосредственной квалификации правопримениителя. Как отмечает И.А. Хакимов, довольно высокий уровень квалификации

правоприменителей, оказывающий позитивное воздействие не только на эффективность правоприменительного процесса и его результат, но и воспитательное воздействие на общественное сознание [6, с. 37]. Отсюда высокая квалификация, профессионализм и компетентность правоприменителя являются одними из ключевых условий не только принятия правильного правоприменительного акта, но и в целом эффективности всей правоприменительной деятельности государства.

Перечисленные факторы являются не исчерпывающими, их перечень может быть расширен. Вышеприведенные факторы, отражающиеся на правоприменительной деятельности, в основном носят правовой характер и непосредственно вытекают из правовой системы государства. Факторы, которые отражаются на состоянии правоприменительной деятельности, по своей природе могут быть разнообразными. Они могут носить правовой, политический, финансовый, социально-экономический, антропологический и культурно-духовный характер.

Таким образом, эффективность правоприменения зависит от совокупности детерминант: степени и качества принимаемых правотворческих решений; системы органов исполнительной и судебной власти, правоохранительных органов, факторов социально-культурного характера, а именно особенности правовой культуры, обычай правоприменения, менталитета, системы социально-правовых ценностей и т.п. Исследования показывают, что в правовом отношении эффективность правоприменительной деятельности в государстве непосредственно обусловлено качеством осуществления правотворческой деятельности государственных органов, обеспечением механизма реализации права, которое отражается в принятии соответствующих уточняющих, дополняющих законодательные акты подзаконных актов и высоким уровнем правовой грамотности населения и подготовкой высококвалифицированных профессиональных юридических кадров, которые обладают высокими навыками правоприменительной деятельности.

Список литературы:

1. Байниязова З.С. Консолидированное правоприменение как необходимое условие развития российской правовой системы // Современная юридическая наука и правоприменение (IV Саратовские правовые чтения): сборник тезисов докладов (по материалам Международной научно-практической конференции, г. Саратов, 3-4 июня 2011 г.) / [ред. кол.: О.С. Ростова (отв. ред.) и др.]; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2011. – 412 с.
2. Горбуль Ю.А. Проблемы совершенствования законотворчества в Российской Федерации // Журнал российского права.– 2004.– № 6.– С. 27-34.
3. Егоров А.М. Судебные акты в правовой системе Российской Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2011. – 25 с.
4. Организация законопроектной работы в системе федеральных органов исполнительной власти / Под ред. Т.Я. Хабриевой.– М., Юристъ, 2006.– 140 с.
5. Хакимов И.А. Средства обеспечения реализации права: к постановке проблемы // Вестник Саратовской государственной юридической академии.– Саратов, 2016.– № 6 (113).– С.34-37.
6. Честнов И.Л. Теоретические проблемы правоприменения // Криминалистика. – № 2 (17). – С.76-79.

Аннотатсия

Самаранокии фаъолияти хуқуқтатбиқкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: мушкилот ва роҳҳои ҳалли он

Мақолаи илмии мазкур ба масъалаҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хуқуқтатбиқкунӣ дар Тоҷикистон баҳшида шудааст. Дар рафти таҳқиқот омилҳои хуқуқии пастравии самаранокии фаъолияти хуқуқтатбиқкунӣ, аз ҷумла бесамарии фаъолияти хуқуқэҷодкунӣ, мавҷуд набудани расмиёт ё механизми амалишавии ҳуқуқ, инчунин сатҳи пасти дониши ҳуқуқии аҳолӣ ва касбияти ҳуқуқтатбиқкунандаро номбар кардан мумкин аст.

Аннотация

Эффективность правоприменительной деятельности в Республике Таджикистан: проблемы и пути преодоления

Настоящая статья посвящена проблеме повышения эффективности правоприменительной деятельности в Таджикистане. В процессе исследования были определены правовые факторы, снижающие эффективность правоприменительной деятельности, к числу которых можно отнести неэффективную правотворческую деятельность, отсутствие процедуры и механизма реализации права, низкая правовая грамотность населения и квалификация правоприменителя.

Annotation

The effectiveness of law enforcement in the Republic of Tajikistan: problems and ways to overcome

This article focuses on improving the effectiveness of law enforcement in Tajikistan. In the course of the study, factors that reduced the effectiveness of law enforcement activities were identified, including ineffective law-making activities, the lack of a procedure and mechanism for the application of the law, low legal literacy of the population and the qualification of a law enforcement officer.



УДК: 340.115.7

Зариф Умед Мирзомиддин,

начальник сектора анализа регуляторного воздействия Национального центра законодательства при Президенте Республики Таджикистан.

E-mail: www.umed.us@mail.ru

Тел.: (+992) 935-85-14-15.

АНАЛИЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭТАП НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Калидвожаҳо: марҳила; таҳлил; танзимкуни; таъсир; маивароти оммавӣ.

Ключевые слова: этап; анализ; регулирование; воздействие; публичное обсуждение.

Keywords: stage; analysis; regulation; impact; public consultation.

Сегодня предпринимательская деятельность является одной из важнейших основ развития общества. Предприниматель тот, кто хочет создавать инновации. Учитывая важность предпринимательской деятельности на мировом уровне, каждое государство предоставляет налоговые льготы, что позволяет развивать инновации.

В нашем государстве деятельность предпринимателей стоит в центре внимания Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

В своем очередном Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 26 января 2021 года, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что «Улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательства, привлечение прямых инвестиций для обеспечения устойчивого развития национальной экономики, считаются одним из приоритетных направлений нашей экономической политики»[1].

Каждый год Правительство Республики Таджикистан предоставляет для предпринимателей льготы, которые способствуют реализации планов предпринимателей и принятию участия в развитии государства. Например, в соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 5 июня 2020 года было предоставлено много налоговых и кредитных льгот, привилегий и компенсационных выплат на общую сумму более 450 миллион сомони для отечественных предпринимателей.

Также, Конституция Республики Таджикистан, как важный акт правового регулирования, играет важную роль в развитии указанных направлений [2].

В статье 27 Конституции Республики Таджикистан определяется, что гражданин имеет право участвовать в политической жизни и управлении государством непосредственно или через своих представителей.

В этом смысле, каждый гражданин имеет право участвовать в нормотворческой деятельности непосредственно или через своих представителей.

Если до 2017 года гражданин мог участвовать в нормотворческой деятельности только через своих представителей, то сегодня в соответствии с главой 4 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах», гражданин может непосредственно участвовать в нормотворческой деятельности [3].

При этом анализ регуляторного воздействия – это принятие нормативного правового акта на основе реальных доказательств определения положительных и отрицательных социально - экономических последствий, с учетом обеспечения соблюдения прав и свобод человека, интересов предпринимателей и государства.

В соответствии с проведенным анализом, число стран, использующих анализ регуляторного воздействия, растет с каждым днем. Как отмечает, А.А. Волшинской: «Количество проектов по анализу нормативного воздействия в Великобритании, США, Канаде, Австралии, России и других европейских странах, варьирующееся от 500 до 1200

проектов в год, является значительным». Все текущие проекты направлены на выявление положительных и отрицательных последствий [4].

Согласно статье 34 вышеуказанного Закона, инициативы члена Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Президента Республики Таджикистан, Правительства Республики Таджикистан, министерств, государственных комитетов, органов при Президенте Республики Таджикистан, органов при Правительстве Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана и Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Республики Таджикистан и местных исполнительных органов государственной власти по разработке проектов нормативных правовых актов, имеющих потенциальное воздействие на предпринимательскую деятельность, вносятся в Реестр планов по разработке проектов нормативных правовых актов. Из вышеуказанного, можно определить, что для дальнейших перспектив нормотворческой деятельности субъекты, которые вносят уведомление проектов нормативных правовых актов, имеющих потенциальное воздействие на предпринимательскую деятельность, должны проводить консультации по проектам на интернет-портале.

На Интернет – портале эти акты будут опубликованы для обсуждения, где физические и юридические лица могут вносить предложения для улучшения разработки нормативных правовых актов и для регулирования общественных отношений.

Публичные обсуждения – это процедура рассмотрения предложений физических и юридических лиц, государственных органов в связи с размещением уведомлений о планах по разработке проектов нормативных правовых актов.

Система анализа регуляторного воздействия дает возможность для физических и юридических лиц участвовать в обсуждении и принятии нормативных правовых актов, таким образом, данный механизм позволяет общественным лицам участвовать в принятии нормативных правовых актов посредством публичных консультаций. В ходе общественных консультаций функционирует принцип учета

общественного мнения, в котором любые физические и юридические лица, зарегистрированные на Интернет - портале Министерства юстиции Республики Таджикистан могут бесплатно участвовать и выражать свое мнение[5].

Стоит обратить внимание на пункт 12 Концепции системы анализа регуляторного воздействия Республики Таджикистан, в публичные консультации будут вовлечены как гражданское общество, так и деловые круги для их информирования о возможных затратах и потенциальных рисках, связанных с новыми инициативами в сфере регулирования. Активное участие общественности и деловой среды может существенно помочь в проведении более качественной оценки возможных последствий государственного вмешательства. Данная цель современной политики АРВ будет неукоснительно поддержана посредством создания нового Механизма перспективного планирования законодательства (подготовка и опубликование краткосрочных планов по разработке новых нормативных правовых актов два раза в год). Этот механизм станет основой нормотворчества, позволит заблаговременно планировать деятельность государственных органов, и даст заинтересованным сторонам, возможность подготовиться к участию в процессе обсуждения и принятия решений [6].

Необходимо подчеркнуть, что публичные консультации станут неотъемлемым и основополагающим компонентом в системе АРВ, который позволит заинтересованным сторонам играть активную роль в процессе принятия решений. Комментарии и предложения, полученные в процессе консультаций, могут иметь огромное значение для разработки эффективных регуляторных решений, нацеленных на максимизацию выгод, минимизацию затрат, избегая при этом непредусмотренных последствий. Поэтому консультации будут важной гарантией против принятия неэффективных решений и нормативных правовых актов. Консультации будут проводиться по планам разработки нормативных правовых актов и проектам нормативных правовых актов.

Как показывает анализ, публичные консультации обеспечивают качественность принятых нормативных правовых актов.

По мнению кандидатов педагогических наук Е.Ю. Одинкова и Д.А. Новик публичные консультации имеют важное значение при подготовке нормативного правового акта.

Целями публичных консультаций являются: 1) получение дополнительной информации о существующей проблеме, способы её решения, группы заинтересованных лиц, издержки и выгоды предполагаемых адресатов регулирования; 2) обеспечение свободного доступа к процессу выработки решений в рамках оценки регуляторного воздействия заинтересованным лицам; 3) поиск баланса между интересами разных групп заинтересованных лиц; 4) сбор и установление степени объективности количественных и качественных[7].

Уведомление о публичных консультациях заполняется в соответствии со сведениями приложений 1 и 2 к Инструкции по проведению анализа регуляторного воздействия в Республике Таджикистан.

Согласно статье 35 вышеуказанного Закона публичные консультации проводятся в течение 30 дней. В указанный период, разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта и сводного отчета, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения, которые подписываются руководителем структурного подразделения государственного органа, ответственного за подготовку проекта.

Например: сотрудники уполномоченного органа по приглашению Национального банка Таджикистана были на публичных консультациях по проекту Инструкции "О порядке использования и обращения иностранной валюты на территории Республики Таджикистан". Наряду с консультациями с общественностью, на интернет - портале Национального банка Таджикистана был организован круглый стол с привлечением широкого круга кредитных организаций страны, а также были проведены консультации с общественностью по данному проекту. В данных публичных консультациях каждый выразил свое мнение, в том числе были внесены предложения по улучшению положения заинтересованных сторон, что является целью анализа регуляторного воздействия. Когда мы

рассматривали проект, заметили, что в Инструкции Национального банка Таджикистана были размещены мнения заинтересованных сторон.

Также в пункте 17 Инструкции по проведению анализа регуляторного воздействия определяется, что если будут внесены изменения, содержащие положения, в отношении которых не проведены публичные обсуждения, проект нормативного правового акта подлежит повторному размещению [8].

В случае если разработчик отказывается от принятия проектов нормативных правовых актов, то он должен сообщить физическим и юридическим лицам, государственным органам и другим лицам, которым ранее сообщалось о размещении уведомления, а также лицам, от которых были получены заявки.

Вышеуказанные методы позволяют разрабатывать качественные проекты нормативных правовых актов. Это связано с тем, что разработчик дорабатывает проект нормативного правового акта, а также с теоретической точки зрения, существующие проблемы отрасли оцениваются экспертами, а правовое регулирование предлагаемой области регулируется нормативным правовым актом.

В дополнение к вышесказанному, опыт показывает, что, одним из важнейших элементов публичных консультаций является прямое участие физических и юридических лиц. Потому что, одним из принципов анализа регуляторного воздействия является учет общественного мнения. Для этого требуется регистрация на интернет - портале физических и юридических лиц, которые таким образом получают право участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, подав письменное заявление в Министерство юстиции Республики Таджикистан. Процедура регистрации может в некоторой степени ограничивать права, интересы и возможности для широкого участия физических и юридических лиц, в том числе для лиц имеющих юридические адреса и места нахождения в отдаленных районах страны и за рубежом.

В связи с этим предлагается, для устранения административных барьеров, процедур и повышение качества и техники законотворчества и других факторов, имеющие значение в законодательном процессе, включая разработку проектов нормативных актов в

сфере предпринимательства, регистрацию можно было осуществить в электронном виде через Интернет. С этой целью необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в Порядок ведения Информационного правового интернет портала Республики Таджикистан, утвержденный Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 декабря 2018 года, №617. В результате чего физические и юридические

лица смогут осуществлять свои гражданские права и обязанности в процессе законотворческой деятельности[9].

Таким образом, внедрение института анализа регуляторного воздействия можно рассматривать как перспективный этап нормотворческой деятельности, дополнительный механизм, направленный на повышение качества правового регулирования в Республике Таджикистан.

Список литературы:

1. Послание Президента Республики Таджикистан «О направлениях внутренней и внешней политики Республики Таджикистан», 26 января 2021 года, г. Душанбе.
2. Конституция Республики Таджикистан. –Душанбе: «Издательский дом Гандж» 2016.-С.9.
3. Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 30 мая 2017 года, № 1414 // Централизованная база данных правовой информации Республики Таджикистан. Версия 7.00
4. Информационный сайт //URL: <https://studref.com>. (дата обращения 1.02.2020 год).
5. Сайдзода И.Х. Право граждан на обращение и его реализация в РТ. – Душанбе: Империал-Групп, 2016.-С.116.
6. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Концепции системы анализа регуляторного воздействия в Республике Таджикистан» от 18 ноября 2015 года, № 673 // Централизованная база данных правовой информации Республики Таджикистан. Версия 7.00
7. Научная статья «Правовое регулирование оценки регуляторного воздействия и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов» // URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения 5.02.2021 года).
8. Постановление Правительства Республики Таджикистан «Об Инструкции по проведению анализа регуляторного воздействия в Республике Таджикистан» от 31 июля 2018 года, № 355 // Централизованная база данных правовой информации Республики Таджикистан. Версия 7.00.
9. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Порядке ведения Информационного правового интернет портала Республики Таджикистан» от 29 декабря 2018 года, № 617 // Централизованная база данных правовой информации Республики Таджикистан. Версия 7.00.
10. Сайдзода И.Х., Мирзоева Н.Н. Татбиқи падидаи таҳлили таъсири танзимкунӣ дар Чумхурии Тоҷикистон Законодательство №2 (30). – 2018.г.– С.43-46.
11. Материалы Всероссийской научной конференции «Тенденции развития права в социокультурном пространстве». Москва: РУДН, 2018. С.200-208.

Аннотатсия

Таҳлили таъсири танзимкунӣ ҳамчун марҳилаи рушди фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар мақола масъалаи яке аз қисмҳое, ки метавонад дар раванди машварати оммавӣ ҳангоми гузаронидани таҳлили таъсири танзимкунӣ ба фаъолияти ҳуқуқэҷодконӣ ҷалб намудани шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оварда расонад, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф дар асоси таҳлили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон падидаи навро ҳамчун омили рушди фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ муайян менамояд.

Аннотация

Анализ регуляторного воздействия как перспективный этап нормотворческой деятельности в Республике Таджикистан

В статье рассматривается одна из составляющих, которая предоставит возможность участия физических и юридических лиц в законотворческой деятельности путем публичных консультаций.

На основе анализа законодательства Республики Таджикистан, автор определяет, что анализ регуляторного воздействия является фактором развития законотворческой деятельности.

Annotation

Analysis of regulatory impact as a prospective stage of regulatory activities in the Republic of Tajikistan

The article discusses one of the components that can lead to the involvement of individuals and legal entities in the process of public consultation in the analysis of the impact of regulation on legal activities. Based on the analysis of the legislation of the Republic of Tajikistan, the author presents a new phenomenon as a factor in the development of legislative activity.

12.00.02 – ҲУҚУҚИ КОНСТИТУЦИОНӢ, МУРОФИАИ СУДИИ КОНСТИТУЦИОНӢ;

ҲУҚУҚИ МУНИСИПАЛӢ (НИЗОМИ НАМОЯНДАГӢ)

**12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА)**



УДК: 342.515

Якубова Сабоҳат Нарзуллоевна,

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права юридического факультета Таджикского национального университета.

E-mail: saradukht@mail.ru.

**ПОРЯДОК ПОВТОРНОГО РАССМОТРЕНИЯ ЗАКОНОВ, ВОЗВРАЩЕННЫХ
ПРЕЗИДЕНТОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

Калидвоожаҳо: Президент; қонунҳои баргардонидашуда; муҳлати муқарраришуда; имзо; нашир; ветои нисбӣ.

Ключевые слова: Президент; отклоненные законы; установленные сроки; подписание; опубликование; отлагательное вето.

Keywords: President; rejected laws; deadlines; promulgation; signing; suspensive veto.

В соответствии со ст. 62 Конституции Республики Таджикистан (далее - РТ) принятые Маджлиси Оли Республики Таджикистан законодательные акты представляются для подписания и обнародования высшему должностному лицу страны - Президенту Республики Таджикистан. Глава государства обязан в установленные сроки обнародовать закон путем его подписания. Из этого следует, что юридический смысл подписания закона состоит в том, что глава государства подтверждает свое согласие с законом и удостоверяет факт принятия закона в порядке должной правовой процедуры. Без подписания закона главой государства невозможно его официальное опубликование, и соответственно вступление его в действие.

Подписание закона связано с возможностью его отклонения главой государства. Уместно подчеркнуть, что Президент РТ может воспользоваться правом вето исключительно на стадии подписания закона и только в течение установленного для этого срока. Отклоненные законы Президентом РТ, в установленном законом порядке повторно принимается, утверждается и одобряется парламентом страны квалифицированным [1] большинством голосов от установленного числа депутатов Маджлиси намояндагон и членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Конституцией РТ[3], конституционным законом РТ «О Маджлиси

Оли Республики Таджикистан» [4], закон, одобренный в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен Президентом РТ и подлежит опубликованию согласно законодательству Республики Таджикистан.

Таким образом, право отлагательного вето Президента РТ является принуждением к компромиссу, поиску того что подходит всем, и потому является важным элементом системы «сдержек и противовесов». Отклоненный закон вместе с письмом, содержащим мотивы его отклонения либо конкретные предложения по изменению текста закона в целом или в его части, направляется Президентом РТ в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

По итогам рассмотрения отклоненного закона Маджлиси намояндагон вправе принять одно из следующих решений:

1) принять закон с учетом поправок, предложенных Президентом Республики Таджикистан;

2) создать специальную комиссию из числа депутатов Маджлиси намояндагон для преодоления возникших разногласий;

3) повторно принять закон в прежней редакции [2].

Маджлиси намояндагон процедурным голосованием, как правило, большинством голосов от числа присутствующих на заседании Маджлиси намояндагон, принимает решение принять закон с учетом поправок Президента

РТ. Затем на голосование ставится каждая предложенная им поправка либо таблица поправок, внесенных Президентом РТ, в целом. Следует отметить, никакие другие поправки к рассмотрению не подлежат. Решение по каждой поправке в целом принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов. В случае принятия части поправок, внесенных Президентом РТ, принятие закона откладывается. Ответственному комитету [8] Маджлиси намояндагон поручается подготовить текст проекта закона, с учетом принятых поправок и представить его на ближайшее заседание Маджлиси намояндагон. После закон ставиться на голосование. Закон считается принятым, если за него проголосовало большинство не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Маджлиси намояндагон [5] [8]. Однако есть и другой вариант. В случае если закон в редакции, предложенной Президентом РТ не набрал необходимого для принятия число голосов, по согласованию с Президентом РТ, государственный советник Президента Республики Таджикистан по правовой политике – полномочный представитель Президента РТ в Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон, предлагает Маджлиси намояндагон принять постановление о продлении работы над указанным законом, с учетом требований процедуры принятия закона в первом чтении [5, с. 400].

В Маджлиси намояндагон для преодоления возникших разногласий создается специальная комиссия. В специальной комиссии принимают участие представители Президента РТ и Маджлиси милли. По окончании работы специальная комиссия представляет на рассмотрение Маджлиси намояндагон согласованный текст проекта закона. Закон считается принятым, если за него проголосовало большинство не менее двух третей голосов [5] депутатов Маджлиси намояндагон. В случае если специальной комиссии не удается выработать консенсусальное решение, то Маджлиси намояндагон принимает решение о продолжении работы над законом, поручив ее ответственному комитету.

Есть и другой вариант. По предложению ответственного комитета Маджлиси намояндагон ставится вопрос об одобрении закона в ранее принятой редакции Маджлиси

намояндагон. В этом случае депутатам Маджлиси намояндагон понадобится для принятия закона в прежней редакции, большинство не менее двух третей голосов от общего числа.

Принятый или утвержденный ранее отклоненный закон в течение 15 дней направляется в Маджлиси милли.

Нами следует отметить, что для преодоления вето Президента Республики Таджикистан также велика роль верхней палаты парламента Республики Таджикистан – Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Роль Маджлиси милли заключается в том, что если отклоненный главой государства закон не был повторно рассмотрен в Маджлиси милли, он не может считаться одобренным этой палатой, а вето преодоленным.

Маджлиси милли приступает к рассмотрению этого вопроса после Маджлиси намояндагон. Т.к. отклоненный Президентом РТ закон, возвращается в Маджлиси намояндагон, верхняя палата приступает к этому вопросу после Маджлиси намояндагон. Председатель Маджлиси милли направляет отклоненный Президентом РТ закон на заключение соответствующим комитетам. Для отклоненного закона Регламентом Маджлиси милли установлен десятидневный срок рассмотрения [6]. Порядок повторного рассмотрения закона, отклоненный Президентом РТ, регулируется статьями 63-64 главы 12 Регламента Маджлиси милли. Вместе с текстом отклоненного закона в Маджлиси милли направляется: письмо Президента РТ, постановление Маджлиси намояндагон о повторном рассмотрении закона, стенограмма нижней палаты, заключение ответственного комитета Маджлиси намояндагон на письмо Президента РТ. Весь пакет передается Председателем Маджлиси милли в комитет, который ранее давал по нему заключение.

При повторном рассмотрении Маджлиси милли закона, он считается одобренным, если члены Маджлиси милли проголосовали большинством не менее двух третей от общего числа членов палаты [6]. В противном случае закон считается отклоненным Маджлиси милли. Принятый закон в соответствии со статьей 64 Регламента Маджлиси милли, в недельный срок направляется Президенту РТ, который должен в

десятидневный срок рассмотреть закон и подписать.

Анализируя, можно отметить, что отклоненные законы Президентом РТ, преодолеваются Маджлиси Оли тремя способами, т.к. избежать отклонения закона невозможно. Первое, закон принимается повторно в ранее принятой редакции; второе, закон принимается с возражениями Президента РТ и третье, закон принимается повторно при создании специальной комиссии.

Таким образом, следует отметить, что право Президента РТ отклонять законы является существенным элементом законотворческой процедуры, обеспечивающим разделение властей и гарантирующих от ошибок. Отклонение законов и возвращение законов без рассмотрения по существу по процедурным мотивам стимулирует Маджлиси Оли повышать качество законов, устранивать коллизии и юридико-технические дефекты. Несомненно, право президентского вето является положительной стороной законотворчества, т.к. является эффективным механизмом контроля качества законопроектов.

Впервые Президент Республики Таджикистан воспользовался правом вето в 2008 году, отклонив Законы Республики Таджикистан: «О Государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него», «Об ипотеке», «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс» [6] Республики

Таджикистан» принятые Маджлиси намояндагон и одобренные Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. По результатам повторного рассмотрения отклоненные законы были утверждены Маджлиси намояндагон и одобрены Маджлиси милли, в редакции, предложенной Президентом Республики Таджикистан [7]. В итоге Законы Республики Таджикистан «О Государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него» и «Об ипотеке» были подписаны Президентом Республики Таджикистан 20 марта 2008 года. Начиная с 2008 года ситуация с применением Президентом Республики Таджикистан вето коренным образом изменилась. Это свидетельствует, на наш взгляд, о начале становления в Республике Таджикистан института конституционного партнерства органов государственной власти, для которых характерным явлением становится одинаковое понимание потребности и сути проводимых реформ, направленных на повышение благосостояния населения Республики Таджикистан и укрепления государственности.

Таким образом, право президентского вето, несомненно, является положительной стороной законотворчества, т.к. является эффективным механизмом контроля качества законопроектов, позволяет преградить путь некачественным законодательным актам.

Список литературы:

1. Ковачев Д.А. Конституционное право государств Европы. учебное пособие для студентов юрид. вузов и фак. / М. - Волтерс Клувер, 2005. – С. 310.
2. Имомов А. Мақомоти ҳокимиияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе. 2007. – С. 445.
3. Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1996 г., с дальнейшими изменениями и дополнениями.
4. Конституционный закон Республики Таджикистан «О Маджлиси Оли Республики Таджикистан» от 19 апреля 2000 г.
5. Регламент Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе. 2005.
6. Регламент Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – Душанбе. 2010 г.
7. Тафсири илмию оммавии Конституции (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе. Шарқи озод. 2009. – С. 520.
8. Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқи конституционӣ ва ҳуқуқи маъмурий. – Душанбе, 2013. – С. 600.

Аннотация

Тартиби баррасии такории қонунхое, ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонидааст

Мақолаи илми ба баррасӣ ва қабули қонунҳое, ки Президенти Чумхурии Тоҷикистон баргардонидааст, баҳшида шудааст. Қонунҳо аз тарафи Президент ба Маҷлиси намояндагон баргардонида мешаванд. Кумитаи масъули Маҷлиси намояндагон доир ба қонунҳои баргардонидашуда, ба Маҷлиси намояндагон якчанд варианҷоро пешниҳод менамояд: 1) тасдики қонун дар таҳрири пештар қабул шуда; 2) қабули қонун дар таҳрири пешниҳоднамудаи Президенти Чумхурии Тоҷикистон; 3) ташкили комиссияи маҳсус барои рафъи ихтилофот.

Аннотация

Порядок повторного рассмотрения законов, возвращенных Президентом Республики Таджикистан

В статье автор рассматривает преодоление отклоненных Президентом Республики Таджикистан законов. Отклоненный закон возвращается в Маджлиси намояндагон. Ответственный комитет Маджлиси намояндагон предусматривает несколько вариантов преодоления отклонения закона: 1) утвердить закон в ранее принятой редакции, 2) принять закон, предложенный в редакции Президента РТ; 3) принять закон при согласовании создания специальной комиссии Маджлиси намояндагон.

Annotation

Procedure for reconsidering laws returned by the President of the Republic of Tajikistan

In a scientific article, the author examines overcoming the laws rejected by the President of the Republic of Tajikistan. The rejected law is returned to the Majlisi Namoyandagon. The responsible committee of the Majlisi Namoyandagon provides several options for overcoming the rejection of the law: 1) to approve the law in the previously adopted version, 2) to adopt the law proposed in the version by the President of the Republic of Tajikistan; 3) pass a law upon approval of the establishment of a special commission of the Majlisi Namoyandagon.



УДК: 342.41

Шеров Шералий Зафарович,

сардори шуъбаи қонунгузорӣ оид ба молия, андозу гумруқ ва фаъолияти бонкии Марказии миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

E-mail: sherali-sherov@mail.ru

Тел.: (+992) 935-99-98-58.

КОНСЕПСИЯИ ҶАВОБГАРИИ ҲУҚУҚИИ КОНСТИТУТСИОНИЙ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Калидвоҷаҳо: концепция; ҷавобгарӣ; ҷавобгарии ҳуқуқӣ; ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ; ҳуқуқвайронкунӣ; конститутсионӣ; маркиби ҳуқуқвайронкунӣ; мӯҷозот; ҷораҳои муҳофизатӣ; эҳтимолияти бегуноҳӣ.

Ключевые слова: концепция; ответственность; юридическая ответственность; конституционно – правовая ответственность; конституционное правонарушение; состав правонарушения; санкция; меры защиты; презумпция невиновности.

Keywords: concept; responsibility; legal responsibility; constitutional and legal responsibility; constitutional offense; offense; sanction; protection measures; presumption of innocence.

Пеш аз оне, ки дар бораи концепсияи ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ сухан ронем, зарур аст, ки аввалтар аз ҳама, худи истилоҳи «концепсия», мағҳум ва табиати онро дуруст дарк намоем, зоро пас аз дарки дурустӣ он муайян кардани «концепсияи ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ» осон мегардад.

Аслан, истилоҳи «концепсия» аз қалимаи лотинии «conceptio» гирифта шуда, маънояш фахмиш, низом (система) мебошад.[1] Концепсия асосан пайдоиши фалсафӣ дорад, зоро ин истилоҳ дар гуфтугӯи фалсафӣ истифода шуда, фахмиш ё сарфаҳм рафтани маънои гузаштаро ифода мекард. Минбаъд, концепсияҳо дар давраҳои гуногуни инсониятӣ пайваста бо таҷрибай нав ва донишҳои нав, ки барои ҳамон давра хос буд, илова карда мешуд.

Одатан, концепсия бо рушд ва густариши дониши шаҳсии инсон алоқамандии мустаҳкамдорад. Ҳама гуна концепсия аз фалсафаи муайян иборат аст. Концепсия стратегияи амалиётро дар ҳама гуна вазъият муайян мекунад. Инчунин концепсияро мумкин аст ҳамчун мавқеи ҳаётӣ муайян кард, ки инсон метавонад ҳодисаҳои дар атрофаш баамаломадаро баҳо дихад.

Азбаски мағҳуми «концепсия» сермаъно аст, бинобар ин, нуқтаҳои назари гуногун оиди он вучуд дорад. Дар луғати қалони энциклопедӣ истилоҳи «концепсия» бо мазмuni зерин шарҳ дода шудааст: «Концепсия (аз қалимаи лототинии conceptio - фахмиш, низом

(система)) тарзи муайяни фахмиш, шарҳи ҳама гуна падидаҳо, нуқтаи назари асосӣ, ақидаи роҳбарикунанда барои шарҳи онҳо; маҷмӯи ақидаҳо дар бораи падидаҳои ҷаҳон, табиат, ҷомеа, ғояи пешбаранд ва принсипи асосноки намудҳои гуногуни фаъолият мебошад. [2]

Дар луғати энциклопедии фалсафӣ «концепсия» бо ду мазмун фахмида мешавад:

1. маҷмӯи ақидаҳо, фахмиши ин ё он зуҳуротҳо, равандҳо;

2. ғояи ягонаи муайянкунанда. [3]

Дар луғати тафсирӣ Ефремова концепсия ба ду маъно:

1. маҷмӯи ақидаҳо оид ба ин ё он фахмиши падидаҳои вοқеӣ.

2. фикри муайян, тафсир; нуқтаи назаромадааст. [4]

Ҳамин тавр, аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки «концепсия» ин маҷмӯи ақидаҳо, назарияҳо, фахмишҳо дар бораи ин ё он зуҳуротҳо (падидаҳо)- и дар ҳаёти ҷомеа бавучудомада мебошад. Пас, аз ин ҷо «концепсияи ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ»-ро чунин муайян кардан мумкин аст, ки он «маҷмӯи ақидаҳо, назарияҳо, фахмишҳо, нуқтаҳои назар оид ба ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ» мебошад. Аз ин рӯ, дар мақолаи мазкур нуқтаҳои назари олимон оид ба ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, концепсияи ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ пешкаш карда мешавад.

Кобили зикр аст, ки дар назария ва амалияи ҳуқуқӣ ақидаҳо оид ба ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ дар тағовут аз дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар ду даҳсолаи охир бавучуд омад. Дар баробари ин, ҳангоми арзёбии робитаҳои он бо дигар намудҳои «анъанавии» ҷавобгарӣ ақидаҳо гуногунанд: як ғурӯҳи муҳаққиқон аз он бармеоянд, ки аз ҷиҳати таркиби ҳуқуқии ҳуд (объект, тарафи объективӣ, субъект ва тарафи субъективӣ) ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ бо дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар як қатор меистад, яъне баробар аст; ғурӯҳи дигар, баръакс, чунин мешуморанд, ки ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ бо ҳосиятҳои ҳоси ҳуд ба намудҳои ҷавобгарии ғайриҳуқуқӣ, маҳсусан ҷавобгарии сиёсӣ наздиктар аст. Новобаста аз ин ақидаҳо табиати воқеии ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ паси парда боқӣ мемонанд. Кӯшиши пайдо кардани ҳамбастагӣ байни ин мавқеъҳо ғенатиҷа аст. Зеро ақидае вучуд дорад, ки ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ дар як вақт ҳам ҳуқуқӣ, ҳам сиёсӣ, ҳам манғӣ ва ҳам мусбӣ аст, ки «симо»-и ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсиониро шинохтанашаванд бақӣ мемононад.

Далелҳои овардашуда ҳусусиятҳои табиати ҳуқуқии ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ, тағовути онро аз дигар намудҳои маҷбуркунӣ дар ҳуқуқ равшан намекунанд, инчунин имкон намедиҳад, ки «маҷмӯи» он воситаҳои муҳофизатӣ - ҳатмӣ, ки танҳо барои ин навъи ҷавобгарӣ ҳосанд, муайян карда шаванд. Аз ин ҷо, эътирофи ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ ҳамчун намуди мустакили ҷавобгарии ҳуқуқӣ, асосан аз ҷониби доираи хурди мутахассисон пешниҳод карда мешавад.

Дар асл, механизми ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ то ҳол вазифаи ҳудро иҷро намекунад, доираи амали он муайян нашудааст ва таъсири бузург ба режими қонунияти конститутсионӣ намерасонад. Аз ин ҷо, маълум мешавад, ки илми ҳуқуқи конститутсионӣ наметавонад сари вақт ба эҳтиёҷоти амалияи конститутсионӣ посух дихад, яъне таъсири расонад. Аз ин рӯ, асосноккунин чунин масъала пеш аз ҳама, аз нав арзёбӣ кардани бâъзе равиҷҳо ва арзёбии муҳарраршуда ва ҳамзамон муайян кардани ҳусусиятҳои воқеии ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсиониро пешбинӣ мекунад.

Аз нигоҳи методологӣ, нуқтаи ибтидоии асоснок карданни моҳияти ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ, пеш аз ҳама, ҳусусияти таркиби меъёри соҳа мебошад. Меъёрҳои «моддии» соҳаи ҳуқуқ муқарраркунанда он мебошанд, ки аз рӯи ҳусусияти ҳуқуқии ҳуд, механизми амал ба ду ғурӯҳи қалон тақсим мешаванд: 1) меъёрҳое, ки нишондоди мушахҳас доранд, ки онҳоро аксар вақт ҳаволакунанда – уҳдадоркунанда (яъне, ҳуқуқи мушахҳасе, ки дар меъёрҳои ҳуқуқ ҷой дошта, ҳамон қадар ба уҳдадории мушахҳаси ҳуқуқӣ мутобиқат мекунад) меноманд ва 2) муқаррароти ибтидоии меъёри ё меъёрҳои умумие, ки арзишҳои умумиҳуқуқиро мустаҳкам мекунанд (меъёрҳои тағсирӣ, меъёрҳо – мақсадҳо, меъёрҳои ояндадор ва ф.), ки дар принципҳои ҳуқуқ инъикос ёфтаанд. Ҳар яке аз ин ғурӯҳи меъёрҳо ба навъи муносибатҳои ҳуқуқии ҳуд мутобиқат мекунанд. Чунин соҳт барои ҳар як соҳаи ҳуқуқ ҳос аст. Аммо ҳусусияти соҳтори меъёри ҳуқуқи конститутсионӣ дар он аст, ки таносуби муқаррароти меъёрҳои ғурӯҳи дуюм бисёр муҳим ба назар мерасанд.

Мувофиқи намунаи соҳташуда меъёрҳо – нишондодҳо, меъёрҳое, ки ба ғурӯҳи якум мансубанд, соҳтори сегона доранд; мувофиқан, татбиқи онҳо тавассути воситаҳои муҳофизатӣ – маҷburkunӣ, санксияҳои пешбининамудаи ин меъёрҳо таъмин карда мешавад. Он қисми ҳуқуқи конститутсионӣ, ки бо меъёрҳои ҳаволакунанда – уҳдадоркунанда нишон дода шудааст, санксияҳоеро (таҳримҳоеро) дар назар дорад, ки дар меъёрҳои бланкетӣ мавҷуданд, яъне меъёрҳои дигар соҳаҳои ҳуқуқ. Намуди меъёрҳои бланкетӣ ба намуди соҳавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ мувофиқат мекунад. Дар ғенатиҷа, он мавзӯъҳои соҳаи (объектҳои танзим ва ҳимояи) ҳуқуқи конститутсионӣ, ки дар муқаррарот ва институтҳои ҳуқуқи конститутсионӣ таҷассум ёфтаанд, бояд аз ҷониби соҳаҳои «анъанавии» ҳуқуқи миллӣ ҳимоя карда шаванд. Аз ин ҷо, тарҳи он муайян карда мешавад, аммо дар ин ҳолат сухан на дар бораи ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ, балки дар бораи он намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ – ҳуқуқи ҷиноятӣ, маъмурӣ ва ғайра меравад, ки татбиқи онҳо аз мазмуни муқаррароти конститутсионӣ бармеояд (аммо, албатта бояд ба назар гирифт, ки як қатор чунин муқаррарот тавассути воситаҳои ҳуди ҳуқуқи конститутсионӣ, маҳсусан, ба монанди

санкцияхोи ночиз (беаҳмият), дигар чораҳои муҳофизатӣ, чораҳои эҳтиётӣ ва чораҳои пешгирӣ ҳифз карда мешаванд).

Ба андешаи мо ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсиониро бояд аз ҷавобгарӣ барои вайрон кардани меъёрҳои конститутсионӣ, ки ба шаҳрвандон ва шахсони мансабдор дар сурати аз ҷониби онҳо гунаҳкорона вайрон кардани чунин меъёрҳо гузошта мешавад, фарӯкард, масалан, ба рӯйхати интихобкунандагон дидро дониста, яъне қасдана шомил накардани шаҳрвандон ё рад кардани бақайдгирии шахс ҳамчун номзад ба мансаби интихобӣ, тақаллубкории натиҷаҳои овозидҳӣ, ки боиси ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ мегардад. Дар ин ҳолатҳо сухан дар бораи ҷавобгарии ҷиноятӣ, маъмурӣ ё дигар намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ меравад.

Дар мавриди муқаррароти меъёри ибтидой қисми дигари меъёрии ҳуқуқии конститутсионӣ онҳо бо мазмуни худ арзишҳои асосии конститутсиониро ифода мекунанд, принсипҳои ҳуқуқи конститутсиониро мустаҳкам мекунанд: инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ўро ҳамчун арзиши олӣ эътироф мекунанд, демократия, тақсимоти ҳокимият, гуногуни мификациравӣ ва гуногунандешии сиёсӣ, бартарияти қонунҳо ва ғайраро ифода мекунанд.

Мусаллам аст, ки «ҳифзи арзишҳо ва принсипҳо, ки бо таълимот ва амалияи ҳуқуқӣ эътироф шудаанд ... бояд дар ҳуқуқи конститутсионӣ ба тарзи дигар сохта шаванд». [5] Ҳифзи ҳуқуқии ин муқаррарот бавосита тавассути меъёрҳои мушаҳҳас сурат мегирад, аммо онҳо ҳамзамон, дорои иқтидори тавонони танзим мебошанд ва бояд механизмҳои муҳофизати худро дошта бошанд. Фаҳмиши гуногуни маънои ин ҷузъи ҳуқуқи конститутсионӣ боиси рад кардани нақши танзимгарони ҳуқуқӣ - меъёри барои муқаррароти ибтидоии он мегардад. Механизми махсуси ҳуқуқии таъмини мачбурии ин сохтори меъёри умумии ҳуқуқи конститутсионӣ маҳз ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ баромад мекунад, ки минбаъд намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар якҷоягӣ мачмӯи ҳусусиятҳоеро нигоҳ медорад, ки ба он «хислати» махсус медиҳад.

Ҳусусияти асоснокии ҳуқуқи конститутсионӣ пешакӣ муқаррар карда шудааст, тавре дуруст қайд карда шудааст, аз мағҳум ва натиҷаҳои (хулосаҳои) назарияҳои ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ, ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ ҳосанд (на

назарияи умумии ҳуқуқ) даст қашидан зарур аст.[6] Монанд набудани ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ ба намудҳои «чиноии» ҷавобгарии ҳуқуқӣ асосҳои махсуси он, таркиби ҳуқуқвайронкунӣ, татбиқи чораҳои махсуси муҳофизатӣ – маҷбурсозӣ (санкцияҳо)-ро муайян мекунад; мувофиқан онҳоро бояд ба таркиби дигар баҳо дод. [7]

Таркиби ҳуқуқвайронкунии конститутсионӣ аз ҷиҳати мазмуни расмии ҳуқуқии худ, бо мачмӯи алломатҳое, ки ба ҳамагуна ҳуқуқвайронкунӣ ҳос аст: объект, тарафи объективӣ, субъект ва тарафи субъективӣ мувофиқат намекунад. Яъне, ин маънои онро дорад, ки «ҷиноят ва ҷазо бидуни нишон додани қонун» барои муайян кардани тарафи объективии ҳуқуқвайронкунии конститутсионӣ ҷандон мувофиқ нест; арзёбии худи кирдор, зиддиҳуқуқӣ будани он, робитаи байни кирдор ва оқибатҳои бавучудомада гуногун аст.

Дар ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ субъект ва тарафи субъективии ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ гуногунанд: шаҳрванд барои баъзе истисноҳо ҳамчун субъекти ин намуди ҷавобгарӣ эътироф намешавад; ба сифати он, пеш аз ҳама, пешбарандай ҳокимият - мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ баромад мекунанд. Ҷиз асосие, ки тарафи субъективии амали ғайриконститутсиониро равшан менамояд, ин ҳатмӣ набудани гуноҳ мебошад. Аз ин ҷо, сохтори мантиқии таркиби ҳуқуқвайронкунии конститутсионӣ, ки дар меъёрҳои ҳуқуқи конститутсионӣ мустаҳкам шудааст, метавонад то андозае бурида шавад – ба алломатҳои таркибии аксарияти ҳуқуқвайронкунии конститутсионӣ, мумкин аст чунин таркиби он ба монанди гуноҳ набошад. Бинобар ин, асоси ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ ҳуқуқвайронкунии конститутсионӣ бо таркиби буридашуда баромад мекунад.

Ҳамин тарик, агар эҳтимолияти бегуноҳӣ нисбат ба намудҳои анҷанавии ҷавобгарии ҳуқуқӣ дар соҳаҳои ҳуқуқи омма татбиқ карда шавад, пас ҷавобгарии ҳуқуқии конститутсионӣ ба эҳтимолияти гуноҳ асос ёфтааст, ки махсусан ба арзёбии амали мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ таалук дорад.

Принсипҳои конститутсионӣ, инчунин дигар муқаррароти ибтидоии конститутсионӣ метавонанд ҳам амали гунаҳгорӣ ва ҳам бегуноҳии субъекти ҳокимиятро зери таҳдид

гузоранд. Дар баробари ин, фактхой (далелхой) хуқуқы ё заминаи хуқуқии ғавобгары ҳам рафтори ғайриконститутсионій ва ҳам дар баъзе ҳолатхо ҳодисае мебошанд, ки бо амалхой субъекти ғавобгары иртибот надоранд. Ғайр аз ин, ғавобгарии хуқуқии конститутсионій мүмкін аст барои амали (кирдори) субъектхой дигар низ гузашта шавад. Дар баъзе ҳолатхо гунаҳкоркунии воқеи гуноҳ ичозат дода мешавад. Аз ин чо, тарафи объективии хуқуқвайронкунии конститутсионій рафтори ғайриконунни субъекти чунин ғавобгары, ки бо диспозитсияи меъёрхой хуқуқи конститутсионій пешнибинӣ шудааст, баромад мекунад.

Ғавобгарии хуқуқии конститутсионій на танҳо ҳангоми содир кардани ғавобгаронкуни, балки барои амал (бемалие), ки ҳамчун «роҳи нодурусти сиёсий», «фаъолияти бесамар», «заъифии роҳбарикунӣ» ва ғайра ба амал меояд. Яъне, барои шаклҳои рафтори ғайриконститутсионій, ки чунин рафтор бо вайрон кардани манфиатҳои конститутсионій, пеш аз ҳама, дорандагони хуқуқҳу озодиҳои асосӣ, манфиатҳои миллӣ, манфиатҳои хидмати давлатӣ алоқаманд аст, муайян карда мешавад.

Хусусияти дигари фарқкунандай намуди ғавобгарии хуқуқии таҳлилшаванд аз дар таркиби хуқуқи конститутсионій мавҷуд будани маҷмӯи маҳсуси воситаҳои муҳофизатӣ - маҷбуркуни (санксияҳо), мебошад, ки ҳеч яке аз соҳаҳои хуқуқи миллӣ дар ихтиёри ҳуд надоранд⁵.

Ҳамзамон, арзишҳои бунёдии конститутсионій ва афзалиятҳои пешбининамудай қонуни асосии кишвар бо воситаи механизмҳои маҳсуси ҳимоявии хуқуқи конститутсионій низ таъмин карда мешаванд. Маҷмӯи воситаҳои муҳофизатӣ - маҷбуркуни, ки дар санксияҳои меъёрхои хуқуқи конститутсионій ифода ёфтаанд (мустаҳкам шудаанд), аз ҷораҳои маҷбуркуни, ки ба дигар соҳаҳои хуқуқ ҳосанд, фарқ мекунанд. Масалан: аз вазифа озод кардан, парокандашавии мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ, маҳрум кардан аз мандати вакилӣ, парокандарди кардани комиссияи интихоботӣ, барканории роҳбари мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ ва т. Ғайр аз ин, санксияҳо дар хуқуқи конститутсионій ба озодии шахсӣ ва

чисмонии шахси алоҳида даҳл надошта, аз хусусияти санксияҳои ҷиноятӣ, маъмурӣ ва гражданий бо механизми маҳсуси татбиқи ҳуд фарқ мекунад.

Хусусияти дигари асосии ғавобгарии хуқуқии конститутсионій дар он аст, ки хуқуқи конститутсионій бо хуқуқи хусусӣ то як андозае «наздикӣ» дорад, яъне дар зуҳуроти асосии ҳуд хуқуқи оммавӣ мебошад, ғавобгарии хуқуқии конститутсионій дар айни замон дорои як қатор хусусиятҳои мебошад, ки ба ғавобгарии хуқуқи хусусӣ ҳос аст. Маҳсусан, дар муқоиса бо дигар намудҳои ғавобгарии хуқуқӣ, ғавобгарии хуқуқии конститутсионій бо ҳадаф ва вазифаҳои ҳуд фарқ мекунад. Ҳадафи (таъиноти) асосии он барқарор кардани тартиботи вайроншудаи конститутсионій, вайрон шудани хуқуқҳои инсон ва шаҳрванд, тавозуни номутаносиб дар муносибатҳои байни институтҳои давлатӣ ва ғайра мебошад. Дар навбати ҳуд, агар барои соҳаҳои хуқуқи омма функцияи ҷаримавӣ ё ҷазо асосан ҳос бошад, пас ғавобгарии хуқуқии конститутсионій амалисозии функцияи ҳуқуқбарқароркуниро тарзе равона мекунад, ки барои соҳаҳои хуқуқи хусусӣ ҳос аст. Аз ин рӯ, ҷораҳои муҳофизатие, ки дар хуқуқи конститутсионій татбиқ мешаванд, асосан ҷазо набуда, онҳо «истисноан ба вазъи конститутсионій – хуқуқии шаҳсоне, ки ин ҷораҳо нисбати онҳо татбиқ карда мешаванд, даҳл доранд. Татбиқи онҳо маънои ислоҳ (дуруст кардан) ё аз нав танзим кардани (аз нав батартиб даровардани) муносибатҳо дар доираи қолаби конститутсионій - ҳокимияти ҷомеа ва давлатро дорад. Ҳадафи онҳо таъмини рафтори конститутсионии ниҳодҳои ҳокимияти давлатӣ мебошад». Инчунин, барои ғавобгарии хуқуқии конститутсионій истифодаи воситаҳои муҳофизатӣ - маҷburkunii хусусияти ғавобгарии хуқуқии гражданидошта ҳос аст, масалан, беэътибор донистани (амали) санади меъёрии хуқуқӣ, ки онро бо санксияҳои ноҷиз дар хуқуқи хусусӣ «наздик» мекунад.

Ҳамин тарик, аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки ғавобгарии хуқуқии конститутсионій бо хусусиятҳои ҳоси фарқкунандай ҳуд аз дигар намудҳои ғавобгарии хуқуқӣ фарқ мекунад, ки ин имкон медиҳад, ки онро ҳамчун намуди мустақили ғавобгарии хуқуқӣ эътироф кард.

Рӯйхати адабиёт:

- Сарчашма:[http://slovari.yandex.ru/dict/phil_dict/article/filo/filo-362.htm?\]](http://slovari.yandex.ru/dict/phil_dict/article/filo/filo-362.htm?) <http://5fan.ru/wievjob.php?id=98896. ru.m.wikipedia.org> Концепция
- <http://5fan.ru/>

2. Большой Энциклопедический словарь. 2000.
3. Философский энциклопедический словарь. 2010.
4. Современный толковый словарь русского языка под редакцией Т.Ф.Ефремовой, 2000,
5. Княгинин К.Н. Доктрина конституционной ответственности: есть ли шанс прервать «гонки по кругу» / Конституционный строй России // под ред. Ю.Л. Шульженко. М., 2006. Вып. V. С. 162—178.
6. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник; 4-е изд., пререраб. и доп. М., 2006. С. 34.

Анноттатсия

Концепсия чавобарии ҳуқуқии конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар мақолаи мазкур нуқтаҳои назари олимон оид ба чавобарии ҳуқуқии конститутсионӣ мавриди таҳлил қарор гирифта, хусусиятҳои хоси чавобарии ҳуқуқии конститутсионӣ, таносуби он бо дигар намудҳои чавобарии ҳуқуқӣ ва мустақилияти он ҳамчун намуди чавобарии ҳуқуқӣ муайян карда шудааст.

Аннотация

Концепция конституционно-правовой ответственности в Республике Таджикистан

В статье анализируются взгляды ученых на конституционно-правовую ответственность, выявляются особенности конституционно-правовой ответственности, ее соотношение с другими видами юридической ответственности и ее независимость как вида юридической ответственности.

Annotation

The concept of the constitutional and legal responsibility in the Republic of Tajikistan

The article analyzes the views of scientists on constitutional and legal responsibility, identifies the features of constitutional and legal responsibility, its relationship with other types of legal responsibility and its independence as a type of legal responsibility.

12.00.03 – ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИ; ҲУҚУҚИ СОҲИБКОРӢ; ҲУҚУҚИ ОИЛАВӢ; ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСӢ

12.00.03 – ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО



УДК: 347.2/.3

Муртазозода Джамшед Сайдали,
профессор кафедры гражданского права
юридического факультета Таджикского
национального университета.

E-mail: jamshed_1972@mail.ru

Тел.: (+992) 937-66-90-00.

**ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДЕХКАНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ**

Калидвоҷаҳо: ҳоҷагиҳои дехқонӣ (фермерӣ); соҳибкорӣ; бизнес; шакли ҳуқуқӣ-ташикиӣ; принцип; соҳибкори инфириодӣ; молу мулк.

Ключевые слова: дехканское (фермерское) хозяйство; предпринимательство; бизнес; организационно-правовая форма; принцип; индивидуальный предприниматель; имущество.

Keywords: dekhkan (farm) farm; entrepreneurship; business; organizational and legal form; principle; individual entrepreneur; property.

Наряду с формированием и развитием рыночных отношений, в качестве одной из организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в аграрном секторе в Республике Таджикистан (далее - РТ) появились дехканские (фермерские) хозяйства. В них наиболее полно отражается специфика сельскохозяйственного производства. В отношениях, регулируемых гражданским правом, доминирующее положение занимает правосубъектность дехканского (фермерского) хозяйства. В конце XX века его правовой статус непосредственно определялся в соответствии с Законом РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве», принятым Маджлиси Оли 6 марта 1992 года. Следует отметить, что в Республике Таджикистан 4 раза был принят Закон РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве» и в данной статье они будут рассматриваться с исторической точки зрения и в сравнительном анализе.

В товарно-денежных отношениях дехканское (фермерское) хозяйство по цивилистической сущности является самостоятельным субъектом, обладающим признаками производственного предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере сельского хозяйства. Дехканское

(фермерское) хозяйство является юридическим лицом и обладает всеми присущими такому субъекту признаками: организационное единство, обособленность имущества, наличие самостоятельного расчетного счета в банках, выступление в гражданском обороте от своего имени и самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам.

Если рассматривать организационно-правовую форму дехканских (фермерских) хозяйств, то правовой статус дехканского (фермерского) хозяйства в РТ наряду с нормами гражданского, земельного, налогового и трудового законодательства, определяется также специально относящимися к нему нормами аграрного законодательства. Речь, конечно, идет о Законе РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве». В силу того, что в Законе РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве» от 10 мая 2002 года четко не определены существенные признаки дехканского хозяйства, это повлекло далеко не бесспорное толкование самого понятия дехканского хозяйства не только в теории, но и на практике. Все это послужило причиной тому, что Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 15 марта 2016 года

принял и ввел в действие очередной Закон РТ «О дехканском (фермерском хозяйстве)» [1].

В статье 3 Закона РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве» понятие дехканского хозяйства определено как «самостоятельный хозяйствующий субъект без образования юридического лица, основанный на личном труде одного человека, или членов одной семьи и других лиц, совместно производящих сельскохозяйственную продукцию, который базируется на земельном участке и другом имуществе, принадлежащем членам дехканского хозяйства».

Этот закон заменяет первоначальный Закон РТ «О дехканских (фермерских) хозяйствах», принятый в 1992 году, и существенно отличается от него.

Как уже отмечалось, в соответствии с вышеназванным законом, дехканское (фермерское) хозяйство является самостоятельным хозяйствующим субъектом, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица, основанным на личном труде одного человека или членов одной семьи.

Члены дехканского хозяйства имеют право внести свой земельный участок в уставный капитал производственного кооператива. Хозяйство в этом случае становится владельцем земельного участка, а отдельные лица лишаются пожизненного наследуемого права на этот земельный участок или автоматического права изъять его. В случае реорганизации хозяйства, многие фермеры не готовы к тому, чтобы самостоятельно заниматься им. Руководители хозяйств могут воспользоваться преимуществом такой ситуации и требовать вклад в виде земли. Теоретически, отдельные лица должны получать дивиденды, но в большинстве случаев этого не происходит.

Члены дехканского (фермерского) хозяйства имеют право выйти из его состава со своей долей без согласия других членов. Это условие противоречит условиям Гражданского кодекса РТ в отношении общего и совместного имущества.

Хукумат был правомочен распределить землю из земельного фонда. Никакие критерии или процедурные гарантии в указанном законе не были разработаны.

Обязательства членов дехканского хозяйства не были определены и, поэтому

правительство могло изъять землю на основании небольших или не установленных критериев и координировать деятельность дехканского хозяйства.

Согласно этому закону дехканское хозяйство могло сдавать в аренду землю на определенных, минимальных условиях.

Позитивный выход из сложившихся коллизий закона состоял в следующих рекомендациях: не позволять членам дехканских хозяйств вносить в качестве вклада свое право на землепользование в уставной капитал производственного кооператива, чтобы защитить фермеров от потери своего земельного участка. Для ранней стадии земельной реформы необходимо разрешать фермерам забирать землю, которую они внесли в кооператив.

Если члены дехканского хозяйства создают кооператив, предприятие становится производственным кооперативом, подпадая под закон о производственных кооперативах, и больше не считается дехканским хозяйством. С этой точки зрения, действующий Закон РТ о дехканском (фермерском) хозяйстве разрешил ДФХ самостоятельно организовываться в одну из организационно-правовых форм предусмотренных ГК РТ (ч.4 ст.3 Закона РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве» от 15 марта 2016 г., №1289).

В правовой доктрине много разных позиций о правоспособности крестьянского хозяйства.

Ю.В. Мольков считал, что Законом от 7 декабря 1991 г. «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации» для индивидуальных предпринимателей предусмотрена специальная правоспособность, и то же самое должно быть установлено и для крестьянского хозяйства [3, с. 96-97]. Он критикует статью 16 Закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», закрепляющую право таких хозяйств заниматься любым видом деятельности, не запрещенным действующим законодательством (т.е. установление общей правоспособности). По его мнению, такая запись может касаться лишь сельскохозяйственной деятельности крестьянского хозяйства и деятельности, связанной с переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, а вот к

несельскохозяйственной деятельности она не должна относиться [4, с. 63-64].

Д.Б.Орехов, напротив, полагает, что для крестьянского (фермерского) хозяйства уже сейчас установлена специальная правоспособность, но, с его точки зрения, «это не означает, что фермерское хозяйство обязано заниматься только сельхозпроизводством [5].

По мнению Т.Л. Левшиной, правоспособность индивидуального предпринимателя является универсальной (общей), а правоспособность крестьянских (фермерских) хозяйств - специальной, так как законодательством четко определена цель их создания и деятельности: производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции [5, с. 64]. Иная точка зрения у О.А. Макаровой, которая полагает, что правоспособность и крестьянского хозяйства, и гражданина является общей.[7]

Обоснованной представляется позиция по этому вопросу С. Григоренко, согласно которой установление законом от 7 декабря 1991г. правил о специальной предпринимательской правосубъектности граждан - предпринимателей противоречит ст. 55 Конституции РФ и не соответствует принципу гражданского права о равенстве субъектов гражданского оборота, учитывая закрепление в действующем Гражданском кодексе РФ общего характера правосубъектности (правоспособности - по терминологии ГК) большинства коммерческих организаций [6, С.20]. С полным правом все это можно отнести и к правоспособности крестьянского хозяйства.

Ни Закон РТ «О дехканских (фермерских) хозяйствах от 10 мая 2002 года, ни последующий новый Закон РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве», принятый 19 мая 2009 года, существенных изменений в этот вопрос не внесли. В действующем законодательстве о ДФХ можно найти ответ по данной дискуссии.

Законодательное признание дехканского хозяйства хозяйствующим субъектом означает, что оно полностью самостоятельно определяет направления своей хозяйственной деятельности, специализацию хозяйства, выбирает партнеров и т.п. Вмешательство в хозяйственную деятельность дехканского хозяйства со стороны каких - либо органов не допускается, за исключением случаев нарушения им действующего законодательства. Как форма

свободного предпринимательства, дехканское хозяйство ведется на принципах экономической выгоды и с целью получения прибыли.

Конструкция «самостоятельный хозяйствующий субъект» впервые была использована в ст.1 Закона РТ «О предприятиях», который в связи с введением Гражданского кодекса РТ в действие утратил силу. Предприятием является самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, созданный в порядке, установленном настоящим законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения потребностей рынка и получения прибыли. Получается, что понятия «предприятие» и «дехканское хозяйство» имеют одинаковую трактовку.

По законодательству Российской Федерации крестьянские (фермерские) хозяйства имеют статус юридического лица. Многие авторы отрицательно отнеслись к наделению крестьянских хозяйств правами юридического лица.[8, с.329]

По мнению некоторых других авторов, крестьянское хозяйство должно быть юридическим лицом, при этом, субъектом земельной и другой правоспособности следует признать именно юридическое лицо.

С учетом правовой природы и статуса дехканских (фермерских) хозяйств, для успешного функционирования механизма их правового регулирования можно выделить следующие положения:

1. Альтернативы реальной полномасштабной и комплексной фермерской деятельности в Таджикистане в современных условиях назревшего кризиса мировой экономики не существует. Чем быстрее страна адаптируется к данным условиям, преодолевая сложности кризиса, создавая антикризисные программы, тем скорее будет создана база для последующей стабилизации и устойчивого экономического роста в долгосрочном периоде, тем выше шансы достижения высоких социальных ориентиров и установления стандартов жизни населения.

2. В процессе происходящих реформ государство не самоустраняется от исполнения своих функций в аграрной сфере, однако постепенно отходит от прямого администрирования и вмешательства в вопросы внутренней компетенции субъектов

предпринимательской деятельности к регулированию отношений. Производство, технологии, вопросы внутренней организации и управления каждого конкретного предприятия не должны быть объектом мелочной опеки государственных и местных органов власти.

3. Государственную финансовую поддержку дехканских (фермерских) хозяйств следует направлять на поддержание не всех, в том числе заранее обреченных на умирание организаций, а наиболее эффективных и имеющих перспективы развития. Для Таджикистана одним из решительных шагов в этом направлении могли бы стать отказ от всеобщей и переход к целевой финансовой поддержке; политика широкого применения санации и банкротства к хозяйствующим сельскохозяйственным субъектам.

4. Реорганизация аграрных предприятий во многих странах шла на основе коренной ломки их прежней экономической природы и предполагала комплексное изменение земельных, имущественных и трудовых отношений. Земельная реформа в этих странах привела к образованию множества мелких крестьян-собственников, которые по мере своего самостоятельного хозяйствования подходили к необходимости объединения с другими участниками агропромышленного производства.

5. Основной чертой объединения дехканских хозяйств выступала добровольность, т.е. инициатива «снизу». Учитывая опыт других стран и специфику Таджикистана, можно сказать, что фермерство будет рассматриваться как наиболее перспективная форма хозяйствования на таджикской земле, и должно стать полноценным - будучи обновленным по своей сути и форме.

Мировая практика показывает, что параллельно с объединением капиталов во многих странах шел и идет процесс объединения, основанного на общности интересов в сфере потребления товаров и услуг [7. с. 14]. Наибольшее распространение получали услуги по техническому обслуживанию и обеспечению, кредитного, маркетингового и консультационного характера во многих сферах правового регулирования хозяйствующих субъектов. Они находят свою материализацию в кредитных союзах, ассоциациях фермеров или кооперативах, а

также всевозможных добровольных объединениях граждан на бесприбыльной основе.

Для Таджикистана одним из актуальных направлений правового развития фермерства может стать введение нормы, предусматривающей ассоциированное членство фермеров.

Можно взять во внимание и тот факт, что обязательным условием выживаемости хозяйствующих субъектов ввиду истощенности и явной недостаточности внутренних источников инвестирования должно рассматриваться привлечение иностранного капитала.

Следует в законе о дехканских (фермерских) хозяйствах предусмотреть правила установления критериев и открытой, прозрачной процедуры для решения того, кто и какую землю получает из земельного фонда, создать четкие руководящие принципы и прозрачные процедуры для государственного изъятия земли, ограничить государственное участие в деятельности дехканских хозяйств, позволить дехканским хозяйствам свободно осуществлять сделки со своим правом на землю (арендовать, продавать, закладывать (право на пользование землей)).

Таким образом, изменения в сфере правового регулирования функционирования дехканских (фермерских) хозяйств требуют формирования новой институциональной среды, т.е. принятия адекватных рынку законодательных актов с учетом изменения отношений собственности, основанных на реформе органов государственного управления и самоуправления поселков и сёл, формирования рыночной и социальной инфраструктуры аграрного сектора.

Многообразие нормативных актов, издаваемых в области хозяйственных отношений, большое число органов, имеющих право издавать нормативные акты в этой области, создают огромный массив несистематизированных и неупорядоченных актов. В основе этого массива нет системообразующего акта, а он необходим для того, чтобы:

- сделать законодательство этой сферы обозримым и удобным для практического применения;
- создать стройную и взаимоувязанную иерархию актов, в которой можно было бы,

исходя из основной регламентации, получить точные данные об окончательном и детальном решении вопроса в подзаконном нормировании;

- в иерархии нормативного регулирования выдержать требования последовательного соответствия актов нижестоящего уровня актам высшего уровня;

- за счет создания общей части хозяйственного законодательства обеспечить не только единство правового регулирования в его специальных ответвлениях, но и сэкономить нормотворческий материал, в котором принципиальные положения не нуждались бы в повторении в каждом подразделении особенных частей хозяйственного законодательства.

Такие проблемы, естественно, могут быть решены только на основе кодификации предпринимательского законодательства, то есть разработки предпринимательского кодекса.

Безусловно, надо учесть опыт бессистемного, фрагментарного регулирования предпринимательских отношений в СССР.

И, конечно, сегодня нет тех причин, которые давали бы основания настаивать на дуализме регулирования. Необходим единый подход к хозяйствованию и в горизонтальных, и в вертикальных отношениях воздействия государства на рынок, который был учтен при разработке проекта предпринимательского кодекса.

В странах СНГ намечается такой же подход к регулированию хозяйственной деятельности [2].

Изложенная выше общая характеристика источников предпринимательского права с неизбежностью приводит к постановке и обсуждению проблемы их поиска и применения. Работа с законодательством представляет собой один из наиболее трудоемких элементов труда юриста, его профессиональной техники. Эта работа включает:

- а) понимание права;
- б) поиск необходимых нормативных правовых актов;

- в) систематизация нормативных правовых актов и подготовку нормативной базы к использованию;

- г) непосредственный анализ юридической силы и содержания нормативных правовых актов.

Понимание хозяйственного права предполагает знание основных принципов и

правил формулирования регулятивной правовой информации, выявления презумпций, значения тех или иных предписаний, правил сочетания источников хозяйственного права, особенности правового статуса его субъектов, правила конструирования правоотношений и т.д. На этапе понимания хозяйственного права необходимо определить его границы.

Поиск источников хозяйственного права целесообразно проводить по существующим на информационном рынке базам правовых данных, необходимость обращения к этим базам данных вызвана тем, что многие источники хозяйственного права не регистрируются и официально не публикуются, либо публикуются с большим временным отрывом от момента вступления в действие. В базы данных они включаются на основании договора значительно раньше.

Но при работе с базами данных важно помнить несколько принципиальных правил:

- 1) известно, что на данный момент нет ни одной абсолютно полной базы данных, разработчики которой дадут гарантию полноты и согласятся нести ответственность за полноту указанных баз. Следовательно, необходимо осуществлять перекрестный поиск по нескольким базам и сопоставлять результаты, а также целесообразно вести самостоятельную кодификационную работу;

- 2) нормативные акты нередко в базах данных помещаются с опечатками, с ошибками, вызванными либо чисто техническими причинами, либо некорректным внесением дополнений и изменений в тот или иной нормативный акт;

- 3) тексты, распечатанные из баз данных, не являются официальной публикацией, в силу чего не годятся для судебного или иного официального использования. Их обязательно следует сверять с официальным источником, а поскольку во многих случаях этот источник не указан, необходимо искать его самостоятельно.

Принято считать, что законодательство аграрного сектора в Таджикистане действительно стало развиваться с 1990 года. Но до сих пор в юридической науке вопрос о статусе дехканского (фермерского) хозяйства однозначно не решен, разноречива и практика.

Теоретический и практический интерес вызвал ставший основой для реформирования сельского хозяйства республики Закон РТ «О дехканском хозяйстве» с последующими

изменениями и дополнениями, в котором дехканское хозяйство рассматривался в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта с правами юридического лица, представленного отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющих производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, на основе использования имущества и земельных участков, находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, в пожизненном наследуемом владении или в собственности.

В деятельности дехканского хозяйства преобладают не только хозяйствственные задачи, обусловленные сельскохозяйственной и связанной с ней деятельностью, но и коммерческие, направленные на получение прибыли. Поэтому закон наделяет дехканское (фермерское) хозяйство всеми правами и обязанностями, необходимыми для осуществления частной предпринимательской деятельности.

Долгое время в Таджикистане функционировали дехканские (фермерские) хозяйства с различным правовым статусом. Часть хозяйств, образовавшихся до 1995 года, продолжали работать как юридическое лицо, и их правовой статус противоречит Гражданскому кодексу Республики Таджикистан, главы других хозяйств перерегистрировались в предпринимателей без образования юридического лица. Отсутствие единого подхода к правовому статусу дехканских (фермерских) хозяйств затрудняло не только работу самих фермеров, но и государственных статистических и налоговых органов, которым они представляют бухгалтерскую отчетность согласно законодательству.

Назревала необходимость существенно изменить положение. Были сделаны попытки унифицировать нормы Закона РТ о дехканском (фермерском) хозяйстве. Эта работа была направлена на согласование норм о статусе, порядке образования и прекращения деятельности указанных хозяйств, с нормами Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Итогом этой работы должна была стать возможность субъектов, желающих образовать фермерское хозяйство, выбрать соответствующую организационно-правовую форму предприятия, которая позволит им

наилучшим способом установить весь комплекс отношений с учетом их специфики.

Как уже отмечалось, законодательство, регулирующее образование и деятельность дехканских (фермерских) хозяйств, требовало совершенствования. Даже в действующем Законе РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве», многие вопросы еще недостаточно четко определялись, имелось много проблемных вопросов и противоречий.

Поэтому примечательно, что важным событием для Таджикистана стала активизация процесса подготовки и принятия Закона Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве» [1] в новой редакции, где был более четко закреплен их правовой статус как особая форма семейной предпринимательской деятельности, определены права и обязанности его членов. Это должно было способствовать развитию указанной формы хозяйствования и ее более полному участию в развитии сельскохозяйственного производства в Таджикистане. Закон изменил некоторые положения, но кардинальные поправки так и не были внесены.

И, к сожалению, по - прежнему не очень понятно трактуется вопрос о правовом статусе дехканского хозяйства в Гражданском кодексе Республики Таджикистан, который предусматривает применение лишь таких организационно-правовых форм предпринимательства, как хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные предприятия и не признает семейные и индивидуальные предприятия, если они не облечены в форму хозяйственного товарищества и общества, производственного кооператива.

В подпункте «а» пункта 4 статьи 24 Гражданского кодекса РТ указан перечень освобождаемых от государственной регистрации граждан в составе дехканского (фермерского) хозяйства.

Однако дехканских хозяйств нет в перечне организационно-правовых форм коммерческих организаций, являющихся юридическим лицом, приведенном в главе 4 нового Гражданского кодекса Республики Таджикистан. Статьи 273, 305, 306, 307 Гражданского Кодекса РТ соответственно рассматривают собственность,

раздел имущества и правовой режим имущества дехканского (фермерского) хозяйства.

Причем ст. 273 ГК РТ рассматривает собственность дехканских хозяйств и личного подсобного хозяйства, глава 14 - собственность граждан; ст.305 собственность дехканского (фермерского) хозяйства, в главе 17 рассматривается общая собственность и ее виды. Причем п.2 ст.273 и п.1. ст.305 дословно дублируют друг друга, в обеих нормах речь идет об имуществе: «Имущество дехканского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве общей совместной собственности, если договором между ними не установлено другое.».

Представляется, что между терминами «общая совместная собственность» и «совместная собственность» нет существенной разности, причем термин «общая совместная» несет в себе неграмотную смысловую нагрузку, что следует устраниить в Гражданском кодексе РТ.

Таким образом, поскольку деятельность дехканского (фермерского) хозяйства, прежде всего, направлена на получение прибыли, то

ее распределение, безусловно, является одним из важных вопросов. Роль членов дехканского (фермерского) хозяйства неодинакова. Она различается и по объему вкладов, внесенных в имущество хозяйства, и по степени участия члена дехканского (фермерского) хозяйства непосредственно в производстве. При отсутствии соглашения между участниками хозяйства прибыль должна распределяться между ними в равных долях. Чтобы этого не случилось, в соглашении необходимо определить порядок распределения прибыли между членами дехканского (фермерского) хозяйства. При этом доля прибыли, получаемая участником, может соответствовать его доле в имуществе хозяйства. Вместе с тем, при определении доли прибыли, целесообразно учитывать также вклад каждого члена дехканского хозяйства в общее дело. Далее, в соглашении, заключаемом между членами дехканского (фермерского) хозяйства, необходимо также предусмотреть порядок погашения убытков, причиненных его членом хозяйству.

Список литературы:

1. Закон Республики Таджикистан «О дехканских (фермерских) хозяйствах» (№48 от 10 мая 2002 года).
2. Азия – Плюс, Душанбе, 12 февраля, 2009.
3. Комментарий к законодательству о крестьянском (фермерском) хозяйстве. С.63-64 (автор главы-Ю.В. Мольков). Зинченко С., Лапач В., Газарьян Б. Новый Гражданский кодекс и предпринимательство: проблемы регулирования // Хозяйство и право. 1995. № 10. С.96-97.
4. Комментарий к законодательству о крестьянском (фермерском) хозяйстве. С.63-64.1995.
5. Предпринимательское право. Курс лекций. Д.Б. Орехов С. 64.
- 6.Комментарий к гражданскому кодексу РФ, части первой / Отв. Ред. О.Н. Садиков. М., 1995. С.47. Григоренко С. Проблемы гражданско-правового статуса индивидуального предпринимателя // Хозяйство и право. 1999. №6 С.20.
7. Макарова О.А. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства // Кодекс - info.2000. № 1.
8. Гражданское право / Отв. Ред. А.Г.Калпин, А.И.Масляева. автор главы Г.Д. Отнюкова М., 1997. С.329, 331, 332).

Аннотатсия

Муносибатҳои молу мулкӣ ва вазъи ҳуқуқии хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ)

Хочагиҳои дехқонӣ (фермерӣ) ҳамчун шакли аввалин ва оддитарин фаъолияти соҳибкорӣ дар маҳал дар Тоҷикистон барвақт маълум буд. Муаллиф дар мақола оид баконструкцияи замонавии хочагиҳои дехқонӣ аз нуқтаи назари доктринаҳои гуногун ибрози назар карда, ба қонунгузории амалкунанда таклифи пешниҳодҳо менамояд.

Аннотация

Имущественные отношения и правовая природа дехканских (фермерских) хозяйств

Дехканское (фермерское) хозяйство (ДФХ) как простая форма предпринимательской деятельности на селе в Таджикистане было известно давно. В статье автор анализирует саму конструкцию дехканского (фермерского) хозяйства и исследует существующие в правовой доктрине разные позиции о правоспособности крестьянского хозяйства, а также делаются выводы и предложения для совершенствования таджикского законодательства

Annotation

Property relations and the legal nature of dekhkan (farm) households

Dekhkan (farming) economy (DF) as a simple form of entrepreneurial activity in the countryside in Tajikistan has been known for a long time. In this article, the author analyzes the very structure of the dekhkan (farm) economy and examines the different positions in the legal doctrine on the legal capacity of the peasant economy, as well as draws conclusions and proposals for improving Tajik legislation.



УДК: 347.45/47

Бобоҷонзода Исрӯғил Ҳусейнович,

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

E-mail: bobojonov_i@mail.ru



Абдуллоҳозода Зебонисо Файзулло,

унвончӯи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

E-mail: zebo.abdullozoda@bk.ru

ПРОБЛЕМАҲОИ ҲУҚУҚИИ ЭЪТИБОРНОКИИ МОДДИИ СОЗИШНОМАИ АРБИТРАЖӢ

Калидвоҷаҳо: созишиномаи арбитражӣ; муҳокимаи ҳакамӣ; тарафҳо; конвенсияҳои байналмилалӣ; қонунгузории миллӣ; элементҳои созишиномаи арбитражӣ; шартнома; қобилияти ҳуқуқдорӣ; қобилияти амалкунӣ; эътиборнокии созишинома.

Ключевые слова: арбитражное соглашение; третейское разбирательство; стороны; международные конвенции; национальное законодательство; элементы арбитражного соглашения; договор; правоспособность; действительность соглашения.

Keywords: arbitration agreement; arbitration proceedings; parties; international conventions; national legislation; elements of an arbitration agreement; contract; legal capacity; legal capacity; validity of the agreement.

Вақте ки дар бораи ваколати арбитражи тиҷоратӣ роҷеъ ба ҳалли баҳсҳо, аз ҷумла ҳангоми баста шудани созишиномаи арбитражӣ сухан мегӯем, оид ба тобеияти арбитражии баҳсҳо савол ба миён меояд. Тавре, ки мо медонем, созишиномаи арбитражӣ низ шартнома ба ҳисоб меравад, аз ин рӯ, нисбати он бояд асосҳои умумии боэътибории шартномаи татбиқ карда шаванд.

Ҳам дар доктринаи хориҷӣ ва ҳам дар ватаний тобеияти арбитражии объективӣ ва субъективӣ фарқ карда мешаванд. Тавре, ки Ерпилева Е.Ю. қайд менамояд, зери тобеияти арбитражии объективӣ имконпазирӣ баҳс ба сифати мавзӯи баррасии арбитражӣ фаҳмида мешавад.[1, с.58] Зери тобеияти арбитражии субъективӣ имконияти субъекти созишиномаи арбитражӣ будани шаҳс, яъне бастани чунин созишиномаи фаҳмида мешавад.[2]

Асоси тобеияти арбитражии субъективиро қобилияти анҷом додани аҳдҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ, имконияти бо амалҳои худ тибқи тартиби мурофиавӣ ҳимоя намудани ҳуқуқҳои моддӣ ташкил медиҳад. Ҳамин тавр, оид ба принсипи ҳуқуқи субъективии умумӣ, ки аз

ҳуқуқи мурофиавӣ ва моддӣ иборат мебошад, сухан гуфтан мумкин аст. Бинобар баъзе номутобиқатиҳои терминологӣ дар байни низомҳои ҳуқуқӣ ва забони конвенсияҳои байналмилалии арбитражӣ бояд ба объекти мағҳуми тобеияти арбитражии субъективӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуд. Файр аз ин, дар муайян намудани қобилияти давлатҳо оид ба бастани созишиномаҳои арбитражӣ ва минбаъд мутобики ин созишиномаҳо ба зимма гирифтани уҳдадориҳо, аз ҷумла дар ҳолати аз ҷониби давлат маҳдуд гардидан қобилияти он барои ба сифати тарафи созишиномаи арбитражӣ баромад кардан мушкилиҳои муайян ба миён меоянд.

Доштани қобилияти бастани созишиномаи арбитражӣ барои тарафҳо талаботи муҳиме мебошад, ки дар муқаррароти конвенсияҳои байналмилалӣ оид ба арбитражи байналмилалӣ пешбинӣ гардидаанд. Талаботи мазкур нисбат ба боэътибории созишиномаи арбитражӣ инчунин дар қонунгузориҳои миллӣ ворид гардида истодааст.

Аз ин сабаб гузаронидани таҳлили истилоҳоти истифодашаванда ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам байналмилалӣ муҳим арзёбӣ

карда мешавад. Дар робита ба тарчума ва истифодаи истилоҳи «incapacity», ки дар Конвенсияи Ню-Йорк ва Қонуни намунавии ЮНСИТРАЛ муқаррар гардидааст, баъзе мушкилиҳо чой доранд. Дар матни русии ин санадҳо ба таври анъанавӣ истилоҳи «(гайри) қобили амал» истифода мешавад, ки бо истилоҳи англисии «incapacity»-и дорои маъни «нукс, норасоии қобилият» мутобиқ намебошад. Барои мисол, дар тарчуми русии Конвенсияи Аврупой истилоҳи «қобилияти ҳуқуқдорӣ» истифода мешавад. На дар конвенсияҳои Ню Йорк ва Аврупой ва на дар маводҳои ибтидоии онҳо мағҳумҳои «надоштани қобилияти амалкунӣ» надоштани қобилияти ҳуқуқдорӣ «incapacity» муайян карда нашудаанд.

Бо дарназардошти он, ки матни Конвенсияи Ню-Йорк аслӣ буда, тафйир дода намешавад, сухан танҳо оид ба тафсири мағҳуми «надоштани қобилияти амалкунӣ» тибқи мазмуни он меравад. Аммо саволе пайдо мешавад, ки дар қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон он ба мазмуни қобилияти ҳуқуқдорӣ ва ё қобилияти амалкунӣ пешбинӣ гардидааст. Зери қобилияти ҳуқуқдории шахси воқеӣ қобилияти доштани ҳуқуқҳо ва уҳдадориҳои гражданий фаҳмида мешавад (қобилияти ҳуқуқдории гражданий); қобилияти шаҳрванд дар ҳусуси бо амалҳои худ ба даст овардан ва амалий намудани ҳуқуқҳои гражданий ва барои худ ба миён овардани уҳдадориҳои гражданий ва иҷрои онҳо бошад – қобилияти амалкунӣ фаҳмида мешавад (мод. 18, 19 ва 22 КГ ҶТ). Сухан сари он меравад, ки ин ду категорияҳои ҳуқуқӣ (яъне қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амалкунӣ) на дар ҳама низомҳои ҳуқуқӣ фарқ карда мешаванд. Масалан, дар низоми ҳуқуқии англосаксонӣ истилоҳи «capacity» («қобилияти ҳуқуқӣ») чой дорад, ки ҳар ду категорияҳои ҳуқуқии болозикро дар як вақт ифода менамояд. Дар Франсия низ байни ин категорияҳо фарқият дидо намешавад. Дар қонунгузории олмонӣ байни қобилияти ҳуқуқдорӣ (*Rechtsfähigkeit*), қобилияти амалкунӣ (*Geschäftsähigkeit*) ва қобилияти деликтӣ (*Deliktsfähigkeit*) аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Циҳати роҳ надодан ба омехташавии терминологии чунин категорияҳои барои ҳуқуқи Чумхурии Тоҷикистон муҳим – қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амалкунӣ, инчунин барои истифодаи яхелai онҳо дар кори илмии мазкур, бо дарназардошти

вариантҳои тарчумаи муқаррароти конвесияҳо, вақте ки минбаъд сухан оид ба тобеияти арбитражии субъективӣ меравад, новобаста аз оне, ки терминологияи Конвенсияи Ню-Йорк ба инобат гирифта шудааст, мо бинобар ҳусусиятҳои қаблан қайдшудаи ин мағҳум, истилоҳи «қобилияти амалкунӣ»-ро дар назар ҳоҳем дошт.

Маълум аст, ки агар сухан оид ба қобилияти бастани созишномаи арбитражӣ равад, мо қобилияти шахс оиди аз ном ва шахси худ ворид шудан ба муносибатҳои уҳдадоркунандаро дар назар дорем ва ин дар мазмуни ҳуқуқи Тоҷикистон ба мағҳуми қобилияти амалкунӣ – қобилияти субъект оиди бо амалҳои худ ба даст оварани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои гражданиро дар назар дорем. Дар баробари ин, қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амалкунии шахсони ҳуқуқӣ дар маҷмӯъ фарқ карда намешаванд, зоро онҳо нисбати шахсони ҳуқуқӣ дар як вақт ба миён меоянд. Илова бар ин, дар ҳуқуқи Чумхурии Тоҷикистон дар робита ба шахсони ҳуқуқӣ маҳз истилоҳи «қобилияти ҳуқуқдорӣ» истифода мегардад (моддаи 18, 22, 49 КГ ҶТ).[3] Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амалкунии шахсони ҳуқуқӣ дар лаҳзаи таъсисдии онҳо пайдо гардида, дар вақти аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ хориҷ гардидан, қатъ мегарданд.[4, с.15-18] Ин мавқеъ дар байни сивилистон афзалият дорад. Масалан, Иоффе О.С. чунин мешуморад, ки қобилияти амалкунии шахси ҳуқуқӣ дар як вақт бо қобилияти ҳуқуқдории он аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии ташкилот ба миён омада, дорои мазмуни хос мебошад.[5, с.55-56]

Вақте ки сухан оид ба шахси воқеӣ чун иштирокии мурофиа дар арбитражии байналмилалии тиҷоратӣ меравад, эҳтимол, на танҳо чой доштани қобилияти ҳуқуқдорӣ, инчунин қобилияти амалкунии шахси воқеӣ низ ба назар гирифта мешавад. Таркиби субъективии мурофиаи арбитражӣ дар моддаи I (1) Конвенсияи Ню-Йорк ба таври васеъ муайян гардидааст: – «ҳам шахсони воқеӣ ва ҳам шахсони ҳуқуқӣ метавонанд ба сифати тарафҳо баромад намоянд». Бояд таваҷҷуҳ намуд, ки дар мисоли арбитражи байналмилалии тиҷратӣ одатан, сухан маҳз оид ба шахси воқеие, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошад, меравад. Новобаста аз оне, ки то вақти гузаронидани таҳқиқоти мазкур, дар таҷрибаи истифодаи моддаи V(1) (а) ягон созишномаи

арбитражӣ бинобар баста шуданаш аз ҷониби шахси ноболиги қобилияти амалқунӣнадошта мавриди баҳс қарор нағирифтааст, ин эҳтимолияти мавриди баҳс қарор додани созишномаи арбитражиро бо дарназардошти оне, ки шахс дар вақти бастани созишнома наметавонист манфиатҳои худашро дуруст дарк намояд, истисно намекунад.

Мутобики нуқтаи назари дигар шаҳрванди хориҷие, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошад, вале ба ҳайси соҳибкори инфиродӣ (тоҷир) ба қайд гирифта нашудааст, мумкин аст ҳамчун тарафи гайри қобили амали созишномаи арбитражӣ эътироф карда шавад ва ин дар навбати худ метавонад боиси бекор гардидани қарори арбитражӣ шавад (к. 1 к. 2 мод. 51 Қонуни ҶТ «Дар бораи арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ»).[6] Аммо бояд қайд намуд, ки ин талаботи расмӣ набояд барои ҳалли баҳсҳо дар арбитраж монеа шавад. Набояд фаромӯш кард, ки шаҳрванде, ки чунин фаъолиятро бе таъсис додани шахси хукуқӣ ва бе гузаштани расмиёти бакайдигирӣ давлатӣ тибки хукуқи ҶТ амали менамояд, хукуқ надорад, ки ба ҳолати соҳибкор набуданашро асос оварад. Мавсуф аз рӯи уҳдадориҳои худ *de facto* ҷавобгар буда, мутобикан ягон чиз ба ӯ барои тарафи созишномаи арбитражӣ будан монеа намешавад.

Вақте, ки тибки мазмуни моддаи V (1) (а) Конвенсияи Ню-Йорк оид ба қобилияти бастани созишномаи арбитражии тарафҳо сухан мегӯем, инчунин бояд ба ҳолати доштани ваколатҳои даҳлдори шахсоне, ки аз номи шахсони хукуқӣ баромад менамоянд, таваҷҷуҳ зоҳир намоем. Зимнан, зарур аст, ки ба қарорҳои бâъзе судҳои байналмилалий ва миллӣ таваҷҷуҳ намуд. Ҳамин тавр, дар қарори Суди олии Испания хулоса бароварда шудааст, ки шӯрои директорони ширкат барои бастани созишнома ваколат доштанд, зеро беътибории ваколатнома тасдиқи худро наёфтааст.[7, с.533] Суди Федералии арбитражии округи Шимолӣ-Фарӯй дар доираи баррасии шикояти кассатсионӣ ба хулосае омадааст,[8] ки ваҷҷҳои пешниҳоднамудаи ҶДММ «Арктик Сеэлмон» дар хусуси оне, ки тарафҳо зимни бастани созишномае, ки тибки он онҳо уҳдадор мешаванд, ки баҳсҳои вобаста ба муносибатҳои хукуқии шартномавӣ пайдошавандаро ба арбитраж супоранд, аз рӯи хукуқи нисбати онҳо татбиқшавандагӣ ғайри қобили амал буданд, қобили қабул нестанд. Зеро тибки хукуқи мо нисбати қобилияти

амалкунии ҶДММ «Арктик Сеэлмон» паҳншавандада директори генералӣ метавонад уҳдадориҳои шахси хукуқиро ба зимма гирад ва барои бастани созишномаҳои арбитражӣ ягон маҳдудият надошта бошад. Соли 2007 Суди Олии Австрия ба хулосае омадааст, ки танҳо дар асоси беътибор дониста шудани ваколатномае, ки тибки он намоянда метавонист шартномаи дорои тавзехоти арбитражӣ бандад, оид ба масъалаи надоштани ваколат сухан гуфтан ҷоиз аст.[9, с.354]

Ба саволи зерини амали таваҷҷуҳ намудан зарур аст: оё ваколати ба намоянда додашуда инчунин ба ҳолати ворид намудани он ба шартномаи асосии тавзехоти арбитражӣ, аз ҷумла баъд аз баста шудани шартнома паҳн мегардад ва агар ваколати намоянда зери шубҳа қарор гирад, тақдири тавзехот ҷӣ мешавад? Агар дар вақти баста шудани шартномаи гражданий-хукуқӣ намоянда дорои ваколатҳои ба таври даҳлдор барасмиятдаровардашуда бошад, пас ҳалномаи интиҳоби суди ҳакамӣ ба сифати воситаи ҳалли баҳс ва бастани созишномаи арбитражӣ бо салоҳиди ӯ муайян карда мешавад ва барои иҷрои ин амалҳо ваколатномаи маҳсус ва ё банди даҳлдор дар ваколатномаи қаблан додашуда талаб карда нмешавад. Аз ин нигоҳ, ба принсипи муҳторият ва тақсимшавандагии созишномаи арбитражӣ набояд аз ҳад зиёд расмӣ муносибат намуд. Новобаста аз оне, ки тавзехоти арбитражӣ бо шартномаи асосӣ дар доираи як санад муттаҳид мешаванд ва ин тавзехотдорои вазъи маҳсуси хукуқӣ мебошад, тавассур намудани ҳолати беътибор дониста шудани шартномаи гражданий-хукуқӣ, бинобар сабаби оне, ки намоянда ваколати даҳлдори бастани шартномаро надошт ва бо вучуди ин тавзехоти арбитражӣ амали худро нигоҳ медорад, ғайриимкон мебошад.[10, с.261-265] Чунин мавҷӯъ аз ҷониби судҳои Америка зикр гардидааст – надоштани ваколат бастани «дилҳоҳ шартнома»-ро аз ҷониби намоянда ғайриимкон мегардонад.[11] Бояд тавзехот намуд, ки чунин дуршавӣ аз принсипи тақсимшавандагӣ на ҳама вақт имконпазир мебошад. Барои мисол, надоштани ваколат барои ворид шудан ба намудҳои муайянни муносибатҳои шартномавӣ ва ё дар муносибатҳои шартномавӣ ба ҳуди шартнома даҳл дошта, ба ҳолати беътибории тавзехоти арбитражӣ

тасир намерасонад. Аз чониби арбитрхо масъалаи доштани ваколати бастани созишиномаи арбитражӣ ба таври алоҳида баррасӣ намегардад, агар аз рӯи моҳияти баҳс ҳолати қонунӣ баста шудани шартномаи асосӣ зери шубҳа қарор нағирад. Қобили диққат аст, ки параграфи §1008 Мачмӯаи умумии граждани Австрия барои бастани созишиномаи арбитражӣ аз намоянда ваколатномаи маҳсусеро, ки дар он бояд ба таври мушаххас ваколати бастани созишиномаи арбитражӣ пешбинӣ гардида бошад, талаб менамояд. Вақте, ки сухан оид ба прокуре - «ваколатномаи генералии савдоӣ» меравад, намоянда хукук дорад бидуни муқаррароти алоҳида созишиномаи арбитражиро ба имзо расонад.[12]

Таҷрибаи мусири тичоратӣ дар умум, ҳолати дода шудани чунин ваколатномаҳоро дар ёд надорад. Масалан, дар таҷрибаи хукуктатбиқнамоӣ, судҳо дар Россия тадриҷан, аз мавқеи нокифоя будани ҳолати доштани ваколатномаи умумии бастани аҳҳои тичоратӣ барои бастани созишиномаи арбитражӣ дар матни шартнома даст қашиданд. Мутобики мавқеи нав аз намоянда барои изҳори розигӣ ҷиҳати баррасии баҳс дар арбитраж ва ё суди ҳакамӣ ваколати ба таври маҳсус барасмиятдаровардашуда талаб карда намешавад.[13] Дар марҳилаи таҳияи Қонуни нав оид ба арбитраж масъалаи ворид намудани муқаррарот оид ба кифоя будани ҳолати доштани ваколатҳои умумӣ барои намоянда муҳокима гардида буд, аммо дар таҳрири ниҳоии Қонун [14, с.8] эҳтимол, бинобар маъмул будани ин муқаррарот он пешбинӣ нағардидааст. Яъне, бидуни тағиیر додани маънои табииати *sui generis* созишиномаи арбитражӣ, чунин гуфтан мумкин аст, ки дар ин ҳолат меъёрҳои моддӣ оид ба намояндагӣ истифода карда мешаванд. Илова бар ин, муқаррароти моддаи 1217.1 Кодекси граждани ФР, ки мутобики он, аз рӯи қоидаҳои умумӣ, муайян намудани тартиби ҳалли баҳсҳо (bastani созишиномаҳо оид ба супоридани баҳсҳо ба судҳои давлатӣ ва ё ҳакамӣ ва амсоли инҳо) ба ваколати намоянда дохил мешавад, ҷолиби диққат мебошад.

Таъйиноти чанде пеш қабулнамудаи Суди Олии Федератсияи Россия аз 29 февраляи соли 2016, № 309-ЭС15-12928 аз рӯи парвандаи №А71-15540/2014 баҳсбарангез мебошад, зоро тибки он Коллегияи судӣ оид ба баҳсҳои иқтисодӣ новобаста аз оне, ки ҳалномаро бинобар асосҳои дигар бекор намуд, аммо ба

назари мо мавқеи ғалати судҳои поёни дар хусуси тибқи қисми 2 моддаи 62 КМА ФР хукуки бастани созишиномаи арбитражӣ бояд бевосита дар ваколатнома мустаҳкам гардида бошадро ҷонибдорӣ намуд. Аммо аз чониби судҳо ҳолати мазкур мадди назар шудааст – муқаррароти мазкур нисбати ваколатномаҳое, ки барои бастани шартномаҳои гражданӣ-хукуқӣ дода шудаанд, татбиқ намегардад. [15] Муқаррароти императивии моддаи 62 КМА ФР-ро бояд вақте ба роҳбарӣ гирифт, ки барои мисол, тарафҳо масъалаи ҳимояи манфиатҳои худро дар рафти мурофиаи судӣ дар судҳои давлатии арбитражӣ, замоне ки мурофиа аллакай шурӯъ шудааст, ба намоянда вобаста менамоянд. Дар ин ҳолат бояд ваколати намояндаро барои супоридани парванда ба суди ҳакамӣ дар ваколатномаи мурофиавӣ ба таври маҳсус дарҷ намуд. Чунин тарзи танзими намояндагӣ дар суд ба аксари кишварҳои гарбӣ хос мебошад.

Бояд қайд кард, ки муқаррароти Конвенсияи Ню-Йорк, конвенсияҳои Аврупой ва қонунҳои аксари давлатҳо оид ба арбитражҳои миллӣ масъалаи интиҳоби хукуки муайянкунандай қобилияти хукуқдории тарафҳоро барои бастани созишиномаи арбитражӣ танзим накарда, ҳалли масъалаи қобилияти хукуқдории тарафҳоро бо «қонуни нисбати онҳо татбиқшаванд» ҳавола менамоянд.

Муқаррароти моддаи II Конвенсияи Ню-Йорк ҳолати надоштани қобилияти хукуқдории тарафҳоро чун асос барои зери шубҳа қарор додани боэътибории созишиномаи арбитражӣ мушаххасан пешбинӣ наменамояд. Дар баробари ин, созишиномаи арбитражӣ эътироф намегардад, агар «беэътибор бошад, эътиборашро аз даст дода бошад ва ё иҷрои он файриимкон бошад»[16, с.709], аммо комилан аён аст, ки масъалаи қобилияти хукуқдорӣ бо ҳолати эътироф ва иҷрои созишиномаи арбитражӣ дар алоқамандии зич қарор дорад. Аз таҳлили моддаи II (1) ва (3) Конвенсияи Ню-Йорк бармеояд, ки (ва чи гунае, ки қаблан зикр гардид) созишиномаи арбитражӣ заминаи муҳимтарини арбитраж ба хисоб меравад. Комилан маълум аст, ки қобилияти хукуқдории тарафҳои мувоғиқакунанда барои созишиномаи арбитражии боэътибор муҳим арзёбӣ мегардад. Ҳамин тавр, моддаи V (1) (а) Конвенсияи Ню-Йорк ба суди давлатӣ иҷозати эътироф накардани ҳалномаи арбитражиро медиҳад, агар

«тарафҳо [дар созишнома] тибқи қонуни нисбати онҳо татбиқшавандар дар дилҳоҳ андоза гайри қобили амал бошанд». [17] Маълум нест, ки бо қадом сабаб муаллифони матни Конвения дар моддаи V масъалаи ҳуқуқи татбиқшавандаро дар робита ба қобилияти амалкунӣ мадди назар намудаанд, дар ҳоле ки масъалаи коллизионии боэътибории моддии созишномаи арбитражиро ҳал намудаанд. Аксари судҳои миллӣ ва арбитражро он ақидаро ҷонибдорӣ мекунанд, ки «ҳуқуқи татбиқшаванда» бояд чун *lex personalis*, яъне қонуни шахсӣ тафсир гардад. [18] Аз ҷониби Сандерс П. дар 24-ум сессия мавқеи ба ин монанд, дар шакли феълан пешбининамудаанд моддаи V (1) (а) пешниҳод гардида, дар маводҳои заминавии Конвениси Ню-Йорк мустаҳкам гардида буданд. [19, с.7] Агар оид ба муқаррароти ҳаволакунанда шубҳа ҷой надошта бошад, пас роҷеъ ба масъалаи қадом ҳуқуқ бояд маҳз дар робита ба қобилияти амалкунии тарафҳо татбиқ карда шавад, гуногунфаҳмӣ ҷой дорад. Матни Конвениси Ню-Йорк дар ин ҳусус ягон тавсия намедиҳад. Давлатҳои оилаи ҳуқуқи континенталӣ дар умум, аз принсипи шаҳрвандӣ/хуввияти шахсони воқеӣ ва давлатҳои оилаи ҳуқуқи умумӣ бошад аз принсипи домитсилии шахсони воқеӣ (ҷойи иқомати доимӣ) ҷонибдорӣ менамоянд. [20, с. 276-277] Вақте, ки сухан оид ба шахси ҳуқуқӣ меравад, пас дар навбати аввал, қонуни шахсии шахси ҳуқуқӣ аз рӯи низоми ҳуқуқи умумӣ ва ҳам ҳуқуқи ҶТ – ҳуқуқи давлате ҳисобида мешавад, ки ташкилот дар ҳудуди он ҷойигир мебошад – ҳуқуқи ҷойи ба қайд гирифта шудани (инкорпоратсияи) шахси ҳуқуқӣ мебошад. [21, с.113-117] Барои арбитраж ин ҳолат мушкилиҳоро ба миён меорад; бо дарназардошти ин Институти ҳуқуқи байналхалқӣ дар соли 1957 дар қарори худ пешниҳод намуда буд, ки барои муайян намудани қобилияти ҳуқуқдорӣ ҳуқуқи ҷойи баргузории арбитраж истифода карда шавад[22]. Аммо ба назари мо ин таклиф бисёр баҳснок ва тавре, ки таҷриба нишон дод, номувоғиқ буд, зеро эҳтимолияти ҳолатҳои аз ҷониби ҳуқуқи коллизионии ҷойи баргузории арбитраж ҳавола гардидан ба ҳуқуқе, ки тибқи он ҳар ду тарафҳои баҳс гайри қобили амал доноста мешаванд, вучуд дорад. Зимнан, бори дигар таъқид намудани муҳиммияти риояи принсипи амалкунанда будан, ки тибқи он дар робита ба масъалаи қобилияти амалкунии шахс истифодаи

ҳуқуқе пешбинӣ мегардад, ки дар асоси он тараф дорои қобилияти амалкунӣ эътироф мегардад ва ҳамин тавр, созишномаи арбитражӣ «амалӣ» мегардад. Ба андешаи мо, ин маҳз ҳамон стандарте мебошад, ки бо мақсади асоснокгардонии қарорҳои судҳои давлатӣ ва арбитражҳо бояд ба роҳбарӣ гирифта шавад. Судҳои давлатӣ на ҳама вақт аз ин васила истифода менамоянд, аз ҷумла дар як парванда Суди федералии (BGH) ба ҳулосае омад, ки созишномаи арбитражии басташудаи байни ширкатҳои олмонӣ ва хорватӣ бинобар сабаби оне, ки тибқи ҳуқуқи Югославия ширкати хорватӣ дар самти савдои хориҷӣ дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ набуд, беэътибор мебошад. Ин қарор бо он асоснок карда шудааст, ки созишномаи арбитражӣ худ аз ҳуд фаъолияти иқтисоди хориҷиро ифода менамояд[23, с.928].

Дар Конвенсию Аврупой ин масъала бо ҷунин тарз танзим карда шудааст: маҳз муқаррароти моддаи VI (2) пешбинӣ менамояд, ки «ҳангоми қабули қарор оид ба масъалаи мавҷудият ва ё боэътибории созишномаи арбитражии зикршуда судҳои давлатии давлатҳои аҳдкунандае, ки дар ҳудуди онҳо ин масъала бардошта шудааст, агар он ба қобилияти ҳуқуқдории тарафҳо даҳл дошта бошад, бояд қонунеро, ки нисбати онҳо татбиқ мегардад, ба роҳбарӣ гиранд», яъне сухан оид ба истифодаи қонуни шахсии тараф меравад. Тавре, ки қаблан зикр шуд, дар тарҷумаи русии Конвенсию мағҳуми қобилияти ҳуқуқдорӣ истифода гардидааст, аммо агар сухан оид ба шасхи воқеӣ равад, пас зери ин мағҳум бояд ҳам қобилияти амалкунӣ фаҳмида шавад[24]. Вале дар моддаи IX (1) (а) Конвенсию Аврупой «ғайри қобили амал будан»-и тарафҳои созишномаи арбитражӣ ҳамчун асос барои бекор қардани ҳалномаи арбитражӣ пешбинӣ гардидааст ва ин меъёр тақори пурраи муқаррароти моддаи V Конвенсию Ню - Йорк мебошад. Маврид ба зикр аст, ки дар матни Конвенсию Аврупой дар як вақт истифода гардидани истилоҳоти «қобилияти ҳуқуқдорӣ» ва «қобилияти амалкунӣ», ки ҳусусиятҳои барабарро дар бар мегиранд, истифода ва тафсiri меъёрҳоро мушкил мегардонад. Дар матни англisi мағҳумҳои «capacity» ва «incapacity» истифода гардидаанд. Конвенсию Аврупой ба мисли Конвенсию Ню-Йорк дақиқан дар назар дорад, ки созишномаи арбитражӣ эътибори ҳуқуқӣ пайдо мекунад,

зеро тарафҳои он дорои қобилияти хуқуқдорӣ (амалкунӣ) мебошанд. Бояд қайд намуд, ки Конвенсияи Ню-Йорк ба мисли Конвенсияи Аврупой муқаррапот оид ба масъалаи интихоби минбаъдаи хуқуқро дар бар намегирад.

Дар аксари қонунҳои миллӣ арбитражӣ оид ба қобилияти хуқуқдорӣ муқаррапот дидо намешавад. Бояд зикр намуд, ки Қонуни намунаӣ дар мазмуни созишномаҳои арбитражӣ қобилияти хуқуқдорӣ (амалкунӣ)-ро муайян накардааст, вале рад кардани эътирофи қарори арбитражиро дар ҳолате, ки агар тараф «дар ягон андоза ғайри қобили амал будааст» иҷозат медиҳад[25]. Ба Конвенсияи Ню-Йорк монанд, дар Қонуни намунаӣ талаботе, ки бояд барои ворид шудан ба созишномаи арбитражӣ мағҳуми «қобилияти амалкунӣ»-ро мушахҳас намояд, чой надорад ва ба рафти интихоби хуқуқе, ки масъалаи қобилияти амалкуниро танзим намояд таваҷҷӯҳ карда намешавад ва дар ниҳоят ҳамаи ин унсурҳо ба баррасии судҳои миллӣ гузошта мешаванд[26, с. 915-916]. Дар ин робита бояд ба моддаи 36 Қонуни намунаӣ, ки аз рӯи асосҳои рад кардани эътирофи қарорҳои арбитражӣ ба моддаи V Конвенсияи Ню-Йорк айният дорад таваҷҷӯҳ намуд. Дар соли 2006 аз Қонуни мазкур муқаррапот оид ба қонуни шаҳсӣ ҳориҷ карда шудааст.

Ба ҳамин монанд, дар аксари қонунҳои миллӣ (арбитражӣ) нокифоягии қобилияти хуқуқдорӣ ба сифати асос барои рад кардани эътирофи созишномаи арбитражӣ пешбинӣ гардидааст, вале дар ин робита унсурҳои моддии «нокифоягии қобилияти хуқуқдорӣ» муайян нагардидаанд. Аз тарафи дигар, баъзе санадҳои меъёрии хуқуқӣ мағҳуми умумии қобилияти хуқуқдориро муайян намудаанд, аз ҷумла Кодекси граждании Фаронса (минбаъд - КГФ) муқаррар менамояд, ки «ҳамаи шаҳсон метавонанд оид ба хуқуқҳое, ки онҳо метавонанд озодона ихтиёрдорӣ намоянд, созишномаи арбитражӣ банданд». Ба ҳамин монанд Кодекси мурофиавии граждании Италия пешбинӣ менамояд, ки «қобилияти бастани шартнома (эзоҳ: яъне қобилияти хуқуқдорӣ барои шаҳси хуқуқӣ ва қобилияти амалкунӣ барои шаҳси воқеӣ) инчунин қобилияти тарафи созишномаи арбитражӣ буданро дар бар мегирад». Ҳатто дар ҳолати чой надоштани муқаррапоти маҳсуси меъёрий, маълум аст, ки қобилияти хуқуқдории тарафҳо барои боэътибории созишномаи арбитражӣ зарур мебошад.

Барои тасдиқи ин гуфтаҳо шарҳи Суди федералии Швейцария оварда мешавад: «Масъалаи юрисдиксияи трибунали арбитражӣ инчунин масъалаи ҳудудҳои моддии созишномаи арбитражӣ ва саволҳои оё он барои ҳамаи тарафҳо ҳатмӣ мебошад, оё қобилияти тарафи мурофиаи арбитражӣ будан аз он ягон вобастагӣ дорад ва оё он барои моҳиятан ҳал намудани парванда ва имконпазирии даъво шарти зарурии пешакӣ мебошадро дар бар мегирад» [27]. Муассисаҳои дигар низ нуқтаҳои назари монандро ҷонибдорӣ менамоянд. [28, с. 331]

Дар сурати мавҷуд набудани муқаррапоти маҳсус дар қонунҳо талаботе, ки тараф барои бастани созишномаи арбитражии ӯҳдадоркунанда бояд дорои қобилияти даҳлдори хуқуқдорӣ бошад, мантиқан аз қобилияти амалкунӣ дар соҳаҳои дигари хуқуқи умумии шартномавӣ сарчашма мегирад. Аз ҷумла, ҳолатҳое чун надоштани қобилияти ҷисмонӣ ва ё рӯҳӣ, ноболиг будан, маҳдуд будани ваколат ва хуқуқҳое, ки дар санадҳои таъсисии ширкат пешбинӣ гардидаанд ва ҳолатҳои дигар бешубҳа дар мазмуни созишномаҳои арбитражӣ ба мисли ҳолатҳои дигар истифода карда мешаванд [29].

Саволи комилан мантиқӣ пайдо шуданаш мумкин аст, ки чи тавр баста шудани шартномаи асосӣ аз ҷониби шаҳси ғайри қобили амал, ки ба беътибории он оварда мерасонад, ба беътибории тавзехоти арбитражӣ дар ҳолатҳое, ки он қисми шартнома мебошад, таъсир мерасонад? Новобаста аз оне, ки принципи мустакилияти тавзехоти арбитражӣ ба инобат гирифта мешавад, ба ин савол ҷавоби ягона вучуд дошта наметавонад. Бояд қайд намуд, ки дар таҷрибаи судӣ низ ба саволи он, ки оё шартномаи бо ин асос бекоршуда метавонад ба тавзехоти арбитражӣ таъсир расонад, ҷавоби ягона вучуд надорад. Ҷунин ба назар мерасад, ки қобилияти амалкунӣ чун шарти эҳтимолии фаъолияти шаҳс ба сифати субъекти муомилоти гражданий баромад мекунад, аз ин рӯ, бо боварӣ гуфтани мумкин аст, ки набудани қобилияти амалкунӣ ва ё нокифоягии он дар байни асосҳои дигари беътибории шартномаҳо (онҳо дар поён пешбинӣ мегарданд) дар маҷмӯъ, муҳимтар ба ҳисоб меравад. Дар ин асос таҳмин кардан мумкин аст, ки беътибории шартномаи асосӣ ба тавзехоти арбитражӣ бешубҳа таъсиргузор мебошад; шаҳс наметавонад бидуни қобилияти

амалкунй дар ин ва ё он андозаи зарурй шартномаи асосиро, ки ба тавзехоти арбитражай паҳн мегардад, бандад.

Мағұуми тобеияти арбитражай (аниқтараш тобеияти ғайриарбитражай) бо мағұуми қонуният алоқамандии зич дорад. Дар аксари мавридхо қонунҳои миллие, ки ҳолати қонунй будан созишиномаи арбитражиро муайян ва танзим менамоянд, бояд ба сифати татбиқи истисно, на ин ки муқаррароти умумй оид ба беътибории шартномаҳо (фиреб, ба гүмроҳй бурдан, зўроварй, таҳдид ва маҷбурсозӣ, бевиҷдонӣ ва амсоли инҳо), ки бо Конвенсияи Ню-Йорк пешбинй гардидаанд, баррасй карда шаванд. Ин аз он сабаб аст, ки ин гуна муқаррароти қонунҳо одатан бо мақсади маҳдуд кардани баррасии категорияҳои муайянни баҳсҳо новобаста аз шартҳои созишиномаи арбитражии тарафҳо (яъне муайян кардани категорияи баҳсҳое, ки «ҳалли онҳо дар арбитраж ғайриимкон мебошад»), на ин ки беътибор донистани созишиномаҳои алоҳидаи арбитражай тибқи принципҳо ва мельёрҳои одатан татбиқшавандай ҳуқуқи шартномавӣ пешбиний гардидаанд. Ба ибораи дигар, сухан маҳз оид ба табиат ва хусусияти баҳсе, ки ба эҳтимолияти ичро нашудани қарори арбитражай тибқи доктринаи тобеияти ғайриарбитражай, на ин ки мазмуни созишиномаи арбитражай таъсири бевосита мерасонад, меравад.

Ба андешаи мо, фарқияти байни созишиномаҳои беътибор ва созишиномаҳо, ки ҳалли баҳсҳои тобеияти арбитражинадоштаро пешбиний менамоянд, муҳим мебошад, зеро қоидай беътибории шартнома ба таври назариявӣ (тибқи моддаи V (1) (а) ва II (3) Конвенсияи Ню-Йорк) дар тамоми давлатҳои аъзо истифода мешавад, ҳол он ки қоидай ба тобеияти арбитражай даҳл надоштани баҳсҳо умуман, танҳо дар он давлатҳои аъзо, ки қонунҳои онҳо инро пешбиний менамоянд, истифода мешавад (мутобики моддаи V (2) (а) Конвенсия). Дар ин робита инчунин ба инобат гирифтани таъсири Конвенсияи Ню-Йорк (ва конвенсияи байналмилалии дигар) ба қонунгузории миллӣ, ки манъи баррасии категорияҳои муайянни баҳсҳоро дар арбитраж дар назар дорад, муҳим арзёй мегардад. Конвенсия бояд тавре тағсир карда шавад, ки ҳолати ҳаволакуниро ба қонунгузории миллие, ки талаботи нисбатан зиёдтарро нисбати беътибории созишиномаҳои арбитражай назар ба дигар шартномаҳо пешбиний менамояд ва ё

коидаҳои маҳсусро пешниҳод менамояд, пешгирий кунад.

Қонунгузории Белгия, ки созишиномаҳои арбитражии байналмилалии тичоратиро беътибор медонад, талаб мекунад, ки ҳамаи баҳсҳо аз рӯи созишиномаҳо оид ба фурӯши маҳсулот бояд танҳо дар судҳои Белгия ва танҳо тибқи қонунгузории Белгия баррасй карда шаванд. [30] Арбитражи ПБС, ки амали ин муқарраротро баррасй менамуд, дар рафти муроғия қарор кард, ки қарори беътибор донистани созишиномаи арбитражай дар шартномаи фурӯши маҳсулот (ки Белгия, Люксембург ва Зоирро дар бар мегирад) эътибори ҳуқуқӣ надорад, зеро ҷойи баргузории арбитраж Германия мебошад. [31, с.212] Арбитрҳо шарҳ доданд, ки тарафҳо ҳуқуқи Италияро ба сифати ҳуқуқи танзимкунандай баҳсҳо ва созишиномаи арбитражай интихоб намудаанд ва тибқи қонунгузории Италия муқаррарот оид ба арбитраж боеътибор мебошад. [32, с.215-216]

Бар замми ин, қайд менамоем, ки арбитраж инчунин метавонист бо асоснок намудани он, ки Конвенсияи Ню-Йорк нисбати мельёрҳои табъиизкунанда ва ё миллии маҳсус маҳдудият пешбиний намуда, аз рӯи моҳияти худ берун аз худуди Белгия истифодаи чунин маҳдудиятҳои қонунгузориро нисбати созишиномаҳои арбитражай дар доираи баҳсҳо оид ба шартномаҳои молрасонӣ пешгирий менамояд, ҳамин қарорро қабул кунад. Қонунҳои миллие, ки арбитражи баҳсҳои истеъмолӣ, франшиза ва ё меҳнатӣ ва ё беътибор эътироф намудани ҳамаи созишиномаҳои арбитражии ширкатҳои муфлисро маҳдуд менамоянд, мисоли муқоисавӣ мебошад. [33] Ҳол он, ки дар ҳар як ҳолати алоҳида қонунгузории даҳлдори миллӣ метавонад мельёрҳои маҳдудкунандай доираи баҳсҳоеро, ки дар арбитраж баррасй карда мешаванд, муайян кунад, аз рӯи мазмуни Конвенсия онҳо набояд ба сифати асос барои беътибор эътироф намудани созишиномаҳои арбитражай истифода карда шаванд. Баръакс, таҳмин кардан мумкин аст, ки чунин маҳдудиятҳои қонунгузорӣ бояд ҳамчун истисно дар доктринаи тобеияти арбитражай баҳо дода шаванд ва чун қоида набояд аз доираи юрисдиксияи давлатҳо (ва ё давлатҳо, ки дар онҳо баррасии ҳакамӣ сурат мегирад) эътибори ҳуқуқӣ дошта бошанд.

Ҳолати нисбатан мураккаб дар суди Италия аз рӯи даъвои Fincantieri-Cantieri Naval Italiani SpA нисбати Вазорати мудофиаи Ирок

баррасай гардида буд. Фишурдаи парванда ин аст, ки се ширкати итолиёвие, ки ба соҳтмони киштиҳо машғул мебошанд, бо Вазорати мудофиаи Ироқ оид ба таъмини киштиҳо ҳарбӣ шартнома бастанд. Дар шартномаҳо тавзехоти арбитражӣ пешбинӣ гардида буд, ки баррасии дилҳоҳ баҳсҳоеро, ки метавонад аз ин шартномаҳо бароянд, тибки Даствури оштидиҳанда ва арбитражии Палатаи савдои Париж бо таъйини се арбитр дар асоси Даствури мазкур ҳал карда мешаванд. Аммо аз ҷониби Шӯрои бехатарии СММ дар моҳи августи соли 1990 баъд аз оне, ки Ироқ ба Қувайт ҳуҷум намуда буд, эмбарго ҷорӣ гардида буд. Речай эмбарго дере нагузашта, баъдан, дар сатҳи қонунгузорӣ дар Иттиҳоди Аврупо низ қабул гардид. То ин замон, қисмати зиёди киштиҳо омода ва таъмин нагардида буданд. Новобаста аз мавҷудияти тавзехоти арбитражӣ, тарафи итолиёвӣ ба суди Генуия муроҷиат намуда, бекор кардани шартнома ва ҷуброни зарарро талаб намуд. Тарафи Ироқ баръакс, оид ба баррасии баҳс дар арбитраж, тавре ки шартнома пешбинӣ менамуд, арз намуд. Аммо даъвогарон ҷунин арз намуданд, ки: мавзӯи баҳс пас аз ҷорӣ гардидаи эмбарго тобеияти арбитражии ҳудро аз даст дод ва қайд намуданд, ки тобеияти арбитражӣ бояд тибки ҳуқуки Италия, аз ҷумла моддаи 806 Кодекси мурофиавии гражданин Италия, ки ба арбитраж танҳо пешниҳод намудани баҳсҳоеро, ки ба ҳуқуқе, ки тарафҳо озодона ихтиёрдорӣ карда метавонанд (мавзӯи созишинаи арбитражӣ будан) муайян карда шавад[34]. Аммо суди зинаи якум аз рӯи ин парванда меъёри моддаи 806-ро татбиқ накарда, барои ичрои ин амал ваколати ҳудро эътироф накард. Минбаъд, суди зинаи апеллятсонӣ 7 майи соли 1994 ниҳоятан аз рӯи парванда қарор қабул намуда, созишинаи арбитражиро, ки ин се шартномаҳо дар бар мегирифтанд, тибки моддаи II Конвенсияи Ню-Йорк беътибор доност. Илова бар ин, суд шарҳ дод, ки қоидҳои татбиқшавандай Шӯрои Аврупо бастани созишинаҳои арбитражиро бо ширкатҳои ироқӣ бевосита манъ менамоянд: «Моддаи 2.1 Даствури Шӯрои Аврупо 3541/1992 [35] ба ширкатҳо андешаидан ва таъмини дилҳоҳ ҷораҳоро барои ичрои дарҳостҳои ҷониби Ироқ оид ба ичрои уҳдадориҳо тибки шартномаҳо ва ё аҳдҳое, ки

таҳти амали Қарори №686/1990 рост меоянд, манъ намудааст... Моддаи 1.2 муайян менамояд, ки зери «дарҳост» дарҳосте фаҳмида мешавад, ки дар суд ва ё берун аз ҳудуди он қабл ва ё баъд аз эътибори ҳуқуқӣ пайдо намудани Дастур пешниҳод гардидааст; «аҳд» ба маъни васеъаш гуфтушунидро дар бар гирифта, муқаррароти мазкур бояд тавре тафсир карда шавад, ки он на танҳо ичрои дарҳостҳо, балки амалҳои (ихтиёrona)-и ба ичрои онҳо равонагардидаро низ манъ менамояд. Бо хотиррасон намудани ин меъёри императивӣ ... [Даствури ИА], бояд тавзехоти арбитражӣ беътибор эътироф карда шуда, ба судҳои итолиёвӣ ваколат дода шавад, ки парвандаро баррасӣ намоянд». [36, с.594]

Қайд менамоем, ки чунин амали суди итолиёвӣ ниҳоят қатъ мебошад. Дар он замон тибки меъёрҳои зикршудаи ҳуқуки аврупоӣ умуман, ҳамаи шартномаҳо бо ширкатҳо ва муассисаҳои ироқӣ бояд бинобар вазъияти сиёсӣ, беътибор дониста мешуданд ва мувофиқан, таҳмин кардан мумкин аст, ки Даствури ИА бо маҳдудиятҳои Конвенсияи Ню-Йорк дар қисмати меъёрҳои табъийизкунандай қонунҳои миллӣ муҳолиф набуда, илова бар ин, бинобар сабаби дастгирии ҳамаҷонибаи таҳримҳои ҷоригардида ба Конвенсия низ барҳӯрд надорад. Ҳамин тарик, давлатҳои иштирокӣ дар ичрои ин маҳдудият ихтиёр доштанд (бо инобати муқаррароти моддаи V (1) (а)), ҳол он ки аз онҳо ичрои ин амал талаб карда намешавад (тибки моддаи VII (1)). Аммо тавсифи танқиди ин амал зарур дониста мешавад. Ҷораҳои тичоратие, ки нисбати Ироқ ва ширкатҳои ироқӣ андешаидан шудаанд, дар асл масъалаи беътибории шартномаҳои тичоратиро, ки то андешаидан шудани ин ҷораҳо баста шудаанд, аз ҷумла эмбарго ва эҳтимол имконияти ичро накардани уҳдадориҳоро аз рӯи ин шартномаҳо, аммо ин аслан маъни онро надорад, ки баҳсҳои аз ин шартномаҳо бамиёномада тобеияти арбитражӣ надоранд. Ҳамин тавр, ба андешаи мо иҷозат додани баррасии баҳс дар арбитраж, бидуни маҳдуд кардани амали тавзехоти арбитражӣ, аммо бо назорати минбаъдаи мархилаи дар амал татбиқ намудани ин қарор аз ҷониби судҳо қарори оқилона ва мантиқӣ мебуд. [37]

Рӯйхати адабиёт:

- Ерпӯлева Н.Ю. – Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и основания

действительности //Юрист. 2010. N 2. C. 58.

2. Koller in Liebscher/Oberhammer/Rechberger, Schiedsverfahrensrecht I Rz 3/132.
3. Ахбори Маҷлиси Оли Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1999 с., №6, м. 153; м. 154; 2001 с., №7, м. 508; 2002 с., №4, к. 1, м. 170; 2005 с., №3, м. 125; 2006 с., №4, м. 193; 2007 с., №5, м. 356; 2010 с., №3, м. 156; №12, к. 1, м. 802; 2012 с., №7, м. 700; №12, к. 1, ст. 1021; 2013 с., №7, м. 504; 2015 с., №3, м. 200; Қонуни ҶТ аз 23.07.2016 с., №1334.
4. Сумской Д.А. – Статус юридических лиц: Учеб. пособие для вузов. М.: ЗАО "Юстицинформ". 2006. - С. 15-18.
5. Иоффе О.С. Очерки по гражданскому праву. Л., 1957. - С. 55-56.
6. Закон РТ от 18 марта 2015 г. № 1183 "О Международном коммерческом арбитраже" Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2015 г., №3, ст. 205.
7. Union de Cooperativas Agricolas Epis-Centre v. La Palentina S.A.(Supreme Court, Spain, 17.02.1998). XXXVII Yearbook Commercial Arbitration. Albert Jan van den Berg. 2002. P. 533.
8. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.12.2004 N A42-4747/04-13. Режим доступа СПС «Консультант Плюс».
9. K v. F AG(No.18 Oberster Gerichtshof, Austria, 23.10.2017). XXXIII Yearbook Commercial Arbitration. Albert Jan van den Berg. 2008. P. 354.
10. Mayer, P. / International Council for Commercial Arbitration in ICCA CONGRESS SERIES; 9. International Council for Commercial Arbitration. Kluwer Law International. 1999. P. 261, 265.
11. Sphere Drake Insurance Inc. v. All Am.Life Insurance Co. 256 F.3d 587 (7th Cir.2001).
12. Предпринимательский кодекс (Федеральный вестник законов, N 120/2005) [Unternehmensgesetzbuch BGBl. 120/2005].
13. Определение ВАС РФ от 24.01.2011 N ВАС-12311/10 по делу N A72-14613/2009.
14. Комментарии Ассоциации участников по содействию в развитии третейского разбирательства (РАА) по проектам законодательных актов, направленных на улучшение третейского судопроизводства в Российской Федерации. С. 8.
15. Постановления Президиума ВАС РФ от 01.06.2010 № 18170/09, от 12.04.2011 № 12311/10, АС Поволжского округа от 29.01.2015 по делу № А55-3431/2014, Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 15.04.15 по делу N А43-26801/2014.
16. Нью-Йоркская Конвенция, ст. II (3). См. доп.: решение от 23 апреля 1997 Dalmine SpA v. M&M Sheet Metal Forming Machinery AG. XXIVa Yearbook Commercial Arbitration. Albert Jan van den Berg. 1999. P. 709.
17. Нью-Йоркская Конвенция, ст. V (1) (a).
18. Award in ICC Case No.4381 J.D.I. (Clunet) 1102, 1106. Summary Record of the Twenty-Fourth Meeting, U.N. DOC. E/CONF. 26/SR.24. P. 7.
19. Albert Van Jan den Berg. – The New York Arbitration Convention of 1958: towards a Uniform Judicial interpretation. –1981. P.276-77.
20. Foustoucos A. Conditions required for the validity of an arbitration agreement Journal of international arbitration. 5(4) Dec. 1988. P.113,117.
21. Institute of International Law, Resolutions on Private International., 1959, Neuchatel Annuaire de L'Institut Droit International Vol II art 4 at 396, (1959).
22. Judgement of 23 April 1998. XXIV(a) Yearbook Commercial Arbitration. Albert Jan van den Berg. 1999. P. 928.
23. Ст. VI (2) Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже от 21 апреля 1961 года (заключена в Женеве 21.04.1961), СПС «Консультант плюс».
24. Типовой закон ЮНСИТРАЛ, ст. 34 (2) (i). См. также ст. 36 (1) (a) (i).
25. Holtzmann H., Neuhaus J. A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative History and Commentary. 1989. S. 915-916.
26. Judgment of 4 July 2003, DFT 4P.13/2002, cons. 3.2; Judgment of 16 October 2001, 2002 Rev. Arb. 753, 756 («Ба сифати масъалаи принсиалий бояд байни истилоҳи қобилияти "даъвогӣ" - фаяъол ва ғайрифаъол тафовути равшан гузошт, яъне қобилияти хуқуқӣ доштани пешниҳод намудани даъво ва қабули даъво аз як тараф ва қобилияти ҳамҷун тараф баромад намудан аз тарафи дигар (die Parteifähigkeit). Қобилияти "Даъвогӣ" ба асоси моддии қобилияти хуқуқии аризаи

даъвогӣ даҳл дорад, он ба мавзӯи хукуки талабшуда марбут аст ва набудани он боиси ғайри қобили қабул будани талабот не, балки радди он мегардад.

27. Poudret J.-F., Besson S. Comparative Law of International Arbitration. 2d.edition. 2007. Р. 27; B. Berger & F Kellerhals. Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz. 2006. Р. 331. («Қобилияти хукуқӣ ҳамчун тараф баромад намудан, барои шахсоне, ки қонунан созишномаи арбитражиро бастанд, дастрас мебошад. Дар навбати худ, ваколатҳои арбитраж аз тарафхое вобастаанд, ки созишномаи арбитражиро бастаанд»).

28. Merkin R. Arbitration Law. 2004 (Upd. 2007). 3.18-3.19.

29. Закон об одностороннем расторжении постоянных эксклюзивных дистрибуторских контрактов. 27 июля 1961г. (Law of 27 July 1961 on Unilateral Termination of Exclusive Distribution Agreements of Indefinite Duration (Belgian Law of 27 July 1961, amended 13 April 1971, art 4)).

30. Final Award ICC Case No. 6379. XVII Yearbook Commercial Arbitration. Albert Jan van den Berg. 1992. P. 212.

31. Ibid., P.215-216.

32. Netherlands Bankruptcy Act 01.09.1896, amended 06.12.2012), art.122 (1). URL: <http://dutchcivillaw.com/legislation/bancrupcyact011.htm> (дата обращения 11.11.2017).

33. Codice di procedura civile (Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940), mod. apportate dal D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e dalla L. 22 maggio 2017, n. 81. URL: <http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2015/01/02/codice-di-procedura-civile> (дата обращения: 10.11.17).

34. Council Regulation (EEC) No 3541/92 of 7 December 1992 prohibiting the satisfying of Iraqi claims with regard to contracts and transactions the performance of which was affected by United Nations Security Council Resolution 661 (1990) and related resolutions. – Official Journal of the European Communities. – 10. 12. 92, No L 361 / 2. URL:<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:361:0001:0003:EN:PDF> (дата обращения: 10.11.17).

35. Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SPA (Italy) v. Ministry of Defense, Armament and Supply Directorate of Iraq, Republic of Iraq(No. 138, 07.05.1994, Genoa Corte do Appello). – A.van den Berg. – XXI Yearbook Comm Arb. – 1996. –P. 594.

36. Fincantieri-Cantieri Navali Italiani S.p.A. and Oto Melara S.p.A. v. M. and Arbitration Tribunal (Judgment on 23 June.

Анотация

Проблемаҳои хуқуқии эътиборнокии моддии созишномаи арбитражӣ

Дар мақола сухан дар бораи эътиборнокии созишномаи арбитражӣ, аз ҷумла дар бораи эътиборнокии моддии он меравад. Муаллифон ба он ақидаанд, ки новобаста аз баҳсҳои зиёд оид ба ин масъала, чи дар байнӣ олимон ва чи дар таҷриба бояд судҳо ҳамеша новобаста аз беэътибории шартнома донанд, ки созишномаи арбитражӣ эътибор дорад, чунки он новобаста аз шартнома амал намуда, ҳамчун созиши алоҳида баромад мекунад. Муаллифон санадҳои байналмилалии хуқуқӣ ва қонунгузории миллии давлатҳои зиёдеро таҳлил намуда, ба хулоса омадаанд, ки дар бъазе аз он санадҳо нофоҳӣ ва ноаникӣ дига мешаванд, ки дар натиҷа ҳангоми баррасии баҳсҳо қарорҳои гуногун қабул карда мешаванд. Дар натиҷаи омӯзиши таҷрибаи судӣ муаллифон пешниҳод менамоянд, ки қонунҳо такмил дода шаванд.

Аннотация

Правовые проблемы материальной действительности арбитражного соглашения

В статье рассматривается вопрос о действительности арбитражного соглашения, в том числе его материальная действительность. Авторы утверждают, что несмотря на многочисленные споры по этому вопросу, как среди ученых, так и на практике, суды всегда должны знать, что арбитражное соглашение имеет силу независимо от недействительности соглашения, поскольку оно действует независимо от соглашения и выступает как отдельное соглашение. Авторы проанализировали международно-правовые акты и национальное законодательство многих стран и пришли к выводу, что в некоторых из них есть неясности и неточности, в результате которых при

рассмотрении споров принимаются разные решения. В результате изучения судебной практики авторы предлагают усовершенствовать законы.

Annotation

Legal problems of the material validity of the arbitration agreement

The article discusses the issue of the validity of the arbitration agreement, including its material validity. The authors argue that despite many controversies on this issue, both among academics and in practice, courts should always be aware that an arbitration agreement is valid regardless of the invalidity of the agreement, since it operates independently of the agreement and acts as a separate agreement. The authors analyzed international legal acts and national legislation of many countries and came to the conclusion that in some of them there are ambiguities and inaccuracies, as a result of which different decisions are made when considering disputes. As a result of studying the case law, the authors propose to improve the laws.



УДК: 34.096

Аминова Фарида Махмадаминовна,

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Российско-Таджикского (Славянского) университета.

E-mail: farida.aminova.2016@mail.ru

Тел.: (+992) 888-88-08-52.

ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИИ НА ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Калидвоожаҳо: дин; репродукция; модари суррогатӣ; бордоркуни сунъӣ; хизматрасонӣ; оила; ахлоқ; чанин.

Ключевые слова: религия; репродукция; суррогатная мать; искусственное оплодотворение; услуги; семья; этика; эмбрион.

Keywords: religion; reproduction; surrogate mother; artificial insemination; services; family; ethics; embryo.

Очень часто лица пытаются скрыть от общественности искусственное оплодотворение, осуществленное при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Обычно это свойственно представителям тех категорий лиц, которые скованы этическими либо религиозными отрицательными предубеждениями по отношению к искусственному оплодотворению. В целях скрытия применения указанного метода лица едут за границу.

Использование в процессе репродукции дополнительного субъекта - суррогатной матери вызывает споры ученых всего мира. Некоторые ученые считают использование метода суррогатного материнства совершенно неприемлемым, противоречащим нормам этики, морали и религии. Другие же ученые – напротив, считают подобный метод зачатия, вынашивания и рождения вполне приемлемым.

Религии, существующие в мире, по-разному относятся к применению вспомогательных репродуктивных технологий.

Ислам, относясь к вопросам семьи и детства и очень трепетно, вопросы семьи, отношений между мужчиной и женщиной признаёт священными.

Учитывая то, что большинство населения Таджикистана являются мусульманами, исследование отношения религии Ислам к применению вспомогательных репродуктивных технологий приобретает особую значимость.

Среди религиозных исламских деятелей не сложилось единой точки зрения относительно допустимости применения

вспомогательных репродуктивных технологий. К примеру, Д. Хомушов, являющийся начальником управления фетв Совета улемов Республики Таджикистан, считает, что согласно религиозным нормам ребенок может быть признан законным лишь при условии рождения в своей семье. В то же время, им не поясняется смысловое содержание понятия «своя семья», рассмотрение которого, на наш взгляд, может привести к абсолютно противоположным толкованиям. Под понятием «своя семья» может пониматься семья генетических родителей. К примеру, по законодательству Республики Казахстан, ребёнок, родившийся при помощи услуг суррогатной матери, сразу после рождения передаётся генетическим родителям на основании договора о суррогатном материнстве. Суррогатная мать, играя роль своеобразного инкубатора, не имеет прав в отношении выношенного ею ребёнка. На лицо пример, когда именно семья генетических родителей рассматривается законодателем «своей семьёй». С другой стороны «своей семьёй» может называться семья суррогатной матери, поскольку именно она его вынашивает в течение девяти месяцев и производит на свет. Таким образом, можно отметить, что единого подхода в данном случае не наблюдается.

Источники мусульманского права не содержат прямого запрета на использование суррогатного материнства, но религиозные деятели, основываясь на аяте следующего содержания: «... каждая душа приобретает, то остается на ней, и не понесет носящая ношу другой» (6:164), делают вывод о

неприемлемости использования суррогатного материнства. Ещё один аят, приводимый противниками суррогатного материнства гласит: «Их матери – только те женщины, которые их родили» (Сура Аль-Муджадаля).

Кроме того, они руководствуются этическими соображениями. Вот что пишет, например, известный преподаватель Исламского института в Торонто (Онтарио, Канада) шейх Ахмад Кутти: Участие во взаимоотношениях третьей стороны влечёт за собой возникновение недоразумений в области определения принадлежности ребёнка. В случае же суррогатного материнства у него есть две матери: генетическая и выносившая его. Которой из двух женщин следует отдать предпочтение? Подобная дилемма оказывает негативное эмоциональное воздействие на ребенка, который разрывается между двумя матерями. Кроме того, в западных странах, где практикуется суррогатное материнство, нередко возникают судебные тяжбы в тех случаях, когда суррогатная мать отказывается безоговорочно уступить свои права на ребенка.

Наконец, вся процедура низводит суррогатную мать до положения инкубатора, сосуда для вынашивания чужого ребенка. Это очень унижительно для женщины, тело которой фактически становится товаром. Таким образом, страдает достоинство, дарованное человеку Аллахом Всевышним.

Опираясь на положение «маснуи», предусмотренное шариатом, Д. Хомушов, считает, что ребенок, родившийся иным способом, нежели погружение своего семени в жену (в результате которого происходит зачатие), при условии заключения между мужчиной и женщиной никяха, не может считаться законным [1]. Таким образом, ребёнок, в соответствии данной точкой зрения, может считаться законнорожденным только в случае его зачатия естественным путём.

Однако следует заметить, что не все религиозные деятели столь категоричны. К примеру, по мнению учёных Совета исламской академии правоведения (фикха) – фетвы, искусственное оплодотворение женщины половыми клетками ее мужа в Исламе вполне допустимо [2, с.123]. Но пересадка оплодотворенной яйцеклетки в тело суррогатной матери с целью инициирования беременности находится под запретом [2, с.123].

В то же время, потребность в такой процедуре в РТ довольно высока. В Таджикистане на сегодняшний день функционирует один единственный репродуктивный центр, под названием «Насл».

Данный центр осуществляет применение вспомогательных репродуктивных технологий. По мнению директора центра - Ш.Курбонова таджикские пары вынуждены выезжать за границу с целью участия в программах суррогатного материнства [3].

В свою очередь, таджикские женщины участвуют в программах суррогатного материнства в качестве суррогатных матерей для иностранных пар за границей.

В целом же, большая часть Исламских религиозных деятелей сходятся во мнении о том, что применение вспомогательных репродуктивных технологий может считаться приемлемым при условии, что в манипуляциях задействованы супруги. Причина запрета в том, что в Исламе запрещено прелюбодеяние (зина) и всё, что к нему приводит. Дело в том, что нормы шариата особое значение придают сохранению хифз ан-насьль (родства). Сохранение генеалогии выступает одним из пяти основополагающих принципов Шариата. Однако, на наш взгляд мнение о том, что участие третьей стороны в применении вспомогательных репродуктивных технологий нарушает генеалогию (в том случае, когда речь идёт об участии суррогатной матери), является ошибочным, поскольку рождённый ребёнок не наследует гены суррогатной матери. Другое дело – когда в программе используются донорские репродуктивные клетки. Кроме того вряд ли можно приравнять участие в программе суррогатного материнства с прелюбодеянием. Думается, что это две абсолютно разные вещи, не имеющие между собой ничего общего.

Существует мнение, в соответствии с которым участие в программе суррогатного материнства в Исламе допустимо в случае, если в роли суррогатной матери выступает одна из жён мужчины, вынашивая при этом ребёнка для другой жены своего мужа [4]. Несколько иную позицию по данному вопросу занимает экс-муфтий Кыргызстана - Ч. Жалилов, приравнивающий использование суррогатного материнства в любом виде к прелюбодеянию. Ч. Жалилов усматривает разрешение ситуации в заключении мужчиной повторного религиозного брака с целью рождения детей от

второй жены и передачи некоторых из них на воспитание первой жене.

На наш взгляд, подобный подход противоречит не только всем морально этическим нормам, но и здравому смыслу. Одно дело, - когда суррогатная мать вынашивает генетически чужого ребёнка с целью передачи генетическим родителям и совсем другое - когда вынашивается свой ребёнок с целью передачи. Как не прискорбно, проблема бездетности, требующая использования суррогатного материнства, на территории нашей страны решается на практике способом аналогичным тому, что предложен Ч. Жалиловым

Двоежёнство и многожёнство, находящиеся под запретом в РТ (но дозволенные в Исламе), по нашему мнению, не влекут за собой большой общественной опасности, более того, данные явления привычны для нашего общества, в связи с чем, искоренить их достаточно сложно.

Однако латентная передача своего собственного генетически родного ребёнка на наш взгляд не только приносит страдания женщине, но и не соответствует интересам самого ребёнка, которого разлучают с матерью при её жизни, родными братьями и сёстрами.

Напротив, думается, что в данном случае более приемлемым было бы применение именно суррогатного материнства, при котором женщина вынашивает ребёнка для другой жены своего мужа.

Для Православной Церкви человек на всех этапах своего развития - от эмбриона в возрасте нескольких недель до взрослого, пожилого человека - имеет одинаковую совершенную человеческую идентичность: это полный и совершенный человек [5, с. 26]. Очень важным является зачатие, а затем воспитание ребёнка в паре, которая состоит в браке (в идеале, по традиционному православному брачному ритуалу). Однако для Православной христианской церкви, бездетность - это не проблема, которую нужно решать, она может считаться либо благословением, либо даже испытанием, посланным Богом, желающим испытать приверженность.

Пары, которые не могут иметь детей из-за проблем с бесплодием могут реализовать, по мнению Православной Церкви, в других сферах общественной и духовной жизни, поскольку это можно рассматривать как волю Бога [6].

Что касается статуса и природы эмбриона, Католическая церковь принимает такую же позицию, как и Православная церковь. Эмбрион с самого момента своего зачатия (то есть с момента оплодотворения яйцеклетки) становится совершенным и полноценным человеком.

Однако, в отличие от Православной Церкви, Католическая Церковь строго определяет время начала человеческой жизни, утверждая, что это совпадает с самым моментом оплодотворение яйцеклетки во время полового акта.

Католическая и христианская церковь выступает против суррогатного материнства, основываясь на необходимости обращения за помощью к Богу, а не заниматься поисками суррогатной матери.

Аналогичного рода позицию по отношению к суррогатному материнству занимает православная церковь, представители которой отмечают, что процедура донорства репродуктивных клеток, нарушая не только целостность личности, но и исключительность брачных отношений, допуская при этом участие в них третьих лиц. По мнению представителей православной церкви, противоестественным и морально недопустимым представляется даже суррогатное материнство, осуществляющееся на некоммерческой основе [7].

Учитывая тот факт, а что религиозные нормы, так или иначе, влияют на складывающиеся взаимоотношения в обществе, а также формирование законодательных норм, на сегодняшний день отношения связанные с использованием услуг суррогатной матери в Таджикистане порицаются обществом.

Национальные законодательства и политика большинства стран в связи с многочисленными морально-этическими и религиозными аспектами данного вопроса ограничивают суррогатное материнство, в результате чего многим парам приходится выезжать за пределы своего государства в поисках суррогатной матери и соответствующей медицинской помощи по применению вспомогательных репродуктивных технологий.

В юридической литературе отмечается что, вопреки огромному количеству сложностей, прижившийся институт искусственного оплодотворения будет

развиваться дальше [8, с. 168]. Таджикистан в данном случае не является исключением.

Отношение к суррогатному материнству в Таджикистане, где большая часть населения мусульмане представляется неоднозначным. Но учитывая то, что бесплодные женщины желают иметь родного ребёнка, при этом отсутствует

иной способ иметь ребёнка, а другие женщины желают улучшить своё материальное положение либо помочь бездетной семье на безвозмездной основе, перспективы развития суррогатного материнства в нашей стране представляются вполне реальными.

Список литературы:

1. Электронный ресурс. Режим доступа: https://kaktus.media/doc/367979_religioznaia_gramotnost:_razresheno_li_v_islame_syrrogatnoe_materinstvo.html. (дата обращения 12. 2018)
2. Постановления и рекомендации Совета исламской академии правоведения (фикха) - фетвы [Текст] / Пер. с араб. М.Ф. Муртазина.- М.: Ладомир, 2003. – С.123.
3. Расулова М. Махаси Д. Суррогатное материнство: счастье вопреки морали. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://rus.ozodi.org/a/28933928.html>. (дата обращения 12.11. 2018).
4. Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ronl.org/dissertatsii/gosudarstvo-pravo/255705>. (дата обращения 12. 09.2018).
5. Metropolitan Nikolaos of Mesogaia and Lavreotiki, 2008, «The Greek Orthodox Position on the Ethics of Assisted Reproduction». Reprod. BioMed. Online 17: 25-33. p. 26.
6. Rodgers Bundren, M., 2013, «The Influence of Catholicism, Islam and Judaism on the Assisted Reproductive Technologies (ART). Bioethical and Legal Debate: A Comparative Survey of ART in Italy, Egypt and Israel». U.Det.Mercy L. Rev. 715: 1-29.
7. Манбай дастрасӣ: URL: <https://ronl.org/dissertatsii/gosudarstvo-pravo/255705/> (дата обращения 13.11.2020).
8. Боннер А.Т. Искусственное оплодотворение: достижения и просчеты современной медицины и человеческие драмы // Закон. – 2015. – №9. – С. 168-187.

Аннотация

Таъсири дин ба муносибатҳои ҳуқуқӣ вобаста ба татбиқи технологияҳои репродуктивии ёрирасон

Дар мақолаи мазкур муаллиф муносибатро ба усулҳои репродуктивии ёрирасон аз нуқтаи назари ақидаҳои динӣ баррасӣ менамояд. Муаллиф диққати худро ба он равона кардааст, ки дини ислом манъи комили татбиқи технологияҳои репродуктивии ёрирасонро муқаррар накардааст. Муаллиф ба хулосае омадааст, ки нуқтаи назарҳо дар ин масъала бармаъно нестанд.

Аннотация

Влияние религии на правоотношения по применению вспомогательных репродуктивных технологий

В настоящей статье, автором рассматривается отношение к методам вспомогательной репродукции с точки зрения религиозных взглядов. Автор акцентирует своё внимание на том, что исламская религия не устанавливает полного запрета в отношении применения вспомогательных репродуктивных технологий. Автором делается вывод о неоднозначности взглядов по данному вопросу.

Annotation

The influence of religion on legal relationship on the technology of labor reproduction

In this article, the author examines the attitude towards methods of assisted reproduction from the point of view of religious views. The author focuses on the fact that the Islamic religion does not establish a complete ban on the use of assisted reproductive technologies. The author concludes that views on this issue are ambiguous.



УДК: 347.7:008

Каримзода Рухшона Мухамадӣ,

унвончӯи кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорати фақултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

E-mail: karimzoda-1989@mail.ru

Тел.: (+992) 908-83-80-66.

ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВИИ ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ФАРҲАНГӢ

Калидвоожаҳо: ҷанбаҳои ҳуқуқӣ; фаъолияти фарҳангӣ; ёдгориҳои таърихио фарҳангӣ; намудҳои фарҳангӣ ҳалқӣ; фаъолияти китобдорӣ; телевизион ва радио; тадқиқоти илмӣ дар соҳаи фарҳангӣ; мубодилаи фарҳангии байналмилалӣ; сарватҳои фарҳангӣ.

Ключевые слова: правовые аспекты; культурная деятельность; памятники истории и культуры; виды народной культуры; библиотечная деятельность; телевидение и радио; научные исследования в области культуры; международный культурный обмен; культурные ценности.

Keywords: legal aspects; cultural activities; historical and cultural monuments; types of folk culture; library; television and radio; scientific research in the field of culture; international cultural exchange; cultural values.

Тибки шартномаи хизматрасонии фарҳангӣ субъектони соҳаи фарҳанг уҳдадор мешаванд ба шаҳрванд натиҷаи фаъолияти эҷодиро дар шакли намоиш ё иҷроиши оммавӣ намоиш диханд (ба шаҳрванд имконияти истифода намудани неъматҳои фарҳангиро пешниҳод кунанд), истеъмолкунанда бошад ҳуқуқ дорад таъмин намудани истифодаи неъматҳои фарҳангро бо назардошти қоидаҳои барои қонеъ намудани талаботҳои фарҳангии худ муқарраргардида талаб намояд [1, с. 245-246].

Тарафҳои шартномаи хизматрасонии музdnок иҷроқунанда (хизматрасон) ва фармоишгар (истеъмолкунанда) мебошад. Ба таркиби субъективии уҳдадорӣ вобаста ба хизматрасонии музdnоки фарҳангӣ ягон талаботи маҳсус ҷой надорад. Ин чунин фаҳмонида мешавад, ки меъёри боби 37 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбâд - КГ ҔТ) [2] ба доираи вассъетарини муносибатҳои ҷамъияти пахӯн мегардад, ки аз он ғайриимкон будани дақiq муйян намудани вазъи иштирокчиён вобаста ба хизматрасонии музdnок бо ифодаи хусусияти намудҳои алоҳидаи гуногуни онҳо бармеояд. Субъекти шартнома – ин шахсест, ки дар бастани бастан ва амалӣ намудани шартномаи муйян иштирок менамояд.

Хизматрасонии фарҳангӣ воситаи ташаккули шахс буда, ба истеъмолкунанда барои дарки фарҳанг таъсир мерасонанд, шароити беҳтарсозандай моҳият ва сифати зиндагиро созмон ва ташаккул медиҳанд [3, с. 19].

Вобаста аз мақсади фармоишгар (ё ин қонеъгардонии талаботи шахсӣ, ё талаботи дигар шахсон бо мақсади гирифтани даромад ё дигар

максадҳо) намудҳои гуногуни шартномаи хизматрасонии фарҳангиро бо таркиби гуногуни субъективӣ ҷудо намудан мумкин аст. Шубҳаро ба бор намеорад он, ки ҳама чунин шартномаҳо ҳамавақт мавҷудияти тамошобиноро, ки шояд ҳамчун тарафи шартнома, ё шаҳси сеюм дорои вазъи ҳуқуқии гуногун бошанд, пешбинӣ мекунад. Вазъи шаҳси сеюм инчунин якҷоя карда мешавад. Дар як ҳолат онҳо ҳуқуқ доранд бевосита ба иҷроқунандаи хизматрасонии фарҳангиро намоишӣ (консерт) иддао пешниҳод намоянд ва дар он вакт шартнома ба манфиати шаҳси сеюм ҷой дорад [4, с. 12]. Дар дигар ҳолатҳо онҳо чунин ҳуқуқ надоранд ва он вакт соҳти шартнома на «ба манфиати шаҳси сеюм, баолки «оид ба иҷроиши шаҳси сеюм» номида мешавад. Банди 1, м. 464 КГ ҔТ шартнома ба манфиати шаҳси сеюмро чунин муайян мекунад: тибки ин шартнома карздор иҷроишро на ба кредитор, балки ба шаҳси сеюми дар шартнома пешбининишуда ё пешбининиашуда, ки ҳуқуқ дорад аз карздор иҷроиши уҳдадориро талаб намояд, ба амал барорад [5].

Маънои асосии соҳтори мазкур дар ба шаҳси сеюм пешниҳод намудани ҳуқуқи талаби мустақилона ба тарафи шартнома, ки дар бастани он шаҳси сеюм иштирок накардааст, иборат мебошад. Инчунин шартномаи хизматрасонии музdnоки фарҳангӣ, ки байни иҷроқунандаи бевосита ва миёнрав-ташкилкунанда басташуда, меъёри умумии шартномаи хизматрасонии шаҳсӣ хос аст, ки ба манфиати шаҳси сеюм баста шудааст: шаҳси қарзио ҳуқуқӣ наметавонад имконияти пешниҳоднамудаи КГ ҔТ-ро вобаста ба истифода намудани ҳуқуқи тибки шартнома ба шаҳси сеюм пешниҳодшударо

дар холати рад карданы охирон аз чүнин хұкуққо амалй намояд. Кредитор аз чүнин имконият махрум аст, зеро ин ба худи моҳияти хизматрасонии тадқиқшаванда, ки ба шаҳрвандон (тамошбинон) таъин гардидааст, мухолифат мекунад.

Баъзе мисолжо меорем. Яке аз талаботҳои асосӣ, талаботи одамон ба тамошо мебошад. Ин инчунин шакли гузаронидани фарогат ва тарзи дар як чой ҷамъ намудани ҳозирини зиёд барои ноил шудан ба дигар мақсадҳо, масалан иқтисоди, сиёсӣ ва гайра мебошад. Инчунин мақсади чорабинихои консертӣ метавонад ба хотири ягон воқеа ё ид бошад. Ба ин маъно вақти мо низ истисно намебошад вақте чүнин чорабинихо дар чорчӯбаи ҷаши гирифтани бозиҳои олимпий, чемпионатҳои ҷаҳонӣ ва Аврупо, рӯзи Конституцияи ҶТ, рӯзи шаҳр, рӯзи милитсия, баргузор гардад ва ин рӯйхатро беохир давом додан мумкин аст. Мисолро дар рӯзи шаҳр ё идҳои ба ин монанд баррасӣ мекунем, вақте чорабинихои консертӣ дар майдонҳои күшода баргузор карда мешавад. Маҳз кори коллективҳои эҷодӣ дар ҷои барои гузаронидани чүнин чорабинихо таъиншуда ҳалқи бисёрро ҷалб мекунанд, муҳити идонаро таъсис медиҳанд. Фармоишгари хизматрасонӣ дар холати барраси шаванда маъмурияти шаҳр дар шахсияти мақомоти даҳлдори ҳокимият мебошад, ки дар баробари иҷроқунанда тарафи шартнома мебошад. Аммо танҳо мавҷудияти шумораи зиёди шаҳриҳо-тамошбинон, ки дар ин ҳолат шахси сеюм мебошанд, ба чүнин муносибати хұкуқӣ моҳияти қонунӣ медиҳад. Гарчанде барои тамошбинон чүнин хизматрасонӣ ройгон мебошад, пас онҳо мутаносибан хұкуқи талаб карданро аз иҷроқунанда (ба истиснои таъмин намудани бехатарӣ) надоранд. Ба назар мерасад, ки дар ин ҳолат соҳтори шартномаи хизматрасонии фарҳангии намоишӣ «оиди иҷроиши шахсони сеюм» номида мешавад. Ба он нигоҳ накарда, ки шаҳриҳо ҳозир шудан ба чүнин чорабинихои фарҳангии намоишро пардоҳт намекунанд, (ва ин ба пуррагӣ мантиқӣ аст, зеро мақсади он на ғоидай тиҷоратӣ, балки ҷаши гирифтани рӯйдод мебошад) он ройгон намебошад. Чүнин шартнома низ ба музденк дохил мешавад, зеро аз ҷониби маъмурияти ташкилқунанда аз буҷети даҳлдор пардоҳт карда мешавад. Дар дигар ҳолатҳо, шахси хұқӯқӣ ё соҳибкори инфиродӣ метавонад тибқи шартномаи хизматрасонии консертӣ фармоишгар бошад. Чун қоида дар чүнин ҳолат, мақсади он минбаъд ба даст овардани ғоидад мебошад, зеро ў чүнин

хизматрасонихоро на барои худ, балки барои шахсони сеюм-тамошбинон, ки ба онҳо чиптаҳо фурӯҳта мешавад (ба концерт, спектакл ва ғ.) фармоиш медиҳад. Тибқи моҳият дар ин ҳолат ба ноил гардидаан ба мақсади нихоӣ як қатор шартномаҳо ворид мешавад. Якум – байни ҳунарманд-иҷроқунанда ва шахси хұкуқӣ ё истеъмолқунанда (фармоишгар) ба манфиати шахси сеюм. Баъдан дар муносибатҳои мутақобила бо истеъмолқунандай бевоситаи чүнин хизматрасонӣ (тамошбинон), шахсе, ки тибқи шартномаи якум фармоишгар буд, тибқи шартнома бо тамошбинон иҷроқунанда мегардад. Дар шартнома бо тамошбинон дар чорчӯбаи чүнин муносибатҳо, вазъи шахси сеюм ба иҷроқунандаи бевоситаи хизматрасонии консертӣ мегузарад. Бисёр ҳастанд ҳолатҳо, ки дар муносибатҳои хұкуқӣ вобаста ба хизматрасонии тадқиқшаванда ба шахси сеюм – миёнрав ҷой нест. Зеро агар иҷроқунанда тавонад бо қувваи худ чорабиниро ташкил куна два гузаронад, пас ба ў кофӣ аст, ки танҳо бо тамошбинони эҳтимолӣ ба муносибатҳои хұкуқии шартномавӣ дохил шавад. Ҳамин тавр бо назардошли таркиби субъективӣ намудҳои гуногуни асосии шартномаи хизматрасонии консертиро ҷудо намудан мумкин аст. Шартномаи мазкур метавонад байни инҳо баста шавад:

- иҷроқунандаи бевосита (ҳунарманд) ва истеъмолқунандаи бевосита (тамошбинон), ки талаботҳои шахсии фарҳангиро қонеъ мегардонанд;

- иҷроқунандаи бевосита (ҳунарманд) ва миёнрав-ташкилқунанда, ки баъдан чиптаро ба тамошбинон ба мақсаи ба даст овардани даромад (шартнома ба манфиати шахси сеюм) мефурӯшад ё барои тамошбинони чорабинӣ ройгон мебошад (шартномаи иҷроиши шахсони сеюм);

- миёнрав-ташкилқунанда ва истеъмолқунандаи бевосита (тамошбинон);

- истеъмолқунандаи бевоситаи хизматрасонии тадқиқшаванда коллективҳои мустақили эҷодӣ ва ҳунармандон-иҷроқунандагон ё намояндагони онҳо мебошад.

Ба худ тасаввур намудан зарур аст, ки иҷроқунандаи эстрадӣ чигуна кори худро ба роҳ мемонад. Он дорои як қатор сарчашмаҳои даромад мебошад. Асосии онҳо – ин фаъолияти консертӣ (шабнишинихо, саёҳатҳо ва ғ.), даромадҳо аз фурӯши сабтҳо (аудиокассетаҳо, CD, видео), иштирок дар аксияҳои рекламавӣ ва мукофотҳо аз ҷониби

шахсони сеюм барои истифода бурдани хукуки муаллифӣ ва хукӯқҳои ба он вобаста мебошанд. Аммо пеш аз он, ки даромад гирад, ичроқунандаро зарур аст корҳои зиёдро анҷом дихад. Ҳеч кас ба консерт намеравад ва ҳеч кас албоми хунарманди ношиносро намехарад.

Пеш аз ҳама машҳур (реклама) шудани хунарманд зарур аст. Ин ҷараён дар шоу бизнес «номдоршавӣ» номида мешавад. Бо ҳама ин амалҳо роҳбарӣ мекунад ва ба онҳо-продюсер-шахсони ба худ ин ҳама ташвишҳоро вобаста ба ташкили фаъолияти қасбии хунарманди ҷавон бадӯшгиранда, ҳарочоткунанда, ки созишномаҳои даҳлдорро мебандад, маблағузорӣ мекунад. Манфиати продюсер дар фаъолияти эҷодии ояндаи ичроқунанда ифода мегардад, ки бо гузашти бâъзе вақт ҳама ҳарочотҳоро рӯйпӯш мекунад ва худ даромаднок мешавад. Дар муносибатҳои мутақобилаи мазкури продюсер ва ичроқунанда тавакkal ҷой дорад.

Зеро ҳамчун хунарманди ҷавон метавонад ба фаъолияти эстрадӣ дилсард шавад, продюсер ҳам метавонад вайдаи додаашро икро накунад: албомро сабт кунад, клип ба навор гирад, оиди консерт гуфтушунид кунад. Бинобар ин дар шартномаи «продюсерии» байни онҳо басташаванда, хукуқ ва уҳдадориҳои ичроқунанда ва продюсер дарҷ карда мешавад. Баъзан муносибати продюсер ва ичроқунанда дар асоси қонунгузории меҳнатӣ ба роҳ монда мешавад. Ичроқунанда ба штати ширкати продюсерӣ ба кор қабул шуда, музди меҳнат мегирад. Аммо суръати фаъолият дар соҳаи шоу бизнес ба батартибандозии вақти корӣ, истироҳатҳо, рухсатиҳо ва ғайра бо қонунгузории меҳнатӣ таносуб нест. Бинобар ин шартномаи продюсерӣ – аҳди гражданию хукуқӣ мебошад, ки дар он ҳарду тараф дар хукуқ ва уҳдадориҳои худ баробаранд.

Ҳамин тавр шартномаи продюсерӣ хеле муҳим мебошад, зеро тарафҳо аз аввал қабул мекунанд, ки бо қадом шарт ҳамкории онҳо оғоз мегардад. Давраи ибтидоии машҳуршавии хунарманд – ин суруд аст. Ба ном «супер-хит». Агар ичроқунанда худ суруд нанависад (шеър ва мусикӣ), пас барои таъсиси он шоир ва оҳангсоз зарур аст, натиҷаи меҳнати эҷодии онҳо – объекти хукуқи муаллифӣ мебошад. Инҷо инчунин бо муаллифи он (ё шахсоне, ки мутобики қонунгузорӣ барои иҷозат додан ба истифодаи асари даҳлдори мусикӣ дори ваколати зарурӣ мебошад) шартнома бастан зарур аст.

Инчунин қайд намудан зарур аст, ки ичроқунанда ва продюсери он баъзан худашон

хукукро мефурӯшанд. Масалан, дар ҳолати омодагӣ ба баровардани албоми нави ичроқунанда. Бо ба ном ширкати «рекордингӣ»-соҳторе, ки барои омода кардани фитаҳо ва нашри онҳо дорои қудрат мебошад, шартнома баста мешавад. Ширкатҳои рекордингӣ на танҳо бо хукуки муаллифӣ, балки бо чунин институтҳо ба монанди хукукҳои ба он вобаста сару кор доранд. Масалан бо хукуки фонограммаи самарабахш. Баъзан продюсер (ичроқунанда) ба ширкати рекордингӣ бо фонограммаи алакай тайёр, ки танҳо нашр намудан зарур аст, меравад.

Чунин фонограммаҳо дар толорҳои сабти садо ба амал бароварда мешавад. Маҳз ҳамин толори сабти садо дорандай хукуқи ба он вобаста мебошад. Ширкати рекордингӣ бошад нашркуниро ба нақша гирифта, бояд аз дорандай хукуқи ба он вобаста ба таҷдиди фонограмма ваколати даҳлдорро гирад. Чун қоида ин бо роҳи ба имзо расонидани як катор шартномаҳо ба даст меояд. Аввал толори сабти садо хукукро ба продюсер (ичроқунанда) медиҳад, оҳирон бошад дар навбати худ алакай иҷозати заруриро ба ширкати нашркунанда медиҳад. Маълум аст, ки дар ҳама ин занҷир набояд нуқсон ҷой дошта бошад, вагарна метавонад ҳамчун ғайриқонунӣ ба партовгоҳ равона шавад.

Аммо қонунҳои шоу бизнеси мусир инчунин барои номдор гардонидани хунарманд ва истехсоли клипро талаబ мекунад. Клип – ин асари аудиовизуали мебошад, ки объекти хукуқи муаллифӣ, маҳз объекти хеле ва хеле мураккаб мегардад. Гуфттан кофӣ аст, ки танҳо шумораи муаллифони аввалиндарачаи клип метавонанд даҳҳо бошанд. Ин муаллифони сенарияҳо, режиссер-коргардонҳо, рассомон-коргардонҳо, операторҳо, муаллифони асарҳои мусикӣ ва бисёри дигарҳо, ки бо асарҳои меҳнатии худ дар соҳтани клип иштирок мекунанд. Бо ҳамаи онҳо шартномаи хукуқӣ бастан зарур аст, ки ба продюсер (ичроқунанда) имкон медиҳад клипро дар оянда мӯътадил истифода барад. Мушкилот ақалан бо як муаллиф метавонад ба он расонад, ки клип ҳеч вақт ба рӯи экран намебарояд. Давраи дигар – саёҳат ба шаҳрҳо мебошад. Ҳамин тавр, дар давраи ташаккули худ ичроқунандаи ҷавон бисёртар ба ВАО пайдо мешавад, муаллиф ва оҳангсозони машҳурро киро мекунад, ки барои ситораи оянда якумин супер-хитро омода мекунанд, толорҳои сабти садоро ба ичора мегиранд, ки дар он ҷо ин хит ва якчанд дигар сурудҳо сабт мешаванд, албоми якум таёր мешавад, ки аз ҷониби ширкати рекордингии интихобшуда нашр карда мешаванд.

Минбайд қлипхो ба навор гирифта мешаванд, ки дар ҳама шабакаҳои телефонизионӣ ва барномаҳои машхури мусиқӣ пашш карда мешаванд, сурудҳои иҷроқунанда дар шабакаҳои бузурги радиоӣ садо медиҳанд.

Гарчанде, ки хунармандон мутлақо ба эҷодиёт машғул мешаванд, пас манфиати онҳоро аз чумла дар вақти бастани шартнома ба ташкили баромад ҳам продюсер намояндагӣ мекунад. И.И. Пригожий ба тарзи зерин мағҳуми «продюсерро» тасниф намудааст: «Дар адабиёт ва тачрибаи гарб «менечер» ва «продюсер» мағҳумҳои гуногун мебошад, худи истилоҳи «продюсер» (аз калимаианглисии produce – истехсол кардан, соҳтан) гирифта шуда, аз кинематографии американӣ омадааст ва ба соҳибкор дар соҳаи истехсоли кино ворид мешавад, ки назорати ақидавио бадей ва ташкилию молиявиро аз болои коркарди фильмҳо ба амал мебарорад. Минбайд ин мағҳум ба намоши спектаклҳо, намоишҳои театрӣ пахн гардид. Дар тиҷорати ҷаҳонии мусиқӣ продюсер ҳамчун «шахсе, ки ташкил ва сабти садоро назорат мекунад» баррасӣ карда мешавад. Дар ин ҳолат функсияи он ба интиҳоби иҷроқунандагон, толорҳо, режисёрҳои овоз ва танзимгардони мусиқӣ меорад; назорат аз болои кор дар толор; таъмин намудани сифати сабти садо мутобики вазифаи гузаштаи ширкат, ки дар натиҷа ба он аз фурӯши фитаҳо тибқи шартномаи басташуда фоиз медиҳад. Талаботи асосӣ ба продюсер дар ин ҳолат мавҷудияти омодагии қасбии мусиқӣ мебошад, зеро ў маводи мусиқавиро (мусиқӣ, матн) муайян мекунад, онро ба тартиб медарорад, бо иҷроқунанда кор мекунад, ба ҷараённи омодагӣ ва амали мусиқанавозон назорат мекунад, фардияти садоро мечӯяд. Инак, гурӯҳи машхури «Beatles» бисёртар ба туфайли кори продюсер Ҷорҷ Мартин машҳур гардид. Дар шоу бизнес продюсер – ин ҷисми марказӣ, асосӣ мебошад, зеро ў дар ҷараённи эҷодӣ ва истехсолӣ, маблагузории лоиҳаҳоро иҳтиёрдори қарзҳо буда ба пуррагӣ ба амал мебарорад. Ў қарзҳо ва аз кор озод намудани ҳайати эҷодӣ ва техникиро роҳбарӣ мекунад, назоратро аз болои иҷроиши лоиҳа назорат мекунад, дуруст кардани онро дар ҳама зинаҳои соҳтани маҳсулоти бадей назорат мекунад. Ба ғайр аз иштирок кардан дар соҳтани маҳсулоти босифат, продюсер уҳдадории менечери ҳайъатӣ (идора кардани обрӯи хунарманд, баъзан ҳаёти шахсии ў), менечери тиҷоратӣ (назорати таъмини молиявии лоиҳа), пресс-атташе, маблагузор, баъзан ҳуқуқшиносро (бастани шартнома ва ғ.) иҷро мекунад. Аммо продюсерон асосан ба

фаъолияти промоутерӣ машғул шуда, бевосита ба омода кардани фитаҳои мусиқӣ ягон муносибат надоранд, яъне пурра танҳо ба дастгирии молиявӣ, ташкили имиҷи хунарманд, кирои он ҷавобгу мебошад. Продюсер, чун қоида корманди штатӣ мебошад, аммо метавонад шахси хусусӣ бо бастани шартнома ба лоиҳаи яккарата баромад кунад. Продюсер дар зери сабти муайян, барнома, шоу метавонад аз шахсони хусусӣ ё ҳуқӯқӣ маблағ гирад ё маблағи шахсиашро гузорад. Дар ин ў барои ба амал баровардани лоиҳа ҷавобгарии пурра молиявӣ дорад. Дар оянда продюсер ба маҳсулоти бадеи соҳташуда дорои ҳуқуқи қонуниј ва мънавӣ мебошад. Ў бояд аз киро, фурӯши кассетаҳои видеой ва аудиоӣ, фильмҳо, клипҳо, баромадҳои консертии хунармандон фоиз гирад. Нисбати сармоягузорон, маблагузорон ў уҳдадор аст ҳама шартҳоро иҷро намояд, ки тибқи он ба ў маблағи пулӣ дода шуда буд. Дар ҷараённи таъсис додани барномаҳо, видеофильмҳо ва ғайра продюсер ба тартибдарории кори режиссер, рассом, оҳангсоз ва ғайра ҳуқуқ дорад» [6, с. 108].

Максади ниҳоии ҳар як муносибати ҳуқуқӣ вобаста ба хизматрасонии консерти қонеъ гардонидани талаботи он шахсоне мебошад, ки ба манфиати онҳо чунин шартномаҳо баста мешаванд (тамошбинон). А.И. Петров қайд мекунад, ки «агар хизматрасонӣ хусусияти шахсӣ дошта бошад, пас баромад намудани ташкилот ба сифати истеъмолкунандай бевоситаи хизматрасонӣ ғайриимкон аст. Инак, хизматрасонии хусусияти тиббӣ, намоишидошта, муаллимӣ таъсир расониданро бевосита ба инсон, бадан ва фикри ў пешбинӣ мекунад. Аз рӯи моҳият хизматрасониро барои захира кардан, ҷамъ кардан истехсол қарда намешавад, бинобар ин дар ҳолатҳои номбаршуда истеъмолкунандай мушахҳас ҳама вақт шаҳрванд баромад мекунад» [7, с. 85]. Ҳамин тавр танҳо шахси воқеӣ метавонад тамошбонин бошад. Пеш аз ҳама тамошбонин истеъмолкунандай хизматрасонии мушахҳас мебошад. Мутаносибан ба он Қонун «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон» пахн мегардад.

Барои он, ки шаҳрванд тарафи шартнома гардад, ў бояд дорои қобилияти амалкунӣ бошад, яъне қобилияти бо амалҳои худ ба даст овардан ва ба амал баровардани ҳуқуқи гражданиро дошта бошад, барои худ уҳдадории гражданиро ба вучуд оварда онро иҷро карда тавонад. Қобилияти амалкуни гражданий дар ҳаҷми пурра ҳангоми ба синни балофат расидан, яъне пас аз ба синни ҳаждаҳсолагӣ расидан ба вучуд меояд. Аммо дар ҳолати бо хизматрасонии консерти вазъи

тамошобинро ба даст овардан, тарафи шартнома метавонад шахси гайри қобили амал бошад. Чунин ба назар мерасад, ки чорабинихои фарҳангии намоишӣ маҳдудиятҳои синусолӣ надорад, яъне тамошобини он метавонад шаҳрванде бошад, ки ба синни шашсолагӣ расидааст.

Миёнрав-ташкилкунанда шакли ҷолиб мебошад. Чи тавре қайд намудем ин шахс-нисбат бо иҷроқунандаи бевосита (хунарманд) ҳамчун фармошгар баромад мекунад, инчунин нисбати истеъмолкунандаи бевосита (тамошобин) ҳамчун иҷроқунанда баромад мекунад. Ҳусусияти ташкилии фаъолияти ин шахсон пеш аз ҳама дар амалий намудани аҳд бо шахси сеюм аз ҷониби онҳо ифода мегардад, ки тибқи он оҳирон уҳдадор мешаванд пурра ё қисман уҳдадории онҳоро дар назди тамошобинон иҷро намоянд. Маҳз дар қабул намудани уҳдадории ба амал баровардани ҳама ҷараёни омоодагӣ ва гузаронидани чорабинии консертӣ аз ҷониби миёнрав-ташкилкунанда моҳияти фаъолияти он иборат аст. Миёнрав, ки тарафи шартнома мебошад ҳуд ба тамошобинон хизмат намерасонад, зоро барои ин воситаи лозимиро доро намебошад, бинобар ин ў маҷбур аст ба қӯмаки шахсони сеюм, ки воқеан уҳдадории ўро иҷро мекунанд, мешитобад. Имконияти ҷалб намудани шахси сеюм ба икроиши уҳдадории бегона – қоидai умумӣ мебошад, ҳатман икроиши шахсӣ – истисно аз қоидai мебошад. Оҳирон бояд дар қонун, дигар санадҳои ҳуқуқӣ пешбинӣ гардад, аз шарти уҳдадорӣ ё моҳияти он барояд (б.1 м.343 КГ ҶТ). моддаи 799 КГ ҔТ уҳдадории икроиши шахсии уҳдадориҳои хизматрасониро пешбинӣ мекунад, агар дар шартнома чизи дигар пешбинӣ нагардида бошад. Гарчанде шартнома бо тамошобин, ки шакли он чипга мебошад, оиди он, ки қарздор икроиши уҳдадориро ба шахси сеюм вогузор мекунад ишорае нест. Чунин мешуморем, ки қоидai мазкур бояд санади мъёрию ҳуқуқӣ, ки хизматрасонии фарҳангиро ба танзим медарорад, дарҷ карда шавад ва қабул намудан зарур аст. Ба сифати миёнрав-ташкилкунанда метавонад шахси ҳуқуқӣ, ки барои он фаъолияти мазкур шакли ба даст овардани даромад мебошад, баромад кунад. Баъзан онҳо бо иҷроқунандагони бевосита аз номи дигар шахс бо муносабат баромад мекунанд, ки барои он пешакӣ шартномаи миёнравӣ мебанданд. Фаъолияти чунин ташкилотҳо дар ВАО васеъ реклама карда мешавад.

Рӯйхати адабиёт:

1. Каримзода Р.М. Договор на оказание услуг культуры// Материалы Республиканской научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и

Миёнарав-ташкилотчиён метавонанд соҳибкорони инфириодӣ бошанд, ки фаъолияти ҳудро бе таъсис додани шахси ҳуқуқӣ ба амал мебароранд. Онҳо ҳуқуқ доранд ҳама фаъолияти соҳибкориро аз лаҳзаи ба сифати соҳибкори инфириодӣ ба қайди давлатӣ гузоштан ба амал бароранд. Нисбати соҳибкорони инфириодӣ қоидai КГ ҔТ татбиқ мегардад, ки фаъолияти ташкилотҳои тичоратиро ба танзим медарорад. Мутобики моддаи 1 КГ ҔТ фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали ҳуд амалишавандаст, ки барои муентазам ба даст даровардани фоида равона карда шудааст. Мутаносибан шахси воқеӣ метавонад ба сифати миёнрав-ташкилотӣ баромад кунад, танҳо агар минбаъд фурӯши чиптаҳоро барои чорабинихои консертӣ ба нақша нагирад.

Фармошгар тибқи шартномаи тадқиқшаванда инчунин метавонад Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомотҳои маҳаллӣ – дар ҷорҷӯбай ташили чорабинихои сатҳи даҳлдор баромад кунад. Вақте субъектони дар боло зикргардида ҳамчун фармошгар баромад мекунанд, пас шартнома оиди икроиши шахси сеюм ҷой дорад, зоро барои тамошобин чорабинӣ ройгон мебошад.

Ҳамин тарик, ба таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарҳангӣ аз як тараф театр, филармония, сирқ, кинотеатр, осорхона, толори намоиш (галерея), боғи ҳайвонот ва ғ., аз тарафи дигар бошад шаҳрванд доҳил мешавад, хизматрасонии ҳусусияти фарҳангидошта – дар шартнома истеъмолкунанда номида мешавад. Барои театр, филармония, сирқ – хизматрасонӣ дар шакли омодагӣ, ташкил ва намоиш додани спектаклҳо, консертҳо, гузаронидани шабнишинҳои эҷодӣ, фестивалҳо, озмунҳо, дигар намоишҳои оммавӣ, ташкил кардани шабнишинҳо мебошад. Барои ташкилотҳои кино-видео-намоишӣ- ташкил ва намоиши кино ва видеофильмҳо, ки барои намоиши оммавӣ таъин гардидааст. Барои осорхона, толори намоишӣ, боғи ҳайвонот – ташкил ва намоиши объектҳои омодашудаи иҷтимоӣ ба мақсади маърифатнокӣ, фарҳангии маънавӣ ва иттилоотӣ мебошад. Ҳуқуқ ва уҳдадории тарафҳо вобаста аз намуди хизматрасонии пешниҳодшавандаи ҳусусияти фарҳангидошта ташкил мегардад.

студентов ТНУ, посвященной «5500-летию древнего Саразма», «700-летию выдающегося таджикского поэта Камола Худжанди» и «20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования (2020-2040 годы)». – Душанбе, 2020. С.245-246.

2. Кодекси гражданий Чумхурии Тоҷикистон (қисми II) аз 11 декабри соли 1999// Ахбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, с. 1999, № 12, мод. 323; с. 2002, № 4, к. 1, мод. 170; с. 2006, № 4, мод. 194; с. 2009, № 12, мод. 821; с. 2010, № 7, мод. 540; с. 2012, № 7, мод. 699; с. 2013, № 7, мод. 505; Қонуни ҶТ аз 3.05.2002 №5, аз 29.04.2006 № 181, аз 3.12.2009 № 569, аз 21.07.2010 № 607, аз 03.07.2012 № 849, аз 22.07.2013 № 977, аз 2.01.2019 № 1558.

3. Сангинов Д.Ш. Проблемаҳои танзими ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ оид ба хизматрасонии иҷтимоию фарҳангӣ дар Чумхурии Тоҷикистон. Автореферати диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ. Душанбе, 2019. С.19.

4. Ковалевская Н.С. Договор в пользу третьих лиц-граждан: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Ленинград, 1988. С. 12.

5. Кодекси гражданий Чумхурии Тоҷикистон (қисми I) аз 30 июни соли 1999// Ахбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, с. 1999, № 6, мод. 153, мод. 154; с. 2001, № 7, мод. 508; с. 2002, № 4, к. 1, мод. 170; с. 2005, № 3, мод. 125; с. 2006, № 4, мод. 193; с. 2007, № 5, мод. 356; с. 2010, № 3, мод. 156, № 12, к. 1, мод. 802; с. 2012, № 7, мод. 700, № 12, с. 1, мод. 1021; с. 2013, № 7, мод. 504; с. 2015, № 3, мод. 200; с. 2016, № 7, мод. 612; Қонуни ҶТ аз 6.08.2001 № 41, аз 3.05.2002 № 5, аз 1.03.2005 № 85, аз 29.04.2006 № 180, аз 12.05.2007 № 247, аз 11.03.2010 № 601, аз 29.12.2010 № 640, аз 03.07.2012 № 850, аз 28.12.2012 № 928, аз 22.07.2013 № 976, аз 18.03.2015 № 1178, аз 23.07.2016 № 1334, аз 2.01.2019 № 1557, аз 2.01.2020 № 1656, аз 2.01.2020 № 1657.

6. Пригожин И.И. Политика - вершина шоу-бизнеса. М.: ООО «Алкигамма», 2001. С.108.

7. Петров А.И. Договор возмездного оказания консультационных услуг. Дис. к.ю.н. м., 2004. - С.85.

Аннотатсия

Таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарҳангӣ

Муаллиф дар мақолаи мазкур таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарҳангиро таҳлил намуда, баён менамояд, ки ба таркиби субъективии шартномаи хизматрасонии фарҳангӣ аз як тараф театр, филармония, сирқ, кинотеатр, осорхона, толори намоиш (галерея), боғи ҳайвонот ва ғ., аз тарафи дигар бошад шаҳрванд доҳил мешавад, хизматрасонии ҳусусияти фарҳангидошта – дар шартнома истеъмолкунанда номида мешавад. Ҳукуқ ва уҳдадории тарафҳо вобаста аз намуди хизматрасонии пешниҳодшавандай ҳусусияти фарҳангидошта ташкил мегардад.

Аннотация

Субъективная структура договора оказания услуг культуры

В статье автор анализирует субъективную структуру договора оказания услуг культуры и отмечает, что субъективная структура договора оказания услуг культуры - это, с одной стороны, театр, филармония, цирк, кино, музей, выставочный зал (галерея), зоопарк и т.д., а другая сторона гражданин - потребитель услуги культуры. Права и обязанности сторон формируются в зависимости от вида оказываемых услуг культуры.

Annotation

Subjective structure of the contract rendering cultural services

In this article, the author analyzes the subjective structure of the contract for the provision of cultural services and notes that the subjective structure of the contract for the provision of cultural services is, on the one hand, a theater, a philharmonic society, a circus, a cinema, a museum, an exhibition hall (gallery), a zoo, etc. and the other side is a citizen - a consumer of cultural services. The rights and obligations of the parties are formed depending on the type of cultural services provided.



УДК: 336.231

Чураи Абдусаломи Мухтор,

мутахассиси пешбари баҳии таҳлили таъсири танзимкунини Маркази милии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

E-mail: mukhtorov.abdusalom@mail.ru

Тел.: (+992) 918-53-53-90.

Холматова Сурайёхон Абдусаторовна,

омӯзгори кафедраи назарияи иқтисод Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, номзади илмҳои иқтисодӣ.

E-mail: xolmatova88@list.ru

Тел.: (+992) 937-08-08-55.

ТАКМИЛИ ТИЧОРАТИ ЭЛЕКТРОНӢ ҲАМЧУН ШАКЛИ МУОМИЛОТ ДАР ПАСТ НАМУДАНИ ХАРОЧОТИ ТРАНСАКСИОНӢ

Калидвоожаҳо: харочотҳои трансаксионӣ; субъектҳои хочагидорикунанд; низомҳои иқтисодӣ; иқтисодиёти институцionalӣ; харочотҳои истеҳсолӣ; масрафот.

Ключевые слова: трансакционные издержки; хозяйствующие субъекты; экономические системы; институциональная экономика; производственная издержка; расходы.

Keywords: transaction costs; economic entities; economic systems; institutional economy; production.

Таъсиррасонии тичорати электронӣ ба рушди иқтисодиёти навин, баҳусус дар масъалаҳои паст намудани харочоти трансаксионии субъектҳои иқтисодӣ падидай он қадар нав нест. Ҳамзамон сатҳи рушди тичорати электронӣ дар мамлакатҳои дунё нобаробар аст. Сабаби асосии ин нобаробарӣ дар таъминоти рушди инфрасоҳтори телекоммуникатсионии онҳо дида мешавад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори онҳо усулҳои муоссирро ҷиҳати такмили рушди технологияҳои иттилоотӣ интихоб намудааст. Аммо дар назар аён аст, ки рушди тичорати электронӣ аз муҳити институцionalии иқтисодиёти, ки барои таъмин намудани амалигардонии механизмҳои он муҳим аст, вобастагии калон дорад.

Такмили тичорати электронӣ яке аз самтҳои афзалиятноки паст гардидани сатҳи харочоти трансаксионии субъектҳои иқтисодӣ мебошад. Тичорати электронӣ паст шудани харочоти трансаксиониро аз рӯи баъзе намудҳо (харочоти ҳавасманӣ) таъмин карда метавонад, аммо харочоти трансаксионӣ ҳангоми гузаронидани транзаксияҳо ба шакли электронӣ онҳо метавонанд, худро дутарафа нишон дода, моҳияти асосии истифодабарии тичорати электрониро нобуд созад. Бо вуҷуди ин, муҳимиияти муайянсозии тичорати электронӣ, ки

дар қадом шароитҳо метавонад мустақилона тараққӣ намояд, пайдо мешавад. Ақидаҳои илмие мавҷуданд, ки тичорати электронӣ метавонад, ҳамчун механизми самараноки паст намудани харочоти трансаксионӣ амал намояд. Баҳусус, ҳангоме ки барои паст намудани шаклҳои муайяни харочоти трансаксионӣ, аз ҷумла рафтори бемасъулиятона дар доираи муносибатҳои шартномавии тарафҳо, тичорати электронӣ ба сифати шакли алоҳидаи табаддулот баромад карда тавонад.

Дар аввал тичорати электрониро ҳамчун шакли табаддулот гурӯҳбандӣ намуда, муайян менамоем, ки дар қадом муҳити институцionalӣ имконияти амал намуданро дорад.

Ба ақидаи Д. Норт дар доираи модели табаддулот бо харочоти трансаксионӣ ниҳодҳо табаддулотро ба се шакли асосӣ соҳторбандӣ менамоянд[1].

- табаддулоти инфиродӣ;
- табаддулоти ғайри инфиродӣ;
- табаддулоти ғайри инфиродии табаддулот бо назорат бурдани шахси сеюм.

Шакли якум, инфиродишиавии муносибатҳои байни молистехсокунандагони хурд бо савдои маҳаллиро тасвир менамояд, ки ин шакли табаддулот солҳои тӯлонӣ дар

муносибатҳои иқтисодӣ мавҷуд буд ва то давраи ҳозира байни ҳаҷми истеҳсолот ва табаддулот амал намуда истодааст.

Таъсисёбии бозор бо фахмишҳои муосир, ҳамчун гузариш ба муносибатҳои табаддулоти ғайриинфиридӣ тавсиф дода мешавад. Онҳо асоси муайянкунандай хусусиятҳои хоси бозор ба шумор мераванд. Табаддулоти ғайриинфиридӣ ҳамон вақт ба амал намудан шурӯй намуд, ки дар шароити афзоиши ҳаҷми тиҷорат ва ғуногуншаклии табаддулот шартномаҳои нисбатан мушкилро нисбат ба шароитҳои табаддулоти инфиридӣ талаб намуда буданд. Барои иҷро намудани шарту талаботҳои шартнома иштирокчиёни тиҷорат натанҳо ба маҷбуршавии шадид дучор гардиданд, балки бо як миқдор гаравмонии молу мулк ё дороиҳои худ рӯ ба рӯ шуданд.

Барои ба вучуд омадан ва бомуваффақият амал намудани низомҳои муосири иқтисодии аз муносибатҳои мушкили шартномабандӣ фарқкунанда ва барои муваффақиятҳои минбаъда гузариш ба табадduлотi ғайриinfiroidӣ bo назорat бурдани шахси сеюm нақши муҳим пайдо намуд. Фаҳмо аст, ки бо вучуди он ки тарафи сеюm наметавонад, шароитҳои дилҳоҳро барои иштирокчиён таъмин намояд, лекин иштирокчиёни табадduлотi захираҳои худро барои барқарор намудани муносибатҳои шарикӣ масраф менамоянд. Вале дар шароити муосир, ҳангоми амал намудани табадduлотi мушкилу ғуногун имкониятҳои зиёд барои рафтори bemasъuliyatona vuchud dorad, kи taraфҳо be maҷburkunӣ roҳi ҳалли масъалаи худро ёfta nametavonand.

Аз рӯи нуқтаи назари Д.Норт ниҳоди ягона дар нақши шахси сеюmро танҳо давлат бозида метавонад. Механизми нисбатан самараноки таъсиррасонии давлат ба ҷамъияти демократии муосир тавассути фишори мустақиму маҷbursozӣ нею, балки бо роҳи паҳн намудани кодекси рафтор тавассути таълимдиҳӣ ё идеология сурат мегирад. Бо ёрии инҳо дар ҷамъият интиҳоби қоидаҳо ташкил карда мешавад, ки баъдан самаранокӣ ва маҳдудсозиҳои ғайрирасмиро баланд мебардоранд[2].

Табадduлотi ғайриinfiroidiro natanҳo аз rӯi fahmiши назariyӣ, balki az nuқtaи назari ҳақиқӣ муносибатҳои dar tichorati elektronӣ ба vuchudоянда nomidan mumkin ast. Mушкиloti riоя нашудани шартu қoидаҳoи

созишинома ба пайдошавии ҳарочоти трансаксионӣ мусоидат менамояд, ки асосан ҳангоми созишиномабандӣ пардоҳти ҳарид ва равон намудани молу маҳсулот аз rӯi vaqt ба naқsha гирифта мешавад, барои ҳамин тиҷорати elektronӣ metavonad, dar xolati mawjud будани механизмҳои maҳdudkunandaи raftori bemasъuliyatona яке az taraфҳо samarnok faъoliyat namoyad.

Dar taҷribei faъoliyati tichorati elektronӣ ҳolatҳoи az taraфи ҳaridор pardoxt namudani arziши mol va ba ū narasoni dani molи ҳaridori shudaи ū vomehӯrad, kи in ҳolatro яке az mушкиloti amalkardi nizomi elektronii muносибатҳoи ҳaridori furӯshanда nomidan mumkin ast. Masalan, dar Ҷumхурии Xalқiи Xitoy механизми maҷbursozии furӯshanда ба riояи ҳukuki isteъmolkunanda vuchud nadorad, kи dar natichaи chunin norasogixoi ҳukukӣ nobovarij avҷ гириfta, baroи rušdi minbaъdaи on moneaҳo эҷod menamояд. Bo vuchudi in, taъsis doddani niҳodҳoи nazorati riояkunii шартu қoидаҳoи amaliyotҳo барои tichorati elektronӣ samaranok meboшad [3].

Tashkiли chunin mechanismsi зарурӣ яке az mушкиlotҳoи aсосии iқtisodiёti muosir ба shumor meravad. Ҳatто баъze давлатҳoи rušdi balandi iқtisodidoshtha chunin iқtidoru xususiyatҳoro nadorand, chunki padidai gurӯҳҳoи idorakunanda ҳameشا kӯшиш menamоянд, kи az ҳisobi manfiatҳoи ҷamъiat daramad giran, dar tamomni mamlakatҳoи dunē vuchud dorad. Baroи ҳammin, dar sharoiti muosir vobasta ba zud-zud digar gunshawii raftori muносибатҳoи ҳamgironi субъектҳoи xohagidorkunanda va dar aсоси in afzun shudani ҳarochoti tранsaksiонӣ tanҳo давлат metavonad, kafolatdiҳanda боэъtimodi ягона барои muҳiti tabadduloti ғayriinfiridӣ boшad.

Ammo mutanosiбан ба tichorati elektronӣ baroи past namudani satxi ҳarochoti tранsaksiонӣ mушкиlotҳoи ilovagӣ pайдо мешавад. Dar doiraи як давлат imkoniyati mawjud будани nazorati mustaqimi давлат va kafolatdiҳӣ ба субъектҳoи iқtisodӣ meboшad. Lekin vositaҳoи technologies muosir metavonand, biduni iштиrok va taъsirrasonii давлат be mушкиlӣ bo субъектҳoи iқtisodii digar mamlakatҳo созишинoma bandand. Dar in mavrid, ҳaҳoniшавии muносибатҳo маҳsusiyati хосai tichorati elektronӣ megarداد. Dar

шароити тичорати байналмилалӣ, давлат назоратро тавассути мақомотҳои маҳсуси ҳукуматӣ ба роҳ мемонад, ки чандон натиҷаи дилҳоҳ дода наметавонанд. Масъалаи ба амал баровардани табаддулоти ғайриинфиродӣ бе назорати самараноки тарафи (шахси) сеюм яке аз мавзӯъҳои асосӣ дар феҳристи масъалаҳои рушди иқтисодии муосир ҷой гирифтааст. Дар масъалаҳои кафолати ҳукуқи иштирокчиёни табаддулоти байналхалқӣ бояд ба созишинаҳои байниҳукуматӣ ё созишинаҳои байналмилалии ташкилотҳо такъя карда шавад. Лекин аз ҳама воситаи муфиду самараноктар ин ҳудтanzимкуни бизнес ба назар мерасад, ки аллакай, ба таври кофӣ дар соҳаи тичорати фосилавӣ, баҳусус дар тичорати электронӣ фаъолона истифода шуда истодааст. Ҳудтanzимкуни бизнес барои дастгирӣ ва таъмини умумии боварӣ дар байни иштирокчиёни соҳаҳо равона карда шудааст, ки ба таври анъана ин муваффақиятҳо дар асоси муттаҳид намудани кодексҳои рафткор ва назорати риояи шарту қоидаҳои созишинаӣ тарафайн ба даст оварда мешавад. Ин механизми сатҳи нави фаъолияти иқтисодиро муайян намуда, ба ҷои вазъи механизми маҷбурсозии давлатӣ қоидаҳои ғайрирасмии таъсисдиҳандаги соҳтори институтионалии боэътиномод пайдо мешаванд.

Асосан кодексҳои рафткори истифодашаванд ба соҳаҳо ва баҳшҳое тааллук дорад, ки то ҳол тавассути қонунгузорӣ танзими онҳо ҷорӣ карда нашудааст. Онҳо нисбати меъёрҳои қонунгузорӣ таркиби васеъ доранд ва тағйирёбии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ устувор мебошанд. Чун анъана, дар онҳо нисбат ба қонунҳо талаботҳои зиёд ҷой дода мешавад, чунки онҳо барои дастгирии ракобати боадолатона ва шаффоғ дар соҳаҳо равона карда шудааст, ҳамзамон сатҳи нисбатан баланди хизматрасониро ба истеъмолқунанда таъмин менамояд [4]. Дар маҷмӯъ қоидаҳои дар доираи ниҳодҳои ҳудтanzимкунанда инҳоро муайян менамояд:

-талаботҳои воридшавӣ ба ташкилоти ҳудтanzимкунанда (талабот ба маълумоти олий, иҳтинос, собиқаи кории хоҳишманд ва ғ.);

-талаботҳои умумии техниқӣ барои ҷорӣ намудани фаъолият дар ин ва ё он соҳа (паҳлӯҳои сифати мол ва хизмат, талабот барои ҳамкорӣ бо субъектҳои иқтисодӣ ва ракибон, талабот ба технология ва ғ.);

-талабот ба самтҳои ҳукуқии фаъолияти иштироккунанда (шаклҳои маъмули созишина, шартҳои ҳатмӣ, ки бояд дар шартнома бо субъектҳои иқтисодӣ ҷой дошта бошад, талабот ба шаклҳои ҳукуқӣ-ташклии ҷорӣ намудани фаъолият ва ғ.);

-шароитҳои молиявии ҷорӣ намудани фаъолият ва муносибатҳои ҳамкорӣ бо ташкилотҳои ҳудтanzимкунанда (талабот ё маҳдудсозӣ ба шароитҳои пардоҳти нарҳи молу хизмат, талаботи сугуртаи масъулияти қасбӣ, пардоҳти ҷубропулӣ ба шахси сеюм ва ғ.;

-шартҳо ва тартиботи ҳалли муноқишаҳо байни ташкилот ва аъзоёни онҳо, байни рақибон, байни аъзоёни ташкилот ва дигар субъектҳои ҳочагидорикунандау, истеъмолқунандагон ва таъминотчиён ва ғ.

Дар тичорати фосилавӣ ин механизми мазкур ҳанӯз солҳои пешин мавриди истифода қарор дошт. Дар таҷрибаи давлатҳои тараққикардаи Аврупо, соли 1992 қабули созишинаӣ байналмилалии хизматрасониҳои почта ва тичорати фосилавӣ заминai асосии фаъолияти таъсис ёфтани ташкилоту ширкатҳо гардид. Шакли нави механизми ҳудтanzимкуниро дар тичорати электронӣ, маҳсусан бояд қайд намуд, ки барои ин гуна бозор таъсис додани стандартҳои гуногун, протоколҳои криптографӣ ва низоми нақдинаи рақамӣ хос аст. Ташкилотҳо ба ин ҳусусиятҳо мутобиқ шуда, қоидаҳои муайянни ташкилии бизнеси ҳудро интиҳоб менамоянд ва фаъолияти гурӯҳҳо дар як навъи муайян соҳтори алоҳидаро ташкил менамоянд. Агар ташкилоти иштирокӣ қоида ё стандартиҳоро вайрон намояд, якбора аз имкониятҳои афзалиятнок (масалан, дастрасӣ ба низоми нақдинаи рақамӣ, ки таъминкунандаги самаранокии пардоҳтиҳоро дар тичорати электронӣ таъмин менамояд) маҳрум мегардад [5].

Аз рӯи назарияи иқтисодии неоинститутионалий, ҳудтanzимкунӣ-ин ниҳоде мебошад, ки дар доираи он аз тарафи як гурӯҳ субъектҳои иқтисодиро дар доираи қоидаҳои ниҳоди ҳудтanzимкананда тасвир менамояд. Одатан ташкилотҳои ҳудtanzimkuнанда дар ҳуд тасвири

Вобаста ба фаъолияти ташкилотҳо, ҳудtanzimkuнӣ ин як тӯри шартномаҳо төъдодӣ зиёди субъектҳои иқтисодиро дар доираи қоидаҳои ниҳоди ҳудtanzimkananда тасвир менамояд. Одатан ташкилотҳои ҳудtanzimkuнанда дар ҳуд тасвири

шартномаҳои рӯйпӯшшударо таҷассум менамояд, яъне ҳангоме ки субъектҳои иқтисодӣ на байни зерсохторҳои худ, балки бо субъектҳои марказӣ созишнома мебанданд.

Таҳқиқотчиёни худтanzимкунӣ қайд намуда буданд, ки худтanzимкунӣ нисбат ба тanzими анъанавии давлатӣ имкониятҳои васеъ дошта, ҳамзамон дар муайянсозии таваккалҳо фаъоланд. Бартарии худтanzимкуниро нисбат ба шакли анъанавӣ дар меъёрҳои тобоваранд, мутобиқшавии содда дар ҳолатҳои тағиیرёбии вазъи бозор, имкониятҳои васеъи иштирокчиёни бозор барои интиҳоб ва ҷорӣ намудани меъёрҳои зарурии сиёсати ташкилии худtanzимкунӣ, имкониятҳои маслихатомези ҳалли мунокишаҳо нисбат ба соҳторҳои судӣ, мутобиқати равандҳои ҳалли баҳсҳо вобаста ба шароитҳои соҳаи алоҳидаи трансаксияҳо дар байни иштирокчиёни бозор ва ғайраҳо мушоҳида намудан мумкин аст [6].

Ҳамзамон набояд фаромӯш кард, ки истифода намудани худtanzимкунӣ бо ҳарочоти муайяни иштирокчиёни бозор алокаманд мебошад. Ин ба монанди ҳарочоти мустақими иштирокчиёни ташкилоти худtanzимкунанда (масалан, ҳаққи аъзогӣ) ва ҳарочоти ғайримустақими онҳо (масалан, маҳдудсозии имкониятҳои рақобатсозӣ, баланд намудани нарҳ ва паст намудани сифати хизматрасониҳо) мебошад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад, ки дар баъзе ҳолатҳо худtanzимкунӣ метавонад, маҳдудиятҳои ҷиддии рақобатро ташкил намуда, ба манфиатҳои истеъмолкунандагон ба таври манғӣ таъсир расонад.

Рӯйхати адабиёт:

1. Валевич Ю. Институциональное равновесие // Эковест, 2002, № 2.1. 75. 3.
2. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: Учебник / Под общей ред. д.э.н., проф. А.А. Аузана. - М.:ИНФРА-М, 2010.
3. Исаинов Ҳ.Р. Иқтисоди миллӣ. Китоби дарсӣ.-Душанбе: «Ирфон», 2018.-618с.
4. Кузибаева Б.М. Особенности формирования транзакционных издержек в традиционной аграрной экономике./Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук.№ 2. 2014.-С.35.
5. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., «Начала», 1997. –С 68.
6. Рауфи А. Конкурентная экономика./под общ. ред. Д.э.н., проф. О.Б. Бобоева.-Душанбе: «Дониш», 2014.-608с.
7. Фактор транзакционных издержек в теории и практике российских реформ. / Под ред. В.Л. Тамбовцева. М., 1998.

Ҳамин тарик, таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки барои рушд ва амалкарди мӯътадили тичорати электронӣ, механизмиҳои фаъоли пасткунандаи таваккали рафтори бемастьулиятона дар тичорати фосилавӣ, баҳусус дар тичорати электронӣ метавонад, натанҳо аз ҳисоби назорати самараноки давлат оид ба риоя намудани талаботҳои созишномаҳо ба даст оварда шавад, балки аз ҳисоби ҳамоҳангозии манфиатҳои субъектҳои иқтисодӣ, омодагӣ ва маҳорати онҳо дар ташкили ниҳодҳое, ки манфиатҳои ҳамаи иштирокчиёни бозорро таъмин карда метавонад. Махсусиятҳои бозор дар шароити густариши ҳамгирии субъектҳои ҳочагидорикунанда истеъмолкунандагонро водор месозанд, ки онҳо ҳамеша ба тағииротҳои ғайричаҳмдошти вазъи бозорҳои беруна омода буда, истифода аз технологияҳои иттилоотӣ маълумотҳои зарурии худро дастрас намуда, оид ба ҳарочоти трансаксионии бо онҳо дучор меомада қарорҳои даҳлдорро қабул намоянд. Албатта мусаллам аст, ки ҳаргуна тағииротҳои ғайри ҷашмдошт заминай асосии пайдошавии ҳарочоти трансаксионӣ мебошад ва ояндабинии онҳоро танҳо ба таври назариявӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Ҳамзамон баъди интизории ҳарочоти трансаксионӣ ва рӯ ба рӯ шудан бо онҳо, бо мақсади ба таври назариявӣ муайянсозии эҳтимолияти ҳаҷм ва миқдори онҳо андешидани ҷораҳои комплексии бисёрпаҳлӯ, дар шакли соҳториву дастаҷамъӣ ва ҳамоҳангозии якчанд манфиатҳо мувофиқи мақсад мебошад [7].

Аннотация

Такмили тиҷорати электронӣ ҳамчун шакли муомилот дар паст намудани ҳарочоти трансаксионӣ

Дар мақолаи пешниҳодгардида таъсиррасонии тиҷорати электронӣ ба рушди иқтисодиёти мусир, маҳсусан дар масъалаҳои паст намудани ҳарочоти трансаксионии субъектҳои иқтисодӣ дида баромада шудааст. Шаклҳои асосии он муайян карда шуда, вобаста ба соҳтори мавҷуда, ҳарочотҳои трансаксионӣ дар низомҳои иқтисодӣ ошкор карда шудааст. Паёмадҳои манфии ҳарочотҳои трансаксионӣ дар корхона, муассиса ва ташкилотҳо тадқиқ карда шудааст. Дастирии давлатро тавассути фароҳам овардани шароитҳо барои паст намудани ҳарочотҳои трансаксионии субъектҳои хочагидорикунданаи иқтисодиёти кишвар пешниҳод карда шудааст.

Аннотация

Улучшение электронной коммерции как формы транзакции для снижения трансакционных издержек

В статье исследуется влияние электронной коммерции на развитие современной экономики, особенно на снижение трансакционных издержек для хозяйствующих субъектов. Выявлены его основные формы и в зависимости от существующей структуры трансакционные издержки в экономических системах. Исследованы негативные последствия трансакционных издержек для предприятий, учреждений и организаций. Государственная поддержка осуществляется путем создания условий для снижения трансакционных издержек хозяйствующих субъектов страны.

Annotation

The article examines the impact of e-commerce on the development of the modern economy, especially on reducing transaction costs for business entities.

Its main forms have been identified and, depending on the existing structure, transaction costs in economic systems. The negative consequences of transaction costs for enterprises, institutions and organizations are investigated. State support is carried out by creating conditions for reducing transaction costs of economic entities of the country.



УДК: 347.1

Қодиров Сироҷиддин Тоҷиддиновиҷ,

унвончӯйи Академияи миллии

Илмҳои Тоҷикистон.

E-mail: godirov_s@mail.ru

Тел.: (+992) 987-18-81-14.

ОБЪЕКТИ ҲУҚУҚ ВА ОБЪЕКТИ МУНОСИБАТҲОИ ҲУҚУҚӢ-ГРАЖДАНӢ

Калидвоҷсаҳо: ҳуқуқи гражданӣ; объекти ҳуқуқ; объекти муносабатҳои ҳуқуқӣ; назарияи ҳуқуқ; ҳуқуқи субъективӣ; манфиати гайримоддӣ.

Ключевые слова: гражданское право; объект права; объект правовых отношений; теория права; субъективное право; нематериальный интерес.

Keywords: civil law; object of law; object of legal relations; theory of law; subjective law; non-material interest.

Дар илми ҳуқуқ вобаста ба мағҳуми объекти ҳуқуқ ва объекти муносабатҳои ҳуқуқӣ ақидаҳои гуногун вучуд доранд. Чунин гуногунии афкори олимон оид ба масъалаи мазкур аз муттааллиқ будани онҳо ба ин ё он назарияҳои ҳуқуқӣ вобаста аст. Дар мақолаи мазкур бაъзе паҳлухои ин масъала таҳлилу баррасӣ гардидаанд.

Масъалаи объекти ҳуқуқӣ то ба имрӯз яке аз масъалаҳои марказӣ дар илми ҳуқуқшиносӣ ба шумор меравад. Дар доираи мавзӯйи интихобкардаи мо, масъалаи объект, аҳмияти маҳсус дорад, зеро дар қонунгузорӣ ва амалияи судӣ мағҳуми манфиатҳои ғайримоддӣ ва ҳуқуқи манфиатҳои ғайримоддӣ ба пуррагӣ кушода дода нашудааст.

Циҳати ба масъалаи баррасишаванда маълумоти мӯжкамалтаре дарёфт намудан, ба он назарияҳои объект, ки дар назарияи ҳуқуқ дар гузашта пешниҳод гардида буданд, рӯ меоварем.

Дар асарҳои ҳуқуқшиносоне, ки ба назария ва фалсафаи ҳуқуқ баҳшида шудаанд, котегорияи объекти ҳуқуқ дар робита бо котегорияи ҳуқуқи субъективӣ ё ҳуқуқ ба маънии субъективӣ баррасӣ карда мешавад. Дар навбати худ, ҳуқуқи субъективӣ ҳамчун унсури зарурии муносабатҳои ҳуқуқӣ амал мекунад. Чунин тарзи муносабат ба таври умум барои давраи пеш аз инқилобии рушди афкори ҳуқуқӣ хос аст. Объекти ҳуқуқро инчунин олимони ҳуқуқшинос ҳамчун як унсури зарурии муносабатҳои ҳуқуқӣ баррасӣ менамоянд ва ҳангоми қабули қарор дар бораи объекти ҳуқуқ муҳаққиқон ба ин ё он тарз аз мағҳуми ҳуқуқи субъективӣ дур мешаванд ва бо ин васила объекти ҳуқуқи субъективӣ ва объекти

муносабатҳои ҳуқуқиро мушобех месозанд. Дар навбати худ, масъалаҳои марбут ба ҳуқуки субъективӣ аз ҷониби илми ҳуқуқшиносии ҳориҷӣ, васеъ омӯхта шуданд. Зимнан, афкори ҳуқуқии шуравӣ дар таҳқиқоти худ ҳамеша ба таълимоти ғарбӣ такя мекард. Вобаста ба ҳуқуқи субъективӣ дар охири асри 19 ва аввали асри 20 се назарияи нисбатан маъмул мавҷуд буд:

1) Назарияи иродавӣ. Ин назария аз фалсафаи Г.Ф. Гегел [1] сарчашма гирифта, онро олими немис Виндшайд инкишоф додааст. Тибки ин назария, моҳияти ҳуқуки субъективӣ, ба ирадаи он субъекте, ки ин ҳуқуқ ба ў тааллук дорад, иборат аст. Таърифе, ки мутобики он ҳуқуқ субъекти ирадаи умумӣ эътироф шудааст ё - бо ирадаи умумӣ рост меояд ва ё мазмuni он меъёри ҳуқуқро ташкил медиҳад, маҳсус мебошад.

2) Назарияи манфиатӣ. Ин назария аз тарафи олими дигари олмонӣ Р. Иеринг таҳия шуда буд, ки шадидан дучори интиқоди назарияи иродавӣ гардид.

Ба ақидаи Р. Иеринг, ҳуқуқи субъективӣ аз ду унсур иборат аст:

а) унсури моддӣ ё субстансионӣ, ки дар он мақсади амалии ҳуқуқ - фоида, манфиат, арзиш, рағбат доҳил мешаванд, онҳо бояд аз циҳати ҳуқуқ муҳофизати карда шаванд. (*gewährleisten-kafolat*);

б) унсури расмӣ – муҳофизати ҳуқуқии ин манфиат, муҳофизат дар шакли даъво мебошад. Аз ин бармеояд, ки ҳуқуқ манфиати даъвои ҳимояшуда аст, ҳуқуқ амнияти ҳуқуқии истифодаи манфиатҳо аст.

3) Назарияи озодӣ (И. Кант). Ҳангоми омӯзиши масъалаи мазмuni меъёрҳои ҳуқуқӣ тарафдорони ин назария ба хулосае омаданд, ки

ин мазмун озодии беруни инсон аст. Ҳамин тарик, меъёри хуқуқӣ озодии беруни одамонро дар чомеа муайян мекунад ва ҳамчун заманаи хуқуқҳои субъективӣ хизмат мекунад. Аз ин ҷо бармеояд, ки моҳияти хуқуқи субъективӣ озодии берунаи муайянкардаи меъёр аст.

Ҳангоми муайян кардани объекти муносабатҳои хуқуқӣ, олимони соҳаи хуқуқ, категорияи объектро тавассути хуқуқи ҳифзшавандай манфиат (Г.Ф.Шершеневич), тавассути соҳаи озодии беруна (Е.Н. Трубецко), ё тавассути синтези якум ва дуюм (Ф. В. Тарановский) ошкор намуда, ба яке аз назарияҳои дар боло зикршуда пайванд мекунанд.

Ҳамин тавр, ба ақидаи Е.Н. Трубетско, «объекти хуқуқ - ҳамаи он ҷизе мебошад, ки ба соҳаи озодии беруна дохил шуда, метавонад ба предмети ҳукмронии инсон табдил ёбад. Чунин ашёҳо ва ҳамин тавр, объектҳои хуқуқӣ метавонанд, якум – ашёҳои олами моддӣ - молу мулк; дуюм – амали шахс ва дар ниҳоят, сеюм – худи шахс бошанд».

Г.Ф. Шершеневич менависад, ки «объекти хуқуқӣ ҳамаи он ҷизе номида мешавад, ки метавонад чун воситаи амалигардонии манфиат хизмат расонад. Чунин воситаҳо метавонанд: а) молу мулк, инчунин ашёҳои олами моддӣ, б) амали шахсони дигар, ки дар интиқоли ашё, дар хизматрасонии хусусӣ, дар замимаи қувваи кории худ ташкил ёфтаанд, бошанд» [2].

Ф.В. Тарановский ҳамаи объектҳои муносабатҳои хуқуқиро ба объектҳои навъи якум ва объектҳои навъи дуюм мутобиқан ба ду мақсади хуқуқӣ ҷудо кардааст: таъмини озодӣ ва таъмини манфиат. Тибқи ин объекти навъи аввал – ин объекти озодӣ ва объекти навъи дуюм – ин объекти манфиат мебошад. Ба объекти озодӣ Ф.В. Тарановский рафтори одамонро дохил мекунад: «хуқуқи субъективӣ ин даъво ба икрои уҳдадориҳои вазифадор. Объекти хуқуқи субъективӣ намуди рафткорҳое ҳоҳанд буд, ки ба муттаҳидсозӣ бо уҳдадории мутобиқаткунандай рафтори мутасаддӣ мувофиқат мекунанд». Объекти хуқуқии навъи дуюм – ин он ҷизе ки ба рафтори одамон равона карда шудааст. Дар ин ҷо муаллиф молу мулк, манфиатҳои гайримоддӣ ва чун «камал» номидашаванде, ки зери онҳо «зухуроти алоҳидай шахсияти инсон» фаҳмида мешавад, дохил менамояд.

Аз назарияҳои дар боло овардашуда, охирин ба дарки муосири объекти

муносабатҳои хуқуқӣ нисбатан наздиктар аст. Дар ҳақиқат, бо назардошти ҳудудҳои таъсири хуқуқӣ, меъёри хуқуқ вариантҳои гуногуни муносабатҳои хуқуқиро пешниҳод мекунад, ки метавонанд вобаста ба ин ё дигар манфиатҳои бо ҳамон меъёри ба объектҳои хуқуқҳои субъективӣ муттааллик, ба миён оянд. Аммо, ҳар як варианти муносабатҳои хуқуқӣ, вобаста аз он, ки иштирокчиёни муносабатҳои хуқуқӣ аз манфиатҳои мушахҳас чӣ гуна фоида ба даст меоранд, объекти худро ҳоҳанд дошт. Чунончи, масалан, объекти хуқуқи молу мулкӣ метавонад корхона ҳамчун манфиати моддӣ бошад. Объекти муносабатҳои хуқуқии марбут ба ичораи корхона истифодаи хуқуқи амволи (соҳибият ва истифодабарӣ) манфиатҳои моддии зикршуда ҳоҳад буд. Хуқуқи амволи гарав объекти муносабатҳои хуқуқии марбут ба гарави корхона мебошад.

Амал ҳамчун объекти муносабатҳои хуқуқӣ одатан барои муносабатҳои хуқуқии мудофиавӣ ҳос аст. Чунончи, ҳангоми мусодираи амвол аз тасарруфи гайриқонунии дигар объекти муносабатҳои хуқуқӣ, амали шахси уҳдадор оид ба баргардонидани амволи зикршуда мебошад. Амалҳо объекти муносабатҳои хуқуқӣ ҳангоми идоракунии боэътиномди амволро низ ташкил медиҳанд. Дар ин ҳолати манфиат, ки ҳамаи ин муносабатҳои хуқуқӣ бо он алоқаманданд, объекти муттаҳид ва ягона - худи моликият ҳоҳад буд. Объекти муносабатҳои хуқуқӣ нисбатан мушахҳас аст, зоро дар муносабатҳои хуқуқӣ субъекти хуқуқ салоҳиятҳои ҷудогонаи марбут бо манфиатҳои ўро амалӣ менамояд. Дар ҳамин ҳолат, вақте сухан дар бораи мусодираи манфиат меравад, объекти хуқуқи субъективӣ ва объекти муносабатҳои хуқуқӣ ба ҳам мувофиқ меоянд.

Ба ибораи дигар, ҳам объекти хуқуқ ба маъни субъективӣ ва ҳам объекти муносабатҳои хуқуқӣ манфиат мебошад, аммо дараҷаи аниқтар кардани ин мағҳум аз он, ки ҷигуна ҳадафро субъектҳои муносабатҳои хуқуқӣ дунболагиранд, вобаста аст. Манфиат ҳамчун объекти хуқуқи гражданӣ бо объекти муносабатҳои хуқуқӣ ҳам дар маҷмӯъ ва ҳам қисман иртибот дорад. Мутобиқати онҳо вақте сухан дар бораи таҳвили манфиат дар маҷмӯъ имконпазир аст.

Назарияи амал дар адабиёти хуқуқӣ на як бору ду бор мавриди танқид қарор гирифтааст. Чунонҷӣ, ҳатто И.В.Михайловский қайд карда буд, «ҳамаи объектҳои хуқуқро ба амалиёт бурдан

нومумкин аст. Агар ман рояли Блюнтнерро аз мағозаи мусиқі харида бошам, пас объекти хуқуки ман роял мебошад, vale на амалҳои фурӯшандა ё соҳиби мағоза».

Чи тавре ки мебинем, дар ин ҳолат И.В.Михайловский ба сифати намуна маҳз он ҳолатеро, ки вакти интиқоли манфиат, дар маҷмӯъ ба вучуд меояд, истифода мебарад ва объекти хуқуқ бо объекти муносибатҳои хуқуқи мутобиқат менамояд.

Дар адабиёти хуқукии давраи шұравай нүктай назаре васеъ паҳн гардина буд, ки мувофиқи он зери объекти муносибатҳои хуқуқи ҳамон падидаҳо (мавзұҳо)-и олами атроф фаҳмида мешаванд, ки хуқуқҳо ва уҳдадориҳои субъективии хуқуқи ба он равона карда шудаанд. Масалан, М.М.Агарков чунин мепиндорад, ки барои роҳ надодан ба иштибоҳот, истилоҳотро бояд такмил дод ва объекти хуқуқ он чиро шуморид, ки рафтори шахси вазифадор ба он равона карда шудааст, пеш аз ҳама ашё. Рафтори шахси вазифадор, ки бо ин ё он аломатҳо (интиқоли ашё, пардоҳти пул, истехсоли кори муайян, худдорӣ аз тааддӣ ба ашё, худдорӣ аз нашри осори адабии каси дигар ва ғайра) тавсиф карда мешавад, мундариҷаи муносибатҳои хуқуқи номида мешавад. [3]

Бар хилофи М.М. Агарков, С.С. Алексеев қайд мекунад, ки ба миён гузоштани масъалаи объект (дар ин ҳолат, объекти муносибатҳои хуқуқи) дар илми хуқуқшиносӣ хусусияти муайяне дорад. Дар муқоиса бо фалсафа, ки дар он истилоҳи «объект» асосан барои тавсифи муносибати байни материя ва шуур истифода мешавад, дар илми хуқуқшиносӣ категорияи объект бо субъект бевосита алоқаманд нест, балки дар робита бо муносибатҳои хуқуқи фаҳмида мешавад. С.С.Алексеев мавқеero ҳимоя мекунад, ки мувофиқи он дар муносибатҳои хуқуқи масъалаи маҳсуси объект мавҷуд аст, ки шарт нест бо тасаввуроти умумии фалсафӣ дар бораи объект бояд алоқамандӣ дошта бошад. С.С.Алексеев назарияи амалро танқид карда, рафтори одамонро дар муносибатҳои хуқуқи ба мундариҷаи моддии чунин муносибатҳои хуқуқи нисбат медиҳад. Зери объекти муносибатҳои хуқуқи муаллиф падидаҳо (ашёҳо)-и олами моддӣ ва маънавӣ, манфиатҳои гуногуншакли моддӣ ва ғайримоддиро мефаҳмад, ки метавонанд талаботи субъектҳо, инчунин манфиати шахси салоҳиятдорро конеъ гардонанд.

Худи ҳамин хусусияти объект бо мағхуми хуқуқи субъективӣ мувофиқ аст, ки нүктаи мухими он манфиат аст.

Дар назарияи плюралистӣ ба объектҳои муносибатҳои хуқуқи манфиатҳои зерини моддӣ ва ғайримоддӣ дохил карда мешавад:

- 1) Ашёҳо;
- 2) маҳсули эҷодиёти маънавӣ;
- 3) манфиатҳои ғайримоддии хусусӣ;
- 4) амал (худдорӣ аз амал);
- 5) натиҷаҳои амал.

Дар айни замон, назарияи плюралистӣ дар назарияи хуқуқ афзалият дорад: «назарияи плюралистии объекти муносибатҳои хуқуқи воқеан гуногуни муносибатҳои хуқукии мавҷударо инъикос менамояд, ба далелҳо асос ёфтааст, муносиб ва аз ин рӯ ҳақиқӣ аст»; «объектҳои муносибатҳои хуқуқи он қадар гуногуншакланд, ки муносибатҳои иҷтимоии танзимкунандай хуқуқ ҳамон қадар муҳталифанд»; «ба воқеяти назарияи плюралистӣ нисбатан наздик ғайримоддӣ баромадкунанд, ки барои он субъектҳои муносибатҳои хуқуқи дар доираи хуқуқҳои қонунӣ ва уҳдадориҳои худ амал мекунанд, конеъ гардонад» [4].

Илми хуқуки гражданин шұравай инчунин, масъалаи объекти хуқуқро дар робита бо таълимоти муносибатҳои хуқуқи баррасӣ кардааст. Масалан, В.П.Грибанов қайд намудааст, ки масъалаи доир ба объектҳои муносибатҳои хуқуқи - дар илми хуқуқҳои гражданий яке аз баҳсбарангезтарин мебошад. Вай се назарияи асосии марбут ба объекти муносибатҳои хуқуқиро чудо намуд: «баъзеҳо чунин мешуморанд, ки объект он чизест муносибатҳои хуқуқи дар он пайдо мешаванд; дигарон чунин меҳисобанд, ки объект он чизест муносибатҳои хуқуқи ба он равона карда шудаанд ва дар ниҳоят, сеюминҳо зери объекти муносибатҳои хуқуқи, он чиро мефаҳманд, ки онҳо ба чӣ таъсир мерасонанд». Худи муаллиф объекти муносибатҳои хуқуқиро ҳамчун чизе, ки муносибати хуқуқи ба он таъсир мерасонад, муайян карда, охирин аз мавқеъҳои номбаршударо тарафдорӣ кардааст. В.А.Рясентсев чунин мешуморад, ки объекти муносибатҳои хуқукии гражданий он манфиатҳои

эътироф карда мешаванд, ки хукуки субъективӣ ва уҳдадории хукуқӣ ба он бо мақсади қонеъ намудани манфиатҳои шахси салоҳиятдор равона карда шудаанд. Нихоят, сеюмин аз мавқеъҳои номбаршударо О.А.Красавчиков, бо баррасии объекти муносибатҳои хукуқӣ, ҳамчун чизе, ки бо сабаби онҳо байни шахсиятҳо робитаи муайянӣ хукуқӣ ба вучуд меояд, ишғол намуд. [5]

Ба ақидаи мо, охирин аз мавқеъҳои номбаршуда нисбатан асоснок мебошанд, зеро он моҳияти объекти муносибатҳои хукуқиро пурра дарбар мегирад. Таъсири хукуқиро на объекти муносибатҳои хукуқӣ (масалан, ашё), балки танҳо шуури субъект, ки амалҳои худро дар асоси дастурҳои меъёри хукуқӣ месозад, эҳсос кардан мумкин аст. Объекти муносибатҳои хукуқиро ҳамчун амалҳои шахсии ба он равонашуда муайянӣ карда, мо таҳмин мекунем, ки объект (он дар тағсири мазкур – ҳадафи доҳилшавӣ ба муносибатҳои хукуқӣ мебошад) мумкин аст, комилан берун аз майдони хукуқӣ бошад. Масалан, амалҳои шахс барои расонидани хизмати подошнок, пеш аз ҳама, ба гирифтани фоида нигаронида шудаанд. Аммо, ин ҳадаф

барои меъёрҳои хукуқӣ бетафовут аст, гарчанде худи меъёр ба мавҷудияти худ маҳз бо ҳамин ҳадаф вазифадор аст. Дар ин ҷо объекти хукуқ ҳамчун манфиати моддӣ хизмат мекунад. Объекти муносибатҳои хукуқӣ - ин амали шахс барои расонидани хизмат мебошад. Таҳмин кардан мантиқӣ аст, ки муносибатҳои хукуқӣ дар бораи амалҳои мушаҳҳаси шахс ба миён меоянд, ки дар қонунгузории гражданий онҳо ҳамчун амалҳо доир ба расонидани хизмат тасниф карда мешаванд.

Новобаста аз он ки чӣ гуна объекти муносибатҳои хукуқии гражданий дар назарияҳои объекти баррасикардаи мо муайянӣ карда мешавад, ҳамаи онҳо ба объектҳои муносибатҳои хукуқии гражданий падидаҳои зерини воқеяти объективӣ дохил мешаванд:

- 1) ашёҳо;
- 2) амал;
- 3) маҳсули фаъолияти эҷодӣ;
- 4) манфиатҳои шахсии файримолумулкӣ.

Ҳамин тариқ, объекти муносибатҳои хукуқии гражданий ва объекти хукуқҳои гражданий дар ин ҷо ҳамчун мағҳумҳои баробармазмун амал мекунанд.

Рӯйхати адабиёт:

1. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. –М., 1998. –С. 121.
2. Астахова М.А. Объект субъективного гражданского права: понятие и признаки. // Гражданское право. - 2006. - №2.
3. М.М. Агарков Обязательства из причинения вреда // Проблемы социалистического права. - М., 1939.— № 1.
4. Гражданский кодекс РФ. Часть первая. ФЗ от 30.11.94 г. // СЗ РФ. -1994!-№32.-Ст. 3301.
5. М. Малеин, 1975. 63.Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.

Аннотатсия

Объекти хукуқ ва объекти муносибатҳои хукуқӣ-гражданий

Дар илми хукуқ вобаста ба мағҳуми объекти хукуқ ва объекти муносибатҳои хукуқӣ ақидаҳои гуногун вучуд доранд. Чунин гуногуни афкори олимон оид ба масъалаи мазкур аз муттааллик будани онҳо ба ин ё он назарияҳои хукуқӣ вобаста аст. Дар мақолаи мазкур баъзе паҳлуҳои ин масъала таҳлилу баррасӣ гардидаанд.

Аннотация

Объект права и объект гражданских правовых отношений

В правовой науке относительно понятий объекта права и объекта правовых отношений существуют различные мнения. Такое различие по мнению ученых зависит от их принадлежности к тем или иным правовым теориям. В статье автор проанализировал и рассмотрел все стороны данного вопроса.

Annotation

Object of law and object of civil legal relations

In legal science, there are different opinions regarding the concepts of the object of law and the object of legal relations. Such a difference in the opinions of scientists depends on their belonging to one or another legal theory. In this article, the author tried to analyze and consider all aspects of this issue.



УДК: 347.63

Эмомова Каёна Илхомовна,

преподаватель кафедры международного права и
сравнительного правоведения Российской-
Таджикского (Славянского) университета.

E-mail: k.emomova@bk.ru

Тел.: (+992) 931-80-88-44.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ МУЖЧИНАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Калидвоҗсаҳо: ҳуқуқҳои волидайн; масъулияти волидайн; ҳуқуқҳои кӯдакон; ҳимояи кӯдакон;
муқаррар намудани падарӣ; эҳтимолияти падарӣ.

Ключевые слова: родительские права; родительские обязанности; права детей; защита
детей; установление отцовства; презумпция отцовства.

Keywords: parental rights; parental responsibilities; children's rights; child protection;
establishment of paternity; presumption of paternity.

Статус отца в современном семейном законодательстве весьма неоднозначен. Если вопросы с установлением материнства не вызывают особой полемики, то основания для установления личности отца весьма неоднозначны. Так, часть 2 ст. 49 Семейного кодекса Республики Таджикистан устанавливает, что «если ребенок родился от лиц, состоящих между собой в зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния браке, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано обратное» (статья 53 Семейного Кодекса Республики Таджикистан). [1]. Согласно ч. 2 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации, «если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное» (ст. 52 СК РФ)[2].

Современные способы установления статуса отца в восприятии ребенка вызывают опасения социологов. Так, в Российской Федерации отмечается уменьшение значения института отцовства в семье, что можно связать с ментальностью российского народа и современными технологиями, которые нивелируют роль отца для несовершеннолетних. В Республике

Таджикистан наблюдается обратная ситуация, которая тоже связана с ментальностью народа и религиозными веяниями, т.е. религия в современной ситуации оказывает положительное влияние на институт отцовства.

Некоторыми учеными социологами была выдвинута новая характеристика, касающаяся института отцовства, и она определяется, как «родительская некомпетентность» [6, с. 15].

Современные теоретики в области права выдвигают новые гипотезы, относительно защиты прав отцов, в семейном законодательстве основная роль принадлежит защите прав ребенка и прав матери, область прав отца ограничена обозначением «родитель» и детально не прописывается.

Автор считает, что необходимо внести в законодательство нормы выделяющие права отца и определяющие его ценность в области воспитания ребенка [5, с. 6].

В соответствии с новым изданием Конституции Российской Федерации от 01 июля 2020, автор делает вывод об усилении роли правового статуса ребенка в государстве и о защите его основных прав.

Законодательство Республики Таджикистан в области семейного права устанавливает отношения между родителем и ребенком только с момента официальной регистрации рождения ребенка. Так, факт рождения ребенка может быть скрыт из-за отдаленности населенного пункта от официальных медицинских представителей, в этом случае официальная регистрация может проводиться через определенное время.

В Законе Республики Таджикистан «О государственной регистрации актов гражданского состояния» устанавливается, что «заявление о регистрации рождения ребенка должно быть представлено не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка». Государство допускает задержку регистрации ребенка в случаях, установленных законом. В связи с этим возникает вопрос: в случае чрезвычайной ситуации могут ли быть продлены соответствующие сроки. Автор считает, что необходимо детально проработать данную тему и установить дополнительные сроки в семейном законодательстве на регистрацию ребёнка.

В законодательстве Российской Федерации также установлены сроки пробелов с момента рождения ребенка до его официальной регистрации. Так как, в Федеральном законе «Об актах гражданского состояния» устанавливается срок в размере одного месяца, в течение, которого должна быть произведена регистрация ребенка[6,15]. Кроме этого, в семейном законодательствах Российской Федерации и Республики Таджикистан в Законе «Об актах гражданского состояния» устанавливается возможность регистрации рождения ребенка, в возрасте 1 года и более[3]. Интересной особенностью обязательной регистрации является отсутствие юридических последствий при обстоятельствах отсутствия регистрации[4].

Исходя из этого, можно сделать вывод об отсутствии юридической связи между ребёнком и родителем до периода регистрации ребёнка. Следует отметить, что отсутствие факта рождения самого ребенка до момента регистрации является актуальной проблемой.

Правоспособность, которой каждый человек надеяется с рождения, потеряет свою актуальность, если ребенок не был сразу зарегистрирован органами государства, то есть защита ребенка и его естественных прав невозможны без официальной регистрации со стороны государства. Из этого стоит сделать вывод, что регистрация ребенка в государственных органах — это закрепление его фактической правоспособности перед государством.

Поэтому, многие ученые - правоведы считают необходимым закрепить в современном семейном законодательстве момент определения родительских прав перед ребенком. Момент вступления в силу

обязанностей родителей перед ребенком сейчас закрепляется актом фактической регистрации ребенка в государственных органах, то есть промежуток, между которым родитель не закрепляет своих прав перед ребенком, считается упущенными для ребенка.

Некоторые ученые правоведы склоняются к мнению, что эмбрион (по достижении определенного срока) должен обладать правом на защиту его интересов с момента возникновения родственных отношений в связи с беременностью женщины. Следует обратить внимание на то, что сложившиеся устои в области современного законодательства Российской Федерации и Республики Таджикистан устанавливают ограничение на проведение абортов на определенном сроке, указывая главной целью защиту здоровья женщины, а не ребенка (эмбриона).

В соответствии со статьей 6 Конвенции о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на жизнь, но в конвенции не устанавливается срок, при котором можно определить, ту границу, между которой различают эмбриона (не рожденного ребенка) и ребенка с действующими правами, как полноценного субъекта права. Так, каждое государство вправе в соответствии с национальным законодательством самостоятельно определять момент, когда ребёнок будет считаться официально рожденным и получит соответствующие права.

Отсутствие единого мнения по данному вопросу не позволяет усовершенствовать законодательство в области защиты не рожденных детей (в период эмбрионального развития). В данном положении закона также не учитывается мнение отца о проведении абORTA, так как у него нет правовой связи с ребенком, только номинальное утверждение матери, что не является юридическим основанием. Так, порядок установления отцовства определяется состоянием брака с матерью ребенка. В основном в силу законодательства, стандартно отцом ребенка определяется не «биологический» отец ребенка, а мужчина, официально состоящий в браке с женщиной, родившей ребенка — такой принцип действует во многих государствах.

Информацию об отце также может предоставить мать-одиночка при составлении свидетельства о рождении, но это не обязывает указанного человека исполнять свои правовые

обязанности в отношении ребенка, кроме тех случаев, когда мать обратится в суд и потребует выполнения этих обязанностей путем выплаты алиментов. Факт освобождения мужчины от родительских обязанностей в данной ситуации является вполне реализуемым.

В законодательстве Российской Федерации существует возможность, при которой одинокая мать может не указывать информацию об отце. По данным статистики, проведенной в РФ, в связи с этим наблюдается рост появления множества детей вне брака. Данная тенденция также отражается на состоянии семьи, в которой отец как элемент воспитательной системы, не принимает никакого участия в воспитании ребенка, что порождает негативные последствия для будущего воспитания детей.

Регистрация ребенка и установление его отца может разделяться на два самостоятельных этапа: на первом этапе у ребенка может отсутствовать отец, что делает ребёнка сыном только для матери; на втором — это последующее установление отцовства по согласию ребенка по достижении им совершеннолетия [2].

Существует и процедура добровольного признания отцовства, при которой необходимо заявление матери в органы ЗАГСа. В случае отсутствия согласия матери на установление отцовства или воли самого биологического отца ребенка его родительские обязанности могут быть установлены в судебном порядке [2]. В законодательстве существуют меры по признанию отцовства или в случае смерти гражданина, или если при жизни он признавал себя отцом ребенка. Так или иначе, признание отцовства любым путем (добровольно или по санкции суда) ведет к созданию взаимной наследственной связи, при которой ребёнок получает возможность получить преференции в случае смерти родителей на законных основаниях, — так государство соблюдает паритет между правами всех наследников, предоставляющий право признанному ребенку получить наследство.

Ученые-правоведы в области семейного права утверждают, что принудительное приобщение к отцовству без воли биологического отца, принуждение его к общению с ребенком может негативно сказаться на психологическом здоровье ребенка. В законодательствах Российской Федерации и

Республики Таджикистан уже предусмотрен порядок взыскания алиментов с отцов, которые не приобретают родительские права, а оплачивают содержание ребенка без вмешательства в его личную жизнь и жизнь матери [7, с. 23].

Общими требованиями, установленными в ст. 58 СК РТ и 58 СК РФ, также с Законом Республики Таджикистан «О государственной регистрации актов гражданского состояния и Законом «Об актах гражданского состояния» Российской Федерации, устанавливается, что ребенок имеет право иметь имя, фамилию и отчество. Так, отчество должно происходить от имени отца и должно быть внесено в актовую запись. По желанию одинокой матери, существует правовая возможность не вносить сведения об отце в запись о рождении ребенка [10, с. 67].

Исключением из общего правила о присвоении отчества может быть национальный обычай или положения закона субъекта Российской Федерации, закрепляющего соответствующий обычай. По этим основаниям отчество может отсутствовать или образовываться путем присоединения к имени отца определенных слов. Итак, государственное удостоверение отцовства по действующему законодательству Российской Федерации является обязательным условием приобретения родительских прав и обязанностей отца, определяет порядок реализации права ребенка на имя.

Автор считает, что установление отцовства в современном семейном праве является элементом, при котором можно установить устойчивую гармоническую связь между отцом, матерью и детьми [11, с. 9-11].

Семейное законодательство Российской Федерации и Республики Таджикистан нуждается в пересмотре отдельных статей, а именно статьи 18 Закона Республики Таджикистан «О государственной регистрации актов гражданского состояния», в которую, по мнению автора, следуют включить дополнительный пункт следующего содержания: «Срок для предоставления заявления о регистрации рождения ребёнка может быть продлён с трёх до шести месяцев со дня рождения ребёнка, при возникновении обстоятельств независящих (чрезвычайные ситуации) от родителей ребёнка».

Список литературы:

1. Семейный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1998 г., №22, ст. 303; 2006 г., №4, ст. 196; 2008 г., №3, ст. 201; 2010 г., №7, ст. 546; 2011 г., №3, ст. 177, №12, ст. 855; 2013 г., №3, ст. 195; 2015 г., №11, ст. 960; Закон РТ от 15.03.2016 г., №1290.
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995, № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020).
3. Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации актов гражданского состояния» // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., №4, ст. 201; 2008 г., №12, ч. 2, ст. 1017; 2009 г., №3, ст. 89; 2011 г., №3, ст. 178; №6, ст. 444; 2015 г., №3, ст. 220; №11, ст. 961, ст. 962; 2016 г., №3, ст. 144, ст. 145; Закон РТ от 18.07.2017 г., №1451.
4. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997, №143-ФЗ.
5. Асланов Х.Г. Обеспечение интересов отца в родительских правоотношениях по семейному законодательству Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2009. – 290 с.
6. Бутаев М. В. Проблема отцовства в социальной философии: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – М., 2013. – 180 с.
7. Гаврилюк Е.Д. К вопросу о целесообразности принудительного установления отцовства // Материалы междунар. науч.-практ. конф: Семейное право на рубеже ХХ-ХХI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: материалы (г. Казань, Казан. (Приволжский) федер. ун-т, 18 дек. 2010 г.) / Отв. ред. О. Н. Низамиева. – М.: Статут, 2011. – 140 с.
8. Мареева Н.С. Социальная трансформация отношений отца и сына в европейской истории: дис. ... канд. филос. наук. – М., 2010. – 235 с.
9. Матвеева Н.А. Презумпция отцовства и проблемы ее опровержения // Семейное и жилищное право: учебник. – М., 2014. – № 4. – 241 с.
10. Краснова Т.В., Алексеева Е.В. Советское государство и право: учебник. – М., 1956. – № 9. – 447 с.
11. Полянина А.К. Факт беременности как основание возникновения родительских обязанностей // Семейное и жилищное право. – М., 2012. – № 1. – 240 с.

Аннотатсия

Оид ба баязе проблемаҳои аз ҷониби мардон ба даст овардани ҳуқуқҳои волидайн дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия

Дар мақолаи зерин қонунгузории Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди баязе масъалаҳои марбут ба ҳуқуқи оила, дар ҳарду давлат, аз қабили арзёбии қонунгузории амалкунанда дар соҳаи ба даст овардани ҳуқуқҳои волидайн аз ҷониби мардон, таҳлил карда мешавад; маҳфуми падар, муқаррар ва таҳқими падарӣ. Муаллиф оид ба ворид намудани тағириу иловаҳо ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баязе пешниҳодҳо кардааст.

Аннотация

О некоторых проблемах приобретения родительских прав мужчинами в Республике Таджикистан и Российской Федерации

В статье производится анализ законодательств Российской Федерации и Республики Таджикистан в области некоторых вопросов, связанных с семейным правом данных государств, как например, оценка нынешнего законодательства в области приобретения родительских прав мужчинами; значение отчества, установления и закрепления отцовства. Автор делает некоторые предложения по поводу внесения изменений и дополнений в законодательство РТ.

Annotation

About some problems of purpose of parental rights by men in the Republic of Tajikistan and the Russian Federation

The article analyzes the legislation of the Russian Federation in the field of certain issues related to the family law of these states, so the article assesses the current legislation in the field of acquiring parental rights by men, the meaning of the middle name, establishing and consolidating paternity, and the author makes some suggestions regarding changes and amendments to the legislation.

**12.00.04 – ҲУҚУҚИ МОЛИЯ; ҲУҚУҚИ АНДОЗ; ҲУҚУҚИ БУЧЕТӢ
12.00.04 – ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО; БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО**



УДК: 346.62

Абдурахимзода Фаридун Далершоҳ,

сармутахассиси шуъбаи қонунгузорӣ оид ба молия, андозу гумрук ва фаъолияти бонкии Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

E-mail: f.abdurakhimzoda@mail.ru

Тел.: (+992) 201-00-94-94.

**АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ ИДОРАКУНИИ МОЛИЯВӢ ВА НАЗОРАТИ ДОХИЛӢ
ДАР БАҲШИ ДАВЛАТӢ**

Калидвоҷсаҳо: асосҳои ҳуқуқӣ; ташкилотҳои баҳши давлатӣ; қонунгузорӣ; сарфакорӣ; идоракунии молиявӣ; назорати дохилӣ; аудит.

Ключевые слова: законное основание; организация государственного сектора, законодательство; экономия; финансовый менеджмент; внутренний контроль; аудит.

Keywords: legal basis; public sector organizations; legislation; saving; financial management; internal control; audit.

Дар ҷаҳони муосир самаранокии рушди муносибатҳои иҷтимоиву иқтисодии давлат пеш аз ҳама ба мустаҳкамии идоракуни низоми молиявии он муайян карда мешавад. Татбиқи сиёсати давлатӣ дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷомеа аз танзими тақсимоти дурусти манбаъҳои молиявии давлатӣ вобастагӣ дошта, яке аз муҳимтарин масъалаҳо дар низоми идоракуни молиявии аксарияти давлатҳои ҷаҳон, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади самаранокӣ, шаффоғият, истифодаи дурусти захираҳои миллии ҷудошаванда, ҷиҳати паст намудани сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар намудани некӯаҳволии мардум, инчунин пешрафт дар ин самт, ривоҷ додани стандартҳои ҳозиразамони идоракуни давлатии молиявӣ бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марта соли 2007, № 87[1] Стратегияи рушди назорати давлатии молиявии дохилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намудааст.

Мақсади Стратегия аз пешниҳод намудани унсурҳои асосии мағҳуми назорати давлатии дохилии молиявӣ, таҳлил намудани ҳолати лаҳзавии низоми назорати давлатии дохилии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, шарҳ додани тадбирҳое, ки барои тараққиёти низоми назорати давлатии дохилии молиявӣ андешидан зарур аст ва муайян намудани муҳлати зарурии татбиқи онҳо иборат мебошад.

Бояд қайд намуд, ки бо мақсади дар амал татбиқ намудани Стратегияи мазкур ҷиҳати рушди назорати давлатии дохилии молиявӣ, дар банди 7 нақшаи он таҳияи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи идоракуни молиявӣ ва назорати дохилӣ дар баҳши давлатӣ” ба нақша гирифта шуда буд.

Айни замон асоси ҳуқуқии идоракуни молиявӣ ва назорати дохилӣ дар баҳши давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи идоракуни молиявӣ ва назорати дохилӣ дар баҳши давлатӣ” ба амал бароварда мешавад.

Қонуни мазкур 8 июля соли 2010, № 56 [2] қабул гардида, аз 5 бобу 16 модда иборат буда, асосҳои ташкилӣ ва ҳуқуқии низоми идоракуни молиявӣ ва назорати дохилиро дар баҳши давлатӣ ва ташкилотҳое, ки аз буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мешаванд, муқаррар менамояд.

Мутобиқи моддаи 2 Қонуни мазкур қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи идоракуни молиявӣ ва назорати дохилӣ дар баҳши давлатӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи идоракуни молиявҷ ва назорати дохилӣ дар

бахши давлат” асоси хукуқӣ ва яке аз сарчашмаҳои асосии танзими муносибатҳои мазкур ба ҳисоб рафта, вазъи хукукии мақоми ваколатдори давлатӣ, ҳисбот ва масъулияти идоракунӣ, унсурҳои идоракуни молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатиро муайян менамояд.

Мутобики моддаи 1 Қонуни мазкур идоракуни молиявӣ гуфта, маҷмӯи уҳдадориҳои идоракунӣ доир ба иҷрои вазифаҳое, ки ба зиммаи тақсимкунандай асосӣ, тақсимкунандай ва маблағирандай давлатие, ки бо мақсади таъмини риояи талаботи санадҳои меъёрии хукуқӣ, ки ба истифодаи самараноки натиҷабаҳши маблағҳои мавҷуда voguzoшta шудаанд, фаҳмида мешавад.

Чуноне, ки А.Н. Жилкина қайд менамояд як системаи хуби танзимшудаи идоракуни молиявӣ қодир аст, ки иқтисодиёти давлатро дастгирӣ ва нигоҳ дорад.

Ҳамчунин Қонуни мазкур муқаррар намудааст, ки назорати дохилӣ тамоми низоми назорати молиявӣ ва воситаҳои дигари назорат дар ташкилоти бахши давлатӣ мебошад, ки бо дарназардошти сохтори ташкилӣ, усулҳо, тартиб ва аудити дохилӣ, ки аз тарафи роҳбарият бо мақсади мусоидат ба фаъолияти қонунию самаранок ва натиҷабаҳш, инчунин барои ноил гардидан ба мақсадҳои ташкилот, созмон дода шудаанд.

Ба ақидаи профессор И.В. Рукавишникова [3. с. 137-138] назорати молиявӣ яке аз самтҳои фаъолияти молиявии давлатӣ ба ҳисоб рафта, мазмуни асосии он санчиши қонунӣ ва мақсадноки тақсим ва истифодаи маблағҳои мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ буда, самтҳои фаъолияти назорати молиявӣ дар бахши молияи давлатӣ аз инҳо иборат мебошад:

- тафтиши риояи қонунгузории амалкунанда дар соҳаи ташаккул, тақсим ва истифодаи захираҳои молиявӣ;

- тафтиши иҷрои уҳдадориҳои молиявӣ дар назди мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ ва хукуқӣ;

- тафтиши қонунӣ ва мувофиқи мақсад будани истифодаи маблағҳои буҷетӣ ва фондҳои гайрибӯҷавӣ, захираҳои хусусӣ ва қарзӣ аз ҷониби корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо;

- тафтиши дурустии риояи пардохтҳо бо маблағҳои нақдӣ ва гайринақдӣ, нигоҳдории маблағҳо аз ҷониби шахсони хукуқӣ, шаҳрвандон ва соҳибкорон;

- тафтиши риояи қонунгузории буҷет, андоз, гумruk, асъор, қонунгузорӣ дар соҳаи сӯғурта, бозори қофазҳои қимматнок ва бонкӣ;

- баҳодиҳии оқилонаи истифодаи захираҳои молиявӣ, даромаднокӣ ва дигар нишондиҳандаҳои молиявии самаранокии фаъолияти иқтисодӣ ва муайян кардани захираҳои афзоиши он;

- пешгирии хукуқвайронкуниҳо дар соҳаи молия ва татбиқи чораҳои ҷавобгарӣ ба хукуқвайронкунандагон.

Мутобики моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи идоракуни молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ” [2] ташкил намудани низоми назорати дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатӣ уҳдадории роҳбари ташкилот буда, барои анҷом додани идоракуни молиявӣ дар ҳамаи сохторҳо, барномаҳо, намуди фаъолият ва амалиёт, роҳбарии онҳо мувофиқи принципҳои қонуният, идоракуни устувори молиявӣ ва шаффофиат равона карда мешавад.

Низоми назорати дохилӣ дар ташкилотҳои бахши давлатҳо мутобики муқарарроти Қонуни мазкур барои ноил гардидан ба мақсадҳои зерин ташкил карда мешавад:

- дурустӣ ва мукаммалии иттилооти молиявӣ ва идоракунӣ;

- фаъолияти натиҷабаҳшу сарфакорона ва самараноки мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои бахши давлатӣ;

- нигоҳдории дороиҳо;

- риоя намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ба ғайр аз Қонуни мазкур инчунин меъёрхое, ки асоси хукукии муносибатҳои мазкурро ташкил медиҳанд, дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 2 декабря соли 2002 № 66[3] пешбинӣ гардидаанд, ки мутобики моддаи 2 Қонуни мазкур назорати давлатии молиявӣ бо мақсади иҷрои вазифаҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- ташкил ва амалигардонии санчиш ва тафтиши иҷрои қисми даромад ва ҳароҷоти буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, фондҳои давлатӣ аз рӯи ҳаҷм, сохтор ва таъиноти мақсаднок, инчунин самарарабаҳши маблағузории давлатӣ ва истифодаи амволи давлатӣ;

- таҳлил намудани асоснокии қисмҳои даромад ва ҳароҷоти лоиҳаи буҷети давлатӣ ва фондҳои давлатӣ;

- назорати маблағузории саривақтӣ ва пурраи барномаҳои давлатии сармоягузорӣ ва ийтимоӣ, истифодаи мақсадноки маблағҳои аз буҷети ҷумҳурияйӣ барои рафъи оқибатҳои оғатҳои табиии ҷудошаванда, ҳамчунин назорати тақсими кумаки башардӯстона ва техникие, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мегирад;

- назорати қабул, истифода ва нигоҳдории фонди давлатии металлҳои қимматбаҳо ва сангҳои қимматбаҳо, ки қисми таркибии захираҳои тиллою асъории давлат мебошанд;

- санчиш ва тафтиши ҳаракати қонунӣ ва саривақтии маблағҳои буҷети давлатӣ ва фондҳои давлатӣ дар бонкҳои давлатӣ ва дигар муассисаҳои молиявию қарзӣ;

- назорати истифодаи мақсадноки захираҳои қарзӣ ва сармоягузориҳои хориҷӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон бо мувофиқаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда мешаванд;

- таҳлили камбудиҳои ошкоргардида дар нишондиҳандаҳои тасдикгардидаи буҷети давлатӣ ва фондҳои давлатӣ ва таҳияи пешниҳодҳое, ки ба рафъи онҳо нигаронида шудаанд;

- тафтиш ва таҳлили фаъолияти мақомотҳое, ки вазифаҳои назорати молиявии доҳилиидоравиро анҷом медиҳанд;

- назорати фаъолияти молиявии ҳочагидории субъектҳои давлатии ҳочагидорӣ, инчунин таъмини ҳифзи маблағҳои давлати ва амволи давлатӣ аз ҷониби онҳо;

- ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани иттилоот ва хулосаҳо оид ба натиҷаҳои корҳои таҳлилию назоратӣ ва дар бораи иҷрои буҷети давлатии соли сипаришуда, инчунин ҳисботи ҷамъбастии солона оид ба натиҷаҳои тафтиш ва санчишҳои анҷом дода шуда ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ҳамчунин, меъёрхое, ки бевосита метавонанд асоси ҳуқуқии муносибатҳои мазкур гарданд дар сарҳати дуюми қисми якуми моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2020, № 1674 “Дар бораи ҳазинадорӣ” [4] пешбинӣ гардидааст, ки мутобиқи он мақомоти ҳазинадорӣ маблағҳои махсуси вазорату идораҳо ва ташкилотҳои буҷетиро ба ҳисоб гирифта, хизматрасонии амалиёти даромад ва ҳароҷоти онҳоро анҷом медиҳад.

Бо ҳамин мақсад Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки, мақоми ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳазинадорӣ тибқи Низомномаи худ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2015, № 187[5] тасдик шудааст, дар доираи ваколатҳои худ бо мақсади баҳисобигирии даромадҳо ва ҳароҷотҳои муассисаҳои буҷетӣ бо фармоши Вазiri молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 февраля соли 2010, № 16[6] “Дастурамал оиди баҳисобигирий ва ҳисботидии маблағҳои махсуси ташкилоту муассисаҳои буҷети давлатӣ”-ро қабул намудааст, ки яке аз асосҳои ҳуқуқии танзими муносибатҳои мазкур ба ҳисоб меравад.

Ба ғайр аз Қонуни мазкур, инчунин муносибатҳои мазкурро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи аудити доҳилӣ дар ташкилотҳои баҳши давлатӣ”[7] ба танзим медарорад. Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятие, ки дар раванди ташаккулёбӣ, банақшагирий, гузаронидани аудити доҳилӣ ва таҳияи ҳисботи аудиторӣ дар ташкилотҳои баҳши давлатӣ ба вучуд меоянд, танзим менамояд.

Мутобиқи моддаи 1 Қонуни мазкур аудити доҳилӣ гуфта, фаъолияти мустақил ва объективӣ оид ба гузаронидани санчиш, баҳодиҳӣ ва машваратидии низомҳои идоракунӣ ва дигар низомҳо мебошад, ки бо мақсади мусоидат намудан ба фаъолияти қонунӣ, самаранок ва натиҷабаҳши ташкилотҳои баҳши давлатӣ анҷом дода мешавад.

Аудит ба берунӣ ва доҳилӣ тақсим карда мешавад. Аудити берунӣ ин аудити бо мақсади ташаккул додани хулоса дар бораи эътиомнокии ҳисботи молиявӣ ва вазъи молиявии субъекти ҳочагидорӣ мебошад, ки онро аудиторҳо ва мутахассисони ташкилотҳои аудиторӣ анҷом медиҳанд. Аудити доҳилиро кормандони (аудиторҳои) худи субъекти ҳочагидорӣ бо мақсади баҳо додан ба кори он ба манфиати худ анҷом медиҳанд. Ҳамзамон, ҳадамоти аудиторӣ шахси доҳилии иқтисодии шахси ҳуқуқӣ буда, вазъи ҳуқуқии онро санадҳои маҳаллии аз ҷониби худи шахси ҳуқуқӣ баровардашуда муайян мекунанд. [3. с. 166].

Таъиноти асосии аудити доҳилӣ дар ташкилотҳои баҳши давлатӣ мутобиқи Қонуни мазкур ошкор намудан ва баҳодиҳии тавакkal

дар ташкилотҳои бахши давлатӣ, баҳодиҳии мувофиқат ва самаранокии низоми идорақунии молия ва назорат, инчунин баҳодиҳӣ ва идорақунии таваккал аз ҷониби роҳбарияти ташкилотҳои бахши давлатӣ, риоя намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои уҳдадориҳои шартномавӣ ва гайришартномавӣ, боэътимод ва ҳаматарафа будани иттилооти дорои аҳамияти иҷтимоӣ, судмандӣ, самараноқӣ, сарфакорӣ ба ҳисоб рафта, бо мақсади таъмини мусоидат ба фаъолияти қонунӣ натиҷабаҳши ташкилотҳои бахши давлатӣ анҷом дода мешавад.

Ҳамин тарик, омӯзиш ва таҳлили асосҳои ҳуқуқии идорақунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ нишон дод, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоси ҳуқуқии ҳамаи муносибатҳои ҷамъияти аз Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчашма гирифта,

таввасути дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд.

Омӯзиши мавзӯи мазкур муайян намуд, ки қонунгузории соҳа бо дарназардошти рушди муносибатҳои ҷамъияти ва ворид гардидани тағиیرу иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2016, ба такмилу таҳрир ниёз дорад. Бинобар ин, пешниҳод карда мешавад, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи идорақунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ” бо мақсади мутобиқ намудани он ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ”, инчунин баҳри пешгирии муҳолифатҳои меъёрий дар байни санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ин муносибатҳоро танзим менамоянд, такмил дода шавад.

Рӯйхати адабиёт:

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз аз 3 марта соли 2007, № 87.
2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 2 декабря соли 2002, №66.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи идорақунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ” 21 июля соли 2010 № 626.
4. [https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-finansami-sovremenost-i-perspektivy/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-finansami-sovremennost-i-perspektivy/viewer)
5. Финансовое право :учеб. пособие / отв. ред. И.В. Рукавишникова – 2-е. изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2009.–592с.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хазинадорӣ” аз 2 январи соли 2020, № 1674.
7. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апреля соли 2015, № 187.
8. “Дастурамал оиди баҳисобигарӣ ва ҳисботдиҳии маблағҳои маҳсуси ташкилоту муассисаҳои буҷети давлатӣ” аз 3 февраля соли 2010, №16.
9. Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2010, № 7, мод. 563.

Аннотатсия

Асосҳои ҳуқуқии идорақунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ

Дар мақола асосҳои ҳуқуқии идорақунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст. Муаллиф бо таҳлили мавзӯй зарурати такмили Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи идорақунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ”-ро бо дарназардошти ворид гардидани охирин тағиیرу иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар таҳрири нав қабул гардидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ” асоснок намудааст.

Аннотация

Правовые основы финансового управления и внутреннего контроля в государственном секторе

В статье анализируются правовые основы финансового управления и внутреннего контроля в государственном секторе. Автор анализирует необходимость совершенствования Закона Республики Таджикистан «О финансовом управлении и внутреннем контроле в государственном секторе» с учетом последних изменений в Конституции Республики Таджикистан и принятия в новой редакции Закона РТ «О нормативных правовых актах».

Annotation

Legal Framework for Financial Management and Internal Control in the Public Sector

The article analyzes the legal foundations of financial management and internal control in the public sector. The author analyzes the need to improve the Law of the Republic of Tajikistan "On financial management and internal control in the public sector" taking into account the latest changes in the Constitution of the Republic of Tajikistan and the adoption of a new edition of the Law "On regulatory legal acts".

**12.00.06 – ҲУҚУҚИ ЗАМИН; ҲУҚУҚИ САРВАТҲОИ ТАБИЙ; ҲУҚУҚИ ЭКОЛОГӢ;
ҲУҚУҚИ КИШОВАРҖӢ
12.00.06 – ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО; ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРАВО; АГРАРНОЕ ПРАВО**



УДК: 349.6

Қодирзода Мирзокодир Аюб,

муовини сардори шуъбаи қонунгузории гражданӣ,
соҳибкорӣ ва оилавии Маркази миллии қонунгузории
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

E-mail: mirzokodir-1@mail.ru

Тел.: (+992) 921-11-59-90.

**ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОҲАИ
ХИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ**

Калидвоҷаҳо: ҳифзи муҳити зист; байналмилалӣ; конвенсия; ҳамкорӣ; табииатистифодабарӣ; баамалбарорӣ; функсияи экологӣ.

Ключевые слова: охрана окружающей среды; международный; конвенция; сотрудничество; природопользование; реализация; экологическая функция.

Keywords: environmental protection; international; convention; cooperation; nature management; implementation; ecological function.

Ҳифзи муҳити зист яке аз масъалаҳои умдаи инсоният мебошад, ки танҳо бо қӯшиши якҷояи давлатҳо ҳал шуда метавонад. Он ҳамкории байналмилалӣ ва фаъолияти муштараки давлатҳо ва ташкилотҳои байналмилалиро дар сатҳи маҳаллӣ, минтақаӣ ва унверсалӣ талаб менамояд [11, с. 26]. Барои он ки дар ҷаҳони имрӯза масъалаи ҳифз ва истифодаи дурусти объектҳои табиӣ бисёр масъалаи мушкил ва ҳалталаб мебошад [12, с. 329].

Ғайр аз ин дар раванди ҳочагидорӣ ва умуман фаъолияте, ки дар қаламрави давлат ба роҳ монда мешавад, агар боиси таъсири манғӣ расонидан ба муҳити зист ва давлатҳои ҳамсоя ё ба ҳарроҳу восита манғиатҳои экологии онҳоро вайрон намояд, диққати ҷомеаи ҷаҳониро дар ин самт зиёд менамояд.

Таҳқиқи муаммои функсияи экологӣ бо пуррагӣ моро вазифадор месозад, ки ба самти байналхалқӣ ва ё берунии он аҳамияти бевосита дихем. Қайд кардан зарур аст, ки ба масъалаи мазкур то ҳол дар фазои илми ҳуқуқшиносӣ аҳамияти зарурӣ дода нашудааст. Ҳатто назарияи илми ҳуқуқшиносӣ маҳсули таҳқиқоти пурраи илмӣ оид ба масъалаи функсияи берунии экологии давлат мавҷуд набошад ҳам, дар баробари ин таҳқиқотҳои илмии олимони мазкур А.М. Архипов [4], В.В. Королева [8], А.Е. Кадомцева [9], Б.А. Мухамеджанов [17],

Ю.Б. Кравченко[10] паҳлуҳои алоҳидаи масоили мазкурро фаро гирифтаанд.

Дар баробари ин бояд таъкид намоем, ки ҳатто объектҳои табиии дар доҳили сарҳадҳои давлатҳои муайян қарордошта онҳоро дар ҷорҷӯбаи қонунгузории амалкунанда имконияти ҳифз кардан имкон надорад, чунки исбот шудааст, ки биосфераи замин – системаи яклуҳти динамикӣ буда, дар вобастагӣ аз ҳолати элементҳои онҳоро ташкилдиҳанда тағиیر меёбад. Аммо робитаи муқобил низ мавҷуд аст, вакте ки тағиیرёбии экосистемаи сайёра сифати кисмҳои таркибии онро тағиир медиҳанд. Аз тарафи дигар, зарурати омӯзиши самти берунии функсияи экологии давлатро пешакӣ муайян карда, мавҷудияти объектҳо (Антарктида, укёнусҳои мавҷудаи ҷаҳонӣ, олами ҳайвонот ва паррандагони муҳочир), ки аз рӯи табиаташон ҳифз кардани онҳо танҳо дар сатҳи байналмилалӣ имконпазир мебошад.

Ҳамин тариқ, муқаррароти асосӣ оид ба функсияи экологии давлат мавҷуд будани механизми доҳилидавлатии баамалбарории функсияи экологӣ ва байналхалқӣ, ягонагии ҷудонопазирӣ онҳо, зарурати дарки ҷудогонаи онҳо, дар вақти пажӯҳиш аҳамияти муҳимро дорост.

Масъала оид ба функсияи экологии берунии давлат, аз нуқтаи назари ҳуқуқшиносӣ, дар чойи пайвастшавии ҳуқуқи экологӣ ва ҳуқуқи

байналмилалӣ қарор дорад. Албаттаг, назарияи давлат ва хукуқ бо дарназардошти фундаменталӣ буданаш бо таҳқики шаклҳои хукукии баамалбарории самти берунаи функсиияи экологӣ набояд маҳдуд шавад. Файр аз ин, аз як тараф, хукуқ, мутобикии тасаввуроти умуминазарияй зарурати чамъиятии объективона ташаккулшударо танҳо инъикос мекунад. Аз тарафи дигар, андеша оид ба хукуқ имконияти “пеш гузаштан” аз инкишофи чамъиятий ҷой дорад, ки онро пешакӣ фаҳмида, ба онҳо дурустии бештар мебахшад.

Ҳамин тавр, хукуқи байналмилалии экологӣ (хусусан бинобар омӯхта нашудани масъала) ҳамчун соҳаи комплексӣ ва ё зерсоҳа асоснок карда шудааст. Вокеан, дар фаъолияти хусусияти хукуқӣ надоштаи худ ҳам (масалан, сиёсӣ), давлатҳои алоҳида аз нуктаи назари расмӣ бо меъёрҳои хукуқи байналмилалӣ роҳбарӣ карда мешаванд (онҳо табииати гуногун доранд – созишиномаҳои байналмилалӣ, декларатсияҳо, оинномаҳои ташкилотҳои байналмилалӣ, созишиномаҳои дутарафа ва ғайра), ки зарурати муроҷиати доимӣ ба онро тасдиқ мекунад.

Вобаста ба мағҳуми хукуқи байналмилалии экологӣ дар адабиёти хукуқӣ андешаҳои гуногун мавҷуд аст:

Ба андешаи М.М. Бринчук «хукуқи байналмилалии экологӣ гуфта, маҷмӯи меъёрҳои хукукии ба ғояҳои хукуқию экологӣ асосёфтаро меноманд, ки муносибатҳои мушаххаси моликиятиро ба сарватҳои табии чиҳати таъмини истифодаи оқилонаи сарватҳои табии ва ҳифзи муҳити зист аз таъсири зарарноки кимиёвӣ, физикӣ ва биологӣ дар ҷараёни фаъолияти ҳочагидорӣ ва дигар фаъолиятҳо, инчунин ҳифзи хукуқ ва манфиатҳои экологии шахсони ҷисмонию хукуқиро ба танзим медарорад» [16, с. 489].

В.В. Петров бошад нисбатан мағҳуми хукуқи байналхалқии экологиро ба таври дигар пешниҳод мекунад, ки мувофиқи он «хукуқи байналхалқии экологӣ гуфта, маҷмӯи меъёрҳои хукуқиеро меноманд, ки муносибатҳои чамъиятиро дар соҳаи таъсири мутақобилаи чамъияти ва табииат ба манфиати нигоҳдорӣ ва истифодаи оқилонаи муҳити атроф барои наслҳои имрӯза ва оянда танзим мекунад» [16, с. 489].

Ба андешаи олимӣ дигар А.С. Шестерюк бошад, «маҷмӯи тамоми шаклҳои вучуддории муносибатҳо ва алоқаҳои иҷтимоии экологию хукуқӣ, ки дар санадҳои сиёсию хукуқӣ ва дигар

зухуроти хукуқ (аз ҷумла зухуроти манфӣ) сабт (ифода) гардида, дар хусусият ва сатҳи шуури мавҷудаи экологио хукуқӣ, аз ҷумла сатҳи хислати таҷрибаи хукуқӣ, муносибати субъектони хукуқ бо захираҳои табии таъмини қаноатмандии манфиатҳои онҳо тавсиф мейёбад» [22, с. 14].

Ҳамин тавр чунин мағҳуми хукуқи байналмилалии экологиро пешниҳод намудан мувофиқи мақсад мебошад: хукуқи байналмилалии экологӣ - ин маҷмӯи меъёрҳо, принсипҳо ва муносибатҳои хукуқие, фаҳмида мешаванд, ки муносибатҳои чамъиятии дар соҳаи мутақобилаи чамъияту табиатро бо максади таъмини манфиатҳои наслҳои ҳозира ва оянда ба танзим медароранд».

Хушбахтона баҳри самарарабахш ва вусъатдиҳии фаъолияти ҳифзи муҳити зист дар сатҳи Ҳукumat ва давлат ҷораҳои махсусе, ки боиси рушд ва инкишоф ёфтани ин соҳа равона гардидааст қабул ва мавриди амал қарор гирифтааст. Ин факторҳои асосӣ боиси он мегардад, ки танзими хукуқи байналмилалии ҳифзи муҳити зист ва табиатистифодабарӣ инчунин рушд ёфтани ҳамкориҳо дар соҳаи мазкур гарداد.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин зикр намудаанд: «Замони мо - замони муттаҳид соҳтани саъю талошҳо ва ба ҳам овардани кӯшишҳои муштарақ дар сатми ҳаллу фасли масоили умдаи инсоният аст, ки созмонҳои минтақавиу байналмилалӣ таҷассумгар ва ҳамоҳангози чунин фаъолиятҳо мебошанд. Аз ин ҷост, ки Тоҷикистони соҳибиستиклол дар кори ин созмонҳо ширкати фаъолона дошта, ҳоҳони густариши ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкории Аврупо, Созмони конфронси исломӣ ва Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ аст. Мо равобити созандиа ҳудро бо тамоми институтҳои байналмилалии молиявӣ ҳамоно тақвият ҳоҳем баҳшид. Мо ҷун узви комилхукуқи созмонҳои байналхалқӣ бояд дар асоси риояи қотеъонаи санадҳои умунибашарӣ ва ҳамоҳангозии онҳо бо манфиатҳои олии миллат ва давлат амал намоем, ҷузъиёти мушаххаси ширкати Тоҷикистонро дар фаъолияти ин созмонҳо пешбинӣ созем» [18, с.209].

Дар ҳақиқат ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ [21,

с.1052] аз оқибатҳои экологии дар сайёра зист (ЮНЕП) баромад мекунад, ки соли 1972 бавучудоянда барканор набуда дар моддаи 11 ташкил карда шудааст. Дар фарқият аз дигар Конститутсияи [1] худ эълон менамояд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба манфиатҳои ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба манфиатҳои олии ҳалқ метавонад ба иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ дохил шавад, аз онҳо ташкилотҳои байналмилалӣ дохил шавад.

барояд, бо қишварҳои ҳориҷӣ робита намояд. Имрӯз дар ҷаҳон зиёда аз 100 ташкилотҳои байналмилалӣ вобаста ба масъалаҳои ҳифзи муҳити зист фаъолият доранд, ки дар бештарин он Ҷумҳурии Тоҷикистон низ иштироки фаъолона дорад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти комилхӯқуки муносибатҳои байналмилалӣ аъзои як қатор ташкилотҳои бонуфуз, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид мебошад. Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ташкилоти бонуфузи байналмилалӣ мебошад, ки дар ҳалли масъалаҳои экологии ҷаҳон саҳми назаррас дорад. Метавон бе муболиға гуфт, ки имрӯз Созмони Милали Муттаҳид маркази асосии ҳама гуна шаклҳои ҳамкории давлатҳо оид ба ҳифзи муҳити зист ба ҳисоб меравад.

Созмони Милали Муттаҳид барои рушд ёфтани фаъолияти ҳифзқунандай табиии давлат дар сатҳи байналмилалӣ дорон низоми мақомотҳое мебошад, ки фаъолияти онҳо ба ҳалли масоили мазкур вобастагӣ дорад. Дар назди Ассамблеяи Генералӣ, Кумитаи илмӣ оид ба амали радиатсияи атомӣ, Кумита оид ба истифода кардан фазои қайҳонӣ бо мақсадҳои осоишта ва ғайра фаъолият дорад. Дигар мақомоти Созмони Милали Муттаҳид, ки дар амали намудани фаъолияти он мавқеи муҳимро ишғол мекунад ин Шӯрои Иқтисодию Иҷтимоӣ мебошад, ки мақсади он ҳамоҳангсозии ҳамкории давлатҳо дар соҳаи ҳифзи табииат мебошад. Шӯрои мазкур иқдоми таҳқиқот ва мāрӯzaҳоро оид ба масъалаҳои байналмилалии ҳифзи муҳити зист ва ҷанбаҳои гуногуни ин масъала мураттаб гардонида ба Ассамблеяи Генералӣ, аъзоёни Созмони Милали Муттаҳид ва муассисаҳои маҳсусгардонидашудаи манфиатдор пешниҳодҳо менамояд [16, с.489]. Ҳамчунин дар назди Шӯро, Кумита оид ба захираҳои табии фаъолият менамояд.

Фаъолияти ҳифзқунандай табиии давлатҳо дар ҷорҷӯбаи Созмони Милали Муттаҳид, зарурияти дар он ташкил кардан механизми маҳсус оид ба ҳамоҳанг кардан ҳамкории давлатҳо дар соҳаи ҳифзи муҳити зистро ба вучуд овард, ки ба сифати ин гуна механизм барномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳифзи муҳити

зист (ЮНЕП) баромад мекунад, ки соли 1972 ташкил карда шудааст. Дар фарқият аз дигар ташкилотҳои мақомотҳо, ки пурра ба проблемаҳои ҳифзи муҳити зист муттамарказ гардонида шудаанд ЮНЕП салоҳияти маҳсус дорад.

Тибқи қарори Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид, самтҳои асосии фаъолияти ҳифзи табиии ЮНЕП иборат аз инҳо мебошад: ҳифзи объектҳои табиии алоҳида; мубориза бо ҳар гуна намудҳои таъсири заرارрасон; истифодаи оқилонаи захираҳои табии; ташкил кардани хизмати маълумотномадиҳии ҷаҳонӣ оид ба мушоҳида кардани ҳолати муҳити зист; омӯзиши хусусиятҳои иқтисодии инкишофи нуқтаҳои аҳолинишин.

Аз ҷумлаи дигар созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ, ки дар ҳалли масоили экологӣ ва ҳифзи муҳити зист фаъолона ширкат менамоянд, ташкилотҳои зеринро ном бурдан мумкин аст:

1) Гринпис – ташкилоти байналхалқии ҷамъиятӣ оид ба ҳифзи табииат, ки 15 сентябрис соли 1971 дар шаҳри Ванкувери Канада таъсис дода шудааст. Мақсади асосии ин ташкилот – ҳалли масоили глобалии экологӣ бо роҳи ба ин масоил ҷалб қардан таваҷҷуҳи аҳли ҷомеа ва ҳукumatҳои миллӣ мебошад. Ин ташкилот сирфан аз ҳисоби ҳайрияи ҷонидоронаш фаъолият менамояд ва ҳеч гуна кумакеро аз соҳторҳои давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва ашҳоси соҳибкор дарҳост намекунад. Гринпис дар тӯли солҳои фаъолияти ҳуд бо он машҳур шудааст, ки тавонистааст дикқати васоити аҳбори умум ва доираи васеи аҳли ҷомеаро ба масоили мубрами экологӣ ҷалб намояд. Гринпис ҷиноятҳои экологиро бевосита дар ҷои вуқӯи онҳо таҳлил ва баррасӣ намуда, ба ин восита дар бораи ҳар як ҷинояти экологӣ ба ВАО (Васоити аҳбори омма) ва аҳли ҷомеа маълумоти дақиқу мӯътамадро пешкаш менамоянд[19, с.160].

2) Фонди умумиҷаҳонии ҳифзи табииати ваҳшӣ (WWF) – соли 1961 таъсис дода шудааст ва қариб дар тамоми қишварҳои ҷаҳон намояндагии ҳудро дошта, шуморай кормандони он ба 5400 нафар мерасад. Фонди мазкур мисли Гринпис ташкилоти байналхалқии ҷамъиятӣ маҳсуб мешавад, ки дар саросари ҷаҳон 5 миллион нафар аъзо дорад. Танҳо дар соли 2008 аъзои ин ташкилот ба ҳазинаи он дар ҳаҷми 447 миллион евро кӯмакҳои ҳайриявии ҳудро ворид намудаанд. Ҳадафи асосии Фонд - ҳифзи табииат,

намудҳои нодири наботот ва ҳайвонот аз хавфи ифлосшавӣ ва нобудшавӣ мебошад.

3) Агентии Иттиҳоди Аврупо оид ба муҳити зист соли 1990 таъсис дода шуда, аз соли 1994 ба фаъолият оғоз кардааст. Соли 2009 ба ин ташкилот ба ғайр аз 27 давлати узви Иттиҳоди Аврупо боз 4 давлати дигар – Туркия, Исландия, Лихтенштейн ва Норвегия пазируфта шуданд. Ҳадафи асосии ин ташкилот – таҳқик ва баррасии масоили экологии кишварҳои Иттиҳоди Аврупо мебошад[7, с.55-60].

4) Шӯрои умумиҷаҳонии соҳибкорон оид ба рушди босубот, соли 1995 таъсис дода шуда, ҳадафи он – ҷустуҷӯ ва коркарди механизмҳои иқтисодии дастёбӣ ба рушди босубот ва таъмини амнияти экологӣ, ба ин мақсадҳо мутобиқ кунонидани фаъолият дар бахши соҳибкорӣ мебошад.

Ба ғайр аз ин, ташкилотҳои байналхалқии ғайридавлатӣ низ вучуд доранд, ки фаъолияти онҳо маҳсус ба ҳифзи муҳити зист нигаронида шудааст. Бонуфузтарини ин қабил ташкилотҳо – Иттиҳоди байналхалқии ҳифзи табиат ва захираҳои табии мебошад, ки соли 1948 дар Фаронса таъсис дода шудааст. Ин ташкилот бо давлатҳои гуногун, ҳамчунин соҳторҳои алоҳида – муассисаҳо ва иттиҳодияҳои гуногуни ҷамъиятиро дар худ муттаҳид кардааст. Ташкилоти мазкур – ношири «Китоби Сурҳ» мебошад, ки дар он дар бораи намудҳои нодири ҳайвоноту наботот маълумот дода мешавад. Яке аз шӯъбаҳои Иттиҳоди байналхалқии ҳифзи табиат ва захираҳои табии – Комиссияи ҳуқуқи экологӣ мебошад, ки он ба мақсади коркарди асосҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии экологӣ ташкил карда шудааст.

Бояд тазаккур дод, ки масъалаи ҳифзи муҳити зист дар аксарияти кишварҳои ҷаҳон ҳамчун масъалаи мубрам ва таъхиропазир пазируфта шудааст. Дар ҳар як кишвари мутамаддини ҷаҳон ташкилотҳо ва ниҳодҳои гуногуни давлатӣ (вазоратҳо, департаментҳо, кумитаҳо) таъсис дода шудаанд, ки онҳо тибқи қонунгузории миллӣ ва меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқии экологӣ ба ҳаллу фасли масоили ҳифзи муҳити зист машғул мебошанд.

Ҳамин тавр, дар замони ҳозира масоили экологӣ ва ҳифзи муҳити зист ба як муаммои глобалий табдил ёфта, дар аксарияти кишварҳои ҷаҳон ташкилотҳо ва иттиҳодияҳо таъсис дода шудаанд, ки фаъолияти онҳо барои ҳаллу фасли масоили мазкур равона карда шудааст.

Дар байни санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ мақоми маҳсусро санадҳои ҳуқуқии байналмилаӣ ишғол мекунанд. Аввалан, онҳо танҳо дар сурати эътироф намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ва пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор мегиранд. Дуюм, ин санадҳо қисми таркибии низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, амали бевосита доранд. Сеюм, дар сурати муҳолифат бо қонунгузории ҷумҳурий санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд.

Тартиби бастан, қабул, тасдиқ, бақайдгирий, нашр, иҷро кардан, бекор кардан ва боздоштани шартномаҳои байналхалқӣ дар соҳаи экологиро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [2] ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» [3] муайян мекунад.

Ҳамоҳангии байналмилалиро ба воситаи Конвенсияҳо барқарор кардан муфид мебошад, ғайр аз муносабатҳои дутарафа ва бисёртарафаи давлатӣ ва байни ташкилотҳо, дар баробари ин конвенсияҳо ҳамчун шартномаҳои байналмилаӣ яке аз механизми боэътиноми барқарор намудани муносабатҳои байналмилаӣ дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид ба ҳисоб меравад.

Дар ҳуқуқи байналхалқии экологӣ [14, с.575] ду шакли ҳамкориҳои давлатҳо оид ба ҳифзи муҳити табиии атроф чудо карда мешавад:

1) шакли шартномавӣ – дар таҳия ва қабули шартномаҳо оид ба ҷаҳони гуногуни масоили муҳити табиии атроф инъикос мейбад;

2) шакли ташкилӣ – дар баргузоркунии конфронсҳои байналхалқӣ дар сатҳи байнидавлатӣ ва инҷунин дар ташкил ва фаъолияти ташкилотҳои байналхалқӣ оид ба ҳифзи муҳити табиии зист амалӣ мегардад.

Ҳамкориҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи экология дар ду самт ба роҳ монда шудааст: яке бо давлатҳои алоҳида (созишномаҳои дутарафа) ва дигаре бо ташкилотҳои байналхалқӣ (шартномаҳои байналхалқӣ).

Ҳамкориҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи экология аз ҷумла бо Федератсияи Россия, Белорусия, Украина, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, ИМА, Норвегия, Германия, Туркия, Швейцария ва дигар давлатҳо ба роҳ монда шудааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи экология, аз ҷумла бо Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди давлатҳои Мустақил ва дигар ташкилотҳои байналхалқӣ

ҳамкориҳо дорад. Ҷумхурии Тоҷикистон то ҳол як субъектҳои муносибатҳои байналмилалӣ бо бисёр давлатҳои ҳориҷӣ ва ташкилотҳои масъулият ва муқарраротҳои онро риоя қунанд;

– таҳияи заманаи ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи хифзи мухити зист. Ин шарт бояд роҳи эҷоди қонунгузории ягонаи байналмилалии экологиро инъикос намояд, ки барои ҳама кишварҳо ҳатмӣ бошад, ҳамчунин метавонад асоси тартиботи нави байналмилалӣ гардад. Дар ин замана ворид шудан ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалии ҳама давлатҳо беаҳамият нест, зеро ичрои шартҳои умумии системаи амнияти экологӣ танҳо дар баязе кишварҳо самаранокии онро нишон медиҳад. Инчунин ҳуқуқи байналмилалӣ бояд аз меъерҳои машваратии байналмилалии ҳуқуқӣ ба меъерҳои дастурӣ гузариши муназзам дошта бошанд.

Тибқи назарияи ҳуқуқ ва давлат «механизми баамалбарории функсияи беруни» давлат дар Ҷумхурии Тоҷикистон», бояд фарогири чунин үнсурҳо бошанд: -субъектҳо ва иштирокчиёни механизми баамалбароранди функсияҳои беруни давлат ва мақоми ҳуқуқии онҳо; -усулҳо ва воситаҳои бонизоми ин механизим; -заманаҳои ҳуқуқӣ ва меъерии баамалбарории он; -низоми принсипҳои ҳуқуқии ташкили он. Принсипҳои ғоявӣ оид ба баамалбарории функсияи беруни давлат, метавонад ба самаранокии татбики он кафолатдиҳанда бошанд.

Омӯхтани дастовардҳои назарияи ватании ҳуқуқ ва давлат, таҳлили санадҳои меъерии ҳуқуқие, ки асосҳои концептуалии фаъолияти сиёсати экологиии Ҷумхурии Тоҷикистонро инъикос мекунанд.

Таҳлили асоснок ва ҳамаҷонибаи функсияи беруни давлат дар марҳилаҳои гуногуни рушди он, таҳлили соҳтори функсияҳои беруна дар партави парадигмаи тамаддуни ғоявӣ ва таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ метавонад ба заманаи ояндабинонаи тавлиди ғояҳои нав асос гардад.

Мо чунин мешуморем, ки дар доираи муносибатҳои байналмилалӣ таъминӣ механизмҳои самараҳаҳи татбиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар сатҳи давлатӣ аҳамияти аввалиндарача дорад. Ҳамин тавр агар давлате, ки созишиномаи байналмилалиро имзо кардааст, механизми қобили истифода барои татбиқи он, соҳторҳои даҳлдор ё заманаи ҳуқуқии самараҳаҳи давлатиро дар ин соҳа надошта бошад, натиҷаи созишиномаи мазкур бесамар ҳоҳад буд.

Самаранокии функсияи экологиии беруни Ҷумхурии Тоҷикистон на танҳо аз омилҳое, ки дар қаламрави Тоҷикистон ба амал меоянд, балки дар маҷмӯъ аз системаи ҷаҳонӣ низ вобаста аст. Дар ин замана, шартҳои зерини баамалбарории функсияи экологиии беруна нақши мухимро пайдо мекунанд:

– эътироф ва риояи меъерҳои ҳуқуқии байналмилалӣ аз ҷониби ҳамаи аъзоёни ҷомеаи ҷаҳонӣ. Му чунин мешуморем, ки барои ноил шудан ба ин мақсад заманаи ҳуқуқии байналмилалиро тавре соҳтан лозим аст, ки ҳар

Мазмуни функсияи экологиии беруни давлатро тавсиф карда, бояд зикр намуд, ки он нисбат ба фаъолияти миллии давлат дар соҳаи экологӣ ҷандиртар аст. Дар ин замана ба андешаи олим Р.Х.Гиззатуллин рӯ овардан ба маврид аст, ки чунин менависад: «Ҳамкориҳои байналмилалии Федератсияи Россия аз бисёр ҷиҳатҳо, ҳусусияти созишиномаро дорад, зеро муносибатҳо бо дигар давлатҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ дар асоси баробарӣ амалӣ мешаванд [5]». Файр аз ин ба мундариҷаи функсияи экологиии беруни давлат равандҳои ҷаҳонишавӣ, ки дар ҷаҳони мусоир ба амал омада истодаанд, таъсир мерасонанд.

Равандҳои ҷаҳонишавӣ ба давлат на танҳо аз ҷиҳати функционалии худ (тавассути системаи омилҳои ҳусусияти интегратсионӣ), балки аз ҷиҳати институтсионалии он низ (тавассути системаи институтҳо, ки дар натиҷаи ҷаҳонишавӣ тавлид ва таъмин карда мешавад), таъсир мерасонад [13]. Му итмион дорем, ки ин изҳорот метавонад ба функсияи экологиии беруни давлат пурра татбиқ карда шавад.

Ҳамзамон, кишварҳои рӯ ба тараққӣ, ки дар иҷтимиоёт ва иқтисодиёти худ ва параметрҳои сиёсӣ барои дарк ва татбиқи арзишҳои рушди мухити зист ҳанӯз пурра омода нестанд, алалхусус барои гузаштан ба модели нави рушд, таконе аз берун зарур мебошад [20].

Дар баробари ин, ҳангоми эҷоди манфиатҳои бебаҳо барои одамон, инқилоби илмию техникӣ, дар айни замон, ногузир бо ҳадди истифодаи афзояндаи мухити табии ба истеҳсолоти ҷамъияти алоқаманд аст, ки ин дар навбати худ ҳар гуна оқибатҳои манфири дар системаҳои экологӣ, боиси ифлосшавии ҳаво ва об, афзоиши хатарнокии радиатсия мегардад, ба

олами наботот ва ҳайвонот, саломатӣ ва ҳаёти дохили давлат, балки дар сатҳи байналмилалӣ одамон таҳдид мекунад [6]. Албатта, дар ин рушд карда дар як маврид дар сатҳи ҳамкориҳо шароит вазифаи экологии давлат на танҳо дар байнидавлатӣ ба мадди аввал гузашта мешавад.

Рӯйхати адабиёт:

1. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994. Бо тағириру иловаҳо аз 26.09.1999 сол., 22.06.2003 сол ва 22.05.2016 сол. Манбаи электронӣ: URL: <http://www.president.tj> (санаи муроҷиат: 21.12.2020).
2. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1999, №12, мод.348; соли 2001, №7, мод. 484; соли 2005, №12, мод.654.
3. Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2008, №3, мод. 99.
4. Архипов А.М. Экологическая функция российского государства. автореф. дис ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 1997. – С. 9.
5. Гиззатуллин Р.Х. Экологическая функция государства: теория и практика реализации: монография / Под ред. М.М. Бринчука. – М., 2014. – С. 67
6. Захаров А.В. Экологическая функция российского государства // Экологизация современного российского государства и права: монография / Под ред. А.В Захарова. – М., 2015. – 12 с.
7. Калиниченко П.А. Защита экологических прав в законодательстве Европейского сообщества / Журнал «Экологическое право», № 2, 2003. –С. 55-60.
8. Королева В.В. Экологическая функция российского государства и роль органов внутренних дел в ее реализации. дис.... канд. юрид. наук. – М., 1996. – С.45.
9. Кадомцева А.Е. Развитие экологической функции российского государства и правовые формы ее осуществления. дис ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999.
10. Кравченко Ю.Б. Охрана окружающей природной среды как функция Советского государства. Автореф. дис ...канд. юрид. наук. Ленинград, 1978.
11. Қодиров М.А., «Нақши ҳуқуқи байналмилалии экологӣ дар замони муосир», Механизмҳои муосири ҳимояи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд: масъалаҳо ва дурнамои он (маводи конференсия). – Ҳуҷанд: Дабир, 2019. – С.26
12. Қодиров М.А., «Моҳияти ҳуқуқии функсияи экологии давлат», Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ - методӣ «Масоили мубрами илми ҳуқуқшиносии муосир ва роҳҳои ҳалли онҳо: назария ва амалия» 29-30 ноябрь соли 2018 – Ҳуҷанд: Ношир, 2019. – С.329
13. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. – М., 2015. – С. 54
14. Марочкин С.Ю. Международное право окружающей среды. //Международное право: Учебник для вузов. /Отв. ред. проф. Г.В. Игнатенко и проф. О.И. Тиунов. – М.: Норма, 2005. С.575-585;
15. Международное право. Китоби дарсии зикршуда. – С. 578-580; Ҳуқуқи байналхалқӣ: Васоити таълимӣ. /Мухаррири масъул проф. Менглиев Ш.М. – Душанбе: «Андеша», 1999. – С. 137-138.
16. Международное публичное право: учебник / Под ред. К.А. Бекяшева. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1998. – С. 489.
17. Мухамеджанов Б.А. Экологическая функция советского государства. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1990. – С. 11.
18. Муртазозода Ҷ.С., Санавваров Ф.Б., Амонов А.Ҷ. Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон – таҳқимбахши сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистон (мачмӯаи паёмҳо). – Ҳуҷанд: Ҳурросон, 2019. – С. 209.
19. Michael Brown, John May. The Greenpeace Story. Dorling Kindersley, 1989. – 160 p.
20. Рогожина Н.Г. Экологическая политика развивающихся стран. – М., 2015. – С. 32.
21. Соҳибзода М.М., Қодирзода М.А., Акбарализода Д.А. Теоретико-правовые основы актуальности экологической функции Республики Таджикистан // Scientific Collection «InterConf», (39): with the Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (December 26-28, 2020). Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. – Р. 1052.

22. Шестерюк А.С. Экологическое право: проблемы методологии. автореф. дис. ... д-р. юрид. наук. СПб. 2000. – С.14.

Аннотатсия

Ҳамкории байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист

Дар мақолаи мазкур масъалаҳои назариявии ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти истифода ва ҳифзи муҳити зист мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Қайд кардан зарур аст, ки баамалбарории функсиияи экологии берунии давлат барои нигаҳдорӣ, истифодагардии дуруст ва барқарорномаии сарватҳои табиӣ зарур мебошад. Албатта, барои ба тариқи босамар амалигардонии функсиияи экологии давлат қонунгузории мукаммал дар соҳаи ҳифзи муҳити зист зарурияти аввалиндараҷаро дорад.

Аннотация

Международное сотрудничество Республики Таджикистан в области охраны окружающей среды

В статье анализируются общетеоретические основы сотрудничества Республики Таджикистан в области использования и охраны окружающей среды. Отмечается, что реализация внешних экологических функций государств важно для сохранения, правильного использования и восстановления природных ресурсов. Для эффективной реализации экологической функции государства есть необходимость совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды.

Annotation

International cooperation of the Republic of Tajikistan in the field of environmental protection

The article deals with the analyzing of the general theoretical foundations of cooperation of the Republic of Tajikistan in the usage and protection of the environment. It is noted that the implementation of the external ecological function of states is important for the conservation, proper use and restoration of natural resources. There is a need to improve legislation in the field of environmental protection for the effective implementation of the environmental function of the state

**12.00.08 – ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТӢ ВА КРИМИНОЛОГИЯ; ҲУҚУҚИ ИЧРОИ ҶАЗО
12.00.08 – УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРАВО**



УДК: 343.2/.7

Баҳридинзода Субхиддин Эсо,

кандидат юридических наук, доцент кафедры судебного права и прокурорского надзора Таджикского национального университета.

E-mail: subhiddin_b@mail.ru

Тел.: (+992)907-70-21-20.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА

Калидвоҷаҳо: қонуни чиноятӣ; кодекси чиноятӣ; чиноят; рафтори чиноятӣ; сиёсати ҳуқуқӣ; концепсия.

Ключевые слова: уголовный закон; уголовный кодекс; преступление; проступок; правовая политика; концепция.

Keywords: criminal law; criminal code; crime; misdemeanor; legal policy; concept.

В современном обществе часто ставится вопрос о либерализации уголовного закона. Одним из способов ее реализации может выступить введении уголовного проступка, который по сути и является продолжением гуманизации уголовного закона.

Анализ уголовного законодательства показывает, что в современном мире все больше стран стремятся использовать «уголовный проступок» в законодательстве своей страны. При этом следует использовать термин «уголовные правонарушения».

На наш взгляд, введение термина «уголовные правонарушения» в уголовный закон является целесообразным. При этом уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости, можно разделить на преступления и уголовные проступки. В тех странах, где данное деление отсутствует, может возникнуть ряд вопросов, такие как «Что может означать сам термин «проступок?», «Каково его отличие от уголовного преступления?», «Как применять?», «Что нам это даст?» и т. д.

Следует указать, что в таком же положение находились и с такими же вопросами обращались в тех странах, которые впервые ввели данное понятие в свое законодательство.

С учетом сложившиеся практики каждой страны, в научных кругах появились разные подходы к понятию уголовного проступка. Так, в одном из источников, который подготовлен по

материалам Российской Федерации отмечается, что «основных отличий уголовного проступка от уголовного преступления всего два: уголовный проступок не влечет за собой лишения свободы, т.е. принудительной изоляцией преступника от общества в специализированных режимных учреждениях; уголовный проступок не влечет за собой судимость и, тем самым, связанных с ней негативных последствий как общеправового, так и уголовно-правового характера». [1].

Таким образом, следует первоначально дать понятие самого уголовного проступка.

С недавних пор ученые ряда стран проведя свои исследование, указывали на необходимость внесения в уголовный закон термина «уголовный проступок», в том числе российские ученые. Т.И. Нагаева отмечает, что проведенными исследованиями «установлено, что уголовно-правовая наука различается видами правонарушений, относя к уголовным проступкам правонарушения, предусмотренные Общей частью УК, а также различают виды ответственности (уголовную - за преступление и проуголовную - за проступок, предусмотренный Общей частью УК).» [2, с.25].

В свое время уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Мосалькова отметила, что «Сегодня у нас нет переходного состояния от административного правонарушения к уголовному, то есть две стадии общественной опасности: одна уголовно наказуемая, которая порождает судимость даже

за преступления небольшой и средней тяжести, и это нарушения общественного порядка, общественной безопасности, влечет административную ответственность... Мне кажется, что эта ситуация заслуживает разработки нового законопроекта об уголовном проступке» [3].

Позже, 31 октября 2017 года Верховный суд Российской Федерации на заседании Пленума в рамках законотворческой инициативы предложил ввести в российское право категорию «уголовный проступок» [4].

Следует отметить, что ранее к вопросу о применении уголовного проступка обращались и в Российской империи. Так, при Екатерине II был издан «Наказ уложенной комиссии». Согласно статьи 540 Наказа преступления подразделялись на «великое нарушение законов» и «простое нарушение установленного благочиния», что заложило основу для дифференциации преступлений и проступков, к которым относились деяния, не имеющие необходимой степени общественной опасности [5, с.76].

Таким образом, в России уголовный проступок появился в екатерининскую эпоху, а от него отказались уже в советский период, так как, господствовавшая идеология и борьба с классово чуждыми элементами, привели к отказу от уголовных проступков УК РСФСР (1922 года).

Следует отметить, что в период 60-х-70-х годов прошлого века вопросом выделения уголовных проступков занимался Всесоюзный научно-исследовательский институт (ВНИИ) криминастики Прокуратуры СССР и разрабатывал Кодекс уголовных проступков, а позже В.Ф. Фефилова провела исследование и указывала о необходимости введения института уголовного проступка в уголовном законе [6, с.9].

На постсоветском пространстве Прибалтийские страны стали первопроходцами во включении уголовного проступка в уголовное законодательство. Так, первой республикой, которая включила в свой Уголовный кодекс проступок – была Латвийская Республика. Фактически она восприняла сложившиеся подходы к классификации уголовно наказуемых деяний на проступки и преступления, имеющиеся в законодательстве многих стран Европы. По УК Латвии преступными действиями признаются

уголовные проступки и преступления. Проступком считается: «деяние, за совершение которого Настоящим кодексом предусмотрено лишение свободы на срок не более двух лет или более мягкое наказание» [7, ч. 2 ст. 7]. При сравнительном анализе данной классификации следует, что такой вид преступного деяния, как проступок, совпадает с понятием преступления небольшой тяжести по УК РФ либо с преступлением, не представляющим большой общественной опасности по УК Республики Беларусь, но не как деяние, не влекущее за собой лишения свободы.

В Уголовный кодекс Литовской Республики также включен уголовный проступок. УК Литовской Республики преступное деяние подразделяют на преступление и уголовный проступок. В соответствие с положением данного УК уголовный проступок это: «опасное и настоящим Кодексом запрещенное деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено наказание, не связанное с лишением свободы, за исключением ареста» [8, ст. 12].

Уголовный кодекс Эстонии вводит классификацию деяний на тяжкие преступления и проступки, при этом определяя проступок как «запрещенное деяние, за которое предусмотрено штраф более 30 дневных ставок, наказание ограничением свободы либо наказание лишением свободы на срок свыше одного месяца» [9, ст. 7].

Среди стран-членов СНГ первой в свой уголовный закон ввела Республика Казахстан – институт уголовного проступка. На наш взгляд, наиболее оптимальным использованием уголовного проступка является именно УК Республики Казахстан. Так, согласно статьи 10 уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки. И здесь же законодатель дает понятие проступка («Уголовным проступком признается совершенное виновное деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к

общественным работам, ареста, выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства») [10].

Впервые среди стран-членов СНГ в Кыргызской Республике был принят отдельный Кодекс о проступках. Согласно статьи 15 настоящего Кодекса «Проступком признается совершенное субъектом проступка виновное, противоправное действие (действие или бездействие), причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, наказание за которое предусмотрено настоящим Кодексом. Противоправными в соответствии с настоящим Кодексом признаются умышленное или неосторожное действие, которое причиняет вред, не являющийся тяжким или значительным в понимании Уголовного кодекса Кыргызской Республики, а также умышленное действие, которое создает угрозу причинения значительного вреда» [11]. Следует указать, что, несмотря на то, что в этой республике принят отдельный кодекс, тем не менее, он привязан к Уголовному кодексу.

В Европейских странах вопрос проступка решается по-разному. Так, А.А. Малиновский отмечает, что «Французское законодательство предусматривает лишение свободы в отношении проступков на срок до 10 лет за умышленные или неосторожные действия. Преступления же – это наиболее опасный вид правонарушений, за которое предусмотрено тюремное заключение выше 10 лет. Они могут совершаться только умышленно» [12, с. 62].

Уголовный кодекс Испании, в зависимости от строгости наказания, все преступные действия классифицирует на преступления (тяжкие и нетяжкие) и проступки [13, ст. 10]. Согласно статье 13 «Проступками признаются правонарушения, за которые законом предусмотрена мягкая мера наказания».

По УК Швейцарии преступные действия делятся на преступления и проступки, [14, первая часть].

По УК Германии преступления и проступки дифференцированы по строгости наказания. Границей между преступлением и проступком является лишение свободы на срок более 1 года (выше – преступление, ниже – проступок). (1) Преступлениями являются противоправные действия, за совершение которых в качестве минимального наказания

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года и более. (2) Проступками являются противоправные деяния, за совершение которых минимальным наказанием является лишение свободы на более короткий срок или денежный штраф. [15, параграф 12].

По УК Италии преступные действия делятся на преступления и уголовные проступки, и различают их в зависимости от тяжести наказаний, назначаемых за их совершение. К преступлениям относятся действия, за которые могут быть назначены пожизненное лишение свободы, срочное лишение свободы и штраф в больших размерах. Проступками являются действия, наказываемые арестом или денежным взысканием в небольших размерах (в 2-3 раза меньший, чем штраф) [16, ст.17].

Таким образом, в законодательстве большинства стран Европы институт уголовного проступка активно используется и при этом демонстрирует свою эффективность.

США и Великобритания также имеют деление на преступление и проступки. Так, в США они именуются фелония (преступление) и мисдимиинор (проступок). Такое деление было воспринято из законодательства Великобритании, где эти термины упразднены (сейчас дифференцируются по возможности ареста). Тюремное заключение возможно независимо от вида деликта (для мидиминора срок заключения, как правило, до года). Каждый из этих видов в свою очередь подразделяется на классы (по степени тяжести) [17].

В Таджикистане принята Концепция правовой политики Республике Таджикистан на 2018-2028 годы, которая предусматривает гуманизацию уголовного закона, путем разработки и принятия Уголовного кодекса Республики Таджикистан в новой редакции [18]. В целях реализации данной цели и создана рабочая группа по подготовке Уголовного кодекса в новой редакции.

Исходя из вышеизложенного, предлагается ввести институт уголовного проступка и в Уголовный кодекс Республики Таджикистан. При этом с учетом опыта зарубежных стран уголовным проступком должно признаваться совершенное виновное действие (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред

либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание, не связанное с лишением свободы (например, в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения в военной службе, ограничения свободы и штрафа).

При этом следует учесть и ряд проблем, которых следует в дальнейшем рассмотреть. Например, пересмотр ряда институтов уголовного права, в частности, увеличения количества видов наказания, не связанных с лишением свободы. Также реализация идеи правового проступка потребует введения новых институтов в уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство.

Список литературы:

1. Уголовный проступок новый вид наказания в России. [Электронный ресурс]. URL: [https://centu-zakon.ru/poleznaya-informatsiya/514-ugolovnyi-prostupok-novji-vid-nakazaniya-v-rossii.htm](https://centu-zakon.ru/poleznaya-informatsiya/514-ugolovnyi-prostupok-novyi-vid-nakazaniya-v-rossii.htm) (дата обращения: 17.03.2020).
2. Нагаева Т.И. Формы и виды преступного деяния. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. – М., 2012.
3. «Москалькова предложила ввести в УК РФ статью об уголовном проступке». ТАСС. 14 сентября 2016 года. [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/obschestvo/3619749> (дата обращения: 30.03.2020).
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проекта закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» от 31 октября 2017 года. [Электронный ресурс] URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 17.03.2020).
5. Ошерович Б.С. Очерки по истории русской правовой мысли (Вторая половина XVIII первая половина XIX века). М., 1946.
6. Фефилова В.Ф. Преступление и проступок: Дис... канд. юрид. наук. М., 1976.
7. Уголовный кодекс Латвийской Республики. Сайт «Законы Латвийской Республики по-русски». [Электронный ресурс] URL: <http://crimpravo.ru/codecs/latvii/2.doc> (дата обращения: 30.03.2020).
8. Уголовный кодекс Литовской Республики. Сайт «Crimpravo». [Электронный ресурс] URL: <http://crimpravo.ru/codecs/litva/2.doc> (дата обращения 30.03.2020).
9. Уголовный кодекс Эстонии [Электронный ресурс] URL: <http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-эстонии.html> (дата обращения 30.03.2020).
10. Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] URL: <http://online.zakon.kz> (дата обращения 30.03.2020).
11. Кодекс Кыргызской Республики о проступках. [Электронный ресурс] URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111529?cl=ru-ru> (дата обращения 30.03.2020).
12. Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М.: Международные отношения, 2002.
13. Уголовный кодекс Испании. [Электронный ресурс] URL: http://artlibrary2007.narod.ru/kodeks/ispanii_uk.doc (дата обращения 30.03.2020).
14. Уголовный кодекс Швейцарии [Электронный ресурс] URL: <http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-швейцарии.html> (дата обращения 30.03.2020).
15. Уголовный кодекс ФРГ. [Электронный ресурс] URL: <http://crimpravo.ru/page/zar-uk> (дата обращения 30.03.2020).
16. Уголовный кодекс Италии. [Электронный ресурс] URL: <http://crimpravo.ru/page/zar-uk> (дата обращения 30.03.2020).
17. Головко Л.В. Границы уголовного права: от формального к функциональному подходу // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. №1. С. 84-85.

18. Концепция правовой политики Республики Таджикистан на 2018-2028 годы от 6 февраля 2018 года, №1005 / Электронный ресурс: Адлия, версия 7.0.

Аннотатсия

Оид ба баъзе муаммоҳои рафтори чиноятӣ

Дар мақолаи мазкур таҷрибаи давлатҳои пешқадами хориҷӣ оид ба ҷорӣ намудани институти рафтори чиноятӣ дар қонуни чиноятӣ зери таҳлил қарор дода шудааст. Муаллиф мағҳуми рафтори чиноятиро аз нуқтаи назари илму амалия таҳлил намуда, бодарназардошти раванди дигаргунисозиҳои қонуни чиноятии кишвар, татбиқи онро дар қонуни чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсад мувоғик шуморида, мавғҳуми онро пешниҳод менамояд. Дар баробари ин муаллиф қайд менамояд, ки истифодаи институти рафтори чиноятӣ дар қонуни чиноятӣ зарурияти ворид намудани як қатор тағйироту иловажо ба қонунгузории мурофиавии чиноятӣ ва иҷрои ҷазои чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба миён меоварад.

Аннотация

О некоторых проблемах уголовного проступка

В статье рассмотрена практика применения уголовного проступка в уголовном законе некоторых стран. Автором рассмотрено понятие уголовного проступка в соответствии с уголовными законами некоторых зарубежных стран, проанализирован их передовой опыт в данной сфере. Автор, изучив опыт тех стран, где в уголовный закон ввели понятие «уголовного проступка», проанализировав его понятие по вышеперечисленным кодексам и учитывая процесс модернизации уголовного закона Республики Таджикистан, приходит к выводу, о том, что целесообразно принять передовой опыт этих стран на практике Республики Таджикистан. При этом автор приводит понятие уголовного проступка для проекта уголовного закона Республики Таджикистан и указывает на необходимость усовершенствования уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательств, в связи с применением института уголовного проступка в уголовном законе Республики Таджикистан.

Annotation

About some problems of criminal misconduct

This article examines the practice of applying criminal misconduct in the criminal law of some countries. The author considers the concept of criminal misconduct in accordance with the criminal laws of some foreign countries, analyzes their best practices in this field. The author, having studied the experience of those countries where the criminal law introduced the concept of "criminal offence", analiziroval his notion of the above mentioned codes and considering the process of modernization of the criminal law of the Republic of Tajikistan concludes that it would be expedient is adopted the advanced experience of these countries in practice of the Republic of Tajikistan. At the same time, the author cites the concept of criminal misconduct for the draft criminal law of the Republic of Tajikistan and points to the need to improve the criminal procedure and criminal Executive legislation, in connection with the application of the Institute of criminal misconduct in the criminal law of the Republic.



УДК: 328.185:61

Рустемова Гаухар Рустембековна,

доктор юридических наук, профессор кафедры правовых дисциплин Казахской академии труда и социальных отношений (КазАТИСО).

E-mail: g.rustemova@mail.ru

Тел.: (+7-727) 279-95-43.



Абдуллаева Рано Абдуалиевна,

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Российско-Таджикского (Славянского) Университета.

E-mail: abdullaeva.rano2014@yandex.ru

Тел.: (+99237) 227-85-83.

ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ: В РЕСПУБЛИКАХ ТАДЖИКИСТАН И КАЗАХСТАН

Калидвоожаҳо: амнияти давлатӣ; тандурустӣ; кормандони тиб; коррупсия; детерминантҳо; чораҳои пешгирикунанда; чиноятҳои тиббӣ; бемор.

Ключевые слова: безопасность государства; здравоохранение; медицинский персонал; коррупция; детерминанты; меры предупреждения; медицинские преступления; пациент.

Keywords: state security; determinants; public health; corruption; latency; medical personnel; medical crimes; preventive measures.

Коррупция, являясь одним из опасных явлений общества, в мировом же масштабе признана как тяжкое преступление и одним из угрожающих элементов национальной безопасности государств. Коррупция препятствует социально-экономическому развитию, процветанию и стабильности общества. Противодействие коррупции остается важнейшим приоритетом государственной политики любой страны.

Понятие противодействие коррупции охватывает деятельность всех органов государственной власти по выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствующих возникновению коррупционных ситуаций, выявлению и борьбе с коррупционными правонарушениями и преступлениями, устранению их негативных последствий, обеспечению прав и свобод, повышению уровня жизни граждан, развитию экономики и обеспечению безопасности стран мира.

В странах Центральной Азии и Казахстана в основном сформированы правовая и организационная основы противодействия коррупции. Государства в целом выполняют свои международные обязательства в указанном направлении.

С целью совершенствования антикоррупционного законодательства в Республике Таджикистан была принята «Стратегия борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан на 2008-2012 годы» от 19.01.2013г., №22 [1], а затем приняли «Стратегию по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы» от 13.06.2016г., №703, от 19.06.2017 г., №892 [2]. Противодействие коррупции является составной частью внутренней и внешней политики Республики Таджикистан, разработка и осуществление которой начинается с высшей политической воли руководства государства. Эффективность противодействия коррупции зависит от активного участия всех ветвей государственной власти и гражданского общества в процессе его осуществления.

В Республике Таджикистан принята также и «Концепция реформы здравоохранения Республики Таджикистан», утвержденная Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2002 года, №94, Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, утвержденная постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 1 декабря 2016 года, №636,

которая учитывает международные обязательства Республики Таджикистан по Повестке дня на XXI век и Целям устойчивого развития (ЦУР), одобренные 70-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года [3].

В *Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года* указано, что одним из принципиальных изменений для Казахстана к 2025 году, станет переход от толерантности к правонарушениям – к «нулевой» терпимости, особенно к коррупционным действиям. С целью совершенствования антикоррупционного законодательства, Казахстан с 2004 года участвует в субрегиональной программе ОЭСР – Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. Принята «Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года, № 982.

Стало очевидным, что ужесточение механизмов борьбы с коррупцией уже само по себе не является эффективным средством снижения ее уровня, а усиление наказания за коррупционную деятельность должно сопровождаться другими комплексными мерами противодействия коррупции во всех сферах. Характерной чертой настоящего этапа противодействия коррупции должен стать его общенародный характер, базирование на принципах партнерства субъектов антикоррупционной политики, приоритета мер предупреждения коррупции и нравственных начал в борьбе против коррупции.

Однако имеющаяся правовая система противодействия коррупции отстает в ряде направлений от требований и норм международного права, что снижает эффективность реализуемых антикоррупционных мер.

Рассмотрим проблемы коррупции в сфере здравоохранения. О проблемах коррупции в других сферах подробно рассматривались в работах *российских криминологов*, как: Т.А. Балебанова, А.В. Полукаров, А.П. Соловьев, Е.В. Червонных, Г.В. Чеботарева и др.;

таджикистанских ученых, как В.А. Абдухамитов, У.А. Азизов, Н.Б. Азимов, С.Э. Бахриддинов, К.Х. Солиев, Х.А. Умаров, Ш.К. Хасанов, С.Х. Хусейнов и др.

Специальных крупных научных работ по проблемам коррупции в системе здравоохранения Таджикистана, да и Казахстана пока не было. Были отдельные научные статьи по этой тематике [4].

Мы рассмотрим лишь часть вопросов этой крупной научной проблемы.

Для здравоохранения в любой стране всякое проявление коррупции является более опасным, чем для другой сферы общественных отношений. Оно всегда является основой для развития общества и государства в целом, обеспечивает достижение таких целей, как естественный прирост населения, высокий уровень жизни всех граждан, равные возможности для удовлетворения бытовых условий жизни и трудовой деятельности разных социальных слоёв. Поражённость сферы здравоохранения коррупцией препятствует реализации задач, приоритетных для социально-экономической политики любого государства.

К сожалению, в течение ряда последних лет сфера здравоохранения входит в тройку самых коррумпированных. Это подчеркнул и глава Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана С. Султонзода, отметив, что «самые коррумпированные ведомства республики – это министерства здравоохранения и образования. По его словам, в 2019 г. в Министерстве здравоохранения и социальной защиты обнаружили 135 коррупционных случаев. Таджикистан занял одну из самых низких позиций в рейтинге среди постсоветских стран – 153 место (25 баллов), как и Узбекистан. Ниже только Туркменистан с 165 местом (19 баллов)» [5].

То же самое отмечали и по Казахстану. «По результатам мониторинга коррупции 2019 года, проведенного Транспаренси Казахстан, учреждения здравоохранения являются одними из лидеров по уровню коррумпированности» [6].

По мнению Фонда Карнеги за международный мир (Garnegie Endowment for International Peace), коронавирусная инфекция (КВИ) показала неготовность коррумпированной медицины стран Центральной Азии. Пандемия обнажила давние структурные и управлочные проблемы региона. Более того, правоохранительные органы в ЦА оказались неспособными обеспечить основные меры общественной безопасности, которые могли бы спасти много

жизней в условиях пандемии COVID-19. Вместо этого, они просто стали отслеживать общественное настроение искать инакомыслящих [7].

Почти во всех публикациях в прессе, сети Интернет можно найти озвучивание причин коррупции в здравоохранении. Это низкая заработная плата, социально-бытовые проблемы, как отсутствие своего жилья, за аренду которого медработники вынуждены платить немалые суммы.

Распространению коррупционных преступлений способствуют неоправданно широкие финансово-хозяйственные и распорядительные полномочия главных врачей и бухгалтеров. Практически все преступления связаны с хищением бюджетных средств и совершаются при начислении заработной платы, выплаты командировочных расходов, а также списания денежных средств за не оказанные услуги и не поставленные товарно-материальные ценности.

Среди других факторов коррупции указаны следующие.

«Анализ показал, что незаконные действия чаще всего связаны:

- с получением взяток за покровительство;
- со злоупотреблением и хищением;
- с госзакупкой лекарственных средств, медоборудования, продуктов питания для больных;
- с покровительством по службе, в трудоустройстве, установке надбавок, инвалидности;
- незаконным начислением заработной платы» [8].

Анализируя правоприменительную практику, коррупционные преступления в данной сфере можно разделить на четыре группы:

1) преступления в *финансово-хозяйственной деятельности*, на них приходится более половины общего количества коррупционных преступлений;

2) преступления, связанные с *осуществлением контрольно-разрешительных функций*, на них приходится четверть от общего числа коррупционных проявлений в медицине;

3) преступления, связанные с *организационно – распорядительными полномочиями*.

К ним относятся решение вопросов трудоустройства, перемещения по службе, снятие дисциплинарных взысканий, установка надбавок и др.

В числе основных здесь можно назвать также факты получения незаконных вознаграждений от подчиненных за покровительство по службе.

4) Преступления, совершаемые при оказании медицинских услуг.

Как видим, данная категория преступлений самая малочисленная ввиду своей высоколатентности. Трудность их выявления связана с заведомо зависимой ролью больного от врача как от человека, в руках которого находится его здоровье и даже жизнь. Большинство этих преступлений можно отнести к так называемым «двусторонним», то есть таким, где нет потерпевшей стороны, заинтересованной в выявлении преступления и наказании виновных. В основном, эти неформальные платежи в сфере здравоохранения не относятся к фактам коррупции, так как врачи и иной медицинский персонал не являются субъектами коррупционных преступлений.

Вместе с тем, ни для кого не секрет, что не только в отечественной медицине имеют место получение вознаграждений за проведенную операцию, получение больничного листа, выдача заведомо ложных санитарных книжек лицам, имеющим заболевания, получение квоты и многие другие услуги.

Немало коррупционных рисков содержит сфера *фармацевтической деятельности*. Это предмет отдельного рассмотрения.

Известный казахстанский криминолог Е.О. Алауханов отмечал, что только «изучив должным образом причины и условия, порождающие коррупцию, можно определять и вырабатывать конкретные меры по ее ограничению и снижению» [9].

Таким образом, можно выделить следующие детерминанты коррупции в здравоохранении:

правовые – наличие в действующем законодательстве коррупционных и дискреционных норм, регулирование процедур государственных закупок на подзаконном уровне;

организационные – несовершенство контроля за финансово-хозяйственной деятельностью медицинских учреждений; отсутствие прозрачности

принятия решений и четкой регламентации служебной деятельности медицинских работников; слабое присутствие института общественного контроля в сфере здравоохранения; остающееся несовершенство кадровой политики;

социально-экономические – низкая заработка плата медработников; отсутствие должной социальной поддержки; неравенство трудовых и бытовых условий различных категорий работников здравоохранения;

нравственно-этические – недостаточно высокий уровень правосознания медицинских работников; закрепление коррупционного мышления как стереотипа поведения работников здравоохранения; психологическая готовность населения к подкупу медицинских работников.

Немаловажное значение имеет и повышение уровня их правосознания, в онлайн-режиме появились много обучающих и развивающих программ на правовые темы в области здравоохранения и медицины.

Однако недостатки в работы медицинских учреждений и организаций остаются, каждое направление в медицинской деятельности представляет собой обширную сферу, связанную с другими смежными отраслями деятельности, поэтому их следует изучать подробно и в отдельности. Отметим некоторые из них.

Покажем их на примере Регламентов оказания медицинских услуг и Стандартов, разработанных в Республике Казахстан.

Во-первых, в некоторых Регламентах оказания медицинских услуг имеется наличие дискреционных полномочий (сотрудник в случае «возникновения сомнений» в документах услугополучателя запросить дополнительные документы либо направить запросы в соответствующие организации при оказании госуслуг).

Во-вторых, наблюдается несоответствие норм Стандартов, Регламентов и иных нормативных правовых актов. Например, установлены различные сроки оказания госуслуг – «Аkkредитация субъектов здравоохранения» Регламентом срок оказания госуслуг утвержден 30 дней, а Стандартом – 45 дней и др. Либо сроки не указаны вообще!

В-третьих, имеется отсутствие единобразного исчисления сроков оказания государственных услуг. Указывается либо рабочие дни, либо календарные дни.

В-четвертых, не соответствие фактических процессов оказания государственных услуг

нормам, утвержденным Стандартами и Регламентами. Например, истребование услугодателем документов, не предусмотренных Стандартами государственных услуг. Этим усматривается коррупционный риск в части создания искусственных барьеров услугодателем при оказании госуслуг. Имеют место факты ввода в заблуждение граждан недостоверной информацией об оказании государственной услуги, слабой информированности населения о возможностях получения определенных государственных услуг через ЦОНы (центр обслуживания населения) и Портал (пример - на стендах указывается перечень необходимых документов для оказания государственной услуги, не соответствующий перечню указанного в Стандарте государственной услуги).

В-пятых, отсутствуют основания для отказа в оказании государственных услуг. Это зачастую способствует возникновению коррупционных рисков в деятельности государственного органа.

В-шестых, есть Стандарты, которые не учитывают нормы подзаконных актов.

В-седьмых, отсутствие документов (правил, регламентов, инструкций), регулирующих отдельные этапы оказания государственных услуг (например, при сдаче различных тестов). Эта государственная услуга регламентируется Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил аккредитации в области здравоохранения» от 12 октября 2009 года, № 1559, однако данными правилами *порядок организации и проведения тестирования не регламентирован*. При вышеуказанных обстоятельствах администратор тестирования подвержен коррупционному риску в виде оказания неправомерного предпочтения физическим лицам при подготовке и принятии решений, что является правонарушением, создающим условия для коррупции, предусмотренным действующим Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

В-восьмых, неравный доступ к получению государственной услуги имеет место до сих пор (например, помещения, предназначенные для оказания госуслуг, не всегда соответствуют необходимым условиям для оказания государственных услуг лицам с

ограниченными возможностями: не предусмотрены пандус, кнопка вызова, лифт).

Таким образом, с учетом вышеизложенного, в целях предупреждения коррупции в системе здравоохранении предлагается:

- повысить контроль над эффективностью использования бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение, в том числе путем расширения *общественного контроля*;
- проводить *постоянный мониторинг* на предмет выявления «скрытых» услуг, что согласуется с нормой о проведении государственными органами внутреннего анализа коррупционных рисков;
- принять меры по совершенствованию госзакупок в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- выработать механизмы, исключающие коррупционные риски при проведении тестирования медработников, предусматривая транслирование его хода в *on-lin*-режиме с вышестоящим органом;
- установить требования об обязательном учете экспертного мнения врачебного сообщества при разработке и принятии законодательных актов, госпрограмм в сфере здравоохранения, в том числе при утверждении Списка препаратов с предельными ценами.

Профилактике коррупции в здравоохранении должны способствовать развитие цифрового здравоохранения и медицины, которое в Таджикистане только будут постепенно вводить, правильное применение и толкование УК Республики Таджикистан, Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан, отношения населения стран к своему здоровью как к благу, которое надо беречь смолоду и до конца своего пути на земле, а не уповать только на врачей.

Список литературы:

1. Стратегия борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан на 2008-2012 годы, Постановление Правительства РТ от 19.01.2013г., №22.
2. Стратегия по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы, Указ Президента РТ от 13.06.2016г., №703, от 19.06.2017г., №892.
3. <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/taj170774.pdf>.
4. В Таджикистане можно отметить работу общего плана по проблемам коррупции: Умаров, Х. А. Противодействие коррупции в Республике Таджикистан: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Умаров Хайем Амиршоевич. – М., 2007. – 19 с. В Казахстане: Рустемова Г.Р. О противодействии коррупции в здравоохранении Казахстана // «Актуальные вопросы противодействия коррупционным правонарушениям: теория и практика»: Материалы международной научно-практической

Кроме того, международный опыт показывает, что уголовная ответственность за *обещание/предложение взятки и принятие обещания/предложения взятки* является одним из основных принципов и требований Конвенций ООН и Совета Европы. Данная норма отражена в законодательстве стран ОЭСР и большинства государств постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Литва, Молдова, Украина, Эстония). Признание договоренности о взятке считать оконченным преступлением, это будет иметь ярко выраженный профилактический эффект и позволит пресекать взяточничество до причинения ущерба государству.

Следующее предложение – *внедрение института общественного контроля*. Оно является одной из основных задач разрабатываемого проекта Национальной программы здорового образа жизни на 2021-2025 годы. Внедрение такого контроля требует не только активизации институтов гражданского общества, но и соответствующего законодательного регулирования. Проект предполагает разработку мер, направленных на усовершенствование механизма профилактики заболеваний и пропаганду здорового образа жизни среди населения на основе партнерства с обществом и повышение ответственности за собственное здоровье и окружающих [10].

Таковы наиболее важные направления противодействия коррупции в здравоохранении. Предстоит разносторонняя работа по внедрению новых методов в профилактике преступлений в здравоохранении для блага всего здоровья населения страны и реализации стратегических задач государства на ближайшее время.

конференции. – Караганда: Изд-во Каргу, 2014. – С.184-188; Джетибаев Н.С., Куаналиева Г.А., Смагулов М.К. Некоторые меры профилактики медицинских уголовных правонарушений // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия ПРАВО. – №4(125)/2018. – С.46-56 и др.

5. Селиванова Е. Сфера здравоохранения и образования признаны самыми коррумпированными в Таджикистане //<https://www.oscpr.org/ru/daily/> 11616-2020-02-14-13-23-35 / (дата обращения: 11.09.2020: 13:19.)

6. Причины коррупции в здравоохранении назвали в Антикоррупционной службе ВКО/https://aqparat.info/news/2020/03/03/9598306prichiny_korruptsii_v_zdravoohranenii_naz.htm / (дата обращения: 21.11.2020:23:15).

7. КВИ показала неготовность коррумпированной медицины стран Центральной Азии – Фонд Карнеги // <https://kaztag.kz/ru/news/kvi-pokazala-negotovnost-korruptirovannoy-meditsiny-stransentralnoy-azii-fond-karnegi/> дата обращения 22.11.2020: 11:00.

8. Жадра Жулмухаметова. Отсутствие жилья и низкую зарплату назвали причиной коррупции в сфере здравоохранения //<https://informburo.kz/novosti/otsutstvie-zhilya-i-nizkuuy-zarplatu-nazvali-prichinoy-korruptsii-v-sfere-zdravoohraneniya.html> дата обращения: 05.12.2020: 23:00.

9. Алауханов Е.О., Турсынбаев Д.Е. Борьба с коррупцией: учебное пособие. – Алматы: Юридическая литература, 2008. – 288с.; см. также: Алауханов Е.О. Антикоррупционная правовая политика. – Алматы: Нур-Пресс, 2009. – 256с.

10. https://m.tj.sputniknews.ru/health/20201130/1032369816/tajikistan-rahmon_zdravoohranenie-programma.html?mobile_return=no.

Аннотация

Проблемахои коррупсия дар соҳаи тандуустӣ дар кишварҳои Осиёи Миёна: Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қазоқистон

Соҳои охир дар фазои ҷаҳонӣ нашрияҳо дар бораи вазъи соҳаи тандуустӣ ва тиб, дар маҷмӯъ, дар бораи далелҳои сершумори коррупсия бештар ба назар мерасанд. Ин мушкилот кишварҳои Осиёи Миёна - Тоҷикистон ва Қазоқистонро низ аз як тараф нагузаштааст. Шаҳрвандон қасби аз ҳама инсонпарварона ва зарурии дунёро аксар вакт бинобар вайронкуниҳои зиёд дар соҳаи хизматрасонии тиббӣ, гардиши воситаҳои доруворӣ ва ғайра мутаассифона манғӣ қабул мекунанд. Коррупсия обрӯю эътибори тамоми соҳаи тибро дар умум паст мекунад, на танҳо як муассисаи алоҳидаро. Барои кормандони нопоки соҳаи тандуустӣ, монеае барои бойгардонии шаҳсӣ вучуд надорад, мисли дигар соҳаҳои ҳаёту фаъолияти инсон.

Дар мақола вазъи кунуни мушкилоти ҳарактери коррупсионидошта дар соҳаи тандуустии ҳарду давлат, сабабҳо ва шароитҳо, инчунин пешниҳодҳо оид ба пешгири ғайра андешидани ҷораҳои даҳлдор алайҳи ҷиноятҳои марбут ба коррупсия дар партави қонунгузории ҳарду кишвар баррасӣ шудаанд.

Аннотация

Проблемы коррупции в сфере здравоохранения в странах Средней Азии: в Республиках Таджикистан и Казахстан

В последние годы в мировом пространстве участились публикации о состоянии положения в здравоохранении и медицине, в целом касающиеся многочисленных фактов коррупции. Эта проблема не прошла стороной и страны Средней Азии - Таджикистана и в том числе Казахстана. Самая гуманская и необходимая профессия в мире стала восприниматься гражданами нередко негативно из-за многочисленных нарушений в сфере оказания медицинских услуг, оборота лекарственных средств и т.д. Коррупция подрывает авторитет не только отдельно взятого учреждения, но и всей медицины в целом. Для нечистоплотных медработников, как и в других сферах жизнедеятельности человека, нет достаточных преград для личного обогащения,

В статье рассматривается современное состояние проблем коррупционного характера в сфере здравоохранения обоих государств, изучаются причины и условия, а также предложения по профилактике и принятию соответствующих мер против коррупционно - уголовных преступлений по законодательству обеих стран.

Annotation

Problems of corruption in the healthcare sector in Central Asian countries: Republic of Tajikistan and Kazakhstan

In recent years, publications on the state of the situation in health care and medicine, generally concerning numerous facts of corruption, have become more frequent in the world. This problem has not passed by the countries of Central Asia-Tajikistan and Kazakhstan, among others. The most humane and necessary profession in the world has become perceived by citizens often negatively due to numerous violations in the provision of medical services, drug trafficking, and so on. Corruption undermines the authority of not only a single institution, but also of the entire medical system as a whole. For unscrupulous health workers as in other spheres of human life there are no sufficient barriers to personal enrichment,

The article examines the current state of problems of corruption in the health care sector of both countries, examines the causes and conditions, as well as proposals for the prevention and adoption of appropriate measures against corruption - criminal offenses under the legislation of both countries.

УДК: 343.8

Қобилов Ботурхоча Қобилхочаевич,

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, муаллими калони кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

E-mail: boturkcocha@mail.ru

Тел.: (+992) 927-58-41-31.



НИЗОМИ ЧОРАҲОИ ПЕШГИРӢ ТИҶҴҚИ КОДЕКСИ МУРОФИАВИИ ҔИНОЯТИИ ҔУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Калидвоҷаҳо: чораҳои пешгири; ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; ба ҳабс гирифтан; ҳабси хонагӣ; гарав.

Ключевые слова: меры пресечения; права и свободы человека и гражданина; арест; домашний арест; залог.

Keywords: preventive measures; human and civil rights and freedoms; arrest; house arrest; bail.

Барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, саривакт, пурра, ҳаматарафа ва объективона тафтиш намудани парвандаи ҷиноятӣ, ошкор ва фош намудани ҷиноят ва ҷинояткор Кодекси мурофиавии Ҕиностини Ҕумҳурии Тоҷикистон якчанд чораҳои пешгириро нишон додааст, ки вобаста аз дараҷаи ҳавғонкии ҷиноят, шахсияти ҷинояткор, оқибати ҷиноят ва дигар ҳолатҳои дар вақти баррасии парванда ҷойдошта муфаттиш метавонад, яке аз чораҳои пешгириро нисбати шахси гумонбаршаванда ва ё айборшаванда интиҳоб ба татбиқ намояд.

Дар қонунгузории амалкунандаи мурофиавии Ҕиностини Ҕумҳурии Тоҷикистон ба сифати чораҳои пешгири, дастгиркунӣ ва гирифтани уҳдадорӣ аз айборшаванда оид ба ҳозир шудан бо дъяват ва хабар додан оид ба тағири махалли зист пешбинӣ нашудааст.

Ҳама чораҳои пешгирии дар Кодекси мурофиавии Ҕиностинӣ пешбинишударо ба ду гурӯҳ чудо кардан мумкин аст: воқеан махдудкунандаи озодии шахсии шаҳрвандон, аз он ҷумла озодона гаштугузор намудан (ба ҳабс гирифтан, ҳабси хонагӣ, забонҳат оид ба аз ҷои истиқомат нарафтан, ба назорати фармондехии қисми ҳарбӣ супоридан); танҳо таъсиррасонии рӯҳӣ - маънавӣ, аз он ҷумла: а) амволӣ (гарав, кафолати шахсӣ); б) гайриамволӣ (ба назорат додани ноболиг).

Дар гурӯҳи якум, озодии шахсӣ пурра махдуд карда мешавад, ҳангоми ба ҳабси пешакӣ гирифтани гумонбаршаванда ва ё айборшаванда, ҳангоми ҷойгир намудани ноболиг ба муассисаҳои махсуси тарбиявӣ ва

танҳо ҳангоми муқаррар намудани манъи тарқ кардани ҳудуди шаҳр ва ё нохия (ҳабси хонагӣ, забонҳат оид ба аз махалли истиқомат нарафтан) қисман махдуд мегардад.

Чораҳои пешгирии дар гурӯҳи дуюм, муттаҳид кардашуда ягон манфиатҳои иҷтимоӣ айборшавандаро махрум намекунад, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро махдуд намесозад. Онҳо танҳо барои таҳди迪的心理 ҳангоми рафтори номатлуби айборшаванда, оқибатҳои номусоид ба вучуд меояд ба назар гирифта шудаанд. Таҳди迪的心理 дар он ҳолат натиҷанок мешавад агар айборшаванда, барои аз даст додани арзишҳои муайян ҳаросад. Ҳангоми интиҳоби чораҳои пешгирии амволӣ ба айборшаванда омилҳои моддӣ таъсир мерасонад. Ӯ намехоҳад, аз ягон предмет, маблағҳои пулӣ ҷудо шавад ва ё ба шахсони дигаре, ки ба ӯ гарав пардоҳт намудаанд нохушӣ оварад. (дар ин ҷо омилҳои моддӣ дар як вақт мумкин аст ахлоқӣ низ бошанд). Ҳангоми ба қафилӣ ва ё ба назорати волидайн, васӣ ё парастор додан айборшаванда ба ягон махдудияти ҳуқуқ дучор намешавад.

Таъсиррасонии психологии қатъӣ аз огоҳқунии айборшаванда оид ба он, ки ҳангоми вайрон намудани талаботи чораи пешгирии даҳлдор чораҳои нисбатан қатъитар интиҳоб карда мешаванд, иборат аст. Бе муболига гуфтан мумкин аст, ки ба айборшаванда на онқадар чораи пешгирии интиҳобкардашуда, балки таҳди迪的心理 тағирии он ба чораи нисбатан қатъитар таъсир мерасонад. (м.102 КМҖ ҔТ).[2]

Дар баробари ин масъалаи чобачогузории чораҳои пешгирий вобаста ба дараҷаи қатъияташон аҳамияти қалонро доро мебошад. Он ҳолате, ки чораҳои пешгирии дар қонун пешбинишуда бо пайдарҳамии муайян чобачо карда шудаанд аз он шаҳодат намедиҳад, ки аз рӯи вазнинӣ онҳо яке нисбат ба дигаре чойгир карда шудаанд. (м.101 КМҶ ҶТ). Пешниҳод карда мешавад, ки барои дуруст чобачогузории чораҳои пешгирий услуги баҳодиҳии эксперти истифода бурда шавад. Мутаассифона, то ҳанӯз ин гуна баҳодиҳӣ гузаронида нашудааст, дар асоси ҳолатҳои номбаршуда онро бояд амалӣ намоем. Аз ҳама чораи қатъии пешгирий, бевосита ба ҳабс гирифтан ба ҳисоб меравад, ки он бо маҳрум кардани озодии инсон вобаста аст.

Дар ҷои дуюм бояд ҳабси ҳонагӣ, забонҳат дар бораи тарк накардани маҳалли истиқомат гузошта шавад, ки воқеан ҳукуки шахро оид ба ҷойвазкунӣ маҳдуд мекунад. Дар ҷои сеюм, гарав зеро ки дар вақти интиҳоби чораи пешгирий ба айборшаванд (ва ё шахси дигари гаравсупор) зарурият ба миён меояд, ки ба суратхисоби суд маблағи муайянро пардоҳт намояд. Баъдан кафолати шахсӣ ҳангоми интиҳоби он соҳиби пул ва ё сарват будан зарур нест. Чораҳои пешгирии бокимонда нисбати субъектони маҳсус татбиқ карда мешаванд.: 1) таҳти назорати фармондехии қисми ҳарбӣ супоридани хизматчи ҳарбӣ, (онро бо забонҳат дар бораи тарк накардани маҳалли истиқомат баробар намудан мумкин аст, зеро шахсе, ки нисбати ў ин чора татбиқ карда мешавад бо баъзе маҳдудиятҳо рубарӯ мешавад аз он ҷумла ҳудуди қисми ҳарбиро тарк намудан наметавонад). 2). Таҳти парасторӣ супоридани ноболиги гумонбаршуда, айборшаванде ё судшаванд (аз рӯи ҳарактер ва вазнинӣ он ба кафолати шахсӣ наздиктар мебошад). 3) Таҳти назорати маъмурияти муассисаҳои тарбиявӣ супоридани ноболигони гумонбаршуда ва ё айборшаванде [3](аз сабаби он ки ин чораи пешгирий бо маҳдуд кардани озодӣ ва қисман аз ҷамъият чудо намудан вобаста аст, онро баъд аз ба ҳабс гирифтан ҷойгир намудан мумкин аст).

Вобаста аз оқибат ва дараҷаи вайронкунии талаботи чораи пешгирии татбиқшуда имконияти ба ҳар қадом чораи нисбатан қатъитар иваз намудани он мумкин аст. (масалан, гузариш аз кафолати шахсӣ ба гарав ва ё ба ҳабс гирифтан). Ҳар қадом тағиیر додани чораи пешгирий бояд асоснок карда шавад. [4]

Ба низоми чораҳои пешгирий ба ақидаи мобоз ду чораи дигарро, ки баъд аз ба ҳабс гирифтан ва пеш аз забонҳат дар бораи тарк накардани маҳалли истиқомат ҳамроҳ намудан мумкин аст. Дар ин ҷо сухан дар бораи назорати милитсия ва уҳдадории ҳозир шудан меравад. Дар таҷриба ба ҳабс гирифтан қариб дар ҳама ҳолатҳое, ки эҳтимолияти пинҳон шудани айборшаванде аз тағтишот дида мешавад, ба рафти мӯттадили тағтишот ҳалал мерасонад ва ё ҷинояти дигар содир мекунад истифода бурда мешавад. Забонҳат дар бораи тарк накардани маҳалли истиқомат баракс дар ҳолатҳое, ки умуман ин эҳтимолиятҳо мавҷуд набошанд татбиқ карда мешавад. Миёни ин ду чораи пешгирий фосилаи қалон ҷой дорад. Яке аз онҳо пурра рафтори номатлуби айборшавандаро пешгирий мекунад ва инро бо арзиши ҳело қалон ба даст меорад. (шахсро пурра аз ҷамъият ҷудо мекунад, аз меҳнат дур месозад, аз оила ва ғайра ҷудо мекунад), дигараш бо моҳияти ҳуд қобилияти пешгирий намудани фирор кардан, соҳтакории далелҳо ва содир кардани ҷинояти наъ аз ҷониби айборшавандаро надорад. Аз ин хотир, ягон чораи мобайнӣ зарур аст, ки ҳам рафторҳои номатлуби айборшавандаро пешгирий намояд ва ҳам дар як вақт озодии ўро маҳрум накарда имконияти дар ҷои пештарааш меҳнат намудан ва дар доираи оила буданашро таъмин намояд. Ба сифати чунин чора метавонад назорати милитсия баромад намояд.

Ба назорати милитсия супоридани айборшаванде дар қонун бо тартиби зайл метавонад ба танзим дароварда шавад: «Шахси дар содир намудани ҷиноят айборшаванд, ки нисбати ў ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ таъин карда намешавад, мумкин аст ба назорати милитсия ва айборшаванди ноболиг ба назорати ҳадамоти пешгирии ҳукуқвайронкунӣ байни ноболигон ва ҷавонон супорида шавад». Қарор (таъинот) оид ба интиҳоби ин чораи пешгирий бо иҷозати прокурор барои иҷроиши ба шуъбаи корҳои доҳилии маҳалли зисти айборшаванде фиристода мешавад. Ҳамаи шахсони дар назоратбуда дар ШВКД ба қайд гирифта мешаванд. ШВКД уҳдадор аст зуд ба тарикӣ ҳаттӣ ба шуъбаи қадрҳои ҷои кори айборшаванд, комиссариати ҳарбӣ агар айборшаванде уҳдадории ҳарбӣ дошта бошад, шуъбаи шинономадиҳии маҳалли истиқомати айборшаванде оид ба таҳти назорат гирифтани ў ҳабар дихад. Шахсони зери назорати милитсия қарордошта бе иҷозати шахси

таҳқиқбаранд, муфаттиш, прокурор ва суд ҳукуқ надоранд аз маҳалли доимии истиқомати худ берун раванд, чои истиқомати доимӣ ва мувакқатии худро тагӣир диханд. Ин шахсон уҳдадоранд, на камтар аз ду маротиба дар як ҳафта ба ШВҚД маҳалли истиқомати доимӣ ва ё мувакқатӣ, ки онҳоро ба қайд мегиранд, ҳозир шуда аз қайд гузаранд. Онҳо мумкин аст, ба ШВҚД бо тартиби назорат бурдани рафтори онҳо даъват карда шаванд. Бо ин мақсад кормандони милитсия ҳукуқ доранд, ба маҳалли истиқомати онҳо ҳозир шаванд ва ҳуччатҳои лозимаро тафтиш намоянд. Муҳлати назорати рафтори айборшаванда аз ду моҳ зиёд буда наметавонад. Барои он, ки:

а) чинояти содиркардаи айборшаванда бинобар дараҷаи начандон зиёди ҳавғонӣ дорад;

б) муҳлати тафтиши ин чиноята аз ду моҳ зиёд нест.

Хуб мешуд, агар чораи пешгирий дар намуди уҳдадории ҳозир шудан барқарор карда мешуд. (он дар қисми 5 моддаи 82 КМҶ ҶТ 1961 пешбинӣ шуда буд). Уҳдадории ҳозир шудан нисбати шахсони бемории вазнин дошта, қалонсолон, занони ҳомиладор ва қӯдакони хурдсолдошта ҳангоми мавҷуд набудани асосҳо оид ба пинҳон шудани онҳо аз тафтиш ва суд татбиқ шуданаш мумкин аст.

Шахсони номбаркардашуда ҳамчун қоида ҳолати пинҳон шудан, ҳалал расондан ба тафтишот ва содир намудани чинояти навро надоранд. Беҳтар мешуд ин чораи пешгирий барқарор карда мешуд.

Уҳдадории ҳозир шудан мумкин аст, нисбати дигар шахсон, ки ба ҳабс гирифтани онҳо зарурият надорад ва бо банаざрғии ҳарактери чинояте, ки онҳо айбор ҳисобида мешаванд, ҳолати саломатӣ, мақоми онҳо дар ҷамъият ва хизмати онҳо дар назди Ватан, шаҳрвандӣ ва дигар ҳолатҳо татбиқ карда шавад.

Дар қарор оид ба уҳдадории ҳозир шудан бояд дақиқ нишон дода шавад, ки қадом ҳукуқҳои айборшаванда маҳдуд карда мешаванд ва қадом мақомот онро амалий менамояд.

Дар рафти амалисозии қарор мумкин аст баъзе масъалаҳо ба вуҷуд оянд, ки барои ҳалли онҳо мақомоти корҳои дохилӣ ба муфаттиш, прокурор ва суде, ки ин чораи пешгириро интихоб намудааст, муроҷиат менамояд. Давомнокӣ ва тартиби дароз намудани муҳлати

ин чораи пешгирий бояд бо қоидаҳои ба ҳабс гирифтан муайян карда шавад.

Дар асоси гуфтаҳои боло ва таҳлилҳои гузаронидашуда низоми ҷораҳои пешгирий бояд ҷунин пешбинӣ карда шаванд:

- Ҷораҳои умумӣ: 1) ба ҳабс гирифтан (бо қарори судя ё таъиноти суд агар барои чинояти мазкур зиёда аз ду сол ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ пешбинӣ шуда бошад); 2) ҳабси хонагӣ (бо қарори судя ё таъиноти суд, агар барои чинояти мазкур зиёда аз як сол ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ пешбинӣ шуда бошад); 3) ба назорати милитсия додани айборшаванда (бо санксияи прокурор, агар барои чинояти мазкур ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ камтар аз як сол пешбинӣ шуда бошад); 4) гарав; 5) забонҳат дар бораи тарқ накардани маҳалли истиқомат ва рафтори даҳлдор; 6) кафолати шахсӣ;

- Ҷораҳои маҳсус: 1) таҳти назорати фармондехӣ қисми ҳарбӣ супоридани хизматчиҳои ҳарбӣ (аз рӯи ҷиддият ба банди 5 баробар ҳисобида мешавад); 2) таҳти парасторӣ супоридани ноболиғи гумонбаршуда, айборшаванда ё судшаванда; (аз рӯи вазнинӣ ба банди 6 баробар ҳисобида мешавад). 3) таҳти назорати муассисаҳои кор бо ноболиғон супоридани ноболиғи айборшаванда; (аз рӯи вазнинӣ ба банди 3 баробар ҳисобида мешавад). [5]

Дар адабиёти гуногун низ борҳо таъқид гардидааст, ки аз шумораи зиёди ҷораҳои пешгирии дар қонун пешбинишуда воқеан танҳо ду намуди он истифода бурда мешавад – забонҳат дар бораи тарқ накардани маҳалли истиқомат ва ба ҳабс гирифтани (аз рӯи парвандаҳои хизматчиҳои ҳарбӣ – таҳти назорати фармондехии қисми ҳарбӣ супоридани хизматчиҳои ҳарбӣ).

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ бо кормандони мақомоти судӣ нисбати масъалаи мазкур ҷунин мисол оварданд: «Дар нуҳ моҳи соли 2019 аз ҷониби судҳо 635 нафар судшавандагони дар ҳабс қарордошта бо таъини ҷазоҳои ғайриҳабсӣ аз ҳабс озод карда шудаанд, ки на ҳамаи ин ҷазоҳо асоснок мебошанд.

Тибқи талаботи қонунгузории мурофиавии чинояти прокурор, муфаттиш ва таҳқиқбаранд вазифадоранд, ки барои ҳамаҷониба ва пурраву ҳолисона тафтиш кардани ҳолатҳои кор тамоми ҷораҳои

пешбининамудаи қонунро андешанд ва ҳамзамон ҳолатҳои ошкоркунанда, сафедкунанда, сабуккунанда, вазнинкунанда ва асосҳои чавобгарии айбдоршавандаро муайян намоянд.

Мутаассифона, ин талаботи қонун аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ на ҳама вақт риоя мегардад. Дар баъзе мавридҳо ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ҳалалдор гашта, онҳо беасос ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешаванд ва дар натиҷа дар мурофиаҳои судӣ айби эълонгардида исботи худро наёфта, аз ҷониби судҳо ҳукми сафедкунанда бароварда мешавад.

Ҷунин вазъ низ боиси нигаронӣ мебошад, зеро ман борҳо таъкид кардаам, ки судя ҳуқуқи ҳато кардан надорад, зеро бо қарори судя тақдирӣ инсон ҳал мешавад. [1]

Дар давраи дарозмуддати пешрафти соҳаи мурофиаи ҷиноятӣ ҷораҳои пешгирий низ бояд қоҳиш ёбанд. Ин тамоюли умумӣ бо амали ҳамоҳангушдаи як қатор омилҳо муайян карда мешавад: декриминализатсияи Кодекси ҷиноятӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфтааст, қоҳиш ёфтани қудрати репрессияи ҷиноятӣ, аҳамияти маҳсус додан ба мақсади тарбиявии ҷазои ҷиноятӣ; афзоиши дараҷаи ҷалби шаҳс ба муносибатҳои иҷтимоӣ; эътиими бузурги шаҳрвандон ба суд; таҷхизонидани мақомоти оперативӣ - ҷустуҷӯй ва тафтишӣ бо воситаҳои техниқӣ; амали мустақими санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ дар Тоҷикистон, мавҷудияти шартномаҳои байналмилалӣ дар бораи кумаки ҳуқуқӣ ва ғайра. Ин аст, ки «хусусияти муайянкунандай сиёсати кунунӣ дар мурофиаи ҷиноятӣ, на тавсияи ҷораҳои маҷбуркунӣ, балки дикқат додан ба баланд бардоштани муташаккилӣ ва интизоми бошуурона мебошад.

Баъзе андешаҳо баён карда мешаванд, ки «ҳама гуна ҷораи пешгирий озодии шаҳрвандро маҳдуд мекунад.» Агар мо озодии иродаро дар назар дошта бошем, пас дар як қатор ҳолатҳо интиҳоби ин ё он ҷораи пешгирий (хусусан ҷораи маҳрум соҳтан аз озодӣ) ба иродай айбдоршаванда мувоғиқат мекунад. Агар озодиро ҳамчун категорияи ҳуқуқӣ дар назар дошта бошем, пас ба ин маъно ҳангоми интиҳоби ҷораҳои пешгирий, ки бо ҷорӣ намудани маҳдудиятҳои ҳуқуқ алқаманд нестанд, сухан рондан дар бораи маҳдудияти озодӣ ғайриимкон аст. Озодӣ, дар ин ҳолат, мустақилона амалӣ намудани имкониятҳои ҳуқуқии шаҳс мебошад. Ноболигоне, ки таҳти

назорати волидони худ voguzor шудаанд, инчунин шахсоне ки барояшон кафолати шахсӣ ё молу мулк (гарав) ҳамчун ҷораи пешгирий интиҳоб шудаанд, ба маънои ҳуқуқӣ ва аслӣ озод мебошанд, зеро ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандии онҳо бо ҳеч ҷиз маҳдуд карда намешавад.

Н.А. Акинча ҷунин мешуморад, ки на кафилон ва волидайн, балки худи муфаттиш (суд) бояд ба зиммаи айбдоршавандай ноболиг, ки таҳти назорат ё кафолат гузошта шудааст, уҳдадории ба кор машғул шудан, ба мактаб рафтан, нӯшокиҳои спиртиро истеъмол накардан, дар вақти шабона аз хона набаромаданро voguzor қунанд. [6]

Дар мавриди айбдоршавандай болиг, кафилон ё худи муфаттиш (суд) ҳуқуқ надоранд, ки онҳоро ба маҳдудиятҳои номбурда ва маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ rӯbarӯ созанд. Кафилон метавонанд танҳо аз айбдоршаванда ҳоҳиш қунанд, ки ягон кирдор содир накунад, аммо ин дарҳост ба уҳдадории ҳуқуқӣ баробар нест. Аммо рад кардани иҷрои дарҳост метавонад кафилон ё шахсонеро, ки айбдоршаванда таҳти назорати онҳо қарор гирифтааст, водор созад, ки аз муфаттиш (суд) дарҳост қунад, ки ин ҷораи пешгириро бекор қунад.

Ҳамин тавр, ҷораҳои пешгирий метавонанд хусусияти маҷбуркунӣ (маҷбуркуни равонӣ) дошта бошанд, аммо онҳо на ҳамеша ҷораҳои маҳдудкунандай ҳуқуқ мебошанд.

Ақидаҳое низ мавҷуданд, ки муфаттиш айбдоршавандай ноболигро таҳти парастории волидонаш интиқол дода, бояд ҳам бо айбдоршаванда ва ҳам бо волидони ў корҳои тарбиявӣ барад. Ҷунин ақидае мавҷуд аст, ки раванди азnavтарбиякуни шахсони дар ҳабсбуда аллакай дар тавқифгоҳи тафтишӣ оғоз меёбад ва маъмурияти муассисаи ислоҳӣ дар он фаъолона иштирок карда, маҳқумшудагонро ташвиқ мекунад, ки ба гуноҳи худ иқор шаванд, гуноҳи худро дарк қунанд ва бо меҳнати ҳалол онро ҷуброн қунанд.

Дар ин ақидаҳо ва нуқтаҳои назар бисёр ҳолатҳои баҳснок ва хато мавҷуд аст. То эълон кардани ҳукм ва ба қувваи қонунӣ даромадани он айбдоршаванда бегуноҳҳо ҳисобида мешавад (эҳтимолияти бегуноҳӣ). Чи гуна шахсеро, ки гуноҳаш расман тасдиқ нашудааст ва ўро суд метавонад сафед қунад, аз нав тарбия кардан мумкин аст? Тақвияти ин гуфтаҳо дар суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -

Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони мақомоти судӣ мебошад, ки чунин зикр менамоянд «Чунончи, дар давраи аз соли 2009 то 2019 аз ҷониби судҳо нисбат ба 121 нафар ҳукмҳои комилан сафедкунанда бароварда шудаанд, ки аз ин шумора 62 нафар бо парвандаҳои ҷиноятии аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ ба итном расонидашуда ва 59 нафар ба парвандаҳои айборкуни хусусӣ вобаста мебошанд.

Ҳамчунин, нисбат ба 151 нафар ҳукмҳои қисман сафедкунанда бароварда шудаанд, ки аз ин шумора 13 нафар бо парвандаҳои айборкуни хусусии оғознамудаи судҳо ва 138 нафар бо парвандаҳои ҷиноятии аз ҷониби мақомоти таҳқиқ

ва тафтиш ба итном расонидашуда мебошад». [1] Мавҷуд будани икроршавӣ ва пушаймонӣ ин масъаларо бартараф намекунад. Баъзан, бегуноҳҳо низ икрор мешаванд, пушаймон мешаванд. Илова бар ин, ҷораҳои тарбиявӣ нисбати волидайни айборшаванди ноболиг номумкин ва ғайри қобили қабул мебошанд. Мо чунин меҳисобем, ки ҷораҳои ҳарактери тарбиявидошта дар ҳолате қонунӣ ва натиҷанок мебошанд, ки айборшаванда гуноҳи худро эътироф мекунад ва ё бо таври мурофиавӣ он исбот карда шудааст.

Ин ва дигар масъалаҳо бояд мавзӯи минбаъдаи тадқиқотҳои илмиро ташкил диханд, ки барои амали гаштани дигар ҷораҳои пешгири мусоидат ҳоҳад кард.

Рӯйхати адабиёт:

1. Суҳанронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо кормандони мақомоти судӣ. 21.11.2019. www.president.tj. санаи муроҷиат 23.11.2020.
2. Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. аз 3.12.2009, №564 бо тағиироту иловагиҳо дар ҳолати 15 марта 2019// Аҳбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2019, № 3, мод.142
3. Рогожин В.А. Взаимодействие следователя с органами дознания при избрании меры пресечения несовершеннолетнему обвиняемому. /Пробл. Правоведения. – Киев. 1979. № 49. С. 122.
4. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М.: Наука. 1970. Т. 2. С.245- 246
5. Хоммадов О. Практика применения мер пресечения. // Соц Законность. 1978. № 11. С-66.
6. Акинча Н.А. О применении мер пресечения к несовершеннолетнему обвиняемому.//Вопросы уголовного процесса. –Саратов, 1984. Вып. 3. - С.118.

Аннотатсия

Низоми ҷораҳои пешгири тибқи Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар мақолаи мазкур ҷораҳои пешгири мувофиқи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, низоми ҷораҳои пешгири, фикру ақидаи олимон ва андешаи муаллиф вобаста ба масъалаи мазкур нишон дода шудаанд. Дар мақола масъалаҳои мазкур ва ҳолатҳои дигар, ки дар амалия баҳсҳои хусусияти илмӣ – назариявидоштаро ба вучуд меоранд мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифтаанд.

Annotation

Система мер пресечения в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом Республики Таджикистан

В статье проанализированы вопросы применения мер пресечения в соответствии с действующим законодательством Республики Таджикистан, системы мер пресечения, позиции ученых и мнения автора статьи по данному вопросу. В статье рассматриваются и другие вопросы, которые на практике вызывают споры научно-теоретического характера по применению мер пресечения, пути их решения.

Annotation

The system of preventive measures in accordance with the Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan

The article deals with the issues of applying preventive measures in accordance with the current legislation of the Republic of Tajikistan, the system of preventive measures, the position of scientists and the opinions of the author of the article according the following problem. In given article other questions are also considered which in practice cause disputes of scientific-theoretical character on application of a preventive punishment and ways of their decision.



УДК:343.3/.7

Нарзуллозода Сухроб Саидаҳмад,

Омӯзгори кафедраи ҳуқуқи чинояти, криминология ва психологияи факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, майори милиитсия.

E-mail: n.suhrob-92@mail.ru

Тел.: (+992) 918-18-68-63.

МАСЪАЛАҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ ОҚИБАТҲОИ ЧИНОЯТИ ПЕШБИНИШУДАИ МОДДАИ 212 КОДЕКСИ ЧИНОЯТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Калидвоҷсаҳо: оқибатҳои чиноят; вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ; истифодаи воситаҳои нақлиёт; зарари миёна ба саломатӣ; ҳолати масти.

Ключевые слова: последствия преступления; нарушение правил дорожного движения; эксплуатация транспортных средств; причинение среднего вреда здоровью; состояние опьянения.

Keywords: consequences of a crime; violation of traffic rules; operation of vehicles; infliction of average harm to health; state of intoxication.

Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт дар моддаи 212 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – КҔ ҔТ) муқаррар гардидааст. Аломати ҳатмии тарафи объективии чинояти дар моддаи 212 КҔ ҔТ пешбинишуда - ин оқибати чинояти дар қонун муайяншуда мебошад. Чинояти тадқиқшаванд аз рӯйи конструксияи тарафи объективӣ таркиби моддӣ маҳсуб меёбад. Яъне, ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт дар сурати ба миён омадани оқибатҳои муайянкардаи қонун фаро мерасад. Оқибатҳои чинояти моддаи 212 КҔ ҔТ – расонидани зарари миёна ба саломатии инсон (қисми 1), марги шахс ё боиси расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон (қисми 2), марги ду ё зиёда шахсон (қисми 3), аз тарафи шахси дар ҳолати масти қарордошта ё шахсе, ки ҳуқуқи идора кардани воситаҳои нақлиётро надорад, боиси марги инсон ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ (қисми 4) ва аз тарафи шахси дар ҳолати масти қарордошта ё шахсе, ки ҳуқуқи идора кардани воситаҳои нақлиётро надорад, боиси марги ду ва ё зиёда шахсон (қисми 5) муқаррар гардидааст [1].

Дар сурати фаро нарасидани оқибатҳои дар ин модда пешбинишуда ҷавобгарӣ на бо моддаи 212 КҔ ҔТ, балки бо моддаи 310 Кодекси ҳукуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаро мерасад [2].

Ғайр аз ин, ҷавобгарии чиноятӣ истисно мегардад, дар ҳолате, ки агар дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва

истифодаи воситаҳои нақлиёт худи ронанда дучори садама гардида, ба саломатияш оқибатҳои болозикр ворид шаванд [9, с. 49; 10, с. 576].

Диспозитсияи чинояти мазкур ҳаволакунанда буда, дар он мағҳумҳои зарари миёна ва вазнин ба саломатӣ оварда нашудаанд. Мағҳуми зарари миёна ба саломатӣ дар моддаи 111 КҔ ҔТ бандубаст гардидааст, ки тибқи он «расонидани зарари миёна ба саломатӣ, ки барои ҳаёт ҳавфнок набуда ва оқибатҳои дар моддаи 110 Кодекси чиноятӣ пешбинишударо ба миён наовардааст, вале боиси ҳаробшавии тӯлонии саломатӣ ё ба таври устувору назаррас аз даст додани камтар аз сяеки қобилияти умумии меҳнатӣ шудааст» [1].

Пас, маълум мегардад, ки агар дар натиҷаи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт зарари миёна ба саломатии шахс расад, ронандаи воситаи нақлиёти механикӣ мутобики қисми 1 моддаи 212 КҔ ҔТ ба ҷавобгарии чиноятӣ ҷалб карда мешавад. *Мувоғиғи маълумоти омории Сармаркази имтилоотӣ – таҳлилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон чинояти вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаи нақлиёт, ки боиси расонидани зарари миёна ба саломатии шахс гардидааст (қисми 1 моддаи 212 КҔ ҔТ) дар солҳои 2010 - 2019 ҳамагӣ 4 592 адад ба қайд гирифта шудааст [11].*

Чадвали №1

солҳо	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
қисми 1 моддаи 212 КҶ ҖТ	387	387	414	493	515	527	475	483	444	467

Аз ҷадвали болозикр маълум мегардад, ки ҷинояти вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаи нақлиёт, ки боиси расонидани зарари миёна ба саломатии шахс гардидааст, вобаста ба солҳои 2010-2019 сараввал рӯ ба афзоиш ниҳода, баъдан дар як сатҳи муайян қарор гирифтааст.

Зикр намудан ба маврид аст, ки расонидани зарари миёна ба саломатии ду ва ё зиёда шахсон дар моддаи 212 КҶ ҖТ мустаҳкам нагардидааст. Лекин ҳолати мазкур танзими худро дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба ҷиноятҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт, инчунин гайриқонунӣ ҳай қарда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф» ёфтааст. Тибқи қарори мазкур мавриди вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ё истифодаи воситаҳои нақлиёт аз беэҳтиётӣ дар як вақт ба саломатии як ё якчанд шахс зарари миёна расонида шуда бошад, шахси гунахгор бо қисми 1 моддаи 212 КҶ ҖТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашида мешавад [8]. Масалан, шаҳрванд Ш.Ф.С. санаи 23.11.2016 сол таҳминан соати 06:30 дақиқа автомашинаи тамғаи «Опел-Вектра», РКД 0000 ДО 01-ро, ки дар ҳолати хуби техниқӣ қарор дошт, идора карда, аз тарафи к. Валаматзода ба самти к. С. Айни ш. Душанбе ҳаракат мекард. Ҳангоми расидан дар чорроҳаи хиёбони Рӯдакӣ - С. Айни ш. Душанбе ў талаботи бандҳои 133, 134 ва 135 ҚҲР-ро дағалона вайрон намуда, ба автомашинаи тамғаи «Опел-Астра-АШ», РКД 0000 АР 01 бар меҳӯрад. Дар натиҷа мусоғирони автомошина шаҳрвандон Э.С.Ю, М.З.Ш. ва С.М.И. ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта, дар беморхона бистарӣ мегарданд. Мувоғиқи хулосаи ташхиси тиббӣ - судӣ № 9483 аз 21.12.2016 сол ҷабрдиагон Э.С.Ю, М.З.Ш. ва С.М.И. дараҷаи зарари миёна ба саломатияшон бардоштаанд. Ҳамин тарик, суди н. Шоҳмансури ш. Душанбе кирдори

судшаванда Ш.Ф.С.-ро бо моддаи 212 қисми 1 КҶ ҖТ бандубаст намудааст [12].

Лозим ба ёдоварист, ки қаблан дар дисспозитсияи моддаи 212 КҶ ҖТ оқибати ҷиноят дар намуди расонидани зарар ба миқдори қалон мустақар гардида буд. Вале бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағириу иловваҳо ба Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 17 майи соли 2004, № 35 оқибат дар намуди «зарар ба миқдори қалон» аз Кодекси ҷиноятӣ ҳориҷ (декриминализация) қарда шуд [3].

Оқибатҳои дигари ҷинояти баррасиshawандаро расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон ё марги инсон (қисми 2) ва марги ду ё зиёда инсон (қисми 3) ташкил медиҳад. Мағҳуми зарари вазнин ба саломатӣ дар моддаи 110 КҶ ҖТ мустаҳкам шудааст, ки тибқи он «қасадан ба саломатӣ расонидани зарари вазнине, ки барои ҳаёти инсон ҳавғонок мебошад ё боиси нобино, гунг, қар шудан ё талаф додани ягон узви бадан гардидааст ё аз кор мондани ин узв, қатъ гардидани ҳомиладорӣ ё дар бадсуратии ислоҳнопазири рӯй ифода ёфтааст, инчунин расонидани зарари дигар ба саломатӣ, ки барои ҳаёт ҳавғонок мебошад ё боиси ҳаробшавии зиёди саломатии марбут бо аз даст додани на камтар аз сеяки қобилияти умумии меҳнатӣ гардидаст ё гунахгор баръало медонист, ки он боиси пурра аз даст додани қобилияти меҳнатии қасбӣ ё бемории рӯҳӣ, нашъамандӣ ва ё токсикомания мегардад» [1]. Ӯмӯзиши моддаи 212 КҶ ҖТ нишон медиҳад, ки дар он ҷавобгарӣ барои фаро расидани марги ду ё зиёда инсон муқаррароти маҳсус ҷой надорад. Вобаста ба ин дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо муқаррар гардидааст, ки «дар ҳолатҳое, ки дар натиҷаи фалокати роҳу нақлиёт ду ё зиёда шахсон зарар диданд, ҳаракати шахси вайронкунандай қоидаҳои ҳаракати роҳ ҳангоми идора намудани воситаи нақлиёт ё истифодаи он бояд бо қисми даҳлдори моддаи 212 КҶ ҖТ бандубаст қарда шавад, ки ҷавобгарии нисбатан вазнинтарро барои аз беэҳтиётӣ ба амал омадани ин оқибатҳо пешбинӣ намудааст, зоро мутобиқи қисми 2 моддаи 20 КҶ маҷмӯи ҷиноятҳо танҳо як кирдоре, ки аломатҳои ҷинояти дар ду ё бештар моддаи Кодекси ҷиноятӣ пешбинишударо дорад, чун маҷмӯи ҷиноятҳо эътироф мешавад» [8, с. 6]. Дар амалия зиёд

холатхое ба назар мерасанд, ки дар натиҷаи содир намудани чинояти таҳлилшаванд заари вазнин ба саломатии ду ё зиёда инсонҳо расидааст ва кирдорҳои мазкурро бо қисми 2 моддаи 212 КҶ ҶТ бандубаст намудаанд [13].

Мувофиқи маълумоти омории Сармаркази имтилоотӣ – таҳлилии Вазорати корҳои доҳилии Ҷумҳурии Тоҷикистон чинояти тадқиқшаванд, ки боиси марги инсон ё расонидани зарари вазнин ба саломатии шахс (қисми 2 моддаи 212 КҶ ҶТ) ё боиси марги ду ё зиёда инсон гардидааст (қисми 3 моддаи 212 КҶ ҶТ) дар солҳои 2010 - 2019 ҳамагӣ 5 026 адад ба қайд гирифта шудааст [11].

Чадвали №2

солҳо	қисми 2 моддаи 212 КҶ ҶТ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
қисми 3 моддаи 212 КҶ ҶТ	21	36	37	28	52	36	29	47	46	456	449

Аз ҷадвали болозикр маълум мегардад, ки дар солҳои 2010-2019 чинояти вайрон кардан қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт, ки боиси марг ё расонидани зарари вазнин ба саломатии шахс гардидааст (қисми 2), 4 652 ададро ташкил дода, фаро расидани марги ду ё зиёда шахс (қисми 3) 374 ададро дар бар мегирад.

Дигар оқибатҳои моддаи 212 КҶ ҶТ пешбинигардида ин дар ҳолати масти ё надоштани ҳуқуки идораи воситаи нақлиёт вайрон кардан қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт, ки боиси марги инсон ё расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон (қисми 4) ва боиси марги ду ё зиёда шахс гардидааст (қисми 5) мебошад. Сараввал дар КҶ ҳоло амалкунанда ин оқибатҳо мавҷуд набуданд. Пасон бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағириу иловахо ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 28 августи соли 2017 № 448 ин ду оқибат ба моддаи 212 КҶ ҶТ дар қисмҳои 4 ва 5 мустаҳкам гардид [4].

Тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳаракат дар роҳ» шахс

дар ҳолатхое, ки ба синни муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нарасидааст, нуқсонҳои ҷисмонӣ ё бемориҳое дорад, ки ба идоракуни бехатари воситаҳои нақлиёти категорияҳои (зеркатерияҳои) даҳлдор монеъ мегарданд ё ин ки аз ҳуқуки барои идоракуни воситаҳои нақлиёт дар асоси ҳулосаи комиссияи муассисаи тиббӣ аз тарафи мақоми ваколатдор қатъ карда шудаанд, ҳуқуки идора кардани воситаҳои нақлиётро надоранд [5].

Мутобики сарҳати (б) банди 12 Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба ронанда манъ карда мешавад, ки дар ҳолати масти (масти аз шароб, маводи нашъаовар ва монанди инҳо), таҳти таъсири доруҳое, ки таассур ва диққатро суст мекунад, дар ҳолати беморӣ ё хастагӣ, ки ба бехатарии ҳаракат таҳдид менамояд, воситаи нақлиётро идора намояд [6, с. 15]. Дар робита ба ин қайд намудан зарур аст, ки мағҳумҳои ҳолати масти аз машрубот ва ҳолати масти аз маводи нашъаовар дар Қарори Ҳукукмати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014 № 298 оварда шудааст, ки мутобики он:

- ҳолати масти аз машрубот - ҳолати гузаранде, ки дар натиҷаи истеъмоли нӯшоқиҳои спиртдор сар задааст ва аломатҳои вайроншавии ҳолати рӯҳӣ ва рафтории хоса дода мешавад;

- ҳолати масти аз маводи нашъаовар - ҳолати гузаранде, ки дар натиҷаи истеъмоли маводи нашъаовар сар задааст ва аломатҳои вайроншавии ҳолати рӯҳӣ ва рафтории хоса дода мешавад [7].

Дар амалияи тағтишотӣ-судӣ ҳолатхое ба назар мерасанд, ки ҳангоми дар ҳолати масти содир намудани кирдори дар моддаи 212 КҶ ҶТ пешбинишуда, ки боиси марги инсон ё расонидани зарари вазнин ба саломатии инсон мегардад, ҷой дорад. Масалан, шаҳрванд Х.Л.Ф. санаи 03.11.2017 сол таҳминан соати 23:40 дақиқа автомашинаи тамғаи «Опел-астра», РКД 0000 ДД 01-ро, дар ҳолати масти ва бе доштани ҳуқуки идораи воситаи нақлиёт бо суръати зиёда аз 80 км/соат идора карда, талаботи бандҳои 132 ва 133 ҚҲР-ро дағалона вайрон намуда, пиёдагард Р.С.Т-ро зада аз пой афтонида, аз ҷои ҳодиса гайб мезанад, ки пиёдагард Р.С.Т. дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. Мувофиқи ҳулосаи ташхиси тиббӣ - судӣ № 64 аз 10.11.2017 сол ҷабрдида Р.С.Т дар натиҷаи садамай нақлиётӣ ҷароҳатхое мегирад, ки боиси ҳалокати ў гардидааст. Ҳамин тарик,

суди ноҳияи Рӯдакӣ кирдори судшавандада Х.Л.Ф.-ро бо қисми 4 моддаи 212 ва қисми 2 моддаи 127 КҶ ҶТ бандубаст намудааст [14]. Ба ҳамин монанд ҳолат дар парвандоҳои чиноятии омӯхташуда дида мешавад [15].

Бояд ёдовар шуд, ки КҶ ҶТ вайрон кардани қоидаҳоро, ки аз беэҳтиёти боиси расонидани зарари миёна ба саломатии шахс мегардад, дар қисми 1 моддаи 212 КҶ ҶТ мустаҳкам намудааст. Аммо чунин оқибат (зарари миёна) агар ҳангоми дар ҳолати мастийидора намудани воситаи нақлиёт ба миён ояд, дар моддаи 212 КҶ ҶТ Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри маҳсус ҷиҳати пурзӯр намудани ҷазо ҷой надорад. Аз ин хулоса намудан мумкин аст, ки қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳолатро нодида гирифтааст, ки ин нуксони қонунгузорӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон ин ҳолат ба талаботҳои принсипи адолат, ки дар моддаи 8 КҶ ҶТ мустаҳкам гардидааст, мувофиқат накарда, мушкилиро баҳри ноил гаштани яке аз мақсадҳои ҷазои чиноятӣ яъне барқарор намудани адолати иҷтимоӣ эҷод менамояд.

Дар баробари ин зикр намудан мақсаднок аст, ки дар Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст: «диққати судҳо ба он равона карда шавад, ки ҳангоми таъин намудани ҷазо ба шахсе, ки чинояти дар моддаи 212 КҶ ҶТ пешбинишударо дар ҳолати мастии майзадагӣ ё мадхӯший аз маводи нашъаовар содир намудааст, ҳолати зикргардида бояд тибқи қисми 3 моддаи 60 КҶ ҶТ ҳамчун тавсифкундандаи манғии шахсияти ин шахс, ки қасдан ба вайронкунии банди 2.7 КХР роҳ дода, дараҷаи ҳавфнокии ҷамъиятии кирдори содир намудаи ўро зиёд мегардонад, ба инобат гирифта шавад». Лекин имрӯз ҳолати мастий бо қисмҳои 4 ва 5 моддаи 212 КҶ ҶТ бандубаст карда мешавад [8, с. 4]. Бинобар ин, пешниҳод карда мешавад, ки ҷиҳати аз байн бурдани ин гуна камбудихо Қарори Пленуми мазкур пурра мавриди омӯзиш қарор дода шуда, аз сари нав қабул карда шавад.

Ҳамин тавр дар асоси тадқиқоти оқибатҳои чиноятӣ вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст:

1. қисмҳои алоҳидаи моддаи 212 КҶ ҶТ, ҷазоро ҳангоми дар ҳолати мастий содир

намудани чинояти мазкур, ки боиси расонидани зарари вазнин ба саломатии шахс ё фаро расидани марги инсон (қисми 4) ё марги ду ва ё зиёда шахс (қисми 5) гардидааст, пурзӯр намуда, ҳолати мастиро ҳамчун аломати бандубасткунандаи чиноят мӯқаррар кардааст. Аммо ҳолати мастий ва ғайримастий якранг баҳо дода шудааст, дар ҳоле, ки содир намудани чинояти боиси расонидани зарари миёна ба саломатии шахс гардад. Ин мӯқаррарот на танҳо ба меъёрҳои принсипи адолат рост намеояд, балки ба сиёсати қонунгузории чиноятӣ ҷиҳати мубориза бар зидди дар ҳолати мастий содир намудани чинояти ҷавобғӯ набуда, талаботи имрӯзаи амалияро қонеъ намегардонад. Зеро омӯзиши парвандоҳои чиноятӣ ва маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки шумораи содиршавии чинояти мазкур бо ҳолати мастий назаррас аст. З-ин лиҳоз пешниҳод менамоем, ки ҳангоми аз ҷониби шахс дар ҳолати мастий содир намудани чинояти тадқиқшаванд, ки аз беэҳтиёти боиси расонидани зарари миёна ба саломатии инсон гардидааст, ҳамчун аломати алоҳидаи бандубасткунандаи чиноят мӯқаррар карда шавад.

2. Мувофиқи талаботи Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати мастий ҳангоми содир намудани чинояти тадқиқшаванди тибқи қисми 3 моддаи 60 КҶ ҶТ ҳамчун тавсифкундандаи манғии шахсият, ки дараҷаи ҳавфнокии ҷамъиятии кирдори содир намудаи ўро зиёд мегардонад, бояд ҳангоми таъин намудани ҷазо ба инобат гирифта шавад. Қайд менамоем, ки айни ҳол мӯқаррароти Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мазмун ва соҳтори моддаи 212 КҶ ҶТ мутобиқат намекунад. Чунки ҳангоми қабули қарор ҳолати мастий ба ҳайси аломати бандубасткунандаи чиноят мустақар Nagarдида буд. Айни ҳол бошад, соҳти моддаи 212 КҶ ҶТ тағиyr ёфта, ҳолати мастий бо қисмҳои 4 ва 5 моддаи 212 КҶ ҶТ бандубаст карда мешаванд. Ҳамзамон тавсияи Қарор ба талаботи қисми 2 моддаи 62 КҶ ҶТ мутобиқат намекунад. Бинобар ин ҷиҳати аз байн бурдани ихтилофоти зикршуда пешниҳод карда мешавад, ки матни Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди тағиyrу ilova қарор дода шуда, ба мазмуни меъёрҳои моддаи 212 КҶ ҶТ мувофиқ гардонида шавад.

Рӯйхати адабиёт:

1. Кодекси чиноятгии Чумхурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998 № 574 / Аҳбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, с. 1998, № 9, мод. 68, мод. 69, № 22, мод. 306.
2. Кодекси хуқуқвайронкунни маъмурии Чумхурии Тоҷикистон» аз 31 декабри соли 2008 № 455 / Аҳбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон, с. 2008, № 12, кисми 1, мод. 989, мод. 990; Конуни Чумхурии Тоҷикистон аз 19.07.2019 с., № 1631.
3. Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағириу иловаҳо ба Кодекси чиноятгии Чумхурии Тоҷикистон» аз 17 майи соли 2004, № 35 // Адлия: Маҳзани муттамаркази иттилооти хуқуқии Чумхурии Тоҷикистон: Версия 7.0. // Вазорати адлияи Чумхурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2020.
4. Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани тағириу иловаҳо ба Кодекси чиноятгии Чумхурии Тоҷикистон» аз 28 августи соли 2017 № 448 // Адлия: Маҳзани муттамаркази иттилооти хуқуқии ҶТ. Версия 7.0. // Вазорати адлияи ҶТ. Душанбе, 2020.
5. Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳаракат дар роҳ» // Аҳбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон соли 2018, № 5 моддаи 284; Конуни Чумхурии Тоҷикистон аз 17 майи соли 2018, № 1533.
6. Қоидаҳои ҳаракат дар роҳ: Қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 29 июняи соли 2017, № 323 // Адлия: Маҳзани муттамаркази иттилооти хуқуқии Чумхурии Тоҷикистон. Версия 7.0. // Вазорати адлияи Чумхурии Тоҷикистон. Душанбе, 2020.
7. Дар бораи Тартиби бо муоинагӣ тиббӣ тасдиқ намудани ҳолати мастиӣ ва ба расмият даровардани натиҷаи он: Қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 3 майи соли 2014 № 298 // Адлия: Маҳзани муттамаркази иттилооти хуқуқии Чумхурии Тоҷикистон. Версия 7.0. // Вазорати адлияи Чумхурии Тоҷикистон. Душанбе, 2020.
8. Қарори Пленуми Суди Олии Чумхурии Тоҷикистон №28 аз 18 декабряи соли 2009 «Дар бораи таҷрибаи судӣ оид ба чиноятҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт, инчунин ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомобил ё дигар воситаҳои нақлиёт бидуни мақсади тасарруф»: [Маҳзани электронӣ] / Тартиби воридшавӣ: sud.tj>obshchaya-informatsiya/rayesati-sudi-oli/ (санаси муроҷиат: 09 ноября с.2020).
9. Боҳан, А.П., Алтухов, С.А. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: монография. – Ростов н/Д, 2017. – 240 с.
10. Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки РФ А.И. Коробеева. Т. IV: Преступления против общественной безопасности. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 674 с.
11. Таҳлил ва маълумоти оморӣ ҷиҳати баҳисобигирӣ ягонаи чиноятҳо дар Чумхурии Тоҷикистон солҳои 2010-2019 / Сармаркази иттилоотӣ – таҳлилии Вазорати корҳои дохилии Чумхурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2019.
12. Парвандай чиноятгии № 1-92/17 // Бойгонии суди н. Шоҳмансури ш. Душанбе.
13. Парвандай чиноятгии № 1-298/19 // Бойгонии суди ш. Ваҳдат.
14. Парвандай чиноятгии № 1-45/18 // Бойгонии суди н. Рӯдакӣ.
15. Парвандай чиноятгии № 1-90/19 // Бойгонии суди ш. Ҳисор.

Аннотатсия

Масъалаҳои танзими хуқуқии оқибатҳои чинояти пешбинишудаи моддаи 212 Кодекси чиноятгии Чумхурии Тоҷикистон

Дар мақола масъалаҳои танзими хуқуқии оқибатҳои чиноят вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт, ки дар моддаи 212 Кодекси чиноятгии Чумхурии Тоҷикистон муқаррар гардидааст, баррасӣ мегардад. Доир ба ин мавзӯъ назари олимон оварда шуда, маълумотҳои оморӣ ва парвандайи чиноятӣ таҳлил гардидааст. Дар хулоса муаллиф баъзе нуқсонҳои қонунгузории чиноятиро дар соҳаи мазкур нишон дода, роҳҳои ҳалли бартараф намудани онҳоро пешниҳод намудааст.

Аннотация

Проблемы правового регулирования последствий преступления, предусмотренного статьей 212 Уголовного кодекса Республики Таджикистан

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования последствий преступления, связанного с нарушением правил дорожного движения и эксплуатацией транспортных средств, предусмотренного статьей 212 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Представлены взгляды ученых, проанализированы статистические данные и уголовные дела. В заключении автор указывает на некоторые недостатки уголовного законодательства в этой сфере и предлагает пути их устранения.

Annotation

Problems of legal regulation of the consequences of the crime provided by article 212 of the criminal code of the republic of tajikistan

The article deals with the problems of legal regulation of the consequences of a crime associated with violation of traffic rules and the operation of vehicles, provided for in Article 212 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. The views of scientists are presented, statistical data and criminal cases are analyzed. In conclusion, the author points out some of the shortcomings of the criminal legislation in this area and suggests ways to eliminate them.

УДК: 343.9.018.3

Рахимзода Умедчон Хафиз,

соискатель Института философии, политологии и права имени А.М. Баховиддинова Национальной академии наук Таджикистана.

E-mail: imedjon1973@mail.ru

Тел.: (+992)939-92-68-42.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ПРИ ВОВЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Калидвоожаҳо: чинояткор; ҷалб; шаҳсияти чинояткор; ангеза; хусусият.

Ключевые слова: преступник; вовлечение; личность преступника; мотив; характеристика.

Keywords: criminal; involvement; the identity of the offender; motive; characteristic.

Одной из главных проблем криминологии, является изучение личности преступника. Несмотря на многочисленные исследования личности преступника - вовлекателя в совершение преступления, многие ее аспекты до сих пор остаются не изученными. Категория «личность преступника», в криминологии раскрывается по-разному. Несмотря на многочисленные исследования посвященные вопросам личности преступника [1], нет единого подхода к вопросу, что конкретно необходимо проанализировать в характеристике личности преступника. По мнению одних авторов, личность преступника необходимо изучать в следующих аспектах:

- как лицо совершившее преступление, с определенной ценностной ориентацией;
- как проявление личностных свойств при мотивации преступлений и причинно-следственной связи;
- как особые черты, характеризующие личность непосредственно в момент совершения преступления [2].

Другие авторы выделяют:

- условия, предшествовавшие поведению преступника, которые выражались в совершении им преступления;
- характеризующие свойства личности обстоятельства (психические, психологические и биологические) [3].

Выделение указанных характеристик личности преступника, способствует установлению и устраниению причин и условий совершения преступления.

Криминологическая характеристика личности вовлекателя в совершение преступления - это совокупность сведений об ее уголовно-правовых, социально-

демографических и нравственно-психологических признаков. Как правило, вовлекатель является организатором процесса совершения преступления, именно он руководит и управляет несовершеннолетним. Поэтому, установление личностных характеристик вовлекателя, представляет практический и научный интерес [4].

Необходимо отметить, что все криминологи всегда рассматривают вопросы, связанные с личностью преступника. Это особенно актуально при теоретическом исследовании уровня преступности, ее условий и причин, а также при его предупреждении [5].

В деле изучения личности преступника, особо важно определить сведения о нравственно-психологических особенностях - целевая направленность; социально-демографических особенностей (социальная роль), содержание и мотивация; об уголовно-правовых преступлениях, об организаторской или рядовой роли в ней, характер деяния, продолжительность участия и т.п.

Мы попытаемся дать характеристику вовлекателей в совершение преступления в Республике Таджикистан.

Личность преступника в юридической науке исследована достаточно полно [6].

Тем не менее, криминологическое исследование личности вовлекателя в рассматриваемом вопросе, необходимо для вопросов профилактики и борьбы с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений. Взрослый, оказывая криминальное воздействие на детей и склоняющий их в совершение преступления, является центральным связующим элементом между их поведением, характером

совершенного преступления и последствий подобного вовлечения.

Социально-биологические особенности.

При исследовании личности преступника, весьма важным является анализ особенностей криминологической характеристики личности взрослого вовлекателя, прежде всего, социально-демографические. Особое значение в деле строения системы предупреждения по вовлечению несовершеннолетнего в совершение преступления, имеет такой элемент, характеризующий преступника рассматриваемой категории, как пол.

По статистическим данным, с 2014 года по 2018 год, из 255 человек, совершивших вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 249 человек - мужчины и 6 человек - женщины. Эти данные совпадают и с результатами нашего исследования. По материалам изученных уголовных дел установлено, что 98 % вовлекающих - мужчины, 2% - женщины.

Как показывают опросы несовершеннолетних, выясняется, что практически всегда в совершение преступлений их вовлекают мужчины (99 %). Доля женщин - вовлекающих подростков в совершение преступлений, не превышает в среднем 1 %. Указанное обстоятельство, объясняется, прежде всего, мотивами совершаемых совместно с несовершеннолетними преступлений: корысть, стремление к обогащению, желание подчинить своей воле более слабого, повышение авторитета в глазах других людей. Также, мужчинам легче оказывать психическое воздействие на несовершеннолетнего, подавляя его своим опытом, силой и привлекая его воображение образом легкой жизни.

В деятельности вовлекательниц - женщин обычно отсутствуют действия, направленные на вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, требующих особой преступной «квалификации», обучение преступным повадкам, оказание помощи в подборе орудий преступлений и т.д.

Что касается территориально подстрекательских действий женщин - вовлекательниц, у них нет постоянных границ, поскольку могут совершаться, как по месту жительства несовершеннолетних, так и в других любых предварительно невыбранных местах. Женщины больше всего характеризуются эмоциональными компонентами, что зависит от

характера связей с вовлекаемыми подростками и формой антиобщественных занятий.

Как свидетельствуют исследования, женщины - организаторы и подстрекатели преступлений подростков - проявляют большую последовательность, в привитии антиобщественной ориентации и организации преступлений. Их преступная ориентация более ярко выражена и проявляется это в продолжительности выполнения подстрекательских действий. Процесс вовлечения подростков в совершение преступлений, вовлекателями – мужчинами, протекает наиболее интенсивно. Они используют наиболее жестокие формы и способы влияния на несовершеннолетних.

Другим важным социально-демографическим признаком, в криминологических исследованиях, являются возрастные особенности вовлекателей преступлений несовершеннолетних. Очень часто, вовлекатели - это лица молодого и среднего возраста. Это естественно, так как, несовершеннолетние, всегда пытаясь взрослеть, часто тянутся к мужчинам молодого или среднего возраста.

Возраст вовлекающих составляет 18-29 лет, что объяснимо, поскольку именно в этом возрасте молодежь более всего криминогенно активна. Также, указанная возрастная группа наиболее представительна в общей массе населения страны. Таким образом, разница в возрасте между подростками (вовлеченными) и взрослыми (вовлекающими) сравнительно небольшая: от 4 до 12 лет. Указанное обстоятельство в процессе организации профилактической работы с подростками, обязательно должно учитываться.

Как показывает исследование за 2018 год, выявлено вовлекателей несовершеннолетнего в совершение преступления, в возрасте 18-25 лет - 20 человек (45%); 26-40 лет - 18 человек (40 %); 40 и более лет - 7 человек (20%). Основное место в вовлечении несовершеннолетних, занимают лица в возрасте от 18 до 20 лет, что объясняется близостью возрастов. Различие в возрасте в 2-3 года, не является значительным, очень просто несовершеннолетнему общаться с подобными людьми. В принципе, такое общение способствует самоутверждению младших и повышает его авторитет среди старших. Также, указанные лица и несовершеннолетние имеют схожие интересы и

общий досуг. У указанных лиц, как правило, еще нет источников самостоятельного дохода, в связи с чем, совершение совместно с младшими товарищами преступлений, позволяет им решить проблемы своей финансовой самостоятельности.

Следующую возрастную группу, составляют лица от 21 до 24 лет. Указанные лица, также недостаточно зарабатывают, хотя постоянно их потребности возрастают. Поэтому, они часто идут на совершение различных форм хищений, при этом вовлекая в преступление доступную категорию граждан - несовершеннолетних. Без достаточного авторитета, вначале своей преступной «карьеры», не просто найти себе подельника для совершения преступления среди взрослых «профессионалов».

Следующая возрастная группа вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления, являются лица в возрасте от 25 до 30 лет. Указанная группа, как правило, пополняется из числа лиц, имеющих противообщественный уклад жизни (ранее судимые) и тех лиц, которые не смогли устроиться в жизни. Лица указанной категории, рассчитывают при минимальных усилиях, получить максимальное количество денег, посредством присвоения чужого имущества и дальнейшей его реализации. Для облегчения своих задач, они используют несовершеннолетних, которые легко поддаются в обмен на вознаграждение, иногда даже самое незначительное или за обещание оказать поддержку.

Возрастная категория 31 год и выше, совершают вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, как правило, в отношении своих детей, а также лиц, оставшихся без надзора своих родителей. Указанной категории граждан, в силу различия в интересах, взглядах и большой разницей в возрасте, трудно установить контакт с незнакомыми несовершеннолетними. А воздействие на родных детей, обусловлено родительским авторитетом и зависимостью, что позволяет взрослым легко вовлекать подростков в совершение преступлений. Также, безнадзорные дети, стараясь найти защиту и понимание, легко соглашаются на любые предложения взрослых.

Из чего следует, что для усиления действенности профилактических мер в

преступлениях по вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений, следует уделять особое внимание возрастным группам, присоединяющимся к несовершеннолетним. Образовательный уровень взрослых – вовлекателей, является существенным криминологическим признаком и показателем образовательного уровня взрослых.

Как показывают данные статистики за 2018 год о лицах, вовлекающих несовершеннолетнего в совершение преступления 8 человек (20%) - среднее профессиональное образование; 35 человек (80 %) - среднее общее и среднее основное образование. С высшим образованием вовлекающих лиц, в период опроса не выявлено.

Подавляющая часть взрослых вовлекателей, это лица, имеющие основное среднее и полное среднее образование. Общими признаками для указанной подгруппы, является наличие знаний только школьной программы, отсутствие общих сведений о праве, низкий уровень правосознания. Подобным гражданам непросто устроиться на работу, как обычно у них низкооплачиваемая работа, ощущается постоянная нехватка денег на покрытие элементарных нужд (еда, одежда, жилье), что приводит к отчуждению подобной категории граждан от общества, в попытках забыть реальность, появляется алкогольная и иная зависимость, при этом потребность в деньгах возрастает. Указанные факторы приводят к тому, что эти лица встанут на путь легкой добычи денег, склоняя при этом в совершение преступления несовершеннолетних друзей, младших учащихся своей школы и т.д., которые обычно не понимают общественной опасности своих действий и поэтому легко вовлекаются в совершение преступления.

Следующая категория - это лица, не имеющие даже неполного среднего образования. У указанной категории культурный, жизненный и ценностный уровни, являются более низкими, чем у вышеуказанной группы. Обычно они больны алкогольной или наркотической зависимостью, антиобщественное прошлое и их социальное развитие бесперспективны.

Категория лиц, имеющих среднее специальное и среднее профессиональное образование, имеют профессию, им проще

вести самостоятельный бюджет, тем не менее, у данной категории возникает неудовлетворенность в вознаграждении за труд. Как правило, они осознают противоправность вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления.

Лица без какого-либо образования, составляют самую малочисленную категорию. Как правило, подобные лица, имеющие физиологические или психические заболевания, не посещавшие школу, не являются субъектами преступления, предусмотренного статьей 165 УК РТ, поскольку неспособны отдавать отчет своим действиям. В основном, в отношении к ним применяются принудительные меры медицинского характера, либо они освобождаются от уголовной ответственности. Совершают указанные лица преступления в основном ради самоутверждения, самовыражения и противопоставления своих взглядов обществу в целом. Склоняемые ими лица - это лица не достигших четырнадцатого летнего возраста, поскольку именно такие дети входят в контакт со «взрослыми» остановившихся на том же уровне развития. Среди лиц вовлекавших несовершеннолетних в совершение преступления, лица с высшим образованием не встречаются. Как правило, указанные лица совершают преступления иного характера, где несовершеннолетний не может оказать им помощь (экономические и т.д.).

Как мы уже отметили, подавляющее большинство вовлекателей не образованы или имеют низкий уровень образования, однако приобрели специальные навыки и умения, требуемые для совершения общественно опасных деяний. Указанное обстоятельство показывает о глубоких знаниях вовлекателей преступлений несовершеннолетних, сферы их криминальной деятельности, средств и методов склонения или стимулирования несовершеннолетних к совершению ими противообщественных деяний, желаемых для вовлекающего лица. Тем не менее, взрослые, вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступления, не руководствуются литературой или научными знаниями, и механизм вовлечения у них не строится на психологических и социальных закономерностях процесса общения между людьми. Но как показывает практика, профилактика и выявление взрослых

вовлекателей, иногда специальная подготовка вовлекающего выше, чем у лиц, ведущими борьбу с ними.

Большинство преступников - вовлекателей не учились длительное время и не работали. Указанный факт больше всего связан с проблемой трудоустройства лиц, окончивших школу, как на базе девяти, так и одиннадцати классов. Когда это связано с материальными затруднениями, получения дальнейшего специального или высшего образования по интересной специальности невозможно. Отдельные лица из этой категории, даже получив профессию, не хотят работать в связи с низкой заработной платой, непrestижности работы или в силу иных субъективных причин (привычка жить за счет других и т.д.).

Как нам думается, кроме нежелания взрослых вовлекателей работать в органах государства, подавляющее большинство вовлекателей в силу тяжелого экономического положения страны и безработицы в Республике Таджикистан, не смогли найти работу. Как показало исследование, практически все осужденные за вовлечение подростков в совершение преступлений - это трудоспособные лица. Но практически все они не учились и не работали. Данный показатель намного выше, чем в среднем у всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности. В указанном обстоятельстве скрывается основной признак, характеризующий вовлекателя. Так как, суть вовлечения выражается в использовании несовершеннолетнего для получения материальных и моральных выгод посредством подстрекательства подростков к совершению преступления.

Категория работающих вовлекателей, совершают преступления по причине низких показателей бытовых условий и стремлению вовлекателя самоутвердиться. Умысел указанных лиц в основном направлен на личное обогащение с помощью последнего.

Самой малочисленной категорией преступников – вовлекателей, являются учащиеся и лица, совмещающие работу с учебой. Как правило, эти лица находятся на иждивении у своих родителей и у не имеющих собственных источников дохода. А лица, которые совмещают работу с учебой, это разнорабочие, у которых малооплачиваемая работа, поэтому они стремятся повысить свое благосостояние. В связи с чем, подобные лица

прибегают к самому простому способу обогащения - совершение хищений, используя в качестве пособников или исполнителей несовершеннолетних, думая, что несовершеннолетие не влечет наказания и дает свободу действий.

При проведении криминологической характеристики личности взрослого – вовлекателя, важно выявление психологических, нравственных качеств и его отношения к общественным ценностям. Так, вовлекатели характеризовались по месту работы и жительства таким образом: 75 % - положительно; 10 % - 25 % - отрицательно.

Социально-демографические данные. Как показало исследование, места жительства и гражданства преступников - вовлекателей, чаще всего знакомились с несовершеннолетними подростками по месту жительства, работы, учебы и досуга. Важное значение в работе по профилактике с вовлекателями, имеет исследование, как их семейного положения, так и места жительства. Как показывают исследования, лица, вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступлений, в большинстве случаев, имеют семьи. Хотя, семья создает вокруг вовлекателя особый микроклимат, определяет его поведение и отношение к окружающим людям, однако супруга и дети не являются препятствующим обстоятельством процесса вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.

Подавляющее большинство преступников - это лица, не состоящие в браке, при этом, большая их часть имеют детей. Указанные лица, как правило, предоставлены сами себе, это преимущественно не учащиеся и не работающие. У указанных лиц полно свободного времени, кроме тех, у которых есть дети. Обычно лица, не состоявшие в браке и имеющие детей (обычно это женщины), совершают корыстные преступления с целью добывание средств на содержание семьи, часто для этого используя своих же детей. Также, иногда совершают преступления, предусмотренные статьей 150 УК РТ т.е., которые состоят в браке, зачастую вовлекают несовершеннолетних в хищение металлов, который можно сбыть и получить наличные деньги. Также, часто они реализуют сбыт наркотиков, с целью быстрого получения больших доходов, осуществляя их через

несовершеннолетних. Указанные лица в совершении преступления вовлекают собственных детей, принуждая их родительским авторитетом, уходя от ответственности.

Также, актуальным является вопрос о том, кто вовлекает несовершеннолетних в совершение преступлений. Вовлечение подростков в совершение преступлений, прежде всего, происходит в кругу друзей - 90 %; 1 % вовлекающих - малознакомые лица; 6 % - родители несовершеннолетних; 3 % - мачеха, отчим, опекун, попечитель и другие родственники.

Так, «основную группу вовлекателей подростка составляют его ближайшее окружение - знакомые и друзья, совершаются преступления за компанию, в ходе досугового общения, где подростки отчуждены от школы и семьи. Посторонние, малознакомые лица и родители практически никогда не вовлекают подростка в совершение преступлений и практически нет случаев вовлечения подростка отчимом, мачехой, попечителем, опекуном и другими родственниками. Также, нет случаев вовлечения подростков педагогами. Это показывает, что рассматриваемая статья практически не реализуется. «Несовершеннолетний - это «удобный и покорный» инструмент в руках взрослого преступника, используемый в совершении преступления. Вовлекателям, привлекать к совершению преступлений несовершеннолетних выгодно» [7].

Во всех случаях, практически все вовлекатели являются гражданами Республики Таджикистан. «Образовательный уровень взрослых – вовлекателей, является существенным криминологическим признаком и показателем образовательного уровня взрослых, подстрекающих и организующих преступления несовершеннолетних» [8].

Следует отметить, что склонение несовершеннолетних в совершение преступлений, происходит очень часто в процессе неформального и формального общения. Нередко несовершеннолетних вовлекают в совершение преступлений воспитатели, педагоги, тренеры и т.д.

Нравственно-психологические и уголовно-правовые признаки свойств. Часто, несовершеннолетних вовлекают в совершение преступлений, люди с криминальными

установками. Как показал анализ уголовных дел, чаще всего вовлекатели - это лица асоциальные, деморализованные, систематически злоупотребляющие алкоголем или наркотиками. При этом, большая часть вовлекающих были трезвыми, меньшая часть были в наркотическом или алкогольном опьянении. Следовательно, взрослые вовлекатели используют подростка в основном, как исполнителя преступления. Несовершеннолетние в подавляющем большинстве случаев, используются взрослыми вовлекателями в качестве исполнителя.

«Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступного деяния, характеризуется определенными целями и мотивами, которые обычно выявляются в результате изучения уголовных дел» [9]. Цели и мотивы взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершении преступления, прежде всего, направлены на избежание уголовной ответственности и демонстрации подростку преимущества криминального образа жизни и использования его в качестве помощника для совершения преступлений.

Как показало исследование уголовных дел, взрослые с разной целью вовлекают несовершеннолетнего в совершение преступления: 30% - сами непосредственно не совершают общественно-опасное деяние; 20% - облегчат совершение преступления; 30% - избегают ответственности; 10% - передадут криминальный опыт и 10% - иные цели. Также, следует отметить, что при вовлечении подростков у вовлекателя имеются разные мотивы: 20% - стимулируют желание совершить преступление; 20% - показывают - «достоинства» криминального поведения; 30% - имеют иные мотивы.

Немаловажное криминологическое значение, также имеют данные о совершенном вовлекателями преступлений, выполняемой роли, форме участия в преступной группе или в одиночку. За 2018 год, в составе преступной группы 20 человек совершили преступление, 10 из них в организованной преступной группе.

Как показало исследование уголовных дел, в группе с одним несовершеннолетним, вовлекающими совершено 70% преступлений и с несколькими несовершеннолетними 30% преступлений. В группе с несколькими

несовершеннолетними и вовлекателями совершено 20 % преступлений.

Также, подавляющее большинство взрослых вовлекателей при совершении преступления вместе с несовершеннолетними, исполняют роль организатора 95%; подстрекателя 9%; пособника - 11%; исполнителя - 85%.

В большинстве случаев, именно совершеннолетние, вовлекают несовершеннолетних в совершение преступлений с помощью обещания материальных ценностей, также легко вовлекают подростков используя обман либо заблуждение.

В большинстве случаев, подстрекатели и организаторы преступлений подростков, скрывают свои отношения с вовлекаемыми подростками. Только треть взрослых не скрывают свои контакты с вовлекаемыми подростками. Из чего следует, что каждый второй из вовлекателей мужчин ранее был судим, и отбывал наказание, которые играют самую непосредственную роль в совершении указанного преступления.

В системе мероприятий по предупреждению вовлечения несовершеннолетнего, согласно мнению Н.А. Кудратова, в совершение преступления, особый интерес представляют данные, определяющие зависимость вида антисоциального поведения вовлекаемых от прежних судимостей взрослых, вовлекающих [9]. Это позволит из различных форм преступных действий подростков выделить те, которые совершены под влиянием взрослых ранее судимых. В этой связи, справедливым является мнение о том, что преступники - рецидивисты ведут специальную работу по вовлечению и вербовке в преступную деятельность, морально неустойчивой молодежи и несовершеннолетних. «Воздействие ранее судимых на формирующуюся личность подростка и применение к нему различных методов психического и физического насилия, закладывает более прочные и глубокие негативные корни, нежели воздействие не судимых» [10].

Необходимо отметить, что каждый второй организатор преступления несовершеннолетнего, имеет хотя бы одну судимость [11].

Ранее судимые взрослые - обычно вовлекают подростков в занятия наиболее опасных преступлений [12]. «Процесс

организации совершения преступлений несовершеннолетними, протекает очень медленно, что наносит существенный вред физическому и нравственному развитию несовершеннолетних. Как правильно отмечает Н.А. Кудратов, ранее судимые лица, находятся в поле зрения правоохранительных органов, с ними необходимо вести профилактические работы» [13].

Таким образом, вовлечение несовершеннолетних в совершение

преступлений, преимущественно совершают ранее несудимые лица, достигшие 18 - 20 лет, имеющие среднее образование, не учащиеся и не работающие, не состоящие в браке, не имеющие иждивенцев. Основными причинами провоцирующие совершение ими преступлений являются: стремление к быстрому приобретению «легким путем» материальных благ, корысть [14], отсутствие конкретной жизненной цели, лень, слабый уровень правосознания, нежелание трудиться.

Список литературы:

1. Антонян Ю.М., Гульдан В. В. Криминальная патопсихология. - М., 1991. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учебное пособие. - М., 1982. Типология личности преступника и индивидуальное предупреждение преступлений: Сборник научных трудов. - М., 1979. Вопросы криминологии, уголовного права и уголовного процесса / Под ред. К.Р. Игошева. - Горький, 1974. - С. 12-21.
2. Российская криминологическая энциклопедия / Под ред. А.И. Долговой. - М., 2000. - С. 321-322.
3. Личность преступника (уголовно-правовое и криминологическое исследование). Под ред. проф. Б.С. Волков. - Казань, 1972. - С. 15.
4. Ткаченко А.В. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2000.
5. Криминология. Учебник для юрид. вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой - М.: ИНФРА.М.: НОРМА, 2003. - С. 274.
6. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. - М., 1982; Бабаев М.М. Правовая культура личности как криминологическая категория // Криминология и организация профилактики преступлений - М., 1992; Берекашвили Л.Ш. Общая криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления. - М., 1976; Блувштейн Ю.Д. Понятие личности преступника // Советское государство и право - 1979. - № 8. - С. 5-6.
7. Ткаченко А.В. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: Уголовно-правовой и криминологический аспекты: Дис. ... канд. юрид. наук. - М.: РГБ, 2003. - С. 82
8. Иванова М.В. Ответственность и наказание за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Дис... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2004. - С. 71
9. Кудратов Н.А. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма с использованием сети «интернет» (на примере Республики Таджикистан) // Вестник Владимирского юридического института. - 2020. - № 1 (54). - С. 217-222.
10. Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР. - М., 1961. - С. 134
11. Кудратов Н.А. Уголовное право Республики Таджикистан. Общая часть: Учебно-методический комплекс. - Душанбе, 2014. - С. 98
12. Кудратов Н.А. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Учебное пособие. - Душанбе, 2013. – С. 25-26
13. Кудратов Н.А. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Учебно-методическое пособие. (2 издание). - Душанбе, 2020. – С. 58
14. Кудратов Н.А. Классификация преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства // Уголовная юстиция. - 2017. - № 9. - С. 9-14.

Аннотация

Тавсифи криминологии шахсияти чинояткор ҳангоми chalbi ноболиғ барои содир намудани чиноят

Дар мақолаи мазкур тавсифи криминологии шахсияти чинояткор ҳангоми chalbi ноболиғ барои содир намудани чиноят мавриди баррасӣ карор дода шудааст. Ҳангоми омӯзиши шахсияти чинояткор диққати асосӣ ба масъалаҳои муайян намудани маълумоти ахлоқӣ-психологӣ – самти мақсаднок; маҳсусиятҳои иҷтимоӣ-демографӣ (нақши иҷтимоӣ), мундариҷа ва ҳавасмандгардонӣ; вобаста ба ҷавобгарии чиноятӣ, нақши ташкилотчигӣ ва қаторӣ дар он, тавсифи кирдор, давомияти иштирок ва монанди инҳо .

Аннотация

Криминологическая характеристика личности преступника при вовлечении несовершеннолетнего для совершения преступления

В статье рассматриваются проблемы криминологической характеристики личности преступника при вовлечении несовершеннолетнего для совершения преступления. При изучении личности преступника, особое внимание уделено вопросам определения сведений о нравственно-психологических особенностях - целевая направленность; социально-демографических особенностей (социальная роль), содержание и мотивация; об уголовно-правовых преступлениях, об организаторской или рядовой роли в ней, характер деяния, продолжительность участия и т.п.

Annotation

Criminological characteristics of a criminal personality when involving a minor committing a crime

The article examines the problem of criminological characteristics of the personality of a criminal when a minor is involved in the commission of a crime. When studying the personality of a criminal, special attention is paid to the issues of determining information about moral and psychological characteristics - target orientation; social and demographic characteristics (social role), content and motivation; about criminal offenses, about the organizational or ordinary role in it, the nature of the act, the duration of participation, etc.



УДК: 343.01

Шарифзода Раҳматулло Файзулло,

унвончӯи кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

E-mail: sharifzoda.05@mail.ru

Тел.: (+992) 918-19-69-15.

ТАҲЛИЛИ АЛОМАТҲОИ ОБЪЕКТИВИИ ЧИНОЯТИ ДАР ХАТАР МОНОНДАН

Калидвоҷсаҳо: объект ва тарафи объективии чиноят; дар хатар монондан; ҷавобгарии чиноятӣ; шаҳсият; фард; ҳаёт ва саломатӣ.

Ключевые слова: объект и объективная сторона преступления; оставление в опасности; уголовная ответственность; личность; индивид; жизнь и здоровье.

Keywords: object and objective crime; abandonment in danger; human; person; individual; life and health.

Вазифаи ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бо назардошти воқеяти имрӯза талаботи бунёди чомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд ифода ёфтааст. Ба ҳайси объектои ҳифзи ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон арзишҳои зерин: ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъияти ва саломатии аҳолӣ, муҳити зист, тартиботи ҷамъияти ва аҳлоқ, моликият, ҳимояи соҳти конститутсионӣ ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини сулҳ ва амнияти башарият, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи риояи Конститутия ва қонунҳои ҷумҳурӣ, инчунин пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо дохил мешаванд.

Кодекси чиноятии соли 1961 ҳифзи манфиатҳои давлатиро дар мадди аввал ва баъд манфитҳои ҷамъиятиро ва охирон шаҳсиятро гузошта буд. Бояд таъкид кард, ки бо сабаби дигаргуншавии муносибатҳои ҷамъияти ва аз байн рафтани тарзи идоракуни мъемурии-фармонфармой, ки барои Иттифоқи Шӯравӣ хос буд, вазифаҳои Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - КҔ ҔТ) низ мувофиқи аз нав ҷобаҷоузории афзалиятҳои ҳифзи ҳуқуқӣ-чиноятӣ такмил дода шуд.

Баъд аз пош ҳӯрдани Иттифоқи Шӯравӣ ва соҳибистиқлол шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд арзиши олӣ пайдо намуданд. Ва дар Конститутияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи алоҳида ба арзиши олӣ доштани инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ пешбинӣ гардидааст. Яке аз санадҳои дигаре, ки бевосита ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд равона гардидааст, Кодекси чиноятии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Қисми маҳсуси кодекси зикргардида, низ аз чиноятҳои

муқобили шаҳсият оғоз мегардад Кодекси чиноятӣ ҳуқуқҳои ҳам фитрӣ (табиӣ) ва позитивии давлатии аъзои чомеаро ҳуқуқҳои ҳар як инсони дар қаламрави Тоҷикистон воқеъбударо зери ҳимояи хеш қарор медиҳад.

Тибқи қоидаҳои муқарраргардида, таҳлили кирдори чиноятӣ аз объекти чиноят оғоз мегардад, ки он унсури муҳими таркиби чиноят ба ҳисоб рафта, дар ҳадди кофӣ табиат ва дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокии чиноятро муайян менамояд.

Яке аз унсурҳои таркиби чиноят объекти чиноят ба ҳисоб меравад, ки он шароит фароҳам меоварад, ки дараҷаҳо ва ҳусусиятҳои то қадом андоза ба ҷамъият ҳавфнокии кирдорро муайян карда, моҳияту мазмуни иҷтимоӣ – сиёсии он ошкор гардад. Аз нигоҳи таъриҳ дар илми ҳуқуқи чиноятӣ андешаи ягонае ҷой дошт, ки мувофиқи он “чиноят ба муносибатҳои ҷамъияти таарруз меоварад, ки он ҳамчун объект баромад мекунад” [1, с. 180]

Дар илми ҳуқуқи чиноятии шӯравӣ мутаффакирон оиди мағҳуми объекти чиноят “муносибатҳои ҷамъиятии аз тарафи қонуни чиноятӣ ҳифзшавандаро дар назар медоштанд”. [2, с. 32]

Истилоҳи объекти дар илми ҳуқуқи чиноятӣ аввалин маротиба ҳамчун муносибатҳои ҷамъиятий дар солҳои аввали асри XX пайдо гардидааст. Бори аввал соли 1924 олими намоёни собиқ ИҔШС А.А. Пиантковский” [3, с. 129-130] муносибатҳои ҷамъиятиро ҳамчун объекти чиноят пешниҳод намуда буд.

Муайян намудани ҳусусият ва ҳосияти объекти чиноят имкон медиҳад, ки мазмуни чиноят ва нишонаҳои ҳуқуқии он пурра кушода

шавад. Хатари иҷтимоие, ки кирдор (ҳаракат ё беҳарақат) ба вучуд меорад вобаста ба маҳақҳои ба дараҷаи хавфноки ҷамъияти таъсир расонанд мӯайян карда мешавад. Воеан, чи қадаре, ки арзиши иҷтимоии объект зиёд бошад, ҳамон қадар таҷовуз ба он хатарнок эътироф карда мешавад.

Ҷиноят – арзишҳо ва дилҳоҳ намуди муносибатҳои қонунии ҷойдоштаи одамонро пурра вайрон месозад. Чунин тағииротҳо метавонанд боиси вайрон гардидан ташаккули мусоиди ҷомеа ва торафт суст гардидан алоқаи иҷтимоии онҳо ва расонидани зарар ба шахсият гарданд.

Дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хатар монондан ҳамчун моддаи алоҳида (моддаи 127 КҔ ҔТ) пешбинӣ гардидааст, ки мувофиқи он “Дидаю дониста нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки дар вазъияти барои ҳаёт ё саломатиаш хавфнок қарор дорад ва аз сабаби хурдсолӣ, пиронсолӣ, беморӣ ё аз сабаби очизии худ имконияти андешидани ҷораҳои ҳудмуҳофизатиро надорад, ҳангоме, ки шахси гунахгор метавонист ба ин шахс ёрӣ расонад ва вазифадор буд нисбати ўғамхорӣ зоҳир намояд ё худаш ўро дар ҳолати барои ҳаёт ё саломатиаш хатарнок гузаштааст”. Аз муқаррароти моддаи мазкур бармеояд, ки объекти ҷинояти дар хатар монондан ҳайёт ва саломатии шахси воқеӣ ба ҳисоб меравад. Лекин ҳангоми дар хатар монондан, аз ҷониби субъекти ҷиноят таъсиррасонии фаъоли бевоситаи нисбати ҷабрдида анҷом дода намешавад, ки ҳолатҳои фарқкунандай ин ҷиноятро аз дигар ҷиноятҳои дар боби 16 КҔ ҔТ “ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёт ва саломатӣ” [4] овардашуда, водор месозад. Ин ҳосияти объекти дар хатар монондан пештар ҳам аз ҷониби олимони соҳаи ҳуқуки ҷиноятӣ иброз гардидааст. Масалан, А.А. Пиантковский қайд намудааст, ки “объекти бевоситаи дар хатар монондан дорои ҳусусиятҳои хоси худ мебошад, ки аз дигар объектҳои таҷовуз ба ҳаёт ва саломатии инсон бо он фарқ карда мешавад, ки зарар бевосита расонида намешавад, ба монанди ҷиноятҳои муқобили ҳаёт ва саломатӣ” [3, с. 130].

МО ҷунин меҳисобем, ки ҳангоми дар хатар монондан, таҳдид на ин ки бевосита ба ҳаёт ва саломатии инсон, балки ба бехатарии ҳаёт ва саломатии онҳоро дорад, ҷунки хатари воқеӣ на ин ки ҳангоми таъсиррасонии бевосита ба онҳо ба миён меояд. Ин нуқтаи назарро аз

ҷумла як қатор муаллифон ҷонибдорӣ менамоянд, ки аз нуқтаи назари онҳо объекти дар хатар монондан на ин ки ҳаёт ва саломатии шахс, балки бехатарии онҳо ба ҳисоб меравад. Ба сифати объекти иловагии ин ҷиноят ҳаёт ва саломатии шахс баромад менамояд, ки дар қ.2 м.127 КҔ ҔТ муқаррар гардидааст.

Ҳангоми дар хатар монондан вайрон гардидан муносибати ҳуқуқи мӯайян байни ду субъект ба вучуд меояд: шахси барои ғамхорӣ зоҳир намудан уҳдадор буд, ки ба шахси барои ғамхорӣ ниёзашта кумак намояд.

Махсусияти объекти таркиби ҷинояти «дар хатар монондан»-ро баррасӣ намуда, бояд гуфт, ки он бо нишонаҳои ҷабрдида дар диспозитсияи модда асоснок мегардад: дар вазъияти барои ҳаёт ва саломатӣ хатарнок, бо сабаби хурдсолӣ, пиронсолӣ, беморӣ ва очизӣ. Уҳдадории шахсон дар он зоҳир мегарданд, ки нисбати шахсоне, ки ҳаёт ва саломатии онҳо зери хатар аст ғамхорӣ зоҳир намоянд. Танҳо ҷунин тавсифи ҷабрдида ба объекти бевоситаи ин ҷиноят –бехатарии ҳаёт ва саломатӣ ишора менамояд. Ин меъёрҳо вобастагии зичи ҷабрдида бинобар ҳолатҳои ҷойдошта нишон медиҳанд. Ҷой надоштани онҳо, ғайр аз ҳолатҳои дигари истисной ҷавобгарии ҷиноятро аз байн мебарад. Таҳти ҳифзи ҳуқуқи ҷиноятӣ он категорияи субъектоне қарор дода мешаванд, ки бо гуноҳи шахси дигар дар ҷунин вазъияти барои ҳаёт ва саломатиашон хатарнок қарор гирифтаанд.

Мавқеи марказии диспозитсияи м. 127 КҔ ҔТ-ро мағҳуми «барои ҳаёт ва саломатӣ хатарнок» ишғол менамояд. Мӯайян кардани ҳолатҳо, ки боиси бавучудоии дар хатар монондан мегарданд ба эътиқод ва иродай тафтишот ва суд voguzor карда шудааст.

Мағҳуми овардашуда ҳарчанд мушкил бошад ҳам, пурра мазмuni дар хатар мононданро ифода карда натавонистааст. Мағҳуми зикргардида мазмuni объекти мушаххасро доро мебошад, аз ин лиҳоз ҳангоми муҳокима вобаста ба ҳолати дар хатар монондан, набояд аз шароити барои ин шахс номаълум ва на аз шароити ҳарактери намудӣ дошта, бароянд.

Дар санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳусусан дар Кодекси ҷиноятӣ тамоми ҳолатҳои барои ҳаёт ва саломатии инсон хатарнокро пешбинӣ кардан ғайриимкон мебошад. Дар баъзе аз ҳолатҳо нисбати як шахс метавонад вазъияти хатарнок ба вучуд ояд, дар

дигар ҳолат бошад метавонад чораҳои дахлдорро барои худмуҳофизатӣ татбиқ намояд.

Мафхуми «вазъияти барои ҳаёт ва саломатӣ хатарнок» ҳамчун хусусияти ҷабрдида ин ҷиноят, вазъи инсонро ҳамчун (беморӣ, синну сол, норасоиҳои ҷисмонӣ) ифода менамояд, ки ҳангоми ин ҳолат, метавонад боиси ба миён омадани марг ё зарар ба саломатии ҷабрдида гардад, агар таъсири фаъоли субъект амалӣ карда нашавад. Ин хусусиятҳо бояд ба инсони дар муҳлати муайян ва дар вазъи воқеӣ хос бошанд. Уҳдадории ғамхорӣ зоҳир намудан, нисбати ҳурдсолон ба падару модар ва шахсони дигари ивазкунандай онҳо voguzor карда шудааст. Чунин ғамхорӣ уҳдадории табиӣ буда, дар баробари меъёри ҷиноятӣ бо меъёрҳои аҳлоқӣ низ ҳифз карда мешаванд. Ҳурдсолӣ ин ҳамон муддате ба ҳисоб меравад, ки дар давоми он қӯдак наметавонад, ҳуд ба ҳудаш ёрӣ расонад, эҳтиёт намояд.

Ҳолати дигар, ки имконияти андешидани чораҳоро барои худмуҳофизатии шахсро маҳрум месозад, ин азияти очизӣ ба шумор меравад. Мафхуми этиологии очизӣ «ба ёрӣ ниёз доштан, гайриқобили барои ҳуд ягон амалро иҷро намудан, бекувват (қӯдак, bemor)» - ро ифода менамояд. Дар ҳар як вазъияти инфириҷӣ бисёр ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки маҷмӯи онҳо очизии шахсро ифода менамоянд. Масалан, очиз ҳамон шахсе ба ҳисоб меравад, ки дар вазъияти дарк накардан ҳатари ба миён меомада қарор дорад: шахси хобрафтӣ, қар, қӯр, ва ғ. Қуҳим он аст, ки шахси дар вазъияти хатарнок қарордошта наметавонад чораҳои худмуҳофизатиро дарк, пешгири ё қабул намояд.

Дар м.127 КҶ ҶТ, очизӣ ба сифати категорияи баҳодиҳанда баромад менамояд ва он вобаста ба вазъияти мушаҳҳас баҳо дода мешавад. Он ҳамавақт бо ҷой доштани вазъияти воқеии хатарнок барои ҳаёт ва саломатии ҷабрдида алоқаманд мебошад. Ба сифати маҳаки асосии муайянкунандай ҷой доштани ҳолати очизӣ, таносуби воқеии андоза, хусусияти ҳатар ва кувваи ҷабрдида баррасӣ карда мешавад.

Ҳамин тарик, дар асоси таҳлилҳои гузаронидашудаи нишонаҳои ҷабрдида метавонем як қатор ҳолатҳои ифодакунандай очизиро ҷудо намоем. Ба онҳо дохил мешаванд: физиологӣ, тиббӣ, ҳолатҳои берун ва ҳуқуқӣ. Асосҳои физиологӣ ба синну сол, норасоиҳои ҷисмонӣ, ки имконияти худмоҳофизатии шахсро

дар вазъияти хатарнок намедиҳанд, ишора менамоянд. Асосҳои тиббӣ бо вазъияти шахс: бемориҳои физиологӣ ё ин ки психологӣ, ки метавонад кӯтоҳмуддат ё дарозмуддат бошанд, алоқаманданд. Аҳамияти ҳуқуқӣ ҷиноятиро бояд он ҳолатҳое дошта бошанд, ки чунин асосҳо имконият надодаанд, ки шахс мустақилона ҳудашро ҳифз намояд. Ҳолатҳо ё таъсиrotҳои беруна метавонанд барои бартараф намудани вазъияти ба миён омада, ки ба ҳаёт ва саломатии шахс таҳдид менамоянд ва шахсро новобаста аз нишондодҳои психофизиологӣ очиз мегардонанд, имконият надиҳанд.

Асосҳои дар боло номбурда ҳолати воқеии очизии шахсро тавсиф ва мушаҳҳас менамоянд. То ин ки очизӣ дар ҷабҳаи ҳуқуқӣ - ҷиноятӣ баррасӣ гардад ва бояд асоси ҳуқуқӣ низ ҷой дошта бошад ба монанди – аз ҷониби ҷабрдида татбиқ карда натавонистани чораҳои худмуҳофизатӣ. Бидуни ин нишона наметавонад, таркиби ҷиноят ҷой дошта бошад: масалан, шахс бинобар сабаби психофизиологии ҳуд дар вазъияти хатарнок қарор мегирад, лекин метавонад чораҳои ҳифзо мустақилона татбиқ намояд ё барои ёрӣ расонидан ба дигарон муроҷиат намояд.

Ҳар як ҷиноят зарари ҳудро ба объекти муайян мерасонад ё таҳдиди расонидани чунин зарарро ба миён меорад. Тарафи объективии таркиби ҷиноят тавассути рафтор дар шакли ҳаракат ва ё беҳаракатӣ тасниф карда мешавад.

Аз нигоҳи илми ҳуқуқ, ҷиноят дорои ду ҳолат мебошад: а) ҳаракат ҳамчун кирдори фаъол, ки ба объект таҷовуз меорад, б) беҳаракатӣ содир накардан чунин кирдор, ки шахс уҳдадор буд барои пешгири намудани зарар ба объект содир намояд. Дар натиҷаи чунин кирдоре, ки қонуни ҷиноятӣ онро манъ қардааст зарар ба объект расонида мешавад. Кирдори талабшаванда ва ё манъшаванда ҳуд аз ҳуд амал наменамояд, балки баҳри бартараф қардан таҷовуз ба арзишҳои иҷтимоӣ амал менамояд.

Ҳангоми дар ҳатар монандани чунин арзишҳои иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ инсон барои беҳатарии ҳаёт ва саломатӣ вайрон мегардад.

Ҳавфнокии ҷамъиятий - ин аломати моддии ҷиноят буда моҳияти иҷтимоӣ онро нишон медиҳад. Моҳияти ҷиноят бошад дар он ифода мегардад, ки дар натиҷаи содир намудани кирдоре, ки ба ҷамъият ҳавфнок аст ба шахсият, ҷамъият ва давлат зарари ҷиддӣ расонида

мешавад ё таҳди расонидани чунин зарар ҷой дорад.

Мафхуми расмии ҷиноят дар к. 1 м. 17 КҶ ҶТ “кирдори (харакат ё беҳаракат) содиршудаи гунаҳкоронаи барои ҷамъият ҳавғонке, ки ҳамин кодекс бо таҳди татбиқи ҷазо манъ кардааст, ҷиноят эъритоф мешавад” [4] пешбинӣ гардидааст.

Аз таърифи мазкур бармеояд, ки “қонунгузор ҷиноят гуфта, кирдорро дар назар дорад, яъне амали берунаи рафтари инсон, ки дар харакат ва ё беҳаракат ўзхир мешавад. Ҳаракат рафтари фаъоли дарккардашудаи иродавии субъекти ҷиноятро дар бар мегирад. Беҳаракати акси ҳаракат буда, дар маъни ҳуқуки ҷиноятӣ рафтари ғайрифаъоли дарккардашудаи иродавист, ки бо иҷро накардан ӯхдадориҳо ба зиммаи субъект гузашташуда, дар сурате, ки ў метавонист онҳоро иҷро кунад, тавсиф мейбад” [5, с. 96].

Дараҷаи ҳавғонкӣ ҷиноятҳои гуногун ҳар хел буда аз арзишҳои бо КҶ ҳифзшавандагӣ вобаста аст. Масалан, инсон ва ҳуқуқу озодии он арзиши олӣ мебошад ва бинобар ин ҷиноятҳои муқобили шахсият дорои дараҷаи баланди ҳавғонкианд.

Мазмуни тарафи объективии таркиби ҷинояти «дар ҳатар монондан» аз беҳаракатӣ иборат мебошад, ки аз лиҳози ҳуқуқи ҷиноятӣ дар рафтари муайян, ўзхир мегардад: дар ҳатар монондани ҷабрдида ё ин ки ёрӣ нарасонидан.

Таркиби м.127 КҶ ҶТ дар баргирандаи ду ҳаракат: дидою дониста нарасонидани ёрӣ ба шахсе, ки ӯхдадор буд нисбати он ғамхорӣ ўзхир намояд ва ё ӯро дар ҳолати барои ҳаёт ва саломатиаш ҳатарнок гузаштааст, мебошад. Ҳангоми дар ҳатар монондани ҷабрдида таҳдид ба беҳатарии он метавонад ба вучуд ояд, лекин на дар ҳама ҳолат расонидани ёриро дарҳол талаб менамояд.

Ҷавобгарӣ барои чунин кирдор танҳо нисбати шахсе ба миён меояд, ки ӯхдадор буд нисбат ба он ғамхорӣ ўзхир намояд ё беҳатарии онро таъмин намояд. Вақте, ки расонидани ёрии таъчилий ба миён меояд, пас ҷавобгарии ҷиноятӣ нисбати ҳам субъектони ӯхдадории ғамхорикунанда ва ҳам шахсони ҷабрдида дар вазъияти ҳатарнок гузашта ба миён меояд. Таъмин накардан беэҳтиёти ё ин, ки ёрӣ нарасонидан ба ҷабрдида, тавассути дар ҳатар гузаштани он, шахси ӯхдадор тавассути беҳаракатии ҳуд муносибати ҷамъиятии

ҷойдоштаро вобаста ба беҳатарии мавҷудияти инсоният канда менамоянд.

Тарафи объективии, дар ҳатар монондан бо ду нишона ифода мейбад: **ҳуқуқӣ ва ҷоқӣ**.

Нишонаи ҷоқӣ ҳамон ҳолатҳои мушаххасеро ифода менамояд, ки шахсро дар вазъияти ҳатарнок гузаштаанд. Нишонаи ҳуқуқӣ бавучудои муносибати ҳуқуқиро байни ду субъект пешбинӣ менамояд. Ин нишона асос барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани шахс бо м.127 КҶ ҶТ ба ҳисоб меравад.

Ба миёни ҷоқӣ заар барои ҳаёт ва саломатӣ ҳангоми дар ҳатар гузаштан, дар робитаи бевоситаи сабаби бо беҳаракатии субъект қарор надорад, балки тавассути амали расидани қувваҳои заароварро нисбати ҷабрдида, бо назардошти вақт ва вазъ асоснок менамояд. Беҳаракатии субъект ба сифати шароит барои инкишофи омилҳо манғӣ, ки ба объект заар мерасонанд, баромад менамояд. Беҳаракатии гунаҳгор, ҳуд аз ҳуд ба сифати сабаби ба миён омадани оқибатҳои даҳлдор намегардад, ки оқибат ба марг ё расидани заар ба саломатӣ мегардад. Вазъият тарафи берунаи дар ҳатар мононданро ифода менамояд, ки бо аломатҳои психофизиологии ҷабрдида алоқаманд намебошад.

Аксаран танҳо вазъият ба сифати сарчашмаи асосии дар ҳатар монанд барои ҷабрдида баромад менамояд, ки дар чунин ҳолат субъект ӯхдадор аст тавассути амалҳои фаъоли ҳуд оқибатҳои манғиро бартараф намояд. Лаҳзай оғози ҷинояти мазкур, ин бавучудои ҳолати ҳатарнок барои ҷабрдида ва дарк намудани он аз ҷониби субъекти таъминкунандаи беҳатарӣ ба ҳисоб меравад. Лаҳзай анҷоми дар ҳатар монондан бо ҳолатҳои мазкур вобаста мебошад: ба миён омадани марг, расидани заар ба саломатӣ, даҳолати шахсони сеюм ба вазъият, ки агар онҳо мудохила намекарданд, мумкин буд, ки оқибатҳои номбурда ба вучуд оянд.

Ҳусусияти тарафи объективии дар ҳатар монондан аз он иборат мебошад, ки таваққуфи муайянӣ вақт (вазъияти ҳатарнок) ҷой дорад, ки дар раванди он субъект бояд ба ҷабрдида ёрии лозима расонад. Ба ҳар ҳол, ҷиноят аз лаҳзай дар ҳатар монондан анҷомёфта ҳисобида шавад ҳам, ҷоқеан дар ин муддат субъект метавонад аз кирдор пушаймон гардида талаботи даҳлдорро баҳри бартараф кардани таҳди беҳатари ба ҳаёт ва саломатии ҷабрдида, ба анҷом расонад.

Ҳамин тариқ, тарафи объективии дар хатар монондан иборат аст аз: бехаракатии субъект; ҳолатҳои объективие, ки имконияти қабули чораҳои дахлдорро барои худмухофизатии ҷабрдида рад менамоянд; таъсиррасонии манфии омилҳои беруна; мавҷудияти объективии расонидани ёрӣ бидуни хатар ба ҳаёт ва саломатии худ.

Рӯйхати адабиёт:

1. Федоров М.И. Понятие объекта преступления по советскому уголовному праву // Ученые записки Пермского университета. Т. XI. Вып.4. Кн.: 2. – Пермь, 1957. – С.180–194;
2. Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве // Труды ВЮА. Вып. XIII. – М., 1951. – С.32–46; Кудрявцев В.Н. К вопросу о соотношении объекта и предмета преступления. // – Советское государство и право. 1951. – № 8; – 5-8; Кригер Г.А. К вопросу о понятии объекта преступления в советском уголовном праве // Вестник Московского университета. Серия общественных наук. 1955. – № 1. – С.111–124; Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. – М., 1960; Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления. Сборник ученых трудов. Свердловск, 1969; Каиржанов Е. Интересы трудящихся и уголовный закон. – Алма-Ата, – 1973;
3. Пионтковский А.А. Уголовное право РСФСР: Часть общая. – М., 1924. – С. 129–130.
4. Кодекси чиноятии Чумхурии Тоҷикистон (бо забони тоҷикӣ русӣ). Муассисаи нашрияи «Матн». Матбааи «Соф». ш. Душанбе, қӯчаи Крупская, 281. Душанбе 2013. С. 54
5. Шарипов Т.Ш, Сафарзода А.И, Саидов Ш.Н. Ҳукуқи чиноятӣ бо истифода аз усули тадриси интерактивӣ (Қисми умумӣ). – Душанбе, 2016. – С. 96

Аннотатсия

Таҳлили аломатҳои объективии чинояти дар хатар монондан

Дар мақола аломатҳои объективии чинояти дар хатар монондан мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Муаллиф вобаста ба шароити замони мусосир ҳусусият ва дараҷаи ба ҷамъият ҳавфнокии чинояти мазкурро баррасӣ намуда, аломатҳои объективии онро муайян ва таҳлили илмӣ намудааст. Ҳолатҳои баҳсноки аломатҳои объективии чинояти дар хатар монондан баррасӣ гардида, андешаҳои олимони ватанӣ ва ҳориҷӣ оиди масъалаи мазкур мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Аннотация

Анализ объективных признаков оставление в опасности

В статье анализируются объективные признаки в преступлении оставления в опасности. Автор исследует, исходя из современных условий, и определяет характер и степень общественной опасности данного преступления, также научно обосновывает виды ее объективных признаков. Дискуссионные моменты объективных признаков в преступлении оставления в опасности данного преступления, анализируется с учетом мнений отечественных и зарубежных ученых.

Annotation

Analysis of objective signs of being left danger

This article analyzed the objective signs of a crime and leaving in danger. The author investigate on the basis of modern conditions and determines the nature, degree of public danger of this crime also scientifically substantiates the types of its objective signs. Controversial point of objective signs in of crime this criminal situation considered taking into account the opinions of domestic and foreign scientists.

**12.00.10 – ҲУҚУҚИ БАЙНАЛМИЛАЙ; ҲУҚУҚИ АВРУПО
12.00.10 – МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО**



УДК: 341.1/8

Мамадамонов Умед Мулкамонович,
старший преподаватель кафедры международного права и сравнительного правоведения юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета.

E-mail: mumed@yandex.ru

Тел.: (+992) 919-09-49-49.

ФАКТОРЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ ПРАВА ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВТО) В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Калидвоҷаҳо: Созмони умумиҷаҳонии савдо; ҳуқуқи СУС; ҳуқуқи миллӣ; низоми ҳуқуқӣ; имплементатсия; ҳамоҳангсозӣ; омилҳо.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация; права ВТО; национальное право; правовая система; имплементация; гармонизация; факторы.

Keywords: World Trade organization; WTO law; national law; legal system; implementation; harmonization; factors.

В настоящее время международно-правовые акты являются неотъемлемой частью правовой системы в Республике Таджикистан, способные оказать существенное влияние на внутригосударственное законодательство.

Из истории международного права известно много случаев, когда имплементация норм международного права индивидуальными усилиями государств представляло собой сложный процесс, что является поводом для использования более эффективных организационных средств обеспечения имплементации международно-правовых норм, путем создания универсальных и региональных организаций. Совокупность средств обеспечения реализации международно-правовых норм, создаваемых совместными усилиями государств, принято называть международным механизмом имплементации.

В настоящее время права ВТО играют огромную роль в процессе гармонизации национальных правовых систем стран-членов. Права ВТО формировавшиеся в рамках международного права, создали прочную систему международно-правовых норм регулирующие международную торговлю. В процессе имплементации права ВТО в национальное законодательство Республики Таджикистан наряду с мерами нормотворчества, также были проведен комплекс

институциональных, организационных, кадровых и иных мероприятий.

К одному из основных факторов имплементации права ВТО в национальные законодательство Республики Таджикистан можно отнести интеграцию в многостороннюю торговую систему, а также гармонизацию национального законодательства с нормами международного права. Другим фактором имплементации права ВТО в национальное законодательство Республики Таджикистан является то, что каждый член ВТО обязан привести свой внутренний правопорядок в соответствие с многосторонними торговыми обязательствами.

Факторы имплементации играют огромное значение, как для развития международного права, так и национального законодательства.

Необходимость имплементации международного права определяется самостоятельностью их пространства. В каждом юрисдикционном пространстве действует особая юридическая энергия, производная от природы международного и внутригосударственного права. В силу этого со стороны государства требуются определенные акты правового характера по приведению их в действие на территории государства. Акты по приведению в действие норм международного

права, международных договоров на территории государства, механизм их действия охватывается в международно-правовой доктрине категорией «имплементация международного права».

В советской научной литературе категория «имплементация» впервые обстоятельно была рассмотрена в монографии «Имплементация международного права» А.С. Гавардевского. В ней он рассматривает имплементацию как «целенаправленную организационно-правовую деятельность государств, предпринимаемую индивидуально, коллективно или в рамках международных организаций в целях своевременной, всесторонней и полной реализации принятых ими в соответствии с международными правовыми обязательствами» [4, с.62].

Следует отметить, что именно данное определение имплементации, по нашему мнению, полностью охватывает всю сущность и значение данной категории, т.е. деятельность в целях осуществления (исполнения, реализации) международно-правовых обязательств тем или иным государствам.

Проблема имплементации является одной из дискуссионных в науке международного права. Ей посвящены многочисленные исследования ученых юристов-международников. Так, С.Ю. Марочкин, не употребляет термин «имплементация», заменяя его термином «реализация» [7, с.174]. Л.П. Ануфриева считает термин имплементация «довольно условным» и использует термин «трансформация» [1, с.345]. О.И. Тиунов под имплементацией понимает «перевод требований международно-правовой нормы требованиям национального права» [10, с. 208]. По мнению Ю.М. Колосова, имплементацией является система мер, которой государства обеспечивают фактическое выполнение на всей территории и всеми органами и лицами, находящимися под его юрисдикцией, принятых на себя международных обязательств [5, с. 9]. К.А.Бекяшев обозначает понятием имплементация «процесс реализации предписаний международной системы права во внутригосударственном праве» [2, с. 30]. И.И. Лукашук считает, что имплементация – это воплощение норм международного права в жизнь или «право осуществление» [6, с. 159]. С.А. Раджабов отмечает, что «понятие имплементации включает в себя всю

многообразную деятельность по осуществлению целей международных норм: от выражения окончательного согласия государства на обязательность для него международного договора (в форме ратификации, утверждения, присоединения и т.д.), и затем применения такого договора в рамках международного, а если необходимо – внутригосударственного права, до практического исполнения требований этих норм [8, с. 82]. Б.А. Сафаров считает, что: «Теория имплементации сводится к положениям, согласно которым международное и внутреннее право представляют собой два различных правопорядка, где первый несмотря на то, что регулирует второй, имеет такие полномочия только с санкции норм внутреннего права» [9, с. 231-236].

Следует отметить, что процесс имплементации обеспечивается именно национальным правом государства, которое определяет механизм приятия и дальнейшей реализации норм международных договоров. Именно от национального законодательства зависит порядок принятия и реализации международных норм в национальном законодательстве. В процессе взаимного воздействия друг на друга международного права и национального законодательства можно достигнуть позитивного результата который преследуется обеими системами.

По нашему мнению, в процессе имплементации происходит процедура создания необходимых, благоприятных условий для дальнейшей реализации международных норм, т.е. в процессе имплементации не реализуется норма, а создаются условия для её дальнейшей реализации. Так как именно создание условий необходимы для ее реализации.

В основном разногласия касающиеся проблемы имплементации возникают в процессе рассмотрения форм имплементации международного права. По мнению Г.М. Вельяминова, «нормы международного права не действуют в государствах ex proprio vigore (своей собственной силой), но должны быть рецептированы в национальном праве. Это может быть генеральная рецепция или специальная» [3, с. 85].

Права ВТО являются системой комплексов норм, регулирующей международную торговлю. Права ВТО несомненно является частью международного

права (международного экономического права), способствующей процессу гармонизации законодательства государств-членов ВТО.

В настоящее время Всемирная торговая организация представляет собой международно-правовую систему, взаимосочетающейся конгломерат (пакет) всех Марракешских соглашений.

Следует отметить, что к Марракешскому соглашению о ВТО имеются приложения: Приложения 1 (Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 г., Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер, Соглашение по текстилю и предметам одежды, Соглашение по техническим барьерам в торговле, Соглашение по инвестиционным мерам, связанных с торговлей, Соглашение о применении статьи ГАТТ 1994 г., Соглашение о досмотре грузов перед отправкой, Соглашение о правилах происхождения товаров, Соглашение о процедурах лицензирования импорта, Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах, Соглашение о чрезвычайных мерах, Генеральное соглашение по торговле услугами, Соглашение об аспектах интеллектуальной собственности, связанных с торговлей). Приложение 2 (Понимание о правилах и процедурах относительно урегулирования споров). Приложение 3 (Механизм пересмотра торговой политики). Приложение 4 (Соглашение по торговле воздушными судами гражданского назначения, Соглашение о правительственные закупках, Соглашение по молоку, Соглашение по мясу). Соглашения и связанные с ними документы юридического характера, включенные в Приложения 1,2 и 3 (так называемые «Многосторонние торговые соглашения»), составляют неотъемлемую часть Соглашения о ВТО и имеют обязательную силу для всех членов ВТО. Соглашения и связанные с ними документы юридического характера, включенные в Приложение 4, известны как «Торговые соглашения многостороннего характера». Они также составляют неотъемлемую часть Соглашения о ВТО для тех членов ВТО, которые выразили на это согласие, и имеют обязательную силу для указанных членов ВТО. Пункт 3 статьи 2 Соглашения об учреждении ВТО уточняет, что соглашения «не создают обязательств или прав для членов ВТО, которые их не приняли».

Нормативную составляющую правовой системы ВТО образуют: 1) международные договоры, принятые по итогам «Уругвайского раунда», а также соглашения, принятые уже в период существования ВТО; 2) министерские решения и заявления, принятые Комитетом по торговым переговорам от 15 декабря 1993 г.; 3) акты, принятые органами ВТО (регламенты, резолюции, решения); 4) положения документов, на которые сделаны ссылки в документах ВТО.

Основным объектом имплементации права ВТО в национальное законодательство являются внутренний правовой режим Республики Таджикистан, касающийся торговли. Чтобы обеспечить задачу унификации внутренних правовых систем, часть внутригосударственной компетенции ставится через систему ВТО под международно-правовое регулирование в рамках международной торговой системы. Тем самым правовая система ВТО постепенно приобретает элементы приоритетности и наднациональности.

Механизм имплементации права ВТО в национальное законодательство отражает тесную взаимосвязь внутригосударственного и международного права. Заключение международных договоров и оформление участия в них Республики Таджикистан, создает права и обязанности, прежде всего, для государства в целом как субъекта международного права. Международный договор порождает два вида разнорядковых отношений. С одной стороны, это международные правоотношения, которые регулируются комплексом договорных норм и для государства являются самоисполнимыми. С другой стороны, это отношения между соответствующими органами государства-участника международного договора по поводу имплементации вытекающих из договора обязательств. Эти отношения должны быть урегулированы нормами внутригосударственного права, поэтому соответствующие договорные нормы являются несамоисполнимыми.

Анализ законодательства Республики Таджикистан показывает, что имплементация права ВТО в национальное законодательство Республики Таджикистан берет свое начало с мая 2001 года, когда Правительство Республики Таджикистан подало заявку для вступления во ВТО. На своем собрании, состоявшемся 18

июля 2001 года, Генеральный Совет создал Рабочую группу с целью рассмотрения заявления Правительства Республики Таджикистан по вступлению во ВТО в соответствии со статьей XII Маракешского соглашения об учреждении ВТО. Рабочая группа провела заседания 18 марта 2004 года, 26 апреля 2005 года, 6 октября 2006 года, 24 сентября 2009 года, 24 ноября 2010 года, 5 июля 2011 года, 8 марта 2012 года, и 9/26 октября 2012 года.

Также особое внимание в рамках имплементации права ВТО в национальное законодательство Республики Таджикистан следует выделить Постановление Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 2014 года, № 691 о «Программа адаптации экономики Республики Таджикистан в связи с членством во Всемирной Торговой Организации».

Механизм имплементации права ВТО в национальное законодательство основывается на двух составляющих – это организационная и нормативная составляющие. Организационная составляющая способствовала подготовке необходимых мероприятий для дальнейшей реализации нормативной основы. В процессе организационной деятельности были задействованы представители министерств и ведомств задействованных в процессе вступления во ВТО.

Меры имплементационного характера можно классифицировать в зависимости от сферы регулируемых ими отношений:

1. Имплементационные меры в сельском хозяйстве;

2. Имплементационные меры в отношении рынка услуг;

3. Имплементационные меры в отношении интеллектуальной собственности и т.д.

Процесс имплементации права ВТО в национальное законодательство Республики Таджикистан основывается на национальной системе нормативного обеспечения, которое состоит из нормативных правовых актов определяющих порядок заключения и исполнения международных договоров, нормативных актов определяющих порядок дальнейшей реализации международных обязательств и нормативных правовых актов

обеспечивающих дальнейший контроль за исполнением данных норм.

Для эффективной имплементации права ВТО необходимо создание в рамках ВТО отдельных норм касательно форм и методов имплементации права ВТО в национальное законодательство государств-участников, что будет способствовать более эффективному использованию норм права ВТО, а также процесс вступления государств во ВТО.

Проведенный анализ влияния права на национальное законодательство Республики Таджикистан позволяет сделать вывод о том, что имплементация права ВТО в национальное законодательство Республики Таджикистан способствовало развитию национального законодательства, а также взаимодействию международного и внутригосударственного права. Процесс вступления государств-членов СНГ во ВТО также положительно влияет на дальнейшие процессы гармонизации законодательства и развитию торговых отношений между участниками СНГ.

Одним из положительных факторов имплементации права ВТО в национальное законодательство является возможность отстаивания национальных интересов воспользовавшимся механизмом разрешения споров в рамках ВТО. Механизм разрешения споров в рамках ВТО является уникальной системой разрешения споров, где процесс исполнения решения органов по разрешению споров ВТО контролируется до момента исполнения этого решения.

Положительным фактором имплементации права ВТО в национальное законодательство является то, что законодательство Республики Таджикистан также адаптировано для вступления в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), так как в законодательствах четырёх членов ЕАЭС из пяти: Республики Армении, Киргизской Республики, Российской Федерации и Республики Казахстан имплементировано право ВТО. Интеграция Республики Таджикистан в ЕАЭС будет способствовать более эффективным и плодотворным взаимоотношениям с другими государствами-участниками ЕАЭС, в частности, связанное с участием в едином рынке труда.

Список литературы:

- 1.Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М.: Спарк, 2002. -С. 345
- 2.Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право. Практикум. М.: Проспект 2000 -С.30
- 3.Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс (Академический курс): Учебник.-М.: 2004 -С.85
- 4.Гавердовский, А.С. Имплементация норм международного права. / А.С. Гавердовский – Киев: Вища школа 1980-С.62.
5. Колосов Ю.М. Международное право. Учебник /Под ред. Колосова Ю.М., Кривчиковой Э.С.М.: Международные отношения, 2000.-С.9
- 6.Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. М.: Бек, 1996 -С.159
- 7.Марочкин С.Ю. Реализация норм международного права. Международное право. Учебник / Под ред. Игнатенко Г.В.,Тиунова О.И. М.:Инфра-М, 1999-С.174
8. Раджабов С.А. Имплементация норм международного гуманитарного права в Республике Таджикистан: проблемы теории и практики: дисс...д-ра юрид. наук: 12.00.10 // -М.2008.-С.82
- 9.Сафаров Б.А. Формы и способы воплощения норм международно-правовых актов по правам человека в национальную правовую систему// Пробелы в российском законодательстве №1, 2014 -С 231-236.
- 10.Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. М.: Инфра-М Норма, 1999-С 208.

Аннотатсия

Омилҳои имплементатсияи меъёрҳои ҳуқуқи Созмони умуничаҳонии савдо (СУС) дар қонунгузории миллӣ Чумхурии Тоҷикистон

Дар мақолаи мазкур омилҳои имплементатсияи ҳуқуқи Созмони умуничаҳонии савдо дар қонунгузории миллӣ баррасӣ мешавад. Имрӯз, дар доираи Созмони умуничаҳонии савдо низоми қавии ҳуқуқие ташаккул ёфтааст, ки ба рушди низоми ҳуқуқии кишварҳои аъзо мусоидат мекунад. Чумхурии Тоҷикистон 2 март 159-умин узви комилҳуқуқи Созмони умуничаҳонии савдо шуд. Раванди имплементатсияи ҳуқуқи Созмони умуничаҳонии савдо ба қонунгузории миллӣ Чумхурии Тоҷикистон ба рушд ва такмили низоми миллӣ ҳуқуқии Чумхурии Тоҷикистон мусоидат намуд.

Аннотация

Факторы имплементации норм права Всемирной торговой организации (ВТО) в национальное законодательство Республики Таджикистан

В данной статье рассматриваются факторы имплементации права Всемирной торговой организации в национальное законодательство. На сегодняшний день в рамках Всемирной торговой организации образовалась прочная правовая система, способствующая развитию правовых систем государств-членов. Республика Таджикистан 2 марта 2013 г. стала 159-м полноправным членом Всемирной торговой организации. Процесс имплементации права Всемирной торговой организации в национальное законодательство Республики Таджикистан способствовал развитию и совершенствованию национальной правовой системы Республики Таджикистан.

Annotation

Factors of the implementation of the law of the World Trade Organization (WTO) in the national legislation of the Republic of Tajikistan

This article examines the factors of the implementation of the law of the World Trade Organization in national legislation. Today, within the framework of the World Trade Organization, a strong legal system has been formed, contributing to the development of the legal systems of the member states. The Republic of Tajikistan on March 2 became the 159th full member of the World Trade Organization. The process of implementing the WTO law into the national legislation of the Republic of Tajikistan has contributed to the development and improvement of the national legal system of the Republic of Tajikistan.



УДК: 341.215.43

Давлатов Хизр Хакимович,

старший преподаватель кафедры международного права и сравнительного правоведения юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета.

E-mail: davlatov.khizr@gmail.com

Тел.: (+992) 900-09-09-84.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 1990 ГОДА

Калидвожахо: СММ; конвенция; ҳуқуқҳои муҳочирон; ҳуқуқи байналмилалӣ; амнияти миллӣ; фарзандони муҳочирони меҳнатӣ.

Ключевые слова: ООН; конвенция; права мигрантов; международное право; национальная безопасность; дети трудящихся-мигрантов.

Keywords: UN; convention; international law; migrants' rights; host country; national security; children of migrant workers.

Вопрос защиты прав мигрантов в XX столетии возник в повестке международного сообщества неоднократно. Следует заметить, что в целом, проблема защиты прав мигрантов рассматривалась еще на заре прошлого века. Лига наций в период своей активной деятельности проделала определенную работу в разрешении проблемы вынужденной миграции. Первая мировая война положила конец длительному периоду существования крупных империй. Распад Османской империи и геноцид армянского населения, а также революция 1917 года в Российской империи и начавшаяся гражданская война стали благоприятной почвой для массового исхода беженцев из своих стран. Для разрешения данной проблемы Лига наций в 1921 году учредила пост Верховного комиссара по делам русских беженцев главой которого назначили видного общественного деятеля Фриттофа Нансена, в задачи которого входило:

- определение правового статуса беженцев;
- создание эффективных механизмов по оказанию помощи беженцам;
- размещение беженцев в принимающих государствах[4, с.33].

В дальнейшем Лига наций создала аналогичные механизмы защиты и в отношении армянских беженцев. Таким образом, международные институты в начале XX столетия, больше в силу существующей сложной политической ситуации на международной арене, чем исключительно по собственной инициативе, заложили основу в

фундамент правозащитного механизма в области миграции.

Затрагивая вопрос защиты прав трудящихся-мигрантов, следует отметить, что в отличии от беженцев, данный институт начал формироваться значительно позже и привлек внимание государств-членов Организации Объединённых Наций (далее – ООН) только во второй половине XX века. Главным достижением ООН в данном направлении является принятие Международной конвенции ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 года. Данный международно-правовой акт был полностью посвящен вопросу защиты прав трудящихся-мигрантов. В этом было его преимущество, в отличии от ранее принятых договоров правозащитного толка, которые закрепляли нормы о правах человека в самом широком смысле.

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей вступила в силу 1 июля 2003 года. По состоянию на 1 октября 2005 года ееratифицировали или к ней присоединились 33 государства (далее – Конвенция ООН). Она является всеобъемлющим международным соглашением, который посвящен защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. В ней особо выделена связь между миграцией и правами человека - одна из важнейших тем политики, которая привлекает к себе растущее внимание во всем мире.

Рассматриваемая конвенция определяет основные права трудящихся-мигрантов и формирует принципы, и меры их защиты в течение всего времени пребывания в другой стране, независимо от того, легально оно или нелегально. Трудящиеся - мигранты трактуются не столько как экономические, сколько как социальные субъекты[3,с.55].

Как и все международные соглашения в области прав человека, Конвенция ООН утвердила международные стандарты защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. Её положения служат образцом для внедрения их в национальные правовые системы. Государства-участники Конвенции ООН обязаны реализовывать её нормы в своей юрисдикции.

Положения Конвенции ООН применяются в течении всего процесса миграции трудового мигранта и членов его семьи, это касается подготовки, выезда и вплоть до возвращения мигранта и членов его семьи в страну происхождения (ст.1).

По смыслу Конвенции ООН «трудящийся-мигрант» означает лицо, которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является. Соглашение дает достаточно широкую терминологическую базу: «трудящийся-мигрант», «приграничный трудящийся», «сезонный трудящийся», «моряк», «трудящийся, занятый на стационарной прибрежной установке», «трудящийся, работа которого связана с переездами», «трудящийся на проекте», «трудящийся целевого найма» (ст.2).

Конвенция ООН закрепляет категорию лиц, которые в качестве трудящихся-мигрантов рассматриваться не могут, хотя их деятельность также связана с переездом из одной страны в другую. К ним относятся:

- лица, направленные международными межправительственными организациями и лица, направленные и наделенные государствами официальными полномочиями, деятельность которых регулируется общим международным правом;

- лица, направленные государством от его имени вне его территории, которые участвуют в осуществлении программ развития или других программ сотрудничества, допуск и статус которых регулируется соглашением с

государством работы по найму и которые в соответствии с этим соглашением не считаются трудящимися-мигрантами;

- инвесторы;
- беженцы и лица без гражданства;
- студенты и стажеры;
- моряки и трудящиеся, занятые на стационарной прибрежной установке, которым не было выдано разрешение на проживание и участие в оплачиваемой деятельности в государстве работы по найму (ст.3).

Под термином «члены семьи» подразумеваются лица, состоящих в браке с трудящимися-мигрантами, а также их детей (ст.4).

III-ю часть Конвенции ООН можно назвать центральной, исходя из содержания текста договора, так как она непосредственно закрепляет права трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Трудящиеся-мигранты и члены их семей имеют право выезжать из любого государства, в том числе страны своего происхождения без каких-либо ограничений. Исключением в данном правиле могут выступать только случаи, когда это может угрожать национальной безопасности, здоровью, нравственности населения (ст.8).

Особое внимание уделено вопросу недопущения вовлечения мигрантов и членов их семей в рабство или подневольное состояние. Трудящийся-мигрант и члены его семьи не должны привлекаться к принудительному труду (ст.11).

Трудящиеся-мигранты и члены их семей могут свободно исповедовать свою религию как единолично, так и сообща с другими лицами, если это не несет угрозы для охраны общественной безопасности, порядка и морали (ст.12). Аналогичные нормы закреплены и в части свободного выражения своих взглядов трудящимися-мигрантами и членами их семей (ст.13).

Право собственности мигрантов также находится под защитой Конвенции ООН. В случае экспроприации собственности мигрантов или членов их семей, государство обязано предоставить справедливую и надлежащую компенсацию (ст.15).

Трудящиеся-мигранты и члены их семей пользуются всем спектром процессуальных прав, наряду с гражданами страны пребывания без какой-либо дискриминации (ст.ст. 14-25)

Конвенция ООН наделяет мигрантов правом принятия участия в собраниях и мероприятиях профсоюзов и любых других ассоциаций, созданных в соответствии с законом с целью защиты их экономических, социальных, культурных и других интересов, подчиняясь только правилам соответствующей организации (ст.26).

Дети трудящихся-мигрантов имеют все базовые права, независимо от статуса своих родителей. Особое внимание уделяется праву ребенка на образование.

Каждый ребенок трудящегося-мигранта имеет основное право на образование на основе равенства обращения с гражданами соответствующего государства. Не может быть отказано в посещении государственных дошкольных учебных заведений или школ, или ограничено это посещение по причине отсутствия постоянного статуса, в том, что касается пребывания или занятости любого из родителей, или по причине отсутствия постоянного статуса, в том, что касается пребывания такого ребенка в государстве (ст.ст.29-30)

Трудящиеся-мигранты и члены их семей по окончании своего пребывания в государстве работы по найму имеют право переводить свои заработанные средства и сбережения и, в соответствии с применимым законодательством соответствующего государства, вывозить свое личное имущество и вещи (ст.32).

Перечень прав и свобод, закрепляемых в тексте Конвенции ООН довольно широк. По нашему мнению, разработчики данного документа проделали довольно серьезную работу для всеобъемлющей защиты прав трудящихся-мигрантов на универсальном уровне. Можно утверждать о прогрессивности и своевременности соглашения. Однако проблема Конвенции ООН заключается в иной плоскости: на сегодняшний день ее подписало довольно малое количество государств,

ратификационный процесс с момента принятия серьезно затянулся.

В данном контексте не можем не согласиться с мнением Е.В. Киселевой, которая утверждает, что из всех основных договорах по правам человека, Конвенция 1990 г. характеризуется тремя словами «самый»: является самым длинным по содержанию документом; договором, имевшим самый долгий срок до вступления в силу; до сих пор остается самым не ратифицированным договором[1,с.214].

К сожалению, даже спустя столь длительное время с момента принятия, принимающие государства не проявляют особого интереса к вопросу присоединения к данному договору. На наш взгляд, первоочередной задачей ООН на сегодняшний день в области трудовой миграции является проведение серьезной кампании по вовлечению насколько можно более широкого круга государств к ратификации данного соглашения. Без поддержки крупных держав Конвенция ООН так и останется договором государств происхождения трудящихся-мигрантов.

Активизация ратификационного процесса в данной области имеет особую актуальность еще в свете того, что миграционные процессы имеют тенденцию роста во всех регионах мира. Так, по данным ООН в 2019 году число мигрантов достигло отметки в 272 миллионов. В то время как еще в 2000 году в мире число мигрантов составляло порядка 173 миллиона человек[2]. Приведенные статистические данные отчетливо демонстрируют, что проблемы в области международной миграции еще долго будут находиться на повестке всего международного сообщества. В связи с чем, особую актуальность приобретает вопрос определения и выработки действенных механизмов защиты прав мигрантов на многосторонней основе.

Список литературы:

1. Международно-правовое регулирование миграции [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Киселева. – М.: РУДН, 2012. – 398 с.
2. Официальный сайт ООН. Миграция // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.un.org/ru/sections/issues-depth/migration/index.html> (дата обращения: 10.01.2021г.)
3. Прудникова Т.А. Международно-правовое регулирование трудовой миграции : диссертация... кандидата юридических наук : 12.00.10 Москва, 2007. - 188 с.
4. Сарашевский Ю. Л. Роль Лиги Наций в формировании права беженцев // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2000. № 1. С.33-36.

Аннотация

Таҳлили муқаррароти асосии Конвенсияи байналмилалии СММ оид ба ҳимояи ҳуқуқи ҳамаи мухочирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо аз 18 декабря с 1990.

Дар ин мақола фаъолияти СММ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи мухочирони меҳнатиро таҳлил карда мешавад. Раванди ҳимояи ҳуқуқи мухочирон ҳам аз нигоҳи таъриҳӣ ва ҳам дар заминаи мушкилоти ҳалталаб баррасӣ мешавад. Дар мақола ба таҳлили муқаррароти асосии Конвенсияи байналмилалии СММ оид ба ҳимояи ҳуқуқи мухочирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаҳои онҳо, ки 18 декабря соли 1990 кабул карда шудааст, дикқат дода мешавад.

Аннотация

Анализ основных положений Международной конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 года

В статье проведен анализ деятельности ООН в области защиты прав трудящихся-мигрантов. Процесс защиты прав мигрантов рассмотрен как в исторической ретроспективе, так и в контексте актуальных проблем. Основной акцент в статье сделан на анализ основных положений Международной конвенции ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 года.

Annotation

Analysis of the main provisions of the UN international convention on the protection of the rights of all migrant workers and members of their families of December 18, 1990

This article analysis the activities of the UN in the field of protecting the rights of migrant workers. The process of protecting the rights of migrants is considered both in historical retrospect and in the context of urgent problems. The article focuses on the analysis of the main provisions of the UN International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families on December 18, 1990.



УДК: 341.1/8

Рахмонзода Шерали,

соискатель Института философии, политологии и права им. А.М. Баховаддина Национальной академии Наук Таджикистана.

E-mail: sherali.rk@gmail.com

Тел.: (+992) 989-07-00-07.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ПРОБЛЕМАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Калидвоожаҳо: Конвенсияи қолабии СММ оид ба тағиyrёбии иқлим 1992; Протоколи Киотогӣ 1997; ҳуқуқи байналмилалии муҳими зист; ҳуқуқҳои экологии инсон; тағиyrёбии иқлим; ҳамкориҳои байналмилалий-ҳуқуқӣ дар соҳаи ҳифзи муҳими зист.

Ключевые слова: Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992; Киотский протокол 1997; международное право охраны окружающей среды; экологические права человека; изменения климата; международно-правовое сотрудничество.

Keywords: UN Framework Convention on Climate Change 1992; Kyoto Protocol 1997; international environmental law; environmental human rights; climate change; international legal cooperation.

В последние годы большинство государств мира озабочены последствиями изменения климата, заметно возрастает отрицательное воздействие изменения климата на состояние окружающей среды. Изменение климата превращается в глобальный вопрос. В Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 26 января 2021 году этому вопросу было обращено особое внимание. В нем было сказано: «Таджикистан благодаря последовательной реализации своей внешней политики, к сегодняшнему дню также сумел внести значительный вклад в дело рассмотрения и решения различных глобальных проблем. На этой основе Таджикистан на международной арене получил признание как ведущая страна в решении актуальных вопросов безопасности, воды, экологии и изменения климата» [8].

Таджикистан является наиболее уязвимой страной Центральной Азии, сильно подверженной воздействию изменения климата. Колебание стока рек и его влияние на производство гидроэлектроэнергии и аграрной продукции и таяние ледников, это лишь некоторые примеры бесчисленных явлений воздействия на изменения климата в Таджикистане. С экологической позиции климат – «многолетний режим погоды, характерный для данной местности» [2, с.81] или это «синтез погодных условий данного района, характеризуемый долгосрочным

статистическими данными метеорологических элементов (явлений) в этом районе» [3, с.50]. В последние годы в мире были зафиксированы физические признаки изменения климата, относящийся к росту температуры на земле и в океане, таяние ледников и увеличение уровня воды в Мировом океане ускоренными темпами и др.

В Заявлении Всемирной метеорологической организации ООН о состоянии глобального климата отмечается «растущее воздействие погодных и климатических явлений на социально-экономическое развитие, здоровье человека, миграцию и перемещение населения, продовольственную безопасность, наземные и морские экосистемы» [17, с.3].

Проведению международного и регионального сотрудничества государств в области изменения климата и его влияния на окружающую среду требуют многие факторы: экологического, техногенного, экономического и политического характера. Фактор экологического кризиса представляет собой нарушение равновесия в природных системах между их составными частями: водой, воздухом, почвой, животным миром, человеком и его деятельностью. Факторы техногенного характера, особенно отчетливо это свойство проявляется при загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов. Факторы экономического характера связаны с

углублением международного разделения труда. Факторы политического характера оказывают влияние на формирование международно-правовой природоохранительной доктрины, к ним относятся: обеспечение прочного мира и безопасности; снижение локальных военных конфликтов; ограничение гонки вооружений, и в первую очередь нераспространение ядерного оружия[10 с.5].

Рост глобального экологического кризиса связан с демографическим взрывом и необходимостью удовлетворения растущих материальных потребностей людей, что зависит от расширения масштабов хозяйственной деятельности и обуславливает рост антропогенной нагрузки на окружающую среду. С целью предотвращения антропогенного изменения климата в 1977 была подписана Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду. Указом Президента Республики Таджикистан от 16 сентября 1999 года, № 1348, Таджикистан присоединился к упомянутой Конвенции. Антропогенное изменение климата во многом это результат хозяйственной деятельности. Это явление получило название «парникового эффекта». Он возникает в результате накопления в атмосфере двуокиси углерода, следствием чего является потепление климата. Глобальные климатические, биологические, геологические, химические процессы и природные экосистемы тесно связаны между собой: изменения в одном из процессов могут сказаться на других. Попытка ее разрешения была предпринята на Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию, проведенной в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, на которой была открыта для подписания Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН). Предоставленная конвенция заложила базу для действий, ориентированных для стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере, дабы избежать антропогенного вмешательства в климатическую систему. РКИК ООН вступила в силу 21 марта 1994 г., в настоящее время имеет почти универсальный состав из 197 государств-членов. Цель документа – добиться стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таких условиях, которые не будут оказывать опасное воздействие на глобальную

климатическую систему. Решение данной задачи предполагалось осуществить в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающее дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе. Согласно РКИК ООН, парниковые газы – такие газообразные составляющие атмосферы, как природного, так и антропогенного происхождения, которые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение [2, 81].

В интересах развития международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и защиты климатической системы в интересах нынешнего и будущего поколений, а также признавая, что изменение климата Земли и его неблагоприятные последствия являются предметом общей заботы человечества, Республика Таджикистан приняла на себя обязательства вступить во всеобщую борьбу против глобального потепления и его негативных последствий,ratифицировав Рамочную конвенцию ООН об изменении климата в 1998 году и приняв на себя обязательства как Сторона Конвенции, не включеная в Приложение 1. В Таджикистане создана законодательная и институциональная основа для действий по проблеме изменения климата. Агентство по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан координирует мероприятия по решению проблем климата в Таджикистане. Поскольку Таджикистан – небольшая страна, его доля в общемировом объеме выбросов ПГ довольно мала. Таджикистан имеет самый низкий в Центральной Азии уровень выбросов CO₂ на душу населения, и на его долю приходится лишь около 2–3% общего объема выбросов CO₂ в регионе. «Поэтому, наша страна за счет выброса парниковых газов занимает в мире 135 место, что является ценным вкладом Таджикистана в решении глобальных проблем. Это означает, что в масштабе региона объем выбросов парниковых газов в Таджикистане на каждого человека самый малый, и это является нашим вкладом в улучшении экологической ситуации региона и планеты. Широкое использование возобновляемых источников энергии, больше всего гидроэнергетики, способствовало нам достичь таких результатов» [9].

В соответствии со статьей 4.1 РКИК ООН согласно требованиям для Сторон Конвенции, не включенных в Приложение 1, для Сторон конвенции, заинтересованных лиц и широкого круга читателей установлена обязанность для ее участников разрабатывать, периодически обновлять, публиковать и представлять Конференции сторон национальные кадастры антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями (любой процесс, вид деятельности или механизм, который абсорбирует парниковый газ) всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом по веществам, разрушающих озоновый слой. А также в соответствии со статьей 12.1 РКИК ООН направляют Конференции Сторон информацию, касающуюся осуществления РКИК ООН [8].

РКИК ООН предусмотрено оказание финансовой помощи развивающимся странам для содействия в проведении измерения потоков парниковых газов. Для передачи средств создана специальная группа из представителей Глобального экологического фонда, Программы развития ООН, Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международного банка реконструкций и развития и других органов.

Республика Таджикистан несет только общие обязательства, такие как сбор соответствующей информации, предоставление в РКИК ООН национальных отчетов по инвентаризации парниковых газов (ПГ) и проведение исследований в области уязвимости и смягчения последствий изменения климата.

Республика после взятия обязательств перед РКИК ООН с 1990 по 2014 годы предоставила три Национальных Сообщения об изменении климата. Первое Национальное Сообщение Республики Таджикистан [6] (2001-2002 гг.) было предоставлено Секретариату РКИК ООН в 2003 г., которое состояло из двух фаз. Второе Национальное Сообщение Республики Таджикистан [1] (2005-2008 гг.) было подготовлено и сдано Секретариату РКИК ООН в 2008 г. Третье Национальное Сообщение Республики Таджикистан [13] было предоставлено в 2014 г. На данном этапе на стадии разработки находится Четвертое Национальное сообщение Республики Таджикистан по изменению климата.

Более того, Республикой Таджикистан в 2018 г. был подготовлен и предоставлен Первый

двуухгодичный доклад по инвентаризации парниковых газов по РКИК ООН [7]. Нужно подчеркнуть, что на данный момент ведётся работа над подготовкой Четвёртого Национального сообщения Республики Таджикистан по изменению климата.

В 2015 г. на 21-ой Конференции Сторон РКИК ООН Таджикистан представил отчет о своем Предполагаемом национально определяемом вкладе. При условии значительной международной финансовой поддержки и передачи технологий, Таджикистан предполагает возможным добиться к 2030 г. снижения выбросов ПГ до 65–75% от уровня 1990 г. В отсутствие существенного дополнительного финансирования, к 2030 г. объем выбросов можно будет сократить лишь до 80–90% от уровня 1990 г. В базовом 1990 г. объем выбросов ПГ составил 25,5 млн. тонн в эквиваленте CO₂. Нынешний вклад Таджикистана в мировые выбросы ПГ оценивается менее чем в 0,02% [5, с.131].

В развитие Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменения климата, были разработаны экономические механизмы международного сотрудничества по снижению выбросов парникового газа и поддержки мер по адаптации к климатическим изменениям, включенные в Киотский протокол к РКИК, принятый в декабре 1997 г. в Киото (Япония) и ратифицированный 126 странами мира. 16 февраля 2005 вступил в силу Киотский протокол к РКИК ООН - международное соглашение о стабилизации за выбросы парниковых газов в 2008-2012гг. Для вступления соглашения в силу его должны были ратифицировать не менее 55 стран, на долю которых по состоянию на 1990 г. приходилось не менее 55% мировых выбросов. Киотский протокол международное соглашение, цель которого является сокращения выбросов парниковых газов для того чтобы противодействовать глобальному потеплению. Киотский протокол в настоящее время насчитывает 192 стран-участников. С 2008 г. начался первый период действия Киотского протокола и в 2012 г. закончился. Киотский протокол был ратифицирован Таджикистаном, 29 декабря 2008 года (Постановление МО РТ, № 1142).

Киотский протокол предусматривает три гибких инструмента сокращения выбросов: международную торговлю квотами, совместное осуществление действий и механизм чистого развития (МЧР). Они способствуют созданию единиц сокращений выбросов, которые используются промышленно развитыми странами для выполнения их количественных обязательств по Киотскому протоколу. Механизм Чистого Развития (МЧР) позволяет Сторонам, не входящим в Приложение 1, добиться стабильного развития и тем самым внести дополнительный вклад в достижении итоговой цели Конвенции. Механизм чистого развития направлен на привлечение инвестиций в развивающиеся страны. Для Таджикистана Механизм чистого развития является одним из источников финансово-технологической помощи для сокращения выбросов парниковых газов и улучшения естественных поглотителей углерода. Таджикистан получил право на осуществление проектов в рамках Механизма чистого развития. Таджикистан может участвовать в работе рыночного механизма, предназначенного как для развитых, так и развивающихся стран. Однако прежде он должен выполнить ряд базовых требований, начиная с согласия признать юридически обязательный характер Киотского протокола и заканчивая созданием специальных национальных структур и разработкой соответствующих процедур для обеспечения функционирования МЧР на территории страны. Кроме того, для соблюдения всех требований необходимы конкретные правовые меры на национальном уровне.

Для того чтобы выступить принимающей стороной проекта МЧР, необходимо выполнить следующие основные требования:

- а) иметь назначенный национальный орган (ННО);
- б) разработать национальные принципы и правила оценки проекта МЧР;
- с) соответствовать критериям приемлемости МЧР;
- д) обеспечить создание потенциала для МЧР [4 с.7].

После претерпевшей неудачу Копенгагенской конференции по климату (декабрь 2009 г.) [16, с. 1], а также климатических конференций, проведенных в Бонне (середина 2010 г.) и Мехико (ноябрь 2010 г.), в 2012 г. был согласован второй период

действия обязательств, с учетом поправки к Киотскому протоколу, принятый в Дохе (Катар) в декабре 1997 г [15]. в соответствии со ст.20 и ст. 21 Киотского протокола. Для выступления в силу она должна быть принята 144 государствами [14 с.6]. По состоянию на 28 октября 2020 г. 147 государств сдали на хранение свои документы о принятии, поэтому порог для вступления в силу Дохинской поправки был достигнут. Поправка вступила в силу 31 декабря 2020 года.

Республика Таджикистан все еще не подписала Дохинскую поправку к Киотскому Протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Дохинская Поправка включает: новые содержащиеся в приложении I обязательства сторон Киотского протокола, которые договорились взять обязательства на второй период действия обязательств с 1 января 2013 года по 31 декабря 2020 года; пересмотренный перечень парниковых газов, о выбросах которых стороны обязуются сообщать в течение второго периода действия обязательств; и поправки к некоторым статьям Киотского протокола, которые касаются первого периода действия обязательств и нуждаются в обновлении на второй период действия обязательств. Нужно подчеркнуть, что Киотский протокол неизменно служит важной составной частью и «краеугольным камнем» международного механизма противодействия изменению климата. Подписание Дохинской поправки к Киотскому протоколу, имеющей обязательную юридическую силу, является важной задачей. Лишь в случае ратификации этой поправки можно обеспечить начало выполнения второго периода обязательств по Киотскому протоколу.

Итогом 21-й Международной Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, прошедшей 30 ноября 2015 года, в Париже (Франция), стало принятие Соглашения по климату, которое предусматривает меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере начиная с 2020 г. Выступая на упомянутой Конференции Сторон Президент Республики Таджикистан, Лидер нации,уважаемый Эмомали Раҳмон отметил, что, хотя доля Республики Таджикистан в объеме выбросов парниковых газов в глобальном масштабе невелика, однако, Таджикистан является одной

из наиболее климатически уязвимых стран мира к воздействиям изменениям климата [12]. 22 апреля 2016 г. Таджикистан подписал Парижское соглашение 2015 г. и Парламент Таджикистана 16 февраля 2017 года ратифицировал упомянутое Соглашение. Хотя в настоящее время вклад Таджикистана в глобальные выбросы парниковых газов очень мал, Таджикистан крайне уязвим к воздействиям изменения климата. В соответствии с данным соглашением все страны обязуются принять меры к тому, чтобы

повышение общемировой температуры составило значительно менее 2°C, а с учетом серьезности существующих рисков – 1,5°C. Ратификация Соглашения Парламентом Таджикистана стала важным шагом, призывающим другим странам с более высокими выбросами тоже ратифицировать его. Однако в указанном документе отсутствуют механизмы понуждения стран к выполнению принятых обязательств, декларированных национальных целей, а также обеспечения обязательности их достижения.

Список литературы:

1. Второе Национальное Сообщение Республики Таджикистан по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Душанбе, 2008. – 93 с., с.ил.
2. Ермолина М.А. Международное экологическое право и природоохранные режимы: учебное пособие для вузов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. С.81
3. Иллюстрированный русско-таджикский словарь терминов по гидрометеорологии и изменению климата. Агентство по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан. 2020. С.50
4. Каюмов А.К. Реализация Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Таджикистане. – Душанбе, 2008 - С.7.
5. Обзоры результативности экологической деятельности Республики Таджикистан. Третий обзор. ООН Нью-Йорк, 2017. С.131.
6. Первое Национальное Сообщение Республики Таджикистан по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата – Душанбе: Таджикглавгидромет, 2003. 136 с.: ил. и библиogr.
7. Первый двухгодичный доклад Республики Таджикистан по инвентаризации парниковых газов по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Душанбе, 2018. – 115 с., с ил. и библ.
8. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» от 26.01.2021. URL: <http://president.tj/ru/node/25006>
9. Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» от 26.12.2019. URL: <http://president.tj/ru/node/21977>
10. Раджабов С.А. Факторы, влияющие на изменение климата и окружающую среду // Газета «Минбари ҳукукшинос» («Трибуна юриста»). 2020. № 3-4 (127-128). С.5
11. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата от 9 мая 1992 года. // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
12. Речь Президента Таджикистана на 21-ой Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. URL: <https://mfa.tj/ru/main/view/1181/rech-prezidenta-tadzhikistana-na-21-oi-konferentsii-uchastnikov-ramochnoi-konventsii-oon-ob-izmenenii-klimata>
13. Третье Национальное сообщение Республики Таджикистан по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Душанбе, 2014. – 167 с., с ил. и библ.
14. Doha Amendment to the Kyoto Protocol. Doha, 8 December 2012. P.6
15. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kyoto, 11 December 1997. United Nations 1998.
16. Summary of the Copenhagen Climate Change Conference: 7-19 December 2009. Vol. 12 No 459. Published by the International Institute for Sustainable Development (ISSD) P.1
17. WMO Statement on the State of the Global Climate in 2020. WMO-No. 1248. P.3

Аннотатсия

Ҳамкории байналмилалӣ-хуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масоили тағйирёбии иқлим

Дар мақола ҳамкории байналмилалӣ-хуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи тағйирёбии иқлим ҳамаҷониба таҳлил карда шудааст. Таваҷҷуҳи маҳсус ба Конвенсияи қолабии СММ оид ба тағйирёбии иқлим (Рио-де-Жанейро, с. 1992) ва Протоколи Киото ба Конвенсияи СММ (Киото, с. 1997) ва дигар санадҳои байналмилалӣ-хуқуқие, ки масъалаҳои тағйирёбии иқлимиро танзим мекунанд, дода шудааст. Ба назари муаллиф, таҳия ва қабули конвенсияҳои баррасишудаи байналмилалӣ қадами нав ва муҳимтарин дар ҷараёни қабул ва татбиқи тадбирҳо барои ба эътидол овардани консентратсияи газҳои гулхонай дар атмосфера гардид, ки пеш аз ҳама барои пешгирии даҳолати хатарноки антропогенӣ ба системаи иқлим мебошанд. Ҳангоми таҳқиқи ин мавзӯй муаллиф, ба уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз Конвенсияи СММ оид ба тағйирёбии иқлим ва Протоколи Киотогӣ ба он, инчунин аз дигар санадҳои хуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онро эътироф кардааст, диққати маҳсус додааст.

Аннотация

Международно-правовое сотрудничество Республики Таджикистан по проблемам изменения климата

В статье проведена попытка всестороннего анализа международно-правового сотрудничества Республики Таджикистан в сфере изменения климата. Особое внимание уделено Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (Рио-де-Жанейро, 1992) и Киотскому Протоколу к РКИК ООН (Киото, 1997) и другим международно-правовым актам, регулирующими международно-правовые вопросы изменения климата. По мнению автора, разработка и принятие рассмотренных международных конвенций стало новым и важнейшим шагом в процессе принятия и реализации мер по стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере, которые, прежде всего, направлены на предотвращение опасного антропогенного вмешательства в климатическую систему. При исследовании данной темы, под пристальным вниманием автора находились международные обязательства Республики Таджикистан, вытекающие из РКИК ООН и Киотского Протокола к нему, а также из других международно-правовых актов, участником которых страна является.

Annotation

International legal cooperation of the Republic of Tajikistan on climate change issues

The article attempts comprehensively analyze the international legal cooperation of the Republic of Tajikistan in the field of climate change. Particular paid attention to the UN Framework Convention on Climate Change (Rio de Janeiro, 1992) and the Kyoto Protocol to the UNFCCC (Kyoto, 1997) and other international legal acts regulating international legal issues of climate change. According to the author, the development and adoption of

the considered international conventions has become a new and most important step in the process of adopting and implementing measures to stabilize the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which primarily aimed at preventing dangerous anthropogenic interference with the climate system. When researching this topic, the author's close attention was the international obligations of the Republic of Tajikistan arising from the UNFCCC and the Kyoto Protocol to them, as well as from other international legal acts to which the country is a party.



УДК: 340.5

Акбарализода Джасур Акбарали,
специалист отдела международного права
Национального центра законодательства при
Президенте Республики Таджикистан.

E-mail: jasurbek_e@mail.ru

Тел.: (+992) 926-60-09-74.

СООТНОШЕНИЕ НОРМ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Калидвоҗсаҳо: маъюб; ҳуқуқи маъюбон; Конвенсия СММ; Ҷумҳурии Тоҷикистон; Конститутсия; маориф; меҳнат; шугл.

Ключевые слова: инвалид; права инвалидов; Конвенция ООН; Республика Таджикистан; Конституция; образование; труд; занятость.

Keywords: person with disability; right of persons with disabilities; UN Convention; the Republic of Tajikistan; Constitution; education; labor; employment.

Во многих обществах люди с ограниченными возможностями очень часто относятся к числу наиболее изолированных групп и сталкиваются с проблемами при осуществлении своих прав. Долгое время считалось, что данные проблемы являются естественными в силу наличия у них физических, психических и интеллектуальных нарушений. Однако вступление в силу Конвенции «О правах инвалидов» кардинально меняет существующие социальные установки, касающиеся инвалидности.

Конвенция ООН «О правах инвалидов» (далее – Конвенция) была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года (на тридцатый день после присоединения или ратификации двадцатью государствами). Одновременно с Конвенцией был принят и вступил в силу Факультативный протокол к ней.

По состоянию на январь 2021 года 192 государства и Европейский союз участвуют в Конвенции [1], 96 государств — в Факультативном протоколе [2].

Со вступлением в силу Конвенции был учреждён Комитет по правам инвалидов — орган надзора за исполнением Конвенции, уполномоченный рассматривать доклады государств-участников Конвенции, выносить по ним предложения и общие рекомендации, а также рассматривать сообщения о нарушениях Конвенции государствами-участниками Протокола.

Вступление в силу Конвенции и Факультативного протокола к ней ознаменовало

начало новой эпохи в поддержании, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрении уважения присущего им достоинства. Конвенция обобщила опыт и теорию применения законодательств различных стран в сфере защиты прав и свобод людей с инвалидностью.

Впервые права инвалидов были комплексно закреплены в имеющем обязательную силу международном договоре для стран-членов ООН, подписавших и ратифицировавших этот документ. Одним из нововведений Конвенции, отражающих признание потребностей лиц с инвалидностью на международном уровне, является требование обеспечить доступность безбарьерной среды жизнедеятельности.

А.А. Клишас отмечает, что Конвенция, в первую очередь, призвана коренным образом поменять традиционный подход человечества к проблемам инвалидов: перестать считать их лицами, которые заслуживают лишь жалости, и признать, что само общество представляет собой неблагоприятный фактор для них, а также способствует изменению сложившихся взглядов на физические и психиатрические нарушения, следовательно, признает, что все люди равны и, имеют равные возможности для раскрытия своего потенциала [3].

В этом смысле, Конвенция закрепляет взамен к «медицинскому» подходу к инвалидам, «социальный» подход, то есть каждому инвалиду должна быть обеспечена защита не только комплекса его особых прав, но

и всех прав человека с учетом его ограничений в здоровье.

Общие международные нормативные основы обеспечения прав инвалидов закреплены в таких основополагающих международных актах, как Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года.

Стоит отметить, что имеются специальные международные документы, конкретно относящиеся к правам инвалидов, такие как Декларация о правах умственно отсталых лиц 1974 года, Декларация о правах инвалидов 1975 года, Всемирная программа действий в отношении инвалидов 1982 года, Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов 1983 года, Таллиннские руководящие принципы для деятельности в области развития людских ресурсов применительно к инвалидам 1997 года, Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи 1991 года и Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 1993 года.

22 марта 2018 года на церемонии открытия Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон подписал Конвенцию о правах инвалидов [4]. Таким образом, с этого дня Республика Таджикистан стала участником Конвенции ООН «О правах инвалидов».

В связи с этим, стоит проанализировать особенности международно-правовых обязательств государств по обеспечению средовой доступности для инвалидов и нормативные правовые акты Республики Таджикистан, направленные на защиту прав инвалидов в сфере труда, доступности к объектам социальной инфраструктуры и информации, а также образования, что позволит выявить проблемы и недостатки, которые стоит преодолеть в процессе имплементации Конвенции, а также эффективно реализовать свои международно-правовые обязательства Республики Таджикистан.

Основные политические, социально-экономические, личные права и свободы, а

также статус и правовое положение инвалидов определены в Конституции Республики Таджикистан [5], Законе РТ «О социальной защите инвалидов» [6], а также в других нормативных правовых актах. Так, согласно ст. 1 Конституции Республики Таджикистан «Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека». В соответствии со ст. 34 Конституции «Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании», а также ст. 39 «Каждому гарантируется социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, определяемых законом» [5]. Закон Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов» наравне с определением правовых, экономических и организационных основ обеспечения социальной защиты инвалидов также создает им равные возможности для жизнедеятельности и интеграции в общество.

Также имеются другие законодательные акты Республики Таджикистан, в которых определены права и свободы инвалидов. Например, особенности регулирования труда инвалидов определены Трудовым Кодексом Республики Таджикистан и другими нормативными правовыми актами в сфере законодательства о труде. Для повышения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, а также оказания помощи в реализации их трудового потенциала осуществляется направление инвалидов на трудовую реабилитацию и адаптацию, а также на профессиональное обучение, подготовку и переподготовку. В целях трудоустройства инвалидов бронируются и создаются специализированные рабочие места. В Главе 24 Трудового Кодекса РТ определяются особенности регулирования труда инвалидов, в том числе реализация инвалидами права на труд, условия труда работников – инвалидов, сокращенная продолжительность рабочего времени инвалидов, ограничение применения суммированного учета рабочего времени для работников – инвалидов, ограничение работы в ночное время, сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в командировку работников – инвалидов, предоставление оплачиваемого

ежегодного трудового отпуска работнику – инвалиду [7].

Таким образом, работодатель обязан предоставить все необходимые условия для работы инвалидов. Запрещается применение труда инвалидов на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, также привлечение к работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в командировку работников-инвалидов допускаются только с их письменного согласия, если такая работа не запрещена по медицинским показаниям.

Согласно статье 26 Закона Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов», инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения специальных мероприятий, таких как: установление в организациях, независимо от правового статуса и форм собственности, квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов; стимулирование создания организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; создание условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов; создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности инвалидов; организация обучения инвалидов новым профессиям, также организациям, обеспечивающим трудоустройство инвалидов, предоставляется льготное налогообложение [6]. В соответствии с пунктом 2 статьи 29 данного Закона, работающие инвалиды, независимо от получения пенсии, имеют права на получение всех видов пособий по государственному социальному страхованию, в том числе пособий по временной нетрудоспособности.

Также другие подзаконные акты определяют права инвалидов в сфере труда, в том числе в Постановлении Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2009 года, №181 определены правила установления квоты для приёма на работу отдельных групп населения, где в 3 Главе в категориях граждан, которые за счёт квоты обеспечиваются рабочими местами, в первую очередь, отмечаются инвалиды [8], Указ Президента Республики Таджикистан «О дополнительных мерах, по улучшению материального

положения участников и инвалидов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов и вдов воинов, погибших на этой войне» от 24 апреля 2006 года, № 1735 [9], Постановление Правительства Республики Таджикистан «О социальной защищенности инвалидов, тенденция инвалидности и пути её снижения» от 2 июля 2005 года, № 221 [10] и др.

Как отмечает Г.М.Бобокалонов, реализация требований Конвенции, связанных с беспрепятственным доступом лиц с ограниченными возможностями к предпринимательской деятельности могут быть решены посредством деятельности государственных органов Республики Таджикистан, направленных на реализацию государственных программ и развитие бизнеса. Так как люди с ограниченными возможностями являются полноправными членами общества, поддерживаются государством и находятся под его защитой.

Следует отметить, что национальное законодательство Республики Таджикистан в целом соответствует пунктам и подпунктам статьи 27 Конвенции.

Вместе с тем, особое внимание стоит уделить устранению барьеров для посещения инвалидами объектов социальной инфраструктуры. Статья 9 Конвенции определяет, что наделение инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники должны принять все меры для обеспечения инвалидам доступа, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности [2]. Законодательство Республики Таджикистан содержит нормы, регулирующие вопросы безбарьерной среды и доступности инфраструктуры. Требования о доступности зданий и помещений, различных инфраструктур, в том числе транспорта, установлены в статье 25 Закона Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов». В частности, пункт 1 статьи 25 данного Закона предусматривает, что «органы

государственной власти, органы самоуправления поселков и сел, другие организации создают условия инвалидам (включая инвалидов, пользующихся креслами-колясками) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-просветительным и другим объектам и учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, междугородним автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

Особый интерес вызывает пункт 2 статьи 25 вышеуказанного Закона, где отмечается, что «планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых районов и зон отдыха, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются», а финансирование расходов данных объектов осуществляется со стороны собственников, что определяет трудности при практической реализации [2]. Таким образом, любые застройки на этапе планирования должны учитывать доступность инвалидов.

Однако, вопрос практического обеспечения доступности различных инфраструктур давно ждет своего решения и является острейшим. Действительно, реализация обязательства обеспечить доступность инфраструктурной среды представляет большую сложность, поскольку многие объекты были созданы и введены в эксплуатацию еще до принятия норм об их доступности. Реконструкция зданий, транспорта и объектов инфраструктуры, созданных с нарушением требований для доступности, связана со значительными финансовыми затратами или вообще неосуществима.

Так, в целях решения данной проблемы, требуется реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов на строящихся объектах социальной сферы, культурно-зрелищных организаций и физкультурно-спортивных сооружений, по обустройству тротуаров, пассажирских

остановок и пешеходных переходов, установке на пешеходных переходах звуковых и световых устройств. Необходимо решить вопросы обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов при пользовании общественным транспортом. Для расширения объема информационной среды для инвалидов с нарушением слуха, речи и (или) зрения требуется обеспечить полноценное восприятие ими информации, подаваемой в информационных и художественных программах радио и телевидения.

Другим важным фактором доступности среды, влияющим на реализацию прав инвалидов, является доступ к информации. Стоит отметить, что в национальном законодательстве отсутствуют нормы и в Законе Республики Таджикистан «О социальной защите», и в Законе Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации» от 16 апреля 2008 года, № 945 [11], предусматривающие требования об обязательном использовании альтернативных форматов, учитывающих потребности инвалидов. Таким образом, у инвалидов нет возможности ознакомиться со значимой для них информацией, в том числе собственными правами, не говоря уже о возможности пользоваться наравне с другими информацией, предназначеннной для всеобщего доступа, как отмечено в пункте «а» статьи 21 Конвенции.

Право на образование занимает важнейшее место в системе прав и свобод человека, так как является основным условиям развития личности и фактором, способствующим росту интеллектуального потенциала общества в целом [12]. По мнению Е.Н. Назаровой, образование для инвалидов играет сегодня более важную роль, так как это один из наиболее значимых социальных ресурсов, направленных на уменьшение общественной изоляции и экономической зависимости. Также она отмечает, что обладание данным ресурсом и реализация его на практике, позволит инвалидам не только повысить свой материальный уровень, но и свои мотивации, направленные на повышение личностного статуса и полноценное включение в жизнь общества. Поэтому роль образования является ключевой в развитии своего потенциала для инвалидов, и Республика Таджикистан предпринимает все меры для закрепления данного права.

В статье 27 Конвенции определяется, что государства-участники признают право инвалидов на образование и с этой целью без дискриминации и на равной основе должны обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни. Также право на образование инвалидов предусматривается в статьях 17-24 Закона Республики Таджикистан «О социальной защите» [6], обеспечение инвалидов условиями для получения образования и профессиональной подготовки; дошкольное воспитание детей-инвалидов; общее образование детей-инвалидов; воспитание и обучение детей-инвалидов на дому; внешкольное воспитание детей-инвалидов; воспитание и обучение детей-инвалидов в стационарных учреждениях; профессиональное образование инвалидов; язык жестов.

Таким образом, Республика Таджикистан гарантирует инвалидам обеспечение необходимых условий для получения образования и профессиональной подготовки. Однако стоит отметить, что некоторые важные пункты статьи 27 Конвенции не предусмотрены в национальном законодательстве, в частности: государства-участники наделяют инвалидов возможностью осваивать жизненные и социализационные навыки, чтобы облегчить их полное и равное участие в процессе образования и в качестве членов местного сообщества; государства-участники принимают в этом направлении надлежащие меры, в том числе: содействуют освоению азбуки Брайля, альтернативных шрифтов, усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, а также навыков ориентации и мобильности и способствуют поддержке со стороны сверстников и наставничеству; содействуют освоению жестового языка и поощрению языковой самобытности глухих; обеспечивают, чтобы обучение лиц, в частности детей, которые являются слепыми, глухими или слепоглухими, осуществлялось с помощью наиболее подходящих для индивида языков и методов и способов общения и в обстановке, которая максимальным образом способствует освоению знаний и социальному развитию. Также государства-участники, чтобы содействовать реализации права образования инвалидов должны принять надлежащие меры для привлечения на работу учителей, в том числе учителей-инвалидов, владеющих

жестовым языком и/или азбукой Брайля, и для обучения специалистов и персонала, работающих на всех уровнях системы образования. Такое обучение охватывает просвещение в вопросах инвалидности и использование подходящих усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, учебных методик и материалов для оказания поддержки инвалидам.

Согласно статье 24 Закона Республики Таджикистан «О социальной защите», язык жестов признается в качестве средства межличностного общения инвалидов. Однако, сама азбука Брайля не рассматривается как средство общения и доступа к информации инвалидов.

В Республике Таджикистан законодательно закреплено право инвалидов на образование, но при этом отсутствуют требования и механизмы при реализации данного права инвалидами.

В заключении стоит отметить, что Конвенция отражает, прежде всего, все нормы и принципы в защите прав инвалидов и способствует созданию безбарьерной среды для их полноценного развития. Как пишет Г.М. Бобокалонов, в Республике Таджикистан особенное внимание уделяется соотношению национального законодательства к международным правовым нормам, наблюдаются разные пути реализации международных нормативных правовых актов, в том числе их учет в законодательном процессе Республики Таджикистан. Также имплементация и отражение международных правовых норм в законах и подзаконных актах Республики Таджикистан - создают условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека [13, С. 67].

В Таджикистане делается много для создания современной системы обеспечения социальной защиты инвалидов, однако ему предстоит сделать много в данной сфере. Также 27 февраля 2020 года принят Национальный план действий по подготовке Республики Таджикистан для ратификации и реализации утверждению Конвенции о правах инвалидов до 2024 года [14]. Некоторые трудности возникают при практической реализации данных мер.

Предлагается также внести изменения и дополнения в Закон Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов» в сфере образования инвалидов, а также предусмотреть

нормы в сфере доступа к информации инвалидов.

Список литературы:

1. Convention on the Rights of Persons with Disabilities // United Nations Treaty Collection [Electronic resource] URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en
2. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities United Nations Treaty Collection [Electronic resource] – URL:https://treaties.un.org/Pages/View Details.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en
3. Клишас А.А. Международно-правовые аспекты, связанные с ратификацией Российской Конвенции о правах инвалидов [Электронный ресурс] // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки №2, 2012. - С. 210-215. Режим доступа: - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17671026>
4. Участие Президента на церемонии подписания Конвенции ООН «О правах инвалидов». Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. 22.03. 2018 <https://www.mfa.tj>.
5. Конституция Республики Таджикистан от 24 ноября 1994 года (в редакции референдума от 26.09.1999г., от 22.06.2003г., от 22.05.2016г.) [Электронный ресурс]//АДЛИЯ: Единый информационно-правовой центр Республики Таджикистан. Версия 7.0/ М-юстиции Республики Таджикистан. Душанбе.2021. 1 электронный.
6. Закон Республики Таджикистан «О социальной защите инвалидов» от 29 декабря 2010 года, №675. [Электронный ресурс]//АДЛИЯ: Единый информационно-правовой центр Республики Таджикистан. Версия 7.0/ М-юстиции Республики Таджикистан. Душанбе.2021. 1 электронный.
7. Шонасридинов Н., Бобокалонов Г. М. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Таджикистан. Первое издание // Под ред. к.ю.н., доцента Н. Шонасридина. – Душанбе: Типография ТНУ, 2017. – С. 1120.
8. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2009г., № 181 «Об утверждении Правил установления квот для приёма на работу отдельных групп населения» (в редакции Постановления Правительства РТ от 30.12.2011г.№675).
9. Указ Президента Республики Таджикистан «О дополнительных мерах, по улучшению материального положения участников и инвалидов Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов и вдов воинов, погибших на этой войне» от 24 апреля 2006 года, № 1735 [Электронный ресурс]//АДЛИЯ: Единый информационно-правовой центр Республики Таджикистан. Версия 7.0/ М-юстиции Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. 1 электронный.
10. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О социальной защищенности инвалидов, тенденция инвалидности и пути её снижения» от 2 июля 2005 года, № 221 [Электронный ресурс]//АДЛИЯ: Единый информационно-правовой центр Республики Таджикистан. Версия 7.0/ М-юстиции Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. 1 электронный.
11. Закон Республики Таджикистан «О праве на доступ к информации» от 16 апреля 2008 года, № 945. [Электронный ресурс]//АДЛИЯ: Единый информационно-правовой центр Республики Таджикистан. Версия 7.0/ М-юстиции Республики Таджикистан. Душанбе.2021. 1 электронный.
12. Назарова Е.А. Конвенция по правам инвалидов и возможности её реализации в России // Экономика статистика и информатика. Вестник УМО, 2012. – С. 75-80.
13. Бобокалонов Г.М. Правовое регулирование трудовых отношений инвалидов в законодательстве Республики Таджикистан // Научно-аналитический журнал «Законодательство», №3, Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2020.
14. Постановление Правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2020 года, №116 «О Национальном плане действий по подготовке Республики Таджикистан для ратификации и реализации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]//АДЛИЯ: Единый информационно-правовой центр Республики Таджикистан. Версия 7.0/ М-юстиции Республики Таджикистан. Душанбе, 2021. 1 электронный.

15. Тоджидинов М.А. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов // Научно-аналитический журнал «Законодательство», №3, Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2020.

Аннотатсия

Таносуби меъёрҳои Конвенсия оид ба ҳуқуқҳои маъюбон ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар мақолаи мазкур бандҳои Конвенсия вобаста ба ҳуқуқи маъюбон оид ба меҳнат, дастрасӣ ба инфрасоҳтори иҷтимоӣ ва иттилоот, инчунин ба таҳсил таҳдил карда мешавад. Ҳамзамон, таҳлили муқоисавии Конвенсия ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда, инчунин дар мақола ақидаҳои олимони ватаний ва хориҷӣ ифода ёфтаанд. Муаллиф барои татбики бандҳои муҳими Конвенсия дар қонунгузории миллӣ чораҳои мушаххас пешниҳод намудааст, ки маъюбон аз ҷомеаи мусир берун намонанд.

Аннотация

Соотношение норм Конвенции о правах инвалидов и законодательства Республики Таджикистан

В статье анализируются пункты Конвенции, касающиеся прав инвалидов в сфере труда, доступа к социальной инфраструктуре и информации, а также образования. Также проведен сравнительный анализ Конвенции и нормативных правовых актов Республики Таджикистан, в том числе в статье отражены взгляды отечественных и зарубежных ученых. Автор предлагает конкретные меры по имплементации важных пунктов Конвенции в национальное законодательство, с тем, чтобы инвалиды не были изолированы от современного общества.

Annotation

Correlation of the norms of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the legislation of the Republic of Tajikistan

This article analyses the paragraphs of the Convention relating to the rights of persons with disabilities in the field of labor, access to social infrastructure and information, and also education. Also, a comparative analysis of the Convention and legislation of the Republic of Tajikistan was carried out, including the views of domestic and foreign scientists. The author proposes concrete measures to implement important paragraphs of the Convention into national legislation, so that persons with disabilities are not isolated from modern society.

МИНБАРИ ОЛИМОНИ ҶАВОН



ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

УДК: 343.98

Раҷабзода Ҳисрав Наҷмиддин,

магистранти курси дуюми шуъбаи рӯзонаи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

E-mail: rajabzoda@mail.ru

Тел.: (+992) 985-01-03-81.

ТАДҚИҚОТИ ТЕХНИКӢ-КРИМИНАЛИСТИИ ҲУЧЧАТҲО:
ТАҲЛИЛИ РЕТРОСПЕКТИВӢ

Калидвоҷаҳо: тадқиқоти криминалистии ҳуҷҷатҳо; тарзи ҳуҷҷаткунонӣ; тарзи дастнавис; тарзи полиграфӣ; дастгоҳи типографӣ; дастгоҳи электрофотографӣ; соҳтакории техникии имзоҳо.

Ключевые слова: криминалистическое исследование документов; способ документирования; рукописный способ; полиграфический способ; знакопечатающие устройства; электрофотографический аппарат; техническая подделка подписей.

Keywords: forensic examination of documents; the method of documenting; cursive; print method; inkjet printer; electrophotographic apparatus; technical fake signatures.

Ташаккулёбии тарзҳои ҳуҷҷаткунонии маълумот шаҳодатдиҳандай он аст, ки таърихи соҳтакории ҳуҷҷатҳои гуногун бо ҳадафҳои зиддиҳукуқӣ тамоми марҳилаҳои инкишофи таърихи инсониро дар бар мегирад. Алоқамандии байниҳамдигарии ин омилҳо ба сифати асос барои коркарди метод ва воситаҳои тадқиқот ҳангоми муқаррар намудани фактҳо ва ҳолатҳои содирнамоии намудҳои гуногуни соҳтакорӣ хизмат намудаанд.

Гуногуннамудии ҳуҷҷатҳои мавҷудбуда таърихан боиси пайдоиш ва инкишофи тарзҳои маълуми ҳуҷҷаткунонӣ гардидаанд, ки онҳоро шартан ба ду гурӯҳи калон чудо менамоянд: "анъанавӣ" ва "технотронӣ" [2, с.95]. Бо дарназардошти мағҳумҳои дар криминалистика васеъ истифодашаванда ва маъмулгардида таснифнамоии тарзҳои ҳуҷҷаткунонии маълумот ба "дастнавис" ва "ғайридастнавис" қобили қабул ҳисобида мешавад.

Чуноне ки маълум аст, аввалин технологияи сабтнамоии иттилоот дар барандагони моддӣ ин усули тавсифии қайднамоии иттилоот ба ҳисоб меравад. Дар зери мағҳуми усули тавсифӣ ин тарзи воридсозии ягон аломатҳо ё тасвирҳо ба субстар бо ёрии асбобу олотҳо фаҳмида мешавад ва ин алоқамандии ногусастаний бо инкишофи хат дорад. Пайдоishi аввалин ҳуҷҷатҳои хаттӣ, масалан васиятнома истифодабарии онҳоро бо ҳадафҳои зиддиҳукуқӣ ногузир ба вучуд овард,

ҳамчунин мубориза бо ҳамаи намудҳои имконпазири соҳтакорӣ инъикоси худро дар сарчашмаҳои ҳуқуқии Рими Қадим ёфта буд. Паҳнгардии қоғаз, ки асри 2-и пеш аз милод дар Хитой ихтироъ гардида буд ва асри 14 тамоми дунёро фаро гирифт, такони ҷиддие барои инкишофи на танҳо олоти навишт (аз пари паранда сар карда то авторучкаҳо "Parker") балки боиси ташаккулёбии рангҳои ҳангоми навишт истифодашаванда низ гашт. Қаламҳои саққочадор, ки соли 1938 аз ҷониби олимӣ венгер Йозефом Лалсо ихтироъ карда шуд ва ҳамчун ивазқунандаи перо баромад намуд, инқилобе дар тарзи дастнависи ҳуҷҷаткунонии иттилоот гардид, ки то ҳол ҳамчун усули бартариятдошта эътироф мешавад.

Аmmo маҳсулнокии пасти ин тарзи қайднамоии иттилоот ногузир ба коркарди воситаҳои нисбатан мукаммали ҳуҷҷаткунонӣ пеш аз ҳама ба пайдоиши воситаҳои полиграфӣ оварда расонид. Аввалин шаҳодатдиҳандай истифодабарии шаклҳои муҳр барои такрор намудани пиктограмма-тасвирҳо ҳангоми кофтуковҳо дар яке аз ҷузъҳои таърихии тамаддун- давлатҳои Осиёи Гарбӣ (Ур, Урук, Лагаш), ки то асрҳои 4-3 пеш аз милод вучуд доштанд, ёфта шудаанд, ки онҳо шакли силиндрҳои на чандон калон бо тасвирҳои ноҳамворро доштанд[2, с.15-17].

Такрибан дар асрҳои 7 дар Корея бо мақсади ба даст овардани нақшҳои иттилоотҳои

матниу тасвири дар саҳифаҳои аз пусти ҳайвон омодашуда ва қоғазҳо, усули қӯҷонидани ранг тавассути шаклҳои муҳрмонанди яклюҳти барчаста, ки бо тарзи кандакории дастӣ дар сатҳи чубин омода мешуданд, истифода мегардид. Ин усул бениҳоят заҳматталаబ буд, бинобарин алакай дар асри 11 дар Хитой аввалин технологияи омоданамоии таҳтаҳаҳо аз ҳарфҳои алоҳида (литерҳо) ба вуҷуд омад, ки на танҳо ҷараёни тайёрнамоии таҳтаҳаҳоро суръат бахшид, ҳамчунин имконият дод, ки ҳарфҳо (литерҳо) бисёркарата истифода шаванд. Ин усули технологӣ ба пайдоиши аввалин ҳуҷҷатҳои бо роҳи полиграфӣ ҷопгардида оварда расонид.

Инкишофи мавҷудаи тарзи полиграфии ҳуҷҷаткунонӣ бо номи ихтироъкори олмонӣ И. Гуттенберг алоқаманд мебошад [1, с.24-25]. Дастгоҳи ҷопкунӣ ва воситаҳои ҳарфрезии металлий асоси инкишоф дар ин давра гардиданд. Тақрибан аз нимаи дуюми асри 19 машинаҳои линотипии ҳатрезӣ, пайдо гардиданд, ки хусусиятҳои конструктивии онҳо аксаран дар ҳуҷҷатҳои ҷопгардида инъикос меёфтанд, ки ин имконият медод, ки вазифаҳои криминалистӣ нисбати он ҳуҷҷатҳое, ки ба доираи мурофиаи судии ҷиноятӣ меафтиданд, ҳал карда шаванд. Дар байнӣ онҳо пулҳои қалбакӣ, вомбаргҳо, векселҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои бо роҳи полиграфӣ ҷопгардида, ки дар қатори дигар ҳолатҳо аз сатҳи баланди қасбияти ҷаҳони ҷиной шаҳодат дода инчунин талаб мекард, ки аз ҷониби мақомоти даҳлдори давлатӣ ҷораҳои муқобилияткунанда андешида шаванд.

Маҳз дар давраи охири асри 19 ва даҳсолаи аввали асри 20 ҷараёни дохилгардии фаъоли дастовардҳои илмӣ-техникӣ ба амалияи мубориза ба муқобили ҷинояткорӣ ба назар мерасад. Асоси онро дар он давра ба шаклҳои "техникаи ҷиной", "илми политсияӣ" меномиданд, ки маҳз бо заҳматҳои олимон-криминалистони намоёни ҳамон давра Г.Гросс ва А.Рейсс алоқамандӣ доштанд ва хусусиятҳои криминалистикаи ояндаро қасб намуданд.

Дар маҷмӯи лексияҳои худ "Техникаҳои илмии тафтиши ҷиноят", ки соли 1912 дар Россия ҷоп шудааст, А.Рейсс дикқати маҳсус ба ҷанбаҳои гуногуни тадқиқоти ҳуҷҷатҳо равона намудааст. Дар қисмати "Қайдҳои умумӣ оид ба таҳқики ҳуҷҷатҳо" ў натанҳо объектҳои тадқиқот (аҳҳои ҳаттии муомилоти граждани, аломатҳои пулӣ, муҳрҳо ва файраҳо)-ро номбар

намудааст, балки соҳаҳои ҳамхудуди "санчиши илмӣ-усулий"-ро аз қабили табиат ва пайдоиши ҳатҳои анонимӣ (беном), ҳуҷҷатҳо ва матнҳои рамзандишида, бо рангҳои диданашаванда навишташударо нишон додааст [3, с.100]. Ба ақидаи ў вазифаи асосии ҳангоми тадқиқоти ҳуҷҷатҳо ҳалшаванда ин: муқаррар намудани тарзи ворид намудани тағирот ба мазмuni ибтидоии ҳуҷҷат, шабоҳати ранге, ки порчаҳои гуногуни ҳуҷҷат иҷро карда шудаанд, муқаррар намудани вақти тайёр намудани тамоми ҳуҷҷат ё қисматҳои он, муқаррар намудани ҳолати бо рангҳои диданашаванда иҷро гардидани қисмати ҳуҷҷат ба ҳисоб меравад. Дикқати маҳсусро Рейсс ба маводҳое, ки аз онҳо ҳуҷҷат тайёр карда мешаванд-коғаз ва рангҳои табиати гуногундошта равона карда буд. Ҳусусиятҳои намудҳои гуногуни қоғаз ва маводҳои рангкунанда, ки аз ҷониби ў тавсиф гардида буданд, ҳамчунин тавсияҳое, ки барои ҳимояи ҳуҷҷатҳо аз соҳтакорӣ пешниҳод шуда буданд то ҳол барои коршиносон (экспертон)-и судии мусосир манфиатноканд [3, с.103-104].

Маълумотҳои номукаммал оид ба маҳсусиятҳои тадқиқоти ҳуҷҷатҳои соҳта дар корҳои Г.Гросс "Роҳнамо барои муфаттишони судӣ ҳамчун системаи криминалистика" мавҷуд аст [4, с.250], ки муаллиф аввалин маротиба оиди шахсоне, ки ҳуҷҷатҳои ҳаттиро тадқиқ мекунад, ҳарф зада онҳоро "микроскопист" меномидааст [4, с.278]. Аммо ба олимони криминалисти асри 17 имкон даст надод, ки ба қадри коғӣ масъалаҳои назариявию методии тадқиқоти ҳуҷҷатҳоро бо мақсади ба даст овардани маълумотҳои аҳамияти криминалистидошта барои истеҳсолоти судӣ амиқ омӯзанд.

Саҳми бунёдиро дар инкишофи ин соҳаи криминалистика олими рус Буринский Е.Ф. гузошт, ки ў низоми мукамали усул ва методҳои кор бо ҳуҷҷатҳоро барои гирифтани далелҳои судӣ на танҳо дар мурофиаи ҷиноятӣ балки дар мурофиаи граждани низ пешниҳод намуд. Эҷодкорона усулҳои фотографии қайднамоии воқеяти атрофро коркард намуда, ў асоси аксбардории судиро ҳамчун маҷмӯи усулҳои ба даст овардани маълумот оиди ҳодисаи ҷиноят тавассути истифодабарии усулҳо ва воситаҳои маҳсуси техникӣ гузошт.

Е.Ф. Буринский аввалин шуда таваҷҷуҳро ба ҳуҷҷат ҳамчун барандаи маҷмӯи хусусиятҳо, ки барои барқарор намудани ҳақиқат вобаста ба парвандаи тафтишшаванда аҳамият дорад-

маҳсусиятҳои хат дар матнҳои ба тарзи даствавис иҷротардида, ҳусусиятҳои соҳтакории ҳӯҷат, маводҳои хат ва ба онҳо таъсиррасонии омилҳои тағйирдиҳии иҷборӣ ё қасдана равона карда буд. Дар умум фаъолияти илмии Буринский Е.Ф. асоси методологии на танҳо инкишофи тадқиқоти криминалистии ҳӯҷатҳоро гузошт, балки боиси инкишофи ҳатшиносии судӣ гардида, пайдоиши ташхиси судӣ-ҳатшиносиро пешӯй намуд, ки ба сатҳи олии баҳамтасиррасонии фаъолияти асабии инсон ва хат асос меёфт.

Ҷараёни андӯхтани эмпирикӣ таҷрибаи истифодабарии воситаҳои илмӣ - техники дар тафтиш ва ошкор намудани чиноят ба он оварда расонид, ки як қатор олимон ба таҳлил ва ғанигардонии он барои коркарди минбаъдан криминалистика дар умум ва маҳсус дар қисмати тадқиқоти криминалистии ҳӯҷатҳо машғул гардиданд. Ҳолатҳои асосии назариявию методологии тадқиқоти криминалистии ҳӯҷатҳо аз ҷониби олими дигари криминалистӣ рус Н.В.Терзиев муайян карда ва дар корҳои илмиаш ифода ёфта буданд. Соли 1949 аз ҷониби ў мағҳуми предмет ва системаи тадқиқоти криминалистии ҳӯҷатҳо пешниҳод карда шуд, ки то ҳол аҳамияти илмӣ ва амалиашро нигоҳ доштааст [5, с.13-24]. Таснифи объект ва вазифаҳои тадқиқоти криминалистии ҳӯҷатҳо, ки аз ҷониби ў пешниҳод гардида буд, заманаи бунёдии асосҳои методологии яке аз намудҳои серталабтарини тадқиқоти судӣ-экспертии мусоир экспертизай техники-криминалистии ҳӯҷатҳо гардид.

Саҳми ҳудро дар коркарди бâъзе масъалаҳои методологии тадқиқоти криминалистии ҳӯҷатҳо олими криминалистӣ намоёни нимаи дуюми аспи 20 Р.С. Белкин гузошт. Яке аз аввалин корҳои илмии ў ба масъалаҳои тадқиқоти криминалистии ҳӯҷатҳои бо роҳи полиграфӣ ҷопгардида равона гардида буд [6, с.16-46], ки дар он маҳсусиятҳои тадқиқотҳои криминалистии маҳсулотҳои полиграфӣ ба таври пурра баррасӣ гардида, асоси методикай эксперти дар ин соҳа ба ҳисоб мерафт.

Маҳсулотҳои полиграфӣ ҳамчун объекти тадқиқоти криминалистӣ доимо таваҷҷуҳи олимони гуногунро ба ҳуд ҷалб карда буд, аммо саҳми бештарро дар коркарди заминаҳои методологии тадқиқоти экспертии ин намуди ҳӯҷатҳо С.Д. Павленко гузошта буд. Солҳои

60-70-уми аспи 20 аз ҷониби ў як силсила корҳои илмӣ-методӣ иҷро карда шуд, ки дар онҳо муаллиф натанҳо намудҳои асосии муҳрҳои полиграфӣ ва тарзи тайёрнамоии муҳрҳои гуногун, балки омилҳои ба инъикосёбии берунаи онҳо таъсиррасонандаро низ нишон дод.

Ба таҳлили тарзҳои таърихии қайднамоии иттилоот дар барандагони гуногун баргашта бояд қайд намоем, ки дар баробари инкишофи тарзи полиграфӣ инҷунин тарзи таввасути машинаҳои маҳсус навиштани ҳӯҷатҳо низ инкишоф ёфт. Дар ибтидои аспи 18 идеяи муҳандиси англisis Генри Миллер оиди ҳаракати пайдарпаи ҳарфҳо барои ба вуҷуд овардани матн дар қофаз барои ихтирои аввалин машинаҳои ҳатнависӣ асос гузошт. Аллакай дар нимаи дуюми аспи 19 машинаҳои механикии ҳатнависии тамғаҳои "Ремингтон", "Ундервуд" ва дар нимаи аспи 20 бошад, ширкатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ ба истеҳсоли машинаҳои ҳатнависии электромеханикӣ ва машинаҳои ҳатнависии электронӣ гузаштанд. Ҳӯҷатҳое, ки тавассути машинаҳои ҳатнависӣ иҷро мегардиданд, бештар вақтҳо ба сифати объекти экспертизаҳои криминалистӣ баромад менамуданд, ки вазифаҳои таснифотӣ, ташхисӣ ва айниятиро бо мақсади муқаррар намудани ҳолатҳои барои парвандаи чиноятӣ аҳамиятдошта, ҳамчунин барои баррасии баҳсҳои гражданӣ иҷро менамуданд. Масалан, В.М. Колдаев яке аз аввалин тадқиқотҳои айниятии бомувафақият иҷротардидаи матни мактуби тавассути машинаҳои ҳатнависӣ ҷопгардидаро, ҳамчун далели шайъӣ дар парвандаи заҳролуднамоии генерал В.Д. Бутурлинов (соли 1910), ки дар Петербург зиндагӣ намуда буд мисол меорад. Тадқиқоти экспертии ин ҳӯҷатро олимони намоёни ҳамон давра Д.И. Менделеев ва А.А. Поповитский гузарониданд, ки ҳулосаҳои илман асосноқи онҳо кумаки асосӣ барои тафтишот ва яке аз сарчашмаҳои исботнамоӣ дар рафти баррасии парванда дар суд гардид.

Пайдоиши аввалин технологияҳои рақамии қабул, коркард ва нигоҳдории иттилоот дар барандагони магнитӣ талаб намуд, то ки воситаи ҳориҷ намудани иттилоот дар барандаи "саҳт"-қофаз ихтироъ карда шавад. Дар соли 1982 корпоратсия IBM ба истеҳсоли аввалин принтерҳои сӯзанӣ, ки чопи тасвирро таввасути нуқтаҳо дар қофаз, ки дар натиҷаи ба лентай рангкунанда задани нӯғҳои ядроӣ ҳосил

мешаванд, оғоз намуд. Ба камбудиҳои дар принтерҳои мазкур мавҷудбуда, нигоҳ накарда онҳо муддати тулонӣ дар тайёр намудани ҳӯҷҷатҳои чопӣ мавқеи асосӣ доштанд ва оҳиста-оҳиста мосинаҳои чопкуниро аз истифода бароварданд. То ҳол як қатор дастгоҳҳои чопкуни (бъязе намудҳои дастгоҳҳои кассавӣ-назоратӣ, принтерҳо барои пур намудани бланкаҳои гуногун) дар истифода қарор доранд, ки дар асоси чопҳои сӯзанӣ амал мекунанд.

Саҳми арзандай худро дар коркарди асосҳои методологии тадқиқоти криминалистии ҳӯҷҷатҳои тавассути дастгоҳҳои гуногуни полиграфӣ иҷро гардида олими криминалисти намоён В.М.Палий гузошт, ки кори фундаменталии ў "Тадқиқоти криминалистии ҳӯҷҷатҳои тавассути воситаҳои полиграфӣ тайёркардашуда" тадқиқоти илмии гузаранда дар миёни корҳои илмии ба методикаи классикии тадқиқоти ҳӯҷҷатҳои ба воситаҳои дастгоҳҳои литерии полиграфӣ (мосинаҳои чопкуни) тайёр карда шудаанд, баҳшидашуда гардид. Дар байни ин корҳои илмӣ тадқиқоти монографии С.Б.Шашкин, ки дар он равишҳои нави методологии айнияткунонии воситаҳои полиграфӣ ва техникаҳои идорӣ, баҳодиҳии хулосаи эксперт оиди натиҷаҳои тадқиқоти ҳӯҷҷатҳо, истифодаи имкониятҳои экспертиза бо мақсадҳои кофтукови воситаҳои полиграфӣ, техникаҳои идорӣ ва муқаррар намудани шахси ба истифодаи ғайриқонуни он дастдошта ифода гардида буданд [7, с.492-530], дар байни дигар корҳои илмӣ ҷои маҳсусро ишғол мекард. Аммо то ба ҳол баъзе проблемаҳои тадқиқоти ҳӯҷҷатҳое, ки тавассути воситаҳои мусоири чопӣ иҷро гардидаанд, бо сабабҳои гуногун пурра омӯхта нашудаанд. Яке аз масъалаҳои мураккаб ин масъалаи имконияти гузаронидани тадқиқоти айнияти имзо дар нусхаи ҳӯҷҷат, ки бо истифодаи воситаҳои электрофотографӣ иҷро гардидаанд бοқӣ мемонад. Таҳлили амалия нишон медиҳад, ки дар аксари ҳолатҳое, ки хулоса аз рӯи экспертизаи судӣ-ҳатшиносӣ нисбати тасвирҳои электрофотографии имзоҳо дода мешавад, экспертиҳо тадқиқоти айниятиро аз рӯи ҳамон принсипҳое, ки ҳангоми тадқиқоти дастнависҳо истифода мешаванд мегузаронанд ва аксаран хулосаҳои қатъӣ медиҳанд. Дар ин ҳангом набояд аз мадди назар он ҳолатеро ки имконияти қалбакисозии техникии имзоро (таҳрири компьютерӣ, нусхабардорӣ бо роҳи тозанамоӣ), истисно намекунад, дур кард.

Чунин ҳолат як қатор сабабҳоро барои сар задани ҳатоҳои экспертӣ метавонад ба вучуд биёрад, зеро ки воситаҳои мусоири техникаи компьютерӣ имконият медиҳанд, ки ҳӯҷҷатҳои электронӣ бо роҳи таҳрири файлҳо бо тасвири имзоҳои аслӣ, сабтҳо, муҳрҳо ва дигар реквизитҳо иҷро карда шаванд. Илова бар ин чунин маводи коркардкардашуда чоп гардида пурра ба ҳӯҷҷати аслӣ шабоҳат дошта, метавонад боиси ба роҳгумӣ рафтани эксперт-ҳатшинос гардад. Ҳамчунин бояд қайд намуд, ки агар масъалаи муайянномоии мавҷуд будани соҳтакории техникии имзо, дар нусхаҳои электрофотографии ҳӯҷҷат ғайриимкон бошад, пас гузаронидани тадқиқоти айниятӣ нисбати чунин объект бояд истисно гардад. Дигар масъалаи ҳусусияти методидошта ба муайян намудани айнияти дастгоҳҳои чопию аксбардории рақамӣ аз рӯи тасвир дар ҳӯҷҷатҳои ба воситаи онҳо тайёркардашуда ба ҳисоб меравад. Барои мисол ҳангоми чоп намудани тасвир ба воситаи чопи струинӣ баҳамтаъсиррасонии бевоситаи байни гирехи чопкунанда ва маводи рангро ба худ қабулкунанда (қофаз) ба миён намеояд. Бинобар ин чопи ҳӯҷҷат дар принтерҳои струинӣ ин пайтасвири сатҳи кории гирехҳои чопкунанда намебошад ва ҳамчунин наметавон ба мисли муҳрҳо ё пайҳои ангуштони даст аз рӯи ҳусусиятҳои фардии соҳтори берунӣ онҳоро айният намуд.

Тадқиқотҳои айни замон дар ин соҳа мавҷудбуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар тасвирҳои зарбай метавон як қатор алломатҳоро ошкор намуд, ки аҳамияти гурӯҳӣ доранд, ба мисли микдори умумии рангҳои истифодашаванда ҳангоми чопкуни, мавҷуд будан ва шакли нуқтаҳои нишастан, шакл ва ҳусусияти гӯшаҳои алоҳидай элементҳои дискретӣ, ҳамчунин дараҷаи яксонии тақсимшавии элементҳои дискретии аз рӯи ранги маводҳои рангкунанда гуногун. Ошкор намудани алломатҳои шаклии дар боло қайдкардашуда ҳангоми тадқиқоти микроскопии тасвири зарбай имконият медиҳад, ки натанҳо якчанд ҳӯҷҷатҳоро аз рӯи нишонаҳои умумӣ гурӯҳбандӣ намуд, балки онҳоро барои муайян намудани гурӯҳи модели принтерҳои струинӣ, ки технологияҳои гуногуни расонидани тасвирҳо дар он истифода шудааст фарқ намуд, ки ин барои муайян намудани ҳолати тайёрнамоии пайдарҳами

хүччатхой қалбакій тавассути чопи струинің ахамияти калон дорад.

Масъалаи тадқиқоти айнияттің дастгоххой нұсхабардории электрофотографий аз рўи хүччатхой ба воситаи онҳо чопкардашуда каме ба тарзи дигар ҳал карда мешавад. Барои ба даст овардани ин мақсад чун қоидат қонуниятты тасвиргардии камбудихои дар сатҳи чопкунанда қойдошта дар маводи чопшаванда, ки чунин камбудихо дар натиҷаи истифодаи дурударози бепарвоёнаи принтер ба вучуд меояд, истифода мегардад. Чунин камбудихо метавонанд дар қоғаз дар намуди доғҳои конфигуратсияҳои гуногун, пайҳои зарбаҳо, ҳатҳо, ҷамъшавии маводҳои рангкунанда инъикос ёбанд. Давраи айнияттің ин аломатхо аз лаҳзаи пайдошавии онҳо то лаҳзаи таъмир намудани дастгоҳ ё иваз намудани картрич маҳдуд аст, яъне бо таъмир ё иваз намудан ин камбудихо ислоҳ гардида айнияткуноній номумкин мегардад. Дар давоми ин давра шакл, андоза, ҳолат ва мавқеи ҷойиршавии камбудихои дар қоғаз тасвиргаштай фоторетсетор нисбати яқдигар маҷмӯи аломатҳои фардикунонандаро ташкил

медиҳанд, ки имконият медиҳад, ки масъалаи ичро гардидана хүччати мазкур тавассути ҳамон як картрич ва фоторетсетор дар ҳолати пешниҳод гардидана миқдории коғии намунаҳо барои тадқиқоти муқоисавӣ ҳал карда шавад. Аммо усули зикргардида танҳо ҳангоми тадқиқоти тасвирҳои монохронӣ натиҷаҳои хуб медиҳад, аммо дар шароитти мусири амалияи эксперти барои ҳал намудани масъалаи айниятти миқдори зиёди хүччатхой тавассути дастгохҳои чопии электрофотографии ранга ичргардида барьalo ин усул нокифоя мебошад. Имконияти бо мақсадҳо айнияткуноній истифода бурдани "барчаспҳои ноайён" ки баъзе дастгохҳои электрофотографии ранга мегузоранд, дар айни замон бо сабаби мавҷуд набудани барномаҳои эътиимодноки берамзнатмани чунин "барчаспҳо" номумкин аст. Маълум аст, ки барномаҳои мавҷудбудаи расмии берамзгардонии чунин барчаспҳо барои воҳидҳои эксперти-криминалистӣ дастнорас мебошанд, бинобар ин дигар воситаҳое, ки барои тадқиқоти онҳо истифода мешаванд, барои асоснокнамоии хуносай эксперտ кофӣ ва мувофиқ нестанд.

Рўйхати адабиёт:

1. Ситников В.П. Издательское дело: Основы. История. Взаимосвязь техники и технологии. М., 2002. С. 15-17.
2. Ларьков Н.С. Документоведение: учебное пособие. М., 2008. С. 95.
3. Рейсс Р.А. Научная техника расследования преступлений: курс лекций, прочтенных в г. Лозанне профессором Рейссом чинам русского судебного ведомства летом 1911 года /под ред. С.Н. Трегубова. СПб., 1912. С. 100.
4. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд., пере-печ. с изд. 1908 г. М., 2002. С. 250.
5. Терзиев Н.В., Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов. М., 1949. С. 13-24.
6. Белкин Р.С. Криминалистическая экспертиза документов, выполненная типографским способом // Всесоюзная конференция криминалистов, 15-20 ноября 1949 г.: тезисы докладов. М., 1949. С. 24-25; Его же. К вопросу об установлении подложности фиктивных документов // Избранные труды. М., 2010. С. 16-46.
7. Шашкин С.Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) // Теория и практика судебной экспертизы: сборник. СПб., 2003. С. 492-530.

Аннотация

Тадқиқоти техникӣ - криминалистии хүччатҳо: таҳлили ретроспективӣ

Мақола ба таҳлили таърихиу методологияи яке аз қисматҳои техникаи криминалистӣ-тадқиқоти криминалистии хүччатҳо, ҳамчунин ҳолати мусири баъзе намудҳои он равона карда шудааст. Ҳамчунин проблемаҳои асосии тадқиқоти криминалистии хүччатҳо дар замони мусири баррасӣ ҳолати мешавад. Таваҷҷӯҳ ба яке аз масъалаҳои баҳсноки фаъолияти экспертизай криминалистӣ-муайяннамоии нұсхай мушаххаси воситаҳои чопии ранга аз рўи "аломатҳои ноаён"-и дар хүччатгузоштаи онҳо равона карда мешавад.

Аннотация

Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ

Статья посвящена историко-методологическому анализу одного из разделов криминалистической техники - криминалистического исследования документов, а также современному состоянию некоторых его видов. Рассматривается основная проблематика современных криминалистических исследований документов. Уделяется внимание одному из дискуссионных вопросов экспертно-криминалистической деятельности - определению конкретного экземпляра цветного печатающего устройства по проставляемым им в документе «скрытым меткам».

Annotation

Forensic examination of documents: retrospective analysis

The article is devoted to historical and methodological analysis of one of the sections forensic technology: forensic research documents, as well as the modern state of some of its species. In the article the main problems of modern criminological research documents. Attention is paid to one of the questions for discussion forensic activities: identifying specific instance of a colour printer device put them in the document "hidden labels".



УДК: 341.44

Самандари Қаландар,

магистранти курси дуюми шуъбаи рӯзонаи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

E-mail: samand1997@bk.ru

Тел.: (+992) 933-32-32-31.

ЭКСТРАДИСИЯ ДАР МУРОФИАИ ЧИНОЯТИ

Калидвоҷаҳо: экстрадитсия; интиқоли шаҳс; давлати транзит; гунаҳгории дучониба; ордер барои ҳабс; чиноятҳои сиёсӣ; ба ҳабс гирифтан; ҳарочотҳо; ҳуқуқ ва уҳдадориҳои тарафҳо; монеаҳо барои экстрадитсия; ҷараёни супоридани шаҳс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ё иҷрои ҳукм.

Ключевые слова: экстрадиция; передача лиц; транзитное государство; двухстороннее обвинение; ордер для ареста; политические преступления; арест; расходы; права и обязанности сторон; препятствия для выдачи; процедура экстрадиции.

Keywords: extradition; submissionperson; transit country; release for arrest; to get arrested; costs; rights and obligations of the parties; obstacles for extradition; streaming process.

Замони муосир, замони боҳамназдиқшавии қудратҳои бузурги ҷаҳонӣ, ҳамгирии иқтисодӣ, азбайнравии ҳатти сарҳадҳо, эҳтироми падидай ҳуқуки инсон, мусоидат ба дастгирии сулҳ ва амнияти байналхалқӣ, аз байн бурдани силоҳи ҳастай ва ба ҳам наздиқшавии тамаддунҳо ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин гуфтан лозим аст, ки дар ин раванд фазои амнияти байналмилалӣ ва доҳилидавлатӣ ҳамзамон аз таҷовузҳои нобаҳангоми гурӯҳҳои чиноятӣ эмин намемонад. Барои ҳамин дар раванди ҷаҳонишавӣ, ки бадалшавии тадриҷии фазои ҷаҳонӣ ба минтақаи ягона мебошад ва ҷарраёни чинояту чинояткорӣ боз ҳам шиддатноктар мегардад, ҳамзамон шаклҳои нави содир намудани чиноятҳо ва пинҳон шудани чинояткорон берун аз ҳудуди давлат, инчунин зиёд шудани чинояткории латентӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал меорад, ки бо мақсади пешгирӣ, ошкор ва решакан намудани ин аъмоли номатлуб пайваста дар ҳамкорӣ ва расонидани кумак ба ҳамдигар бошанд. Пешгирӣ ва муковимат бар зидди ҷунун падидоҳои номатлуб ва ҳатарнок яке аз вазифаҳои асосии на танҳо ҳар як давлати алоҳида, балки тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Аз ин рӯ дар шароити авҷгирии вазъи чинояткорӣ дар давлатҳои алоҳида ва фаъолгардии амалҳои гурӯҳҳои чинояткор ва пинҳон шудани чинояткорон берун аз ҳудуди давлат нақши институтҳои ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи пешбурди мурофиаи

чиноятӣ ва мубориза бар зидди чинояткорӣ меафзояд. Масъалаи чиноят ва чинояткорӣ дар замони муосир на танҳо ба мамлакатҳои алоҳида, балки ба тамоми инсоният ҳатари қалон дорад. Чиноят ва чинояткорӣ ҳамчун тағииротҳои таъриҳӣ, иҷтимоӣ ва ҳамчун ҳодисаҳои чиноятӣ, ин як системаи чиноятро дар ҳуд касб намудааст, ки дар мамлакатҳои алоҳида дар марҳилаи начандон тӯлонӣ куллан дигаргун гашта, замон ба замон боз ҳам ҳавноктар шудаасту ба шаклҳои номатлуб дар ҷаҳон паҳн ва таъсираш пурзӯр шуда истодааст. Гурӯҳҳои чиноятӣ тамоми воситаи алоқаи ҳозиразамон ва нақлиётро дастрас намуда, аз муносибати хунукназаронаи аксар давлатҳо оиди корҳои чиноятӣ истифода бурда барои дар ягон давлат чиноят кардан ва дар дигар давлатҳо пинҳон шудан ва ба татбиқи холисонаю саривактии адолати судӣ мушкилӣ эҷод мекунанд. Рӯз то рӯз зиёд шудани шумораи чинояткорӣ ва мураккаб гаштани ошкор намудани онҳо решоҳои натанҳо миллӣ, балки байналмилалӣ доранд.

Баъди таъсисёбии Созмони Милали Муттаҳид ва ташкилу созмон додани ташкилоту муассисаҳои маҳсусгардонидашудаи он, инчунин қабул ва ба тасвиб расонидани як қатор санадҳои меъёрӣ – ҳуқуқӣ заминаҳои боъзтимоди ҳуқуқиву ташкилӣ дар самти тақвият ва густариши минбаъдаи ҳамкориҳои давлатҳо дар самтҳои муҳталиф, баҳусус дар самти мубориза бар зидди чинояткорӣ ва ёрии мутақобилаи ҳуқуқӣ доир ба пешбуруди

парвандахои чиноятӣ боз ҳам ҷоннок гардида истодааст.

Дар шароити имрӯза мақсади ҷомеаи навини байналмилалӣ ин ба вучуд овардани фазои мусоид барои таъмини тартибот, амният ва бехатарии байналмилалӣ, рушди муносибатҳои дучониба ва бисёрҷонибаи байналмилалӣ ва ҳимояи манфиатҳои умумибашарӣ мебошад.

Дар ин робита ҷомеаи байналмилалӣ дигаргуниҳои амиқро аз сар мегузаронад, ки он дарбаргирандаи тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ мегардад. Масъалаи мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва ҳимояи манфиатҳои дохилидавлатию байнидавлатӣ зина ба зина ба яке аз масъалаҳои муҳим ва марказии минтақавио байналмилалӣ мубаддал мегардад. Аз ин лиҳоз механизмҳои ҳифзкунандае лозим меояд, ки ин масъаларо бодиди нав баррасӣ ва танзим намояд.

Муҳимиати институтҳои ҳамкориҳои байналмилалӣ ва тарзи ёрии ҳамдигарӣ оиди корҳои ҷиноятӣ, ҳамчун аз нуқтаи назари ҳуқуки давлатӣ муайян карда мешавад. Бо мақсади оғоҳ кардани давлат, ки дар ҳудудаш ҷиноят содир шудааст ё содир шуданаш мумкин аст нақши ҳамкории онҳо оиди мубориза бар зидди ҷинояткории байналмилалӣ ва расонидани ёрии ҳуқуқӣ барои ҳамаи давлатҳо нақши муҳим дорад. Барои ин мақсад якҷоя намудан ва пурзӯр кардани кувваҳои байнidавлатию байналмилалӣ оиди мубориза бар муқобили чун падиде бо номи ҷинояткорӣ ва расонидани ёрии мутақобилаи ҳуқуқӣ аз аҳамият холӣ нест.

Цои асосиро барои ин ҳамкорӣ инститuti экстрадитсия мегирад. Аз ин лиҳоз зарурати омӯзиш ва тадқиқи ин институт ба дарки табииati он ва мақому нақшаҳ дар инкишоф ва ташаккул додани ҳамкории байналмилалӣ оиди расонидани ёрии ҳуқуқии мутақобила оиди пешбури парвандai ҷиноятӣ, муборизai оштинопазир бар муқобили ҷинояткорӣ, ҳимояи манфиатҳои қонуни давлатҳои алоҳида, таъмини тартиботи байналхалқӣ, ҳимояи ҳуқуки инсон ва барқарор намудани адолати судио татбики принсипи ногузии чавобгарии ҷиноятӣ замина мегузорад.

Инститuti экстрадитсия дар мурофиаи ҷиноятӣ (супоридани шахс барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм) таърихи бисёрасра дошта сарчашмаи онро аз замонҳои хело қадим дарёфт намудан мумкин аст. Ҳанӯз

sarчашмаи муносибатҳои ҳуқуқии ҳамдигарии байни давлатҳоро аз он вақте ки омӯзиш оиди мубориза зидди ҷинояткорӣ вучуд надоштанд ҷустан мумкин аст. Бояд зикр намуд, ки тадқиқи инститuti супоридани шахс барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм ҳарчанд дар замони мусоир ҳамчун яке аз институтҳо дар доираи ҳуқуки байналхалқӣ-ҷиноятӣ омӯхта шавад ҳам, лекин пайдоиши он ба манбаъҳои пайдоиши давлат ва ҳуқуқ алоқаманд аст. Экстрадитсия ё ин ки истирдоди шахс барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм ба масъалаи интиқол додани ҷинояткорон аз як давлат ба давлати дигар алоқаманд буда, натанҳо инститuti деринаи ҳуқуки мурофиаи ҷиноятӣ ва ҳуқуки байналхалқии ҷиноятӣ мебошад, балки маҳз аз соҳаҳои мазкур сарчашма мегирад. Маҳз аз инститuti супоридани ҷинояткорон марҳилабандии ҳуқуки байналхалқии ҷиноятӣ оғоз мегардад.

Дар адабиёти ҳуқуқӣ ба таърихи пайдоиши ва ташаккулёбии инститuti экстрадитсия (супоридани шахс барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм) муносибати ягона вучуд надорад. Аксари муҳаққиқон таърихи пайдоиши ва ташаккули инститuti истирдодро бо таърихи пайдоиши ва ташаккули ҳуқуки байналмилалии ҷиноятӣ як меҳисобанд, ки мумкин аст онро ба чор марҳила тақсим кард.

Марҳилаи аввал аз замонҳои қадим сар шуда дар охири асри 17 ба итмом мерасад. Дар ин марҳила ҷиноят ҳодисаи ҷудогона (шахсӣ) набуда, дар асл муносибатҳои ҷиноятии ҳусусияти сиёсиро дар бар мегирифт. Дар замонҳои қадим супоридани ҷинояткорон асосан ҳусусияти минтақавӣ ва синғӣ дошта, бо сабаби набудани нақлиёти ҳавоиҷо баҳрӣ ҷинояткорон наметавонистанд ба мамлакатҳои дигар гурезанд. Аз ҳамин сабаб раванди ҳамкории давлатҳои нахустин, ки ҳудудашон на он қадар васеъ буд дар доираи минтақа сурат мегирифт.

Ҳанӯз дар замони ғуломдорӣ тадқиқи инститuti супоридани ҷинояткорон бештари муҳаққиқонро ба ҳудҷалб намуда буд. Доир ба мавҷудияти экстрадитсия (супоридани ҷинояткорон) дар давраи ғуломдорӣ намунаҳои шартномаҳои дучонибаи байни давлатҳо шаҳодат медиҳанд. Аз ҷумла, шартномае, ки байни шоҳи Хетҳо Ҳаттусилеми 3 ва фиръавни Миср Рамесоси 2 дар соли 1296 то мелод баста шуда буд, бештари муҳаққиқон зимни

татақиқоти худ дар ин самт, онро ҳамчун далел ва сарчашма ба инобат мегирифтанд. Дар ин шартнома омадааст: “Агар ҳар касе, ки аз Миср ба мамлакати Хетҳо фирор намояд, онгоҳ шоҳи Хетҳо онро ба мамлакати Миср хоҳад баргардонид”[1]. Моҳияти ин шартнома дар он ифода меёфт, ки сухан натанҳо дар мавриди супоридани чинояткорон, инчунин дар бораи ғуломони гуреза мерафт. Ҳамзамон ҳамин гуна шартномаҳо оиди супоридани чинояткорон байни шаҳр-давлатҳои Юнон низ мавҷуд буд. Ин гуна шартномаҳо, инчунин оиди супоридани ғуломони гуреза дар байни Юнон ва Рим васеъ истифода мешуд. Мисол: дар Юнон оиди супоридани ғуломони гуреза ин гуна шартномаҳо васеъ истифода бурда мешуд, ки онҳо ҳуқуки гурехтан надоштанд. Аз ин лиҳоз ғуломдорро дар ҳама ҷо ва дар ҳама ҳолат давлат пуштибонӣ мекард, вале дар инҷо ҳуқуқ ба гуреза шудан таъсироти худро дошт.

Ҳамин тавр ибодатгоҳи Тезея, гарчанде гурезаро аз ҷазо эмин намедошт, ба вай ҳуқуки таҳлил намудани чинояти содиркардаашро медод. Агар дар маҳкама исбот мешуд, ки ғуломдор нисбати ғуломаш бераҳмона муносибат кардааст, онгоҳ додани ғулом ба иҷро намерасид ва ба ғулом соҳиби нав пайдо мешуд. Бояд гуфт, ки як қатор қоида ва талаботҳое, ки зимни супоридани шахсон барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм дар замони имрӯза истифода мегардад, ҳанӯз дар даврони Атика низ зимни супоридани чинояткорон ба инобат гирифта мешуд. Мисол, супоридани чинояткорони сиёсӣ, ки ба сифати яке аз ҳолатҳое, ки талаботи супоридани чинояткорон рад карда мешавад ба ҳисоб меравад дар шаҳр-давлатҳои Юнони қадим яке аз қоидаҳои асосӣ ба ҳисоб мерафт. Барои тасдики гуфтаҳои боло мисоли зеринро овардан ба мақсад мувоғиқ мебошад: маълум шудааст, ки афинагиҳо бояд чинояткоронро ба шоҳи Мақдумия Филип супоранд, аммо афинагиҳо Спартаро таҳдид кардаанд, ки агар онҳо ҷанд шаҳрвандеро, ки ба дехаи Ахей ҳұчум кардаанд насупоранд, онҳо ин иттиҳодро эътироф намекунанд. Катон аз Тсезар талаб кард, ки он бояд олмониҳоро супорад, чунки бо онҳо ҷангӣ ноадолатона кардааст. Дар ин ҳолатҳо ба гуфти афинагиҳо чинояткорӣ ҳусусияти сиёсӣ мегирад.

Дар давраи феодализм мазмуни супоридани чинояткор ба таври кулӣ тағйир ёфта ва он вобаста буд ба қонунӣ гардонидани

ҳуқуки додани паноҳгоҳ, ки он дар насупоридани шаҳс ба давлате, ки барои ақидаҳои сиёсиаш мавриди таъқиб қарор гирифтаст ифода мейфт. Илова бар он аксарияти давлатҳо аз супоридани шахсоне, ки чиноятҳои ба муқобили давлат (чиноятҳои сиёсӣ) содир кардаанд, даст кашидаанд. Ҳарчанд то ин дам асосан ғуломон, дехқонони крепостной, ва шахсоне, ки чиноят мекарданд, супорида мешуданд.

Ҳамин тавр таърихи пайдоиш ва ташаккул институти супоридани шаҳс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм (экстрадитсия) тамоми форматсияҳои ҷамъиятиро дар бар мегирад.

Экстрадитсия (супоридани шаҳс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм), яке аз институтҳои қадима ва муҳими ҳамкории байналмилаӣ дар соҳаи мурофиаи чиноятӣ ба ҳисоб меравад. Вале, новобаста аз таърихи қадима доштанаш, то кунун дар адабиёти илмӣ ва қонунгузорӣ мағҳуми ягонаи он оварда нашудааст.

Мағҳуми байналмилалии экстрадитсия муродифи “супоридани шаҳс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм” аз рӯи ҳамкориҳои байналмилаӣ дар соҳаи мурофиаи чиноятӣ мебошад.

Дар вактҳои охир дар самти татқиқи институти истирдод ё экстрадитсия бисёри муҳаққиқон мароқ зоҳир намуда истодаанд ва дар ин ҷода бисёр мақолаву китобҳо ба нашр расидаанд.

Новобаста ба ҳамаи ин иқдомҳо, на дар илм ва на дар сатҳи қонунгузорӣ доир ба мағҳум ва моҳияти он ба як мақсади муайян наомадаанд.

Экстрадитсия аз қалимаи лотинии *Extraditio* гирифта шуда маънояш супоридани шахсе мебошад, ки дар ҳудуди як давлат чиноят содир карда, дар ҳудуди дигар давлат қарор дорад. Дар асоси ин институт мақсаду равия “Ё супорида дихед”, “ё ҳудатон ҷазо дихед” мебошад ва оиди шахсе, ки дар ин ё он мамлакат чиноят содир кардааст, ё дар малакате мебошад, ки дастгир шудааст, ё мамлакате, ки аз ин чиноят зарари қалон дидааст.

Аз нуқтаи назари қонунгузорӣ ҷарраёни супоридан- ин ҷарраёни супоридани шахсе, ки чиноят содир кардааст ё гунаҳгор ҳисобида мешавад, аз як давлат ба давлати дигар барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм мебошад.

Максадҳои асосии экстрадисия дар замони муосир аз инҳо иборат мебошад: таъқиби шахсе, ки чиноят содир кардааст ва нисбати ў парвандаи чиноятӣ оғоз шуда, бояд на камтар аз як сол ҷазо дода шавад; ба амал баровардани адолати судӣ; пешгирии чинояткорӣ ва татбиқи принсипи ногузиири ҷазо. Иҷроиши ҳукми суд дар он маврид ба роҳ монда мешавад, ки агар чинояткор на камтар аз шаш моҳ ҷазо мегирад, агар чиноят вазнинтар бошад ва ин ҳукм то ҳол иҷро нашуда бошад, бояд ҳатман иҷро шавад.

Дар таҷрибаи муносибатҳои байналхалқӣ оиди мубориза бо чинояткорӣ ва расонидани ёрии ҳукуқӣ, истирдоди чинояткор, ки дар як мамлакат чиноят содир карда дар дигар мамлакат мебошад аҳамияти қалон дорад.

Истирдоди чинояткор-ин истирдоди шахсе, ки дар як мамлакат чиноят содир кардааст, vale дар дигар мамлакат мебошад барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм мебошад.

Масъалаҳои асосии истирдоди чинояткор, ҳатман ба масъалаи паноҳгоҳи сиёсӣ вобастагӣ дорад. Масъалаи интиқоли чинояткор ва ба ў додани паноҳгоҳ ҳанӯз аз давраҳои қадим ҷандин маротиба ҳалли ҳудро ёфтааст. Махсусан, ин масъала дар давраи ҷангӣ сард миёни ду системаи ҷаҳонӣ бисёр тезу тунд буд.

Дар замони муосир қоиди умумиэтирофшудае мавҷуд мебошад, ки мувофиқи он паноҳгоҳ танҳо ба шахсоне дода мешавад, ки чиноятҳои сиёсӣ содир кардаанд. Вале, то ҳанӯз фаҳмиши ягонаи чинояткории сиёсӣ коргузорӣ нашудааст. Аз ин рӯ, масъалаи таҷрибавӣ оиди интиқоли шаҳс ва ба ў додани паноҳгоҳи сиёсӣ аз рӯи баҳои сиёсӣ додан ба кирдорӣ ў ва қонунҳои ҳамон давлате, ки чинояткор дар ҳудуди он мебошад ҳал карда мешавад.

Конститутсияи аксари давлатҳо мавқеи ҳолати интиқоли чинояткорон ва додани паноҳгоҳӣ сиёсиро муайян кардаанд. Масалан, дар моддаи 16 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин муқаррарот мавҷуд аст, ки мувофиқи он “Ҳеч як шаҳрванди Ҷумҳуриро ба давлати ҳориҷӣ супоридан мумкин нест. Супурдани чинояткор ба давлати ҳориҷӣ дар асоси шартномаи тарафайн ҳал мешавад”[2]. Дар асоси меъёрҳои Конститутсия дар қисми 1 моддаи 16 Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки “شاҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ҳудуди давлати дигар

чиноят содир кардааст, ба он давлат супорида намешавад, агар дар шартномаи тарафайн тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад”.[3]

Бояд зикр намуд, ки аксари қишварҳои ҷаҳон доир ба насупоридани шаҳрвандони хеш дар якхел мавқеъ қарор доранд. Супоридани шаҳс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм дар амалияи байналхалқӣ одатан дар асоси шартнома ва бо роҳи гуфтушуниди дипломатӣ ҳал карда мешавад.

Масъалаи истирдоди чинояткорон аҳамияти ҳудро аз сабаби тез ҷой ӣаз намудани чинояткорон аз як давлат ба давлати дигар, зиёд ҳудуди амалҳои терористӣ, инкишофи роҳу воситаҳои нақлиёт, гирифтани гаравгонҳо, ҳариду фурӯши занҳо, яроқ, маводи мухаддир дар ҳудуди давлатҳои гуногун нақши зиёдеро ба ҳуд касб мекунад. Зарурати пурзӯр намудани мубориза бо чинояткорони ҳавғонок давлатҳоро водор менамояд, ки қувваҳои ҳуд ва ёрии байниҳамдигариро муттаҳид намоянд.

Масъалаи супоридани шаҳс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё иҷрои ҳукм он вакт ба вучуд меояд, ки шаҳрванди давлати алоҳида дар дигар давлат чиноят содир кардааст ё дар ҳудуди давлат чиноят содир кардаасту дар давлати дигар мебошад ё бар зидди ин давлат чиноят содир шудааст. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ раванди экстрадитсия дар мариҷҳои зерин ба вучуд меояд.

Вақте ки чиноят дар ҳудуди он содир шудааст;

Вақте ки чинояткор шаҳрванди ҳамин давлат аст;

Вақте ки чиноят ба муқобили ин давлат равона шудааст ва ба он хисорот овардааст.

Таҳлили қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар мавриҷҳои зерин истирдоди чинояткорон ба амал омада метавонад.

А) чиноят дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шудааст, идома ёфтааст ва ё ба итмом расонида шудааст;

Б) берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шудааст, vale оқибати чиноят дар ҳудуди он фаро расидааст;

Г) дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон содир шудааст, vale оқибати чиноят берун аз ҳудуди он фаро расидааст;

Д) дар шарикӣ бо шахсоне содир шудааст, ки фаъолияти чинояткоронаи ҳудро дар ҳудуди давлати дигар ба амал баровардаанд.[4]

Вақте ки чинояткор дар худуди якчанд давлат чиноят содир кардааст, интиқоли ў бо рохи дипломатій дар асоси шартномаҳои байналхалқӣ гузаронида мешавад. Дар ин ҳолат новобаста аз он, ки чинояткор дар қадом давлат ба ҷавобгарӣ қашида шудааст, ў бояд дар назди дигар давлатҳо барои кирдорҳои содиркардааш ҷавоб диҳад. Масалан, додгоҳи Германия парвандагои чиноятие, ки дар солҳои ҷангӣ дуюми ҷаҳон дар худуди Полша, Белоруссия ва дигар давлатҳо шаҳрвандонаш содир карда буданд, дида баромад.

Экстрадитсия пеш аз ҳама бо мақсади ҷазо додани шахсони чиноятсодиркарда ба амал бароварда мешавад. Дар ин маврид нақши асоси ҳукми суд иҷро мекунад, ки ба кувваи қонунӣ даромадааст. Истирдоди чинояткоре, ки шаҳрванди он давлат несту дар он ҷо ҷазоро адо мекунад, барои иҷрои муҳлати минбаъдаи ҷазо ба ватанаш мумкин аст.

Ҳамин тавр мақомоти салоҳиятдоре, ки супоридани чинояткор ба салоҳияти он гузашта шудааст, ҳангоми истирдоди чинояткорон, бояд ҳадди кирдоре, ки чинояткор содир намудааст, пурра ва ҳаматарафа омӯхта, исбот карда ҷарраёни экстрадитсияро баъдан ба роҳ монад, зоро он барои супоридан аҳамияти қалон дорад.

Дар баробари ин дар Конститутсияи аксари кишварҳои дунё мавридҳои додани Ҷаноҳоҳи сиёсӣ омадааст, ки он асосан тибқи қонунҳои дохилии давлате, ки чинояткор дар худуди он қарор дорад сурат мегирад. Мувоғики моддаи 16 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон “ба шаҳрвандони ҳориҷие, ки гирифтори вайронкунии ҳуқуқи инсон гаштаанд давлат метавонад Ҷаноҳоҳи сиёсӣ дихад.”

Зимни супоридани шахс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ё иҷрои ҳукм(экстрадитсия) консепсияҳое (равияҳое) мавҷуд мебошад, ки дар доираи шартномаҳои байналхалқӣ оиди интиқол ва талаботҳои он дар амал бояд ба инобат гирифта шаванд.

Консепсияҳои супоридани шахс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ё иҷрои ҳукм—ин маҷмӯи қонун ва дигар санадҳои меъери ҳуқуқие, ки дар асоси меъёрҳо ва шартномаҳои байналхалқӣ оиди батанзимдарорӣ ва рафти интиқол ва меъёрҳои дохилидавлатӣ мебошад, ки дар Конститутсия дарҷ ёфтааст ва тавассути он ҷарраёни экстрадитсия ба роҳ монда мешавад.

Ю.В. Минкова чунин консепсияҳои экстрадитсияро чудо намудааст: консепсияи

истирдоди чинояткор, консепсияи дугонаи судӣ; консепсияи маҳсус; консепсияи ҳамкорӣ; консепсияи умумӣ; консепсияи маҳдуд кардани озодӣ бо ягон сабаб ва консепсияҳое, ки боси монеаи истирдоди чинояткорон мегардад.[5]

Экстрадитсия раванди ба асос ва шароит вобастае мебошад, ки доир ба он фикри ягона вучуд надошта онро аз нигоҳҳои гуногун баррасӣ мекунанд.

Ба ақидаи олимии Белорус Самарина экстрадитсия (супоридани шахс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ё иҷрои ҳукм) аз қалимаи лотинии extradition гирифта шуда маънояш интиқоли беруна мебошад. Ин қумаки ҳуқуқӣ дар корҳои ҷиной, ки дар он гумонбаршуда, айборшаванда, судшаванда аз як давлат ба давлати дигар барои ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ё иҷрои ҳукм супорида мешавад. Ба гуфти ў мақсади асосии супоридани чинояткор – ин ба амал баровардани адолати судӣ, пешгирии чинояткорӣ ва татбиқи принсиби ногузирӣ ҷазо мебошад.[6]

Ба ақидаи олимони Озарбойҷон Маҳмудов ва Самедов экстрадитсия- ин амали ёрии ҳуқуқӣ мебошад, ки дар асоси шартномаҳои байналмилалӣ, меъёрҳои миллии чиноятӣ ва қонунгузории мурофиавии чиноятӣ, дар асоси зарурати талаботи истирдоди чинояткор ба давлате, ки чиноят содир кардааст аз давлате, ки шаҳрвандии онро дорад ва ё баръакс дар худуде, ки чиноят содир кардааст барои ба амал баровардани ҳукми суд мебошад.

Муҳақиқони шӯравӣ В.П.Шумилова, А.И.Барикина, ва олимони пасошӯравӣ А.В.Марченко, П.С.Налбандяна, А.К.Страганова бар он ақидаанд, ки экстрадитсия ин як намуди ёрии ҳуқуқӣ мебошад, ки он дар доираи тамоюлҳои муосири рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ба воқеяйт мувоғик нест.

Ба ақидаи олимии украинӣ М.И.Смирнова экстрадитсия ё истирдод гуфта дар асоси шартномаҳои байналхалқӣ, қонунгузории миллӣ ва ё дар асоси принсиби ҳамоҳангозӣ, ки мувоғики он шахс (гумонбаршуда, айборшаванда, судшаванда) дар худуди давлати дарҳостшуда ҷойгир аст ба давлати дарҳостфиристода бо мақсади ба ҷавобгарии чиноятӣ қашидан ё иҷрои ҳукм фиристода мешавад.[7]

Ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мубориза алайҳи чинояткорӣ

ва расонидани кўмаки хуқуқӣ оиди пешбурди парвандоҳои чиноятӣ яке аз бахшҳои муҳими фаъолияти давлат ба шумор меравад. Зоро тамоюлоти асосии ҷаҳони муосир ва равандҳои ба он пайванд барои давлати Тоҷикистон бетаъсир буда наметавонад. Бинобар ин шарти муҳимтарин дар ин роҳ ташаккул додани ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷиҳати бартараф намудани ҳатарҳо, таҳдидҳои асосии глобалиӣ, татбики одилонаи адолати судӣ, пешгирии чинояткорӣ ва татбики принсипи ногузиири ҷазо мебошад. Ин ҳамкориҳоро Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи дучониба ва бисёрҷониба бо дигар давлатҳо ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ ба амал мебарорад, ки заманаи онро шартномаҳои байналмилалӣ ташкил медиҳанд.

Дар замони муосир, иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкориҳои байналхалқӣ оиди мубориза бо чинояткорӣ ва расонидани ёрии хуқуқии ҳамниҳамдигарӣ ба хусус дар сатҳи универсалӣ ва минтақавӣ назаррас мебошад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон чун субъекти комилхуқуқи байналхалқӣ ва ҷузъи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар бахши мубориза ба муқобили намудҳои алоҳидан чинояткорӣ ва расонидани ёрии хуқуқӣ, ки натанҳо ба мамлакати алоҳида, балки ба тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳавфи ҷиддӣ дорад, бетараф буда наметавонад. Бинобар ин омилҳои ба миён омада, зарурати ҳамкориҳои васеи байналхалқиро барои ҳалли дастаҷамъии ин проблемаҳо талаб менамояд.

Яке аз самтҳои ҳамкориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди расонидани ёрии хуқуқӣ доир ба парванади чиноятӣ ин супоридани шахс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё ичрои хукм (экстрадитсия) ба ҳисоб меравад. Заминаи хуқуқии ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро доир ба истирдоди шахсон бо давлатҳои дигар ҳамроҳ гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор санадҳои дучониба ва бисёрҷонибаи байналмилалӣ ташкил медиҳад. Самти муҳимтарини афзалиятноки ҳамкориҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба супоридани шахс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё ичрои хукм дар самти минтақавӣ бо давлатҳои ИДМ мебошад, ки аз мувоғиати манфиатҳо ва хусусияти муносабати давлатҳои муайян дар ин минтақа ҷойгиршуда бармеояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаи супоридани шахс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ

кашидан ё ичрои хукм бо якчанд давлатҳо шартномаи дучониба ва бисёрҷониба бастааст. Дар доираи ИДМ супоридани шахс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё ичрои хукм бо Конвенсияи Минск оид ба ёрии хуқуқӣ ва муносабатҳои хуқуқӣ доир ба парвандоҳои гражданиӣ, оилавӣ ва чиноятӣ аз 22.01.1993 ва Конвенсияи Кишинёв оид ба ёрии хуқуқӣ ва муносабатҳои хуқуқӣ доир ба парвандоҳои гражданиӣ, оилавӣ ва чиноятӣ аз 07.10.2002 ба танзим дароварда мешавад. Дар баробари ин Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Украина (02.04.2004), Ҷумҳурии Туркия (06.05.1996), ИМА (26.08.2002), Аморати Муттаҳидаи Араб (09.04.2007), Ҷумҳурии Ҳиндустон (10.05.2001), Ҷумҳурии Полша (27.05.2003), Ҷумҳурии Исломии Афғонистон (16.02.1997), Ҷумҳурии Исломии Покистон (30.03.2016) Ҷумҳурии Исломии Эрон (2009) ва дигар давлатҳо шартномаи дучониба оид ба масъалаи супоридани шахс (экстрадитсия) барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё ичрои хукм бастааст.

Супоридани шахс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё ичрои хукм(экстрадитсия) танзими ҳуқуқии ҳудро дар Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ёфтааст. Боби 49 Кодекси мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин масъала баҳшида шудааст. Он масъалаҳои равон кардани талабнома дар хусуси додани шахсе, ки дар ҳудуди давлати ҳориҷӣ мебошад (моддаи 476), ҳадди ҷавобгарии чиноятии шахси ба Ҷумҳурии Тоҷикистон супоридашуда (моддаи 477), ичрои талабномаи супоридани шахсе, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад (моддаи 478), рад кардани супоридани шахс (моддаи 479), супоридани шахсони дорои душаҳрвандӣ ва шахсони бешаҳрванд (моддаи 480), ба ҳабс гирифтан барои супоридан (моддаи 481), супоридани ашё (моддаи 482) муқаррар намудааст.[8]

Ҳамин тарик, дар замони муосир зимни ҳамкории давлатҳо дар сатҳи байналмилалӣ доир ба масъалаҳои муҳталиф, баҳусус мубориза бо чинояткории муташаккилона ва пешгирии терроризму экстремизм, таъмини амнияти тартиботи байналмилалӣ, татбиқи бемонеаву холисонаи адолати судӣ ва принсипи ногузиири ҷавобгарии чиноятӣ омӯзиш ва мустаҳкам намудани институти супоридани шахс барои ба ҷавобгарии чиноятӣ кашидан ё ичрои хукм дар тақвият баҳшидани

муносибатҳои байналмилалӣ нақши муҳим мебозад. Таъсирот ва имконияти супоридани шахс барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан ё ичрои ҳукм барои таъмини қонунияти, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои инсон, ҷомеа, давлат ва таъмини сулху амнияти инсоният, ки ҳадафи асосии ҷомеаи башарӣ мебошад, аҳамияти бағоят бузург дорад. Тавре, ки аз тадқики институти мазкур маълум гардид интиқоли шахсон оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан ё ичрои ҳукм дар раванди ҷаҳонишавӣ ва ба ҳамназдикишавии низомҳои ҳуқуқии ҷаҳонӣ дар самти ҳамкориҳои давлатҳо оиди пешбуруди парвандай ҷиноятӣ ва расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба талаботи арзишҳои демократии башарӣ ҷавобгӯ буда, зарурати боз ҳам мукаммал намудан ва тақвият додани паҳлӯҳои алоҳидай ин институти қадимаи мурофиаи ҷиноятиро талаб менамояд, зеро муносибатҳои ҷамъияти пайваста дар инкишоф буда талаботу манфиати ҷомеаи башарӣ рӯз аз рӯз дигаргун мегардад. Супоридани шахс барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ

қашидан ё ичрои ҳукм(экстрадитсия) ин ҷарраёни супоридани шахсе мебошад, ки дар ҳудуди ин ё он давлат ҷиноят содир намуда, аммо дар ҳудуди дигар давлат қарор дорад ва аз мақомоти тафтишотию судӣ пинҳон шуда ба татбиқи холисонаи адолати судӣ ва принсипи ногузиири ҷавобгарии ҷиноятӣ монеа мешавад, ба ҳисоб меравад.

Экстрадитсия (супоридани шахс барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан ё ичрои ҳукм) раванди ба асос ва шароити вобаста мебошад. Бинобар ин вобаста ба шароитҳои муҳталиф (аз ҷумла: таъриҳӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ) ва мураккаб гардидани фазои байналмилалӣ ҷараёни супоридан мумкин аст ба мушкилии ҷиддӣ дучор гардад. Аз ин сабаб пайваста ба шароити ҷомеа ва талаботи принципҳои муҳимтарини ҳуқуқи байналмилалӣ мутобиқ намудани ин ҷараён омӯзишу татқиқ ва кушодани муаммоҳои ҷойдоштаи ин институт татқиқот ва пешниҳодҳои мукаммали илман асоснокро талаб менамояд.

Рӯйхати адабиёт:

1. Панов В.П. Международное уголовное право. М., “ИНФРА”, 1997. 508с.
2. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 06.11.1994 (бо тағири иловаҳо аз 22.05.2016). – Душанбе, 2016.
3. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.05.1998.
4. Минкова Ю.В. Принципы института выдачи (экстрадиция) в международном праве. Монография. Изд-во. 2002.
5. Самарина. Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 1978.
6. Смирнов М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции). Современное право.- 2007.-№3.
7. Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2009.

Аннотация

Экстрадитсия дар мурофиаи ҷиноятӣ

Дар мақолаи мазкур оиди қонуниятиҳои ташаккул ва инкишофи институти супоридани шахс барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қишидан ё ичрои ҳукм, асос ва мавридҳои супоридан, ҷарраёни супоридан дар давлатҳои алоҳида, инчунин ҳолатҳое, ки супоридани шахсро барои ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қашидан ё ичрои ҳукм рад мекунанд ва дар заминай ин пешниҳод намудани як ҷандуқтаҳои муҳим оиди ташаккули қонунгузорӣ дар ин самт сухан меравад.

Аннотация

Экстрадиция в уголовном процессе

В статье речь идет о закономерности формирования и развития института выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, основание и обстоятельства выдачи лиц, процесс выдачи в отдельных государствах, а также, обстоятельства которые исключают выдачу лиц для привлечения к уголовной ответственности и исполнения приговора и в связи с этим предлагаются несколько предложений для совершенствования законодательства.

Annotation

Extradition in criminal proceedings

The article describes the laws of the formation and development of the institution of a person's liability for the conviction of a crime or the execution of the sentence, the grounds and circumstances of the transfer, the delivery of remedies in certain states. And also the circumstances which impede the person's acquittal of a convict or execution of the sentence, offering several important points about the formation of legislation in this area.



УДК: 347.22.01

Шерзода Бурҳоналий Сабзалий,

магистранти курси якуми шуъбаи рӯзонаи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

E-mail: sherzoda.b.1999@gmail.com

Тел.: (+992) 932-04-13-61.

ВАЗЪИ ҲУҚУҚИИ МОЛУ МУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ ДАР ҲУҚУҚИИ ХУСУСИИ РИМӢ

Калидвоҷсаҳо: ҳуқуқи римӣ; ҳуқуқи хусусӣ; ашё, тасниф; ашёи манқул; ашёи гайриманқул; молу мулки гайриманқул; замин; қитъаи замин; бино; суперфитсий; эмфитеузис; муҳлат.

Ключевые слова: римское право; частное право; собственность; классификация; движимое имущество; недвижимое имущество; земля; земельный участок; здание; суперфиция; эмфитеузис; срок.

Keywords: roman law; private law; property; classification; movable property; immovable property; immovable property; land; land plot; building; superficies; emphyteusis; term.

Дар назарияи ҳуқуки граждании мусоир ҳолатхое ба назар мерасанд, ки дар онҳо бештар масъалаҳои амалӣ диде мешавад. Бинобар ин, зарурати таҳлили ҷанбаҳои таърихии падидаҳои ҳуқуқи гражданӣ ба миён меояд [1, с.15]. Ҳар як падидаи иҷтимоӣ таърихи ташаккул ва инкишофро паси сар менамояд ва ягон падида ё зуҳурот дар ҷойи хушку ҳолӣ бидуни заминаҳои муайян ба вучуд намеояд. Омӯзиш ва таҳқиқи ҷанбаҳои таърихӣ-ҳуқуқии ҳар як зуҳурот дорои аҳамияти бузург буда, имконияти роҳҳои ҳалли муайянро дар танзими ҳуқуқии он ошкор мекунад ва барои дуруст ва самаранок ба роҳ мондани танзими муносибатҳои ҳуқуқӣ мусоидат менамояд. Бо тарзи муайян танзими намудани падидаи мушахҳас дар як давраи даҳлдори таърихӣ мумкин аст, ки барои истифода дар замони мусоир мувоғиқ ояд ва роҳи самараноки танзими он гардад, яъне барои дуруст ва самаранок ба роҳ мондани танзими муносибатҳои зарур аст, ки аз таъриҳи сабақ бардошта, таъриҳ мавриди таҳқиқ қарор дода шавад. Аз ҳамин лиҳоз, бояд ба омӯзиши таърихӣ-ҳуқуқии падида ва зуҳуроти ҳуқуқӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шуда, он ҳамчун қисмати таркибии ҳар як таҳқиқоти илмӣ бошад.

Циҳати дарки дурусти мағҳум, моҳият ва табииати ҳуқуқи граждании молу мулки гайриманқул зарур аст, ки пайдоиш ва ташаккули ин падидаро мавриди таҳқиқ қарор дихем. Дар ҳар марҳилаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷомеа ба таври гуногун мағҳум, намудҳои молу мулк, қобилияти гардиши муомилотии объектҳои ҳуқуқи гражданӣ

тавассути меъёрҳои ҳуқуқӣ танзим карда мешавад. Ҳуқуқи хусусии римӣ барои мамалакатҳои низоми ҳуқуқии романӣ-олмонӣ заминai ҳуқуқии асосӣ ба ҳисоб рафта, он дар танзими муносибатҳои хусусӣ асоси мустаҳкам гузошт. Аксарияти меъёрҳо, қоидаҳо ва падидаҳое, ки дар Рими Қадим коркард гардидаанд, дар шароити мусоир дар аксарияти давлатҳои мусоир ретсепсия гардидаанд. Бо дарназардошти он ки таснифандии таърихӣ ва ибтидоии ашё ба манқул ва гайриманқул аз ҳуқуқи хусусии римӣ маншაъ мегиранд, аз ин рӯ, таҳлили таърихӣ-ҳуқуқии ашёи гайриманқул дар Рими Қадим мақсаднок мебошад.

Тақсимоти таърихии ашё ба манқул ва гайриманқул аз решоҳои ҳуқуқи римӣ сарчашма мегирад. Ҳамчун хусусияти хоси тафовут ҳуқуқшиносони римӣ *salva rei substantia* – қобилияти ҳаракат кардани ашё ҳангоми нигоҳ доштани моҳияти ҷисмонии он, яъне бидуни тағиیرёбии шакл, таъиноти иқтисодӣ, бе расонидани зарар ё кам кардани арзиши онҳо интиқоли ашёҳоро муайян менамуданд. Ашёҳое, ки ба чунин ҳаракат қодир нестанд, гайриманқул (*res immobiles*) мебошанд. Ҳамаи намудҳои дигари ашё ба категорияи манқул (*res mobiles*) тааллуқ доштанд[2]. Дар ҳуқуқи хусусии римӣ тақсими ашё ба манқул ва гайриманқул хос буд. Ба ашёи гайриманқул замин ва ҳар он ҷизе, ки болои он қарор дорад – хона, соҳтмонҳои ҳочагӣ ва ғайраро ворид месоҳтанд[3, с. 53]. Ба сифати молу мулки манқул (*res mobiles*) мебел, асбобу анҷоми рӯзгор, ғулом, ҳайвонот доҳил карда мешуд.

Дар адабиёти илмӣ вобаста ба аҳамияти таснифи ашёҳо ба манқул ва ғайриманқул нуқтаи назари ягона мавҷуд нест ва муҳаққикон ин таснифро ба таври гуногун баҳо медиҳанд. Дар илми ҳуқуқи гражданий вобаста ба дорои аҳамият будан ё набудани таснифи ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ ду равия вучуд дорад:

а) равияи аввал андеша доранд, ки тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ дорои аҳамияти муҳим набуд. Ин гуна андешаҳоро В.М. Хвостов, И.А. Покровский, В.А. Краснорутский, Е.С. Болтанова ҷонибдорӣ менамоянд. Масалан, ба андешаи И.А. Покровский “тафовут миёни манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ дорои аҳамияти кам буд (муҳлатҳои гуногуни ба даст овардан ва дигар); мазмuni ҳуқуқи моликият, чун шакли муомилоти молӣ барои ҳар ду категорияи ашёҳо ягона буд; имконияти аз даст ба даст, бидуни шакл гузаштани онҳо амал мекард” [4, с.195].

Тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ аҳамияти маҳсус надошт ва барои ҳар яки онҳо қарib меъёрҳои ҳуқуқии якхела мавҷуд буд [5, с. 151].

Ҳамзамон В.М. Хвостов қайд мекунад, ки тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ аҳамияти на он қадар қалон дошт, зеро меъёрҳои ҳуқуқӣ барои ин ё он намуди ашё аз рӯи моҳият якхела буд. Тафовут байни ашёи манқул ва ғайриманқул ба андешаи вай “дар ҳолатҳои алоҳидаи ҳуқуқӣ зоҳир мегардид: масалан, муҳлатҳои гуногуни даъво барои ин ё он ашё; interd. uti possidetis (воситаи ҳимояи соҳибии ашёи ғайриманқул, манъи истифодаи зӯроварӣ нисбати соҳибмурли бовиҷдон) ва int. unde vi (воситаи ҳимояи ҳуқуқи вайроншуда, ба муқобили касе, ки зӯроварии ҷисмонӣ нисбати дигар шахс аз соҳибияти қитъаи замин) танҳо нисбат ба ашёи ғайриманқул татбиқ мегардид; fundus dotalis (манъи бегона қардан ё ба ғарар гузаштани қитъаи замин бе ризоияти ҳамсар) танҳо нисбати ашёи ғайриманқул истифода мегардид” [6, с. 129].

Аз андеша ва пешниҳодоти тарафдорони ин равия бармеояд, ки онҳо мавҷудияти таснифи ашёро ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ эътироф мекунанд, аммо дорои аҳамияти бузург доштани он мавҷуд будани танзими тафриқавиро вобаста ба ин категорияҳо

инкор намуда, арзиши ҳадди ақали ин таснифро ҷонибдорӣ менамоянд.

б) равияи дуюм ба эътирофи аҳамияти таснифоти ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ равона карда шудааст. Масалан, И. Пухан, М.П. Акимовская зикр менамоянд, ки тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул “чун ҳуқуқи молумулкӣ ва уҳдадорӣ – дар соҳаи моликият, ҳуқуқ ба ашёи бегона, дар муқаррар намудани уҳдадорӣ ва масъулият барои иҷрои он” оқибатҳои муҳими ҳуқуқӣ дорад[7, с.132]. Қайд қардан зарур аст, ки дар давраи доминат таснифоти ашё ба манқул ва ғайриманқул ва танзими он бо дарназардошти хусусиятҳои хоси онҳо ба роҳ монда шуд.

Баъзе муҳаққикони дигар муҳимияти ин таснифотро вобаста ба давраҳои рушди давлати Рими Қадим баҳо додаанд[8, с. 57]. С.А. Степанов барҳақ қайд менамояд, ки ҳуқуқи римӣ садсолаҳо низоми объектҳои ҳуқуқи гражданиро коркард намудааст ва тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул дар он арзиши маҳсуси ҳуқуқӣ дорад[9, с. 8]. Гуногунӣ дар танзими ҳуқуқии ашёи манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ дида мешавад ва он пурра аён мебошад[10, с. 37]. Дар ибтидо ин таснифот дорои аҳамияти муҳими амалӣ набуд, зеро вазъи ҳуқуқии кулли категорияҳои ашё тавассути меъёрҳои ҳуқуқии якхела танзим мегардид [11, с. 12]. Минбаъд давра ба давра ҳуқуқҳои маҳсус ба молу мулки ғайриманқул (суперфитсий, эмфитевис ва дигар) пайдо шуда, тақсимоти ашё ба манқул ва ғайриманқул хусусияти мушаххасро қасб намуд ва дар давраи доминат доир ба бегона қардан молу мулки ғайриманқул меъёрҳои маҳсус қабул гардианд, ки ба таъмини оммавияти ин муомилот равона гардида буд.

Ҳуқуқшиносони римӣ пешниҳод менамуданд, ки ба сифати молу мулки ғайриманқул ашёе дохил мешавад, ки чун қоида иваз намудани мавқеи он бидуни расонидани зарари муҳим ба таъиноти он имконнозазир аст. Ба гурӯҳи аввал, замин (solum), ҳамаи қисмҳои ҳудудҳои маҳдуд ((flindus, praedium), қитъаи замин (praedia, undi), сарватҳои зеризаминӣ дохил мешаванд. Ба гурӯҳи дуюм бошад, ашёҳое, ки ба замин ҷисман алоқаманд мебошанд, масалан, бино, ки ба замин алоқаи устувор дорад (дорои пойдевор) шомил мешаванд. Бино, зироат, ниҳол (ашёи ҷисман ба замин алоқамандбуда) ба сифати объекти мустақили ҳуқуқи моликият эътироф

намегардиданд, онҳо чун қисми таркибии хок баррасӣ шуда, ба соҳибмулки ин замин дохил мешуданд[12, с. 48].

Ба сифати асоси (маҳаки) таснифи ашё ба манқул ва ғайриманқул ҳуқуқшиносони римӣ нигоҳдории таъинот ҳангоми иваз намудани чойи молу мулк, яъне имконияти интиқоли ашё бидуни расонидани зарар ба моҳияти он баромад менамуданд. Ин маҳак ҳамчун асоси таснифи ашё дар ҳуқуки граждании мусосир истифода бурда мешавад.

Дар ҳуқуки римӣ қитъаи замин ба сифати объекти асосии молу мулки ғайриманқул баромад мекард. Ба таркиби қитъаи замин худи замин ва ҳамаи он чизе, ки ба он табий ва сунъӣ алоқаманд ҳастанд, дохил мешуд, “бинобар ин, онҳо аз замин бидуни зарар ба моҳият ё бидуни тағиیر додани шакл алоҳида вучуд дошта наметавонанд” [13, с. 270]. Бино, иморат ва иншоот чун объекти мустақили молу мулки ғайриманқул эътироф нагардида буд ва онҳо қисми таркибии қитъаи замин эътироф мешуданд. Дар ҳуқуки римӣ қоидai “superficies solo cedit – дар сатҳ соҳташуда (яъне дар сатҳи замин) сатҳро пайғири мекунад” мавҷуд буд. Бинобар ин, моликияти алоҳида ҳам ба бино ва ҳам ба замин, ки бино дар он соҳта шудааст, ғайриимкон буд. Бино, иморат ва иншоот на ҳамчун объекти ҳуқуки моликият, балки ҳамчун соҳибият ба ҳисоб мерафтанд. Соҳибияти бино, иморат ва иншоот дар қитъаи замини бегона суперфитсий номида мешуд, ки он ҳуқуки истифодаи меросӣ ва бегонашудаи иншоот дар қитъаи замини ба дигар шахс таллуқдоштаро ифода мекард.

Андешаи муҳаққиқон вобаста ба он ки тақсимоти ашё ба манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуки римӣ дорои аҳамияти хосса нест, ҷандон дуруст намебошад, чунки танзими тафриқавии ашёи манқул ва ғайриманқул дар Рими Қадим ҷой дошт ва меъёрҳои маҳсус вобаста ба таъиноти ашёи ғайриманқул таҳия гардида буданд. Бояд қайд намуд, ки танзими ашёи манқул ва ғайриманқул дар ҳуқуки хусусии римӣ давра ба давра сурат гирифтааст. Ин тақсимот дар давраи принсипат хусусияти пурраро қасб намуда, вобаста ба гузариши молу мулки ғайриманқул дар давраи доминат меъёрҳои маҳсус коркард гардиданд. Дар Қонуни XII ҷадвал барои ба даст овардани замин ва молу мулки манқул вобаста ба муҳлати соҳибият муҳлатҳои гуногун пешбинӣ гардида буд. Мисол, барои ба даст овардани

замин ду сол ва барои ашёи манқул як сол. Дар ҳуқуки Юстиниан бошад, соҳибият дар давоми се сол барои молу мулки манқул ва соҳибият дар давоми даҳ сол барои молу мулки ғайриманқул ҳамчун шарти ба даст овардани моликияти муқаррар гардида буд.

Дар ҳуқуки римӣ таснифи молу мулки ғайриманқул вобаста ба унсурҳои таркибии ба он дохилшаванд низ маълум буд. Вобаста ба унсурҳои дохилии молу мулки ғайриманқул онҳоро ба намудҳои зерин чудо менамуданд: а) *inaedificatio* – бинои дар қитъаи замин соҳташуда; б) *insemenatio* – растаниҳои дар қитъаи замин киштшуда; в) *implantation* – дараҳтони дар қитъаи замин шинонидашуда.

Бояд қайд намуд, ки таҷрибаи ҳуқуки римӣ вобаста ба танзими молу мулки ғайриманқул дар қонунгузории граждании аксари давлатҳо истифода бурда мешавад. Таҷрибаи ҳуқуки хусусии римӣ вобаста ба молу мулки ғайриманқул дар Уложении граждании Олмон истифода шудааст. Хусусияти хоссаи Уложении мазкур аз он иборат аст, ки дар он истилоҳи “молу мулки ғайриманқул” истифода нагардида, ба таври истисной катедорияҳои “молу мулки манқул” ва “қитъаи замин” истифода шудааст. Тибқи муқаррароти моддаҳои 93, 94, 98 Уложении граждании Олмон аз 18 августи соли 1896 қитъаи замин аз қисматҳои (объектҳои) асосӣ иборат аст, ки ҳар қадоми онҳо аз қитъаи замин чудо вучуд дошта наметавонанд ва объекти мустақили ҳуқуқ низ шуда наметавонанд. Ин равиши танзими молу мулки ғайриманқулро дар илм консепсияи “қитъаи замин” меноманд, ки асоси онро ягонагии қитъаи замин ҳамчун молу мулки ғайриманқул ташкил медиҳад. Пурра тартиби муайян кардан молу мулки ғайриманқул, низоми онҳо ва дигар муносибатҳо вобаста ба он, ки дар Уложении граждании Олмон танзим гардидаанд, аз ҳуқуки римӣ маншаъ мегиранд ва танҳо меъёрҳо ва қоидаҳои дар ҳуқуки римӣ ҷойдошта дар ин санад ба талаботи замон мутобиқ карда шуданд.

Дар баробари ин, меъёрҳои зиёди маҳсус вобаста ба танзими молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуки римӣ қабул нагардида бошад ҳам, аммо қисми ками меъёрҳои ба ин масоил равонашуда заминаи мустаҳками ҳуқуқӣ барои танзими ҳуқуки граждании молу мулки ғайриманқул дар замони мусосир гардидаанд. Масалан, чи тавре, ки дар боло қайд намудем, ҳуқуқшиносони римӣ ду гурӯҳи калони молу

мулки ғайримакул – табиӣ, яъне қитъаи замин ва сарватҳои зеризаминӣ ва хукуқӣ – ҳамаи молу мулки ба замин алоқамандии зичдоштаро чудо менамуданд. Махӯз ҳамин гурӯҳбандӣ дар имрӯза таҳқиқотҳои илмӣ ва қонунгузорӣ васеъ истифода мегардад. Ё муҳлати тӯлонии (нисбат ба молу мулки манқул) ба даст оварданӣ молу мулки ғайриманқул вобаста ба давомнокии муҳлати ба даст овардан асоси пайдоиши худро аз хукуқи римӣ гирифтааст ва дар қонунгузории давлатҳои муосир муқаррар шудааст. Аз ҷумла, мутобики м.258 Кодекси гражданини Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 1999[14] шаҳрванд ё шаҳси хукуқӣ, ки молики ашё намебошад, vale софдилона, кушоду озод ва ба таври давомдор ба мисли амволи худ молу мулки ғайриманқулро дар тӯли понздаҳ сол соҳибӣ кардааст, ба ин ашё хукуқи моликӣ пайдо мекунад. Ин муҳлат нисбат ба молу мулки манқул панҷ сол муқаррар гардидааст.

Ҳамин тавр, яке аз навъҳои маъмули таснифи ашё дар хукуқи римӣ ин ба манқул ва ғайриманқул тақсим кардани онҳо маҳсуб меёбад. Новобаста аз он ки таснифоти мазкур дорои аҳамияти хосса набуд, аммо маҳз ибтидой тақсим намудани ашёҳо ба манқул ва ғайриманқул аз Рими Қадим маншаш мегирад ва танзими гуногуни молу мулки манқул ва ғайриманқул бо назардошти речайи хукуқии онҳо маҳз асоси худро аз хукуқи римӣ гирифтааст. Коркард намудани ин таснифот, муайян кардани ҳадди ақали хусусиятҳои алоҳидай ашёи манқул ва ғайриманқул ин дастоварди муҳим мебошад, чунки маҳз хукуқшиносони римӣ бо ин комёбии худ инсониятро водор намуданд, ки минбаъд дарк намоянд, ки ин ду категория – молу мулки манқул ва ғайриманқул речайи хукуқии гуногундоранд ва бояд танзими хукуқии тафриқавии онҳо ба роҳ монда шавад. Бо ҳамин назардошт, ба таври куллӣ наметавон гуфт, ки тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул дар хукуқи римӣ аҳамияти муҳим надорад, пешниҳод намудани ин таснифот худ барои наслҳои оянда дастоварди бебаҳо аст. Ин таснифоти

хукуқшиносони римӣ амалан дар ҳамаи низомҳои хукуқии муосир пазируфта шудааст. Чунин тақсимоти молу мулк минбаъд барои пешбуруди муомилоти гражданий ва рушди он, инчунин баҳри танзими бонизоми муносибатҳои молумулӣ мусоидат намуд.

Дар натиҷаи таҳлили мавзӯи мазкур хулосаҳои зеринро метавон пешниҳод намуд:

–таснифи ашё ба манқул ва ғайриманқул аз хукуқи римӣ сарчашма гирифта, пеш аз он ба таври даҳлдор молу мулки ғайриманқул мавриди коркард ва танзим қарор нагирифта буд;

–таснифоти мазкур, ки аз тарафи хукуқшиносони римӣ пешниҳод гардида буд, амалан дар тамоми низомҳои хукуқии муосир истифода гардида, дар танзими мұтадили муносибатҳои хукуқи гражданий, маҳсусан дар муомилоти гражданини обьекти молу мулки ғайриманқул нақши муҳимро ичро намуда истодааст;

–новобаста аз мавҷудияти ками меъёрҳои маҳсус оид ба вазъи хукуқии молу мулки ғайриманқул дар хукуқи римӣ, пешниҳод намудани ин таснифот ва муайян намудани хусусиятҳои ибтидоии речайи хоси молу мулки ғайриманқул худ дастоварди муҳими илми хукуқшиносӣ мебошад;

–дар хукуқи римӣ обьекти асосии молу мулки ғайриманқул қитъаи замин ба ҳисоб мерафт ва бино, иморат, иншоот ва дигар обьектҳои ба замин алоқаманд обьекти мустақили хукуқ эътироф нагардида, балки қисми таркибии қитъаи замин маҳсуб меёфтанд;

–таҷрибаи хукуқи римӣ дар самти танзими молу мулки ғайриманқул минбаъд дар қонунгузории аксари мамлакатҳои хориҷӣ истифода шудааст. Маҳсусан ба таври пурра консепсияи римии танзими молу мулки ғайриманқул дар Уложении гражданини Олмон истифода шудааст, ки дар ин санад низ қитъаи замин ба сифати обьекти асосии ғайриманқул муқаррар шудааст.

Рӯйхати адабиёт:

- Гумилевская О.В. Основания признания права собственности на самовольную постройку: дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2008. – С. 187.
- Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. – Казань, 1910. – С. 135.
- Махмудов М.А., Менглиев Ш.М. Хукуки хусусии римӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2013. – С. 176.
- Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – Петроградъ. 1917. – С.195.

5. Римское частное право. Учебник / Под редакцией профессора И.Б. Новицкого и профессора И.С. Перетерского. С. 314.
6. Хвостов В.М. Система римского права. Москва. – 1908. – С.143.
7. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право: Базовый учебник. – М.: Зерцало, 1999. С. 132.
8. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. – М.: БЕК, 2000. С. 57
9. Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. - М.: Статут, 2004. С.223.
10. Кисилева Т.В. Гражданко-правовое регулирование недвижимости. дисс. ... канд. юрид. наук. Москва-2007. С. 194.
11. Болтанова, Е.С. Договор купли-продажи недвижимости (общие положения). дисс. ... канд. юрид. наук. Томск. 2001. С. 197.
12. Красноруцкий В.А. Римское частное право: учебник / Под ред. Проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского. М.: Юрист, 1997. С. 48.
13. Анненков К. Система русского гражданского права. Т.1. СПб., 1894. С.270.
14. Ахбори Маңлиси Олии Җумхурии Тоҷикистон, с. 1999, № 6, мод. 153, мод. 154; с. 2001, № 7, мод. 508; с. 2002, № 4, к. 1, мод. 170; с. 2005, № 3, мод. 125; с. 2006, № 4, мод. 193; с. 2007, № 5, мод. 356; с. 2010, № 3, мод. 156, № 12, к. 1, мод. 802; с. 2012, № 7, мод. 700, № 12, к. 1, мод. 1021; с. 2013, № 7, мод. 504; с. 2015, № 3, мод. 200; с. 2016, № 7, мод. 612.

Аннотация

Вазъи ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи хусусии римӣ

Дар мақолаи мазкур зарурати омӯзиши ҷанбаҳои таърихии молу мулки ғайриманқул ва хусусиятҳои хоси ин молу мулк дар ҳуқуқи римӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Заминаҳои асосии пайдоиш, табиати ҳуқуқӣ, низом ва хусусиятҳои алоҳидаи молу мулки ғайриманқул дар ҳуқуқи римӣ меҳвари асосии мақоларо ташкил менамоянд. Муаллиф зимни омӯзиши мавзӯи мазкур ақидаҳои олимонро вобаста ба нақш ва аҳамияти тақсими ашё ба манқул ва ғайриманқул таҳлил намуда, ба ҳулосае меояд, ки новобаста аз пурра мавҷуд набудани меъёрҳои маҳсус оид ба танзими ҳуқуқии молу мулки ғайриманқул, ин таснифот заминаи худ, яъне маҳз асоси худро аз ҳуқуқи римӣ гирифтааст ва бештари қоидаҳои вобаста ба танзими ин молу мулк дар қонунгузории аксарияти давлатҳои мусир мавриди истифода қарор доранд.

Аннотация

Правовой статус недвижимости в римском частном праве

В статье исследуется необходимость изучения исторических аспектов недвижимого имущества и специфики этого имущества в римском праве. В статье основное внимание уделяется основным предпосылкам происхождения, правовой природе, системе и особенностям недвижимого имущества в римском праве. При изучении данной темы автор анализирует взгляды ученых на роль и значение разделения движимого и недвижимого имущества и приходит к выводу, что, несмотря на полное отсутствие специальных правил правового регулирования недвижимого имущества, данная классификация происходит из римского права и имеет свои основания. Большинство правил, регулирующих эту собственность, используются в законодательстве большинства современных государств.

Annotation

Legal status of real estate in Roman private law

This article examines the need to study the historical aspects of real estate and the specifics of this property in Roman law. The article focuses on the main prerequisites of origin, legal nature, system and features of real estate in Roman law. When studying this topic, the author analyzes the views of scientists on the role and significance of the separation of movable and immovable property and comes to the conclusion that, despite the complete absence of special rules for the legal regulation of immovable property, this classification comes from Roman law and has its own grounds, most of the rules governing this property is used in the legislation of most modern states.

ГУНОГУН

РАЗНОЕ



Ахмадзода Зулфия Кабир,
номзади илмҳои педагогӣ, ноиби ректор оид ба
идеология тарбия ва кор бо ҷомеаи Академияи
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон.

E-mail: zulfiya.did@mail.ru
Тел.: (+992) 985-45-99-80



Ҳаётзода Алиакбари Бекназар,
унвончӯи Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
E-mail: aliakbar8888@inbox.ru
Тел.: (+992) 918-82-66-68

МАКТАБИ СИЁСИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ – ҲИЗБИ ҲАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ҲИЗБИ МАРДУМӢ ВА НЕРӮИ ПЕШБАРАНДАИ ҶОМЕА

Калидвоҷаҳо: Пешво; миллат; ҳизб; мактаб; давлат; иқтисод; сиёсат; зухурот; инкишиоф; шароит; ҷомеа; шаҳрвандӣ.

Ключевые слова: Лидер; нация; партия; школа; государство; экономика; политика; явление; развитие; условия; общество; гражданство.

Keywords: Leader; nation; the party; school; the state; economy; politics; phenomenon; development; conditions; society; citizenship.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (минбаъд - ҲХДТ) 25 - сола шуд. Ин муҳлат дар ҳаёти як ҳизби сиёсӣ вақти тӯлонӣ нест. Самараи он пешрафти сиёсати иқтисод, иҷтимиоёту фарҳанг, варзиш, сулҳу суботи сарросарӣ ва беҳдошти сатҳи зиндагии мардум мебошад. Ҷомеаи Тоҷикистон дар як муддати кӯтоҳ онро чун падидай нави сиёсӣ пазируфт. Боре нашудааст, ки шакку шубҳае дар ин ихлосу боварӣ роҳ ёфта бошад. Пайванди миёни ҳизб ва мардум, ҳизб ва ҷомеа на танҳо устувору пойбарҷост, балки он сол ба сол, давра ба давра дар ҳоли тақвияту густариш ёфтанд аст. Имрӯз Шуморон аъзоёни ҲХДТ ба 480 ҳазор нафар мерасад ва дар ҷомеаи Тоҷикистони мо, ки бештар аз 9 миллиён нафар нуғуз дорад, ин нерӯи андаке нест. Дар қиёс бо дигар ҳизбу ҷунбишҳое, ки дар кишварамон вучуд доранду тибқи қонунгузориҳо амал мекунанд, қувваи бузургест, ки аз бовариву эътиими мардум ба ин ҳизб сарчашма мегирад. Асосҳои оинномавӣ ва барномавии ҲХДТ, ҳадафҳо ва вазифаҳои он ҳанӯз дар ибтидои соли 1993 муайн гардида буд. Як гурӯҳ шахсони ҳамақида, одамони касбу кори гуногун аз кормандони Дастигоҳи Роҳбари давлат то олимону адіbon, рӯзноманигороду дехқонон бо мақсади ба вучуд

овардани поҳояи идеологии ҳизби нав ва барои тарғибу ташвиқи ғояҳои он дар байни мардум фаъолият мебурданд.[5]

Агар аз дидгоҳи имрӯза ба равандҳои он замон нигарем, равшан мебинем, ки дар он рӯзҳои вазнин тарғиб намудани ҳизби нави сиёсӣ кори осон набуд. Мардум баъди ҳодисаҳои фочиабори солҳои 90-уми асри XX, ки баъзе ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъияти зери никоби муборизаи сиёсӣ даст ба экстремизим заданд, қарib буд миллатро ба вартаи ҳалокат ва порашавӣ оварда расонанд ва аз ҳамин сабаб мардум дигар ба ҳизбҳои навбунёд боварӣ надоштанд.[3]

ҲХДТ дар вазъияти бади таъриҳӣ по бар арсаи сиёсат гузашт ба ин ҳама душвориҳо нигоҳ накарда меҳост бовариро ба нерӯҳои сиёсӣ ва заҳматкаш фаҳмонад, ки на ҳамаи онҳо, ки ҳизб месозанд ба сиёсатбозӣ машғуланд. Ҳақиқат дар ҷӣ буд?

- дар охири солҳои 80-уми асри гузашта ҳизбҳо, ки арзи ҳастӣ намуданд, ки ҳадафашон соҳиби ҳокимият шудан буд. Аммо ин ҳизбро шахсе таъсис доданд, ки аллакай ҳокимият доштанд;

- ҲХДТ ҳамчун ҳомии манфиати мардум арзи ҳастӣ намуда, манфиати тамоми ҳалқро

зери ҳимояи худ қарор дода, манфиати қишири алоҳида ва гурӯҳи ҷудогонаро дастгирӣ наменамояд, аз ҳамин сабаб ин ҳизбро усули фаъолият ном карданд;

- Гузашта аз ин бо ҳизбҳои дигар намояндагони муассисаҳои динӣ барои ҳалли як қатор масъалаҳои муҳим, аз ҷумла дар покии аҳлоқи ҷомеа ва дар мубориза алайҳи мағкураи барои миллати мо бегонае аҳлоқию этниқӣ ҳамкорӣ мекунад. Маҳз ин ва дигар ғояҳои воқеии миллии мо дар барномаи амалии ҳизб инъикос ёфта, ҲХДТ дар умқи ҷомеа решавонд. ҲХДТ фаъолияти худро дар давраи сарнавиштсоз оғоз карда, аз рӯзҳои аввали таъсисёбияш барои пойдориву устувории сулҳ ва ободии Ватан кӯшиш ба ҳарҷ дода, ҳадафи асосияш ваҳдату ягонаӣ, таъмини ояндай неки қишвар аст [1].

Сабаби асосии муттаҳидии аъзои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ғояи умумӣ ва вазифаҳои бузурге, ки ҳалли онҳо танҳо ба манфиати ҷомеа мебошад. Ин ҳизб аз ҷавонтарин ҳизбҳои сиёсии қишварамон буда, метавон онро зодаи даврони истиқлол номид. Ҳадафи асосии ин ҳизб, ки дар он нерӯҳои ақлонии қишвар ба ҳам омаданд, бо роҳи мусолиҳа ва гуфтушунид ҳал кардани васоили сиёсӣ буд [2].

Маҳз ин таҷрибаи аъзои ҳизб метавонад ҳуд як омили сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар қишвар бошад. Дар ҳамон давра зиёйёни қишварамон дарк намуданд, ки Тоҷикистон дигар бо соҳти тоталитарӣ ва маҳдуд намудани озодиҳои инсон, матбуот ва баёни сухан наметавонад дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи сазовор ёбад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳизби сиёсии парлумонӣ буда, барои расидан ба ҳадафҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошта ва пиёда кардани ислоҳоти қонуни демократӣ ва ба вучуд овардани шароит ба сулҳу салоҳ мебошад. Ҳамин тавр ҲХДТ аз афкору эътиқодоти мавҷудаи сиёсӣ аз ҷомеаи қишвар он ҷизҳоero гирифту гузошт, ки ҷавобгӯи хостаҳои мардум бошанд, пешрафт ва суботу оромиро дар ҷомеа таъмин созад. Аз ҳамин ҷиҳат мардум тақдирашро ба он мепайванданд ва ҷонибдорӣ менамоянд, ки ин ҳизб қудратмани қавитар гардид. [4]

Анҷумани якуми муассисони ҲХДТ 10 декабря соли 1994 баргузор гардид. Дар анҷумани мазкур, Оинномаи онро қабул карда, аввалин аъзоён Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон ва роҳбарияти

ҳизбро интихоб намуданд. Ин сана дар таърихи ҲХДТ санаи фаромӯшишаванда мебошад. Зеро дар ин рӯз Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизби наවтаъсиси «Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон»-ро расман ба қайд гирифт. Инчунин рӯзномаи Марказии ҲХДТ «Минбари ҳалқ»-ро таъсис дод. Бинобар ин ҳар сол ин санаи муборак бо тарзу услугуб ва шеваҳои хотирмон таҷлил карда мешавад. Ба ифтиҳори тавлиди ҳизб дар ҳамаи ташкилотҳои ибтидой, ноҳиявӣ ва шаҳрӣ ҷорабиниҳои ҷолибу шавқовар мегузаронанд. [2]

Барои мо маълум аст, ки соли ташкилшавии ин ҳизб, яъне соли 1994 чӣ гуна давраи ноороме буд. Ҳарчанд, ки байни гурӯҳҳои даргир оташбаси муваққатӣ эълон мешуд, аммо ҳамватанони мо бо ҳам ҳар вақт барҳӯрд мекарданд ва хуни ноҳақ мерехту одамон талаф мейфтанд, хонаву дари мардум ҳароб мешуд. Баъди барқарор намудани ҳукумати конститутсионӣ бо ташабbus ва талошҳои пайгирана Роҳбари давлатамон, Раиси ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон музокироти сулҳи тоҷикон оғоз ёфта буд. Мардум бисёр меҳостанд, ки ҳарчи зудтар дар мамлакат тинчию амонӣ шавад. Ҷашму гӯши одамон ҳамагӣ ба ҷараёни музокирот нигаронида шуда буд. [6]

Дар ҷунин шароит ҷомеи тоҷик ба як ҳизби сиёсии наве эҳтиёҷ дошт, ки такягоҳи давлату ҳукумати нав бошад ва мардумро ба ҳимояи сулҳу суббот даъват намояд. Бинобар ин ба қароре омаданд, ки барои пурра намудани фазои сиёсиу идеологӣ бояд ҳизби нав таъсис диханд. Вобаста ба ин, бо нияти нек роҳбари давлат ва роҳбари ҳамонвақтаи Дастгоҳи Иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон С.Мирзошоев ва Муовини аввали Раиси Шӯрои олии қишвар А. Достиев ва кумитаи ташкилии ҳизб иборат аз 22 нафар ташабbusкор ва ҳамроҳонашон, ки ҳамагӣ шарҳандони Тоҷикистон буданд ва онҳо гирудорҳои пойтаҳтро тарқ карда буданд, ки ин ҳизби навро таъсис доданд. Дар ин кор Н. Асадуллоев, Қ.Ашӯров, И.Давлатов, С. Сафаров, Ҳ. Ҳомидов, А. Турсунов, М.Шаҳоббудинов, Қ.Расулов, Д.Давлатов ва дигарон саҳми бузурге доштанд. [1]

Ҳадафи ташкили ҳама ҳизби сиёсӣ бо роҳи муборизаҳои осоишта, яъне аз тариқи парлумон соҳиби қудрат шудан мебошад. Ба қавли Раиси ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳизб дар даврае таъсис ёфта буд, ки мо аллакай

соҳиби ҳукумат будем. Бинобар ин мақсади асосӣ дар он давра аз он иборат буд, ки мардуми пароканда ва ба сангарҳо чудошударо ба ҳам оварда муттаҳиду якпорча гардонад ва аз ҷараёни музокироти сулҳ ҷонидорӣ кунад. Мардуми заҳматпешаи тоҷикро ба созандагию бунёдкорӣ ва барқарор кардани ҳочагии ҳалқи ҳаробгашта сафарбар намояд. Дар он давра ташкил кардани ҳизби нави сиёсӣ кори осон набуд. Зоро ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар ҳаракатҳои мавҷуда, аз доираи муқаррароти қонуни фаъолияташон берун рафта, меҳостанд, ки бо зӯри силоҳ ҳокимиятро соҳиб шаванд. Маҳз бо ҳамин сабабҳо дар оғоз мардум таъсиси ҳизби навро намехостанд. Онҳо меғуфтанд, ки ҳамин ҳизбҳо буд, ки ҷумҳурии орому осудаи мо ба гирдobi ҷанги шаҳрвандӣ қашида шуд. Пеш аз ҳама коммунистон мухолифат нишон медоданд.[2]

Дар ҳамон замон баъзе сиёсатмадорон пешниҳод намуда буданд, ки мисли дигар ҷумҳуриҳои ҳамсоя ҳизби коммунистиро номашро дигар карда, фаъолияташро каме тафйир дихем ва орому осуда гардем. Аммо Сарвари давлат ба ин пешниҳод роъӣ нашуданд ва барои ташкили тамоман ҳизби нав исрор карданд. Сарвари давлат иброз доштанд, ки он бояд ҳизбе бошад, ки меъёрҳои демократиро қотеъона амалий гардонида, орзуву омоли ҳалқро бароварда созад ва дар хизмати мардум бошад ва ҳадафи ниҳоияш таъмини осоишта ва зиндагии арзандай сокинони мамлакат бошад.[6]

Бинобар ин бо супориши роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъсиси ҳизб комиссияи тадорукотӣ созмон дода шуд, ки он барои ташкил кардани ташкилоти сиёсии нав корҳои зиёдоро анҷом дод. Бо дастури Ҷаноби Олий муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Оиннома ва барномаҳои ҳизби демократӣ ва ҳалқии

кишварҳои ҳориҷӣ ҳамаҷониба омӯхта шуданд ва тасмим гирифта шуд, ки ба ҳувият, хислати мардуми тоҷик ва арзишҳои миллии мо мувофиқат дошта бошад. [3]

Бо мақсади таъсис додани ташкилотҳои ҳизби нав дар минтақаҳо аъзои комиссияи тадорукот ҷандин маротиба ба шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ рафта, бо мардум воҳӯрию мулоқот гузаронда, ҳадафҳои ҳизби навро мефаҳманданд. Мардум ба хотири хизматҳои арзанда ва фидокоронаи Роҳбари ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳизби навро пазируфта ва онро ҷонидорӣ намуданд. Ҳамин тарик, дар шаҳри Душанбе Анҷумани муассисон баргузор шуд ва дар арсаи сиёсии мамлакат ҳизби нав арзи вуҷуд намуд. Дар ибтидо номи ҳизби мазкур «Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон»-ро дар ҳуд дошт ва баъдан соли 1997 дар Анҷумани сеюми ҳизб, бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади бунёди ҷомеаи ҳуқуқӣ, дунявӣ ва иҷтимоию демократӣ, номи ҳизб Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон эълон гардид. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон зери роҳбарии фарзанди фарзонаи миллат Эмомалӣ Раҳмон мурдуми Тоҷикистонро ба созандагию бунёдорӣ ҳидоят ва раҳнамоӣ мекунад. Дар Тоҷикистон боз 7 ҳизби сиёсӣ табқи қонун фаъолият доранд, ки онҳо ҳам сарфи назар аз ҳадафҳои ҳоси сиёсияшон меҳоҳанд, ки сатҳи зиндагии мардум беҳтар гардад. Ҳушбахтона, обру ва эътибори ҲХДТ дар байни ҷомеаҳо ҳеле баланд аст. Ин ҳизб аз умки мардум баромада, дар хизмати ҳамин мардум мебошад. Барномаҳои ҲХДТ воқеӣ ва илмани асоснок таҳия мешаванд. Бо дарназардошти ин мардум онро ҷонидорӣ намуда, барои амалий гаштани он талош меварзанд.

Рӯйхати адабиёт:

1. Раҳмон, Э. Бист қадами созанда [Матн]. – Душанбе: Эр-граф, 2014. – 312с.
2. Достиев, А. Ҳизби зодаи масъулият [Матн]. – Душанбе: Шарқи озод, 2000. – 269с.
3. Сафаров, С. Ҳизби зодаи Истиқлолият [Матн]. – Душанбе, 2011. – 176с.
4. Саидов, Ҷ. Нерӯи бузург [Матн] // Минбари ҳалқ. – 2014. – 10 декабр.
5. Ҷалилов, А. Заминаҳои таърихии таъсисёбии ҲХДТ [Матн] // Минбари ҳалқ. – 2014. – 28 август.
6. Солеҳ У. Масири созандагии ҳизб [Матн] // Минбари Ҳалқ. – 2000 . – 5 декабр

Аннотатсия

Мактаби сиёсии Пешвои Миллат – Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳизби мардумӣ ва нерӯи пешбарандай ҷомеа

Дар мақола аз таърихи таъсисёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ҳизб ҳамчун мактаби сиёсии Пешвои миллат, пойдории давлат ва сулху суббот ва ваҳдати миллӣ баррасӣ мегардад. Саҳми Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамчун муассис ва Раиси ХХДТ инъикос гардидааст. Ба андешаи муаллифон дар ҳақиқат мактаби сиёсии Пешвои миллат – Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон таҳқиқӣ, таҳлилӣ, таҷрибивӣ ва илмӣ мебошад.

Аннотация

Политическая школа Лидера нации – Народно-Демократическая Партия Таджикистана партия народа и ведущие силы общества

В статье рассматривается история становления Народно-Демократической Партии Таджикистана, партии как политической школы Лидера нации, стабильности государства и мира и национального единства. Отражен вклад уважаемого Лидера нации Эмомали Рахмона как основателя и председателя НДПТ. Авторы считают, что политическая школа Лидера нации - Народно-Демократической Партии Таджикистана - это действительно исследовательская, аналитическая, экспериментальная и научная школа.

Annotation

Leading political school the Leader of the Nation is the People's Democratic Party of Tajikistan the people's party and the leading power of society

The article examines the history of the formation of the People's Democratic Party of Tajikistan, the party as a political school of the Leader of the nation, stability of the state and peace, stability and national unity. The contribution of the Honorable Leader of the Nation Emomali Rahmon as the founder and chairman of the PDPT is reflected. The author believes that the political school of the Leader of the Nation - the People's Democratic Party of Tajikistan - is really a research, analytical, experimental and scientific school.

ИТТИЛООТ

ИНФОРМАЦИЯ

НАВИГАРИХОИ ҚОНУНГУЗОРЙ ДАР СОҲАИ ЗАМИН, КИШОВАРЗӢ ВА ЭКОЛОГӢ

Қонунгузорй ҳамчун қоида бо мурури замон, бо тағиیر ёфтани ҳолат ва пайдо гардидани муносибатҳои нав дар ҳаёти чомеа тағиир меёбад. Ҳамин тавр дар соҳаи қонунгузории замин, кишоварзӣ, экологӣ дар семоҳаи аввали соли 2021 тағииру иловаҳои нав ба амал омад. Аз ҷумла, бори аввал дар таърихи қонунгузории кишвар аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини амнияти биологӣ ва муҳофизати биологӣ» аз 29.01.2021, №1759 қабул гардид. Ҳамзамон ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи заминсозӣ» аз 05.01.2008, №356 санаи 29.01.2021, №1760 тағииру иловаҳои даҳлдор ворид карда шуд.

1. Вобаста ба талабот ва ба вучӯд омадани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ, бо мақсади ҳифзи солими аҳолӣ, таъмини амнияти биологӣ ва муҳофизати биологӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij» аз 29.01.2021, №1759 қабул гардид. Қонуни болозикр аз 5 боб ва 22 модда иборат буда, тавре ки дар муқаддимаи қонуни мазкур муқаррар гардидааст, он муносибатҳои ҷамъиятии бо агенту токсинҳои биологии назоратшаванд алоқамандро бо мақсади таҳқими низоми амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij танзим менамояд.

Дар боби якуми Қонуни мазкур ба муқаррароти умумӣ бахшида шуда, дар он тағсири мағхумҳое, ки дар матни қонун истифода мешаванд, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij, принсипҳои таъмини амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij, таъмини амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij ва нишондиҳандаҳои амнияти биологӣ муқаррар карда шудааст.

Боби дуюм «Тадбирҳои манъкунӣ дар соҳаи амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij» ном гирифта, дар он танҳо моддаи 6 бо муқаррароти манъ кардани фаъолияти беичозат вобаста ба агенту токсинҳои биологии назоратшаванд дарҷ шудааст.

Боби сеюм «Идоракунии давлатӣ дар соҳаи амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij» дар ин боб салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон дар соҳаи таъмини амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij, ваколатҳои мақомоти ваколатдори давлатӣ дар ин самт ба таври васеъ муайян карда шудааст.

Боби ҷоруми Қонуни мазкур бошад «Таъмини талабот дар соҳаи амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij» номгузорӣ шудааст. Он фарогири масъалаҳои вобаста ба санчишҳо дар соҳаи амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij, иҷозатномадӣ барои фаъолият дар соҳаи амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij, баҳисобигӣ ва назорати давлатии агенту токсинҳои биологии назоратшаванд ва объектҳои эҳтимолан хатарноки биологӣ, талабот ба таъмини муҳофizati chisimi obyekthoi ehtimolan hatarnoki biologij, hammlu naқli agentu toksinҳoi biologij назоратшаванд, воридоту содирот ва транзити агенту токсинҳои биологии назоратшаванд ва таҷқизоту технологияҳои таъиноти духадафа, ҳукуку уҳдадориҳои шахсони ҳукукӣ ва уҳдадориҳои роҳбарони ташкилотҳо дар соҳаи таъмини амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij, инчунин робитаҳои байнамилалӣ дар соҳаи таъмини амнияти биологӣ ва муҳофizati biologij мебошад.

Дар боби панҷум «Муқаррароти хотимавӣ» дарҷ гардидааст. Дар ин боб масъалаи ҷавобгарӣ барои риоя накардан Қонуни мазкур ва тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур муқаррар шудааст.

2. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи заминсозӣ» аз 05.01.2008, №356 санаи 29.01.2021, №1760 ҷунун тағииру иловаҳои ворид карда шуд:

Моддаи 1. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи заминсозӣ» аз 5 январи соли 2008 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2008, №1, қ. 2, мод. 21; с. 2016, №7, мод. 621) тағииру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

1. Дар моддаи 1:

- дар сарҳати якум қалимаҳои «манзараҳои табиат» ба қалимаҳои «манзараҳои табиӣ» иваз карда шаванд;

- сарҳатҳои ҷорум ва ҳабдаҳум хориҷ карда шаванд;

- дар сарҳатҳои панҷум ва ҳаштум калимаи «қаламрави» ба калимаи «худуди» иваз карда шавад;

- сарҳати хафтум дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

«- объектҳои заминсозӣ - худуди воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ, маҳалҳои аҳолинишин, ҳудуди заминистифодабарӣ, қитъаи замин ва қисмҳои онҳо»;

- дар сарҳати ёздаҳум калимаи «шудааст» ба калимаи «мешаванд» иваз карда шавад;

- аз сарҳати понздаҳум калимаи «(консерватсия)» хориҷ карда шавад;

- сарҳати шонздаҳум дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

«- барқарорсозии замин – маҷмӯи чорабиниҳо, ки барои барқарор кардани қабати ҳосилхези хок амалӣ карда мешаванд;».

2. Дар сарҳати даҳуми моддаи 1, сарҳатҳои нуҳум ва даҳуми моддаи 3, сарҳати дуюми қисми якуми моддаи 5, қисми якуми моддаи 24 ва сарҳати сеюми қисми дуюми моддаи 30 калимаҳои «воҳидҳои марзиву маъмурӣ» ба калимаҳои «воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ» иваз карда шаванд.

3. Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарқонуни)» хориҷ карда шавад.

4. Сарҳати дуюми моддаи 3 хориҷ карда шавад.

5. Моддаи 4 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

«Моддаи 4. Принципҳои заминсозӣ

Заминсозӣ ба принципҳои зерин асос меёбад:

- таъмини заминистифодабарии устувор;

- мувофиқати манфиатҳои иқтисодӣ ва ҳифзи муҳити зист;

- афзалият додан ба заминистифодабарии кишоварзӣ;

- самаранокии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии ташкили ҳудудҳо;

- муҳайё соҳтани шароит барои шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ;

- таъмини якљуҳтии қитъаҳои замин ҳангоми ташкили заминистифодабарии нав;

- ошкорбаёнӣ дар гузаронидан ва ташвиқи чорабиниҳои заминсозӣ.».

6. Дар моддаи 5:

- номи модда дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

«Моддаи 5. Мақсад ва вазифаҳои заминсозӣ»;

- қисми якум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

«Мақсади заминсозӣ аз таъмини истифодаи пурра, оқилона ва самараноки замин, фароҳам овардани шароити мусоиди экологӣ ва беҳдошти манзараҳои табий иборат мебошад.».

7. Дар моддаи 10 калимаи «хеш» ба калимаи «худ» иваз карда шавад.

8. Дар моддаи 16:

- дар қисми якум калимаи «равона» ба калимаи «камалӣ» иваз карда шавад;

- дар қисми дуюм калимаи «мегирад» ба калимаи «мегиранд» иваз карда шавад.

9. Дар қисми дуюми моддаи 18 калимаҳои «гузаронидани рекултиватсияи» ва «консерватсия,» мувофиқан ба калимаҳои «барқарорсозии» ва «боздоштан ва ё» иваз карда шаванд.

10. Дар моддаи 19:

- дар қисми чорум қалимаи «қаламрави» ба калимаи «худуди» иваз карда шавад;

- дар қисми панҷум калимаҳои «худуди воҳидҳои алоҳидаи марзиву маъмурӣ ё» ба калимаҳои «воҳидҳои маъмурию ҳудудӣ ва» иваз карда шаванд.

11. Дар қисми дуюми моддаи 20 калимаи «геоботаникаи» ба калимаҳои «маълумоти геоботаникӣ» иваз карда шавад.

12. Дар қисми дуюми моддаи 21 калимаҳои «, дигар соҳаҳо пешбинӣ карда» ва «қаламравии» мувофиқан ва калимаҳои «ва соҳаҳои дигарро пешбинӣ намуда,» ва «худудии» иваз карда шаванд.

13. Дар моддаи 22:

- дар матни модда калимаи «камалҳои» ба калимаҳои «камалигардонии чораҳои» иваз карда шавад;

- сарҳати панҷум дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

«- вобаста ба масоҳат ва андозаи заминҳо шинондани низоҳҳои муҳофизаткунанда ҷиҳати ҳифз аз бодлесшавӣ;»;

- дар сарҳати шашум калимаҳои «эрозияи обӣ» ба калимаи «шусташавӣ» иваз карда шаванд.

14. Дар қисми дуюми моддаи 23 калимаҳои «мақомоти меъморӣ, заминсозӣ, назорати давлатӣ оид ба истифода ва ҳифзи табиат, дигар мақомоти шаҳрсозӣ» ба калимаҳои «мақоми ваколатдори давлатии батанзимдарории муносибатҳои вобаста ба замин, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити зист, мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ» иваз карда шаванд.

15. Аз сархати якуми моддаи 25 калимаҳои «ҳангоми хурду қалон кардани онҳо» хориҷ карда шаванд.

16. Дар моддаи 28:

- дар қисми дуюм калимаҳои «манзараҳои табият» ба калимаҳои «манзараҳои табий» иваз карда шаванд;

- дар сархати дуюми қисми сеюм калимаҳои «эрозияи шамолӣ ва обӣ» ба калимаҳои «бодлесшавӣ ва шусташавӣ» иваз карда шаванд.

17. Дар моддаи 30:

- дар қисми якум калимаҳои «аз онҳо» ба калимаҳои «дар заминай онҳо» иваз карда шаванд;

- дар сархати шашуми қисми дуюм калимаҳои «рекултиватсияи» ва «эрозияи шамолӣ ва обӣ» мувофиқан ба калимаҳои «барқарорсозии» ва «бодлесшавӣ ва шусташавӣ» иваз карда шаванд.

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

**Шуъбаи қонунгузори кишоварзӣ,
истифодаи сарватҳои табий ва
хифзи муҳити зист**

НАВИГАРИҲОИ ҚОНУНГУЗОРИИ СОҲАИ СОҲТОРИ ДАВЛАТӢ, МАҶОМОТИ СУДӢ ВА ҲИФЗИ ҲУҚУҚ

Дар баробари рушди муносибатҳои чамъиятӣ дар самти қонунгузории соҳаи соҳтори давлатӣ, маҷомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ як қатор навигарихо ба вучуд омада, дар шакли қонунҳо қабул карда шуданд. Аз ҷумла:

1. Қонуни ҷумхурӣи Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани иловагӣ ба Қонуни ҷумхурӣи Тоҷикистон “Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 29 январи соли 2021, №1751;

2. Қонуни ҷумхурӣи Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани илова ба Қонуни ҷумхурӣи Тоҷикистон “Дар бораи маҷомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 29 январи соли 2021, №1752;

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ” аз 29 январи соли 2021, №1753;

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 29 январи соли 2021, №1754;

5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловагӣ ба Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 29 январи соли 2021, №1755;

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани иловагӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 29 январи соли 2021, №1756;

7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи истеҳсолоти иҷро” аз 29 январи соли 2021, №1757;

8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда” аз 29 январи соли 2021, №1758;

9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловагӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ” аз 29 январи соли 2021, №1763;

10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ” аз 29 январи соли 2021, №1765;

11. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти иловагӣ” 29 январи соли 2021, №1766;

12. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи экспертизаи илмӣ ва илмӣ-техникӣ” 29 январи соли 2021, №1767;

13. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловагӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маҷомоти худфоълияти чамъиятӣ” 29 январи соли 2021, №1770.

I. Дар асоси Қонуни ҷумхурӣи Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани иловагӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” иловагӣ зерин ворид карда шуданд:

1. Ба қисми 2 моддаи 12 пас аз қалимаҳои «забони давлатиро донад,» қалимаҳои «хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнокро (ба истиснои занон, инчунин мардоне, ки билети ҳарбӣ доранд, ба ғайр аз онҳое, ки хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо кардаанд) адо карда бошад ва» иловагӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд.

2. Ба қисми 2 моддаи 108 пас аз қалимаҳои «забони давлатиро донад,» қалимаҳои «хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнокро (ба истиснои занон, инчунин мардоне, ки билети ҳарбӣ доранд, ба ғайр аз онҳое, ки хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо кардаанд) адо карда бошад ва» иловагӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд.

II. Тибқи Қонуни ҷумхурӣи Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани иловагӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маҷомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон” чунин иловагӣ ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон шуд:

1. Ба қисми якуми моддаи 53 пас аз қалимаҳои «забони давлатиро донад,» қалимаҳои «хизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнокро (ба истиснои занон, инчунин

мардоне, ки билети ҳарбӣ доранд, ба гайр аз онхое, ки хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо кардаанд) адо карда бошад ва» илова карда шаванд.

2. Муқаррароти моддаи 1 Қонуни конститутсионии мазкур нисбат ба шаҳрвандоне, ки то мавриди амал қарор додани он корманди мақомоти прокуратура мебошанд, татбиқ намегардад.

III. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи уҳдадориҳои ҳарбӣ”

Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиро оид ба иҷрои уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамояд. Қонун дар таҳрири нав қабул гардида, аз 10 боб ва 62 модда иборат аст.

IV. Бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон” чунин тағйирот ворид карда шуд:

1. Дар қисми 1 моддаи 96 рақами «177» ба рақамҳои «173 - 179» иваз карда шуд.

2. Моддаи 103 хориҷ карда шуд.

V. Мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйиру иловахо ба Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон” тағйиру иловахои зерин ворид карда шуданд:

Моддаи 7 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«Моддаи 7. Баамалбарории адолати судӣ

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон адолати судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ танҳо аз ҷониби суд ба амал бароварда мешавад.».

2. Қисми 3 моддаи 13 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«3. Азназаргузоронӣ, кофтукови манзил ва дарёфт кардан бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур амалӣ карда мешаванд.».

3. Ба қисми 1 моддаи 23 пас аз қалимаи «амал» дар қавсайн қалимаи «(беамал)» илова карда шуд.

4. Дар қисми 1 моддаи 28:

- қалима ва рақами «ва 75» ба аломат, рақамҳо ва қалимаи «, 75 ва 82» иваз карда шуданд;

- дар сарҳати ҷорӯм аломати нуқта ба аломати нуқтавергӯл «;» иваз ва сарҳати панҷум бо мазмuni зерин илова карда шуд:

«- татбиқи санади авф.».

5. Сарҳати понздаҳуми қисми 1 моддаи 35 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«- дар ҳолатҳои пешбинinамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасии судии парвандаи ҷиноятiro оид ба айборкуни хусусӣ оғоз намояд ё маводи онро барои оғози парвандаи ҷиноятӣ ва гузаронидани таҳқиқ ва ё тағтиши пешакӣ аз рӯи тобеияти тағтишӣ ба мақомоти даҳлдор ирсол кунад;».

6. Моддаи 35² бо мазмuni зерин илова карда шуд:

«Моддаи 35². Тартиби гирифтани иҷозати суд барои гузаронидани амали тағтишӣ

1. Дар ҳолатҳои пешbininamudaи сарҳатҳои шашум - ҷорӯмҳуми қисми 1 моддаи 35 Кодекси мазкур таҳқиқбараанд, муфаттиш бо розигии прокурор ба суд дар бораи гузаронидани амали тағтишӣ дарҳост пешниҳод менамоянд, ки дар ин бора қарор бароварда мешавад.

2. Дарҳост дар бораи гузаронидани амали тағтиширо судя дар маҳалли пешбуруди тағтиши пешакӣ ё гузаронидани амали тағтишӣ дар муҳлати на дертар аз 24 соат аз лаҳзаи гирифтани он танҳо баррасӣ менамояд.

3. Дар маҷлиси суд таҳқиқбараанд, муфаттиш ва прокурор ҳуқуқи иштирок карданро доранд.

4. Судя дарҳостро баррасӣ намуда, дар бораи иҷозат додан барои гузаронидани амали тағтишӣ ё рад кардан гузаронидани он бо нишон додани сабабҳои радкуни қарор мебарорад. Қарори суд ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ супорида мешавад.

5. Бо гирифтани маълумоти ҳаттӣ дар ҳусуси бе иҷозати суд гузаронидани кофтуков ва дарёфт кардан судя маводи ба он алоқамандро талаб намуда, дар муҳлати дар қисми 2 ҳамин модда пешbininishuda қонунӣ будани қарорро дар бораи гузаронидани амали тағтишӣ месанҷад. Аз рӯи натиҷаҳои санчиш судя дар бораи қонунӣ ва ё ғайриқонунӣ будани қарори мақомоти таъқиби ҷиноятӣ қарори асоснок бароварда, нусхай онро ба прокурор ва мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ирсол менамояд.

6. Аз болои қарори суд (судя) дар бораи додани иҷозат барои гузаронидани амали тағтишӣ ё дар бораи рад кардан гузаронидани он ба суди болой ба тариқи кассатсионӣ дар муҳлати се шабонарӯз шикоят ва ё эътироз овардан мумкин аст. Судя, ки дарҳости мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ё маълумотномаи ҳаттии онро дар бораи гузаронидани амали тағтишӣ баррасӣ кардааст, вазифадор аст дар давоми ду шабонарӯз аз лаҳзаи ворид шудани

эътиroz ё шикоят маводро ба суди марҳилаи кассатсионӣ ирсол намояд.

7. Суди марҳилаи кассатсионӣ оид ба шикоят ё эътиroz дар давоми на дертар аз се шабонарӯз аз лаҳзаи ба суд ворид шудани мавод қарор қабул мекунад.

8. Агар судя ё суди марҳилаи кассатсионӣ қарор дар бораи гузаронидани амали тафтишӣ ва протоколи амали тафтиширо гайриқонунӣ эътироф кунанд, тамоми далелҳои дар рафти чунин амали тафтишӣ бадастовардашуда мувофиқи талаботи моддаи 88¹ Кодекси мазкур гайри қобили қабул ҳисобида мешаванд.».

7. Ба қисми 4 моддаи 46 сарҳати дуюм бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«- бо қарор дар бораи оғози парвандай чиноятӣ шинос шавад;».

8. Дар қисми 2 моддаи 47 калимаҳои «эътибори қонунӣ пайдо кардааст» ба калимаҳои «бароварда шудааст» иваз карда шуданд.

9. Ба қисми 2 моддаи 49 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«Ҳимоятгар ба баррасии парвандай чиноятӣ ва ҷойҳои дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва маҳкумшуда бо пешниҳоди ордер ва шаҳодатномаи адвокатӣ роҳ дода мешавад.».

10. Дар моддаи 53:

- сарҳати якуми қисми 2 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«- донад, ки шахсе, ки ў манфиатҳояшро ҳимоя мекунад, барои чӣ гумонбар ё айбдор карда мешавад, бо қарор дар бораи оғози парвандай чиноятӣ ва ё дар бораи ба ҷавобгарӣ қашидан ба сифати айбдоршаванда шинос шавад;»;

- дар қисми 3 калимаҳои «ба додани саволҳои раҳнамункунанда эътиroz кунанд» ба калимаҳои «додани саволҳои раҳнамункунандаро рад кунанд» иваз карда шуданд.

11. Моддаи 77¹ бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«Моддаи 77¹. Хулоса ва нишондоди мутахассис

1. Агар ҳангоми пешбуруди амалҳои тафтишӣ ва муҳокимаи судии парвандай чиноятӣ ба дониш ва таҷрибаи маҳсус зарурат пайдо шавад, мутахассис ҷалб карда мешавад.

2. Хулосаи мутахассис оид ба мусоидат дар ошкор ё дарёфт кардани далел ва асоснок кардани он, инчунин татбики воситаҳои

техникӣ дар протоколи амали тафтишӣ, ки бо иштироки ў гузаронида шудааст, нишон дода мешавад. Хулосаи хаттии мутахассисе, ки дар амалҳои тафтишӣ ва муҳокимаи судӣ иштирок кардааст, ба протоколи амали тафтишӣ ва судӣ замима мешавад.

3. Мутахассис оид ба ҳолатҳое, ки аз хулосаи ў бармеоянд, метавонад пурсида шавад.».

12. Ба моддаи 91 қисми 4 бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«4. Дар китоби бақайдгирии овардани дастгиршуда сана ва вақти овардани дастгиршуда ба мақомоти таъқиби чиноятӣ ва даъват кардани ҳимоятгар нишон дода мешаванд.».

13. Дар сарҳати ҷоруми қисми 2 моддаи 101, ном ва матни моддаи 108 калимаҳои «парасторӣ», «парастории» ва «парасториашон» мувофиқан ба калимаҳои «назорат», «назорати» ва «назораташон» иваз карда шуданд.

14. Дар моддаи 109:

- ҷумлаи дуюми қисми 1 ҳориҷ карда шуд;

- қисми 2 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«2. Таҳқиқбараанд ва муфаттиш гаравро бо розигии прокурор татбиқ мекунанд. Маблағи гаравро мақомоти пешбуруди мурофиаи чиноятӣ ва судӣ вобаста ба вазнини чиноят, шахсияти гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва вазъи молумулкӣ гаравгузор муқаррар менамоянд, ки он аз сесад нишондиҳанд ба ҳисобҳо нисбати чиноятҳои начандон вазнин, аз нӯҳсад нишондиҳанд ба ҳисобҳо нисбати чиноятҳои дараҷаи миёна ва аз ду ҳазор нишондиҳанд ба ҳисобҳо нисбати чиноятҳои вазнин кам буда наметавонад.».

15. Дар моддаи 111:

- ба қисми 2 ҷумлаи панҷум бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«Гумонбаршуда, айбдоршаванда ва ҳимоятгар бояд бо дарҳости мақомоти таъқиби чиноятӣ ва маводе, ки асоснокии дарҳостро тасдиқ менамоянд, то ба суд ирсол намудани он шинос карда шаванд.»;

- қисми 4 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«Маҷлиси суд бо тартиби пешбининамудаи моддаи 276 Кодекси мазкур, бо назардошти талаботи моддаҳои 273, 277, 278, 279, 281, 290, 293, 299, 301 ва 306 Кодекси мазкур гузаронида мешавад. Ҳамзамон, шахси дарҳостпешниҳоднамуда ё прокурор дарҳостро

асоснок мекунад, сипас мавқеи тарафи ҳимоя оид ба моҳияти дархост муайян карда мешавад. Ҳангоми баррасии дархости мақомоти таъқиби чиноятӣ, суд бо таҳқиқи мавод вобаста ба қонунӣ будани дастгиркунӣ ва мувофиқи мақсад будан ё набудани татбиқи чораи пешгириӣ, бо назардошти талаботи дар моддаи 102 Кодекси мазкур нишондодашуда маҳдуд мегардад. Иштирокчиёни маҷлиси суд ҳуқуқ доранд аз лаҳзаи эълони қарори суд дар муддати як шабонарӯз бо протоколи маҷлиси суд шинос шаванд ва ба он дар ҳамин мухлат эрод пешниҳод намоянд. Дар бораи шинос шудан дар протоколи маҷлиси суд шахсони шиносшуда имзо мегузоранд.».

16. Дар қисми 6 моддаи 112 қалимаи «муайяншудаи» ба қалимаи «ниҳоии» иваз карда шуд.

17. Дар қисми 2 моддаи 114 қалимаҳо ва рақамҳои «қисмҳои 2-10 моддаи 111» ба қалима ва рақами «моддаи 35²» иваз карда шуданд.

18. Ба қисми 3 моддаи 116 пас аз қалимаи «моддаҳои» рақам ва аломати «35²» илова карда шуданд.

19. Номи боби 14 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«БОБИ 14. ШИКОЯТ ОВАРДАН АЗ АМАЛ (БЕАМАЛӢ) ВА ҚАРОРҲОИ ТАҲҚИҚБАРАНДА, МУФАТТИШ, РОҲБАРИ МАҚОМОТИ ТАҒТИШОТ, ПРОКУРОР, СУД, СУДЯ ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЧИНОЯТИ».

20. Қисми 1 моддаи 119 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«1. Иштирокчиёни мурофиаи судии чиноятӣ, инчунин шахсони дигаре, ки манфиати онҳо ҳалалдор шудааст, метавонанд бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси мазкур аз амал (беамалӣ) ва қарорҳои таҳқиқбарамда, муфаттиш, роҳбари мақомоти тағтишот, прокурор, суд, судя шикоят оваранд.».

21. Дар моддаи 124:

- ба қисми 1 пас аз қалимаи «оғоз» аломат ва қалимаи «, боздоштан» илова карда шуданд;

- қисми 3 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«3. Шикоят аз ҷониби судя дар давоми даҳ шабонарӯз аз лаҳзаи ворид шудани он бо огоҳ намудани шикояткунанда, таҳқиқбарамда ё муфаттиш ва прокурор аз вакти баррасӣ дидо баромада мешавад. Ба маҷлиси суд ҳозир нашудани шикояткунанда, таҳқиқбарамда ё муфаттиш ва прокурор ба баррасии шикоят монеъ шуда наметавонад, вале судя метавонад

ҳозир шудани онҳоро ҳатмӣ шуморад. Прокурор ба суд маводи бо шикоят алоқамандро пешниҳод менамояд. Дар оғози маҷлиси суд судя эълон мекунад, ки қадом шикоят баррасӣ мешавад, ба шахсони ба маҷлиси суд ҳозиршуда ҳуқуқ ва уҳдадориҳои онҳоро мефаҳмонад. Пас аз ин шикояткунанда, агар дар маҷлиси суд иштирок дошта бошад, шикояти худро асоснок мекунад, сипас дигар шахсони ба маҷлиси суд ҳозиршуда ақидаҳои худро баён мекунанд. Ба шикояткунанда иҷозати бо луқмапартоӣ баромад кардан дода мешавад. Иштирокчиён ҳуқуқ доранд пас аз эълон кардани қарори суд, судя дар мухлати як шабонарӯз бо протоколи маҷлиси суд шинос шаванд ва ба он дар ҳамин мухлат эродҳо баён намоянд. Шинос шудан бо протокол бо имзои шахсони шиносшуда дар худи протоколи маҷлиси суд таасиқ карда мешавад.»;

- дар қисми 4 қалимаи «бенатиҷа гузоштан» ба қалимаи «беканоат мондан» иваз ва пас аз қалимаи «оғоз» аломат ва қалимаи «, боздоштан» илова карда шуданд.

22. Дар сарҳати шашуми қисми 1 моддаи 138, қисми 5 моддаи 230, сарҳати дуюми қисми 2 моддаи 231, ном, қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 232, қисми 3 моддаи 265 ва қисми 3 моддаи 286 қалимаҳои «кофтукови», «Кофтукови», «кофтуковро», «кофтуковбуда» ва «кофтуков» мувофиқан ба қалимаҳои «ҷустуҷӯи», «Ҷустуҷӯи», «ҷустуҷӯро», «ҷустуҷӯ» карордошта ва «ҷустуҷӯ» иваз карда шуданд.

23. Дар қисми 5 моддаи 145 қалимаи «нишондоди» ба қалимаи «баёнати» иваз карда шуд.

24. Ҷумлаи дуюми қисми 2 моддаи 146 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«Нусхай қарор дар бораи оғози парвандаи чиноятӣ фавран ба прокурор фиристода шуда, шахсе, ки нисбат ӯ парвандаи чиноятӣ оғоз гардидааст, бо он шинос карда шуда, ба аризадиҳанда хабар дода мешавад.».

25. Дар қисми 4 моддаи 195 ва қисми 1 моддаи 196 қалима ва рақами «моддаи 192» ба қалимаҳо ва рақамҳои «моддаҳои 35²» ва 192» иваз карда шуданд.

26. Ба ном ва қисми 1 моддаи 210 пас аз қалимаи «ҷабрдида» аломат ва қалимаҳои «, инчунин шоҳиди таҳти экспертиза қароргирифта» илова карда шуданд.

27. Матни моддаи 270 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«Судя бъяди таъини маҷлиси суд ба тарафҳо дар асоси дарҳости асоснокшудаи онҳо барои шиносой бо ҳамаи маводи парванди чиноятӣ, аз ҷумла аз он рӯйнавис кардани маълумоти зарурӣ, шароит фароҳам меорад, ба нусхабардории ҳуҷҷатҳо бо истифодаи воситаҳои техниқӣ иҷозат медиҳад, ба истиносӣ маълумоти дорои сирри давлатӣ, тиҷоратӣ ё сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда.».

28. Ба қисми 4 моддаи 403 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«Прокурори болӣ ҳуқуқ дорад эътирози ба тариқи назоратӣ овардаи прокурори поёниро бозхонд намояд.».

29. Аз қисми 4 моддаи 406 аломатҳо ва калимаҳои «, ки ба таври даҳлдор тасдиқ карда шудаанд,» ҳориҷ карда шуданд.

30. Ҷумлаи ҷоруми қисми 6 моддаи 410 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«Иштирокчиёни мурофиаи судӣ ҳуқуқ доранд пас аз маърӯзаи судя фикри худро вобаста ба шикояти назоратӣ баён намоянд.».

31. Ба қисми 1 моддаи 453 пас аз рақам ва аломати «131,» калимаҳо, рақамҳо ва аломати «қисми 4 моддаи 195,» илова карда шуданд.

VI. Бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон” иловаҳо ворид карда шуданд:

1. Ба қисмҳои 1 ва 2 моддаи 26 пас аз калимаҳои «забони давлатиро донад» калимаҳои «, ҳизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнокро (ба истиносӣ занон, инчунин мардоне, ки билети ҳарбӣ доранд, ба ғайр аз онҳое, ки ҳизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо кардаанд) адо карда бошад» илова карда шуданд.

2. Муқаррароти Қонуни мазкур нисбат ба шаҳрвандоне, ки то мавриди амал қарор додани он корманди Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд, татбиқ намегардад.

VII. Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи истеҳсолоти иҷро” чунин илова ворид карда шуд:

Ба қисми 1 моддаи 97 пас аз калимаи «дорад» калимаҳои «ва ҳизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнокро (ба истиносӣ занон, инчунин мардоне, ки билети ҳарбӣ доранд, ба ғайр аз

онҳое, ки ҳизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо кардаанд) адо карда бошад» илова карда шуданд.

Муқаррароти Қонуни мазкур нисбат ба шаҳрвандоне, ки то мавриди амал қарор додани он корманди мақомоти иҷро мебошанд, татбиқ намегардад.

VIII. Мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағиیر ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда” тағиiri зерин ворид карда шуд:

Дар сарҳати якуми қисми 2 моддаи 18 калимаҳои «ё иҷозатномаи пешбуруди фаъолияти адвокатӣ» ба калимаҳои «ва шаҳодатномаи адвокатӣ» иваз карда шуданд.

IX. Тибки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағииру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ” тағииру иловаҳо ворид карда шуданд:

Ба моддаи 69 дар қисми 2 калимаҳои «се» ва «шаш моҳ» мувоғиҷан ба калимаҳои «як» ва «понздаҳ рӯз» иваз карда шаванд;

- ба қисми 3 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«Агар сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ки ба он бо сабаби иваз намудани насад, ном ва (ё) номи падар бояд тағиирот доҳил карда шавад, аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатҳои ҳориҷӣ берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда бошад, давраи то дастрас шудани нусхай ин сабт ба муҳлати дар қисми 2 моддаи мазкур нишондодашуда доҳил карда намешавад.»;

- ба қисми 4 ҷумлаи панҷум бо мазмуни зерин илова карда шуд:

«Ҷавоби ҳаттӣ аз ҷониби шуъбаи корҳои дохилии ҷойи истиқомат бояд дар муддати на дертар аз 15 рӯз пешниҳод карда шавад.».

X. Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағиирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти ибтидоии касбӣ” чунин тағиирот ворид карда шуд:

1. Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарқонуни)» ҳориҷ карда шуд.

2. Дар қисми дуюми моддаи 25 калимаҳои «мақомоти ваколатдори давлатӣ дар ин соҳа» ба калимаҳои «мақоми ваколатдори давлатии

назорат дар соҳаи маориф ва илм» иваз карда шуданд.

XI. Бо Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти иловагӣ” тағйироти зерин ворид карда шуд:

1. Аз матни моддаҳои 2, 4 ва 17 калимаи «(Сарқонуни)» хориҷ карда шуд.

2. Дар қисми 2 ва 5 моддаи 13 калимаҳои «мақомоти ҷумҳуриявии давлатии идораи маориф» ба калимаҳои «мақоми ваколатдори давлатии назорат дар соҳаи маориф ва илм» иваз карда шуданд.

XII. Мутобики Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи экспертизаи илмӣ ва илмӣ-техникӣ” тағироти зерин ворид карда шуд:

1. Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарқонуни)» хориҷ карда шавад.

2. Дар қисми 3 моддаи 8 калимаҳои «Вазорати маорифи Чумхурии Тоҷикистон» ба калимаҳои «мақоми ваколатдори давлатии назорат дар соҳаи маориф ва илм» иваз карда шуданд.

XIII. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти ҳудфаъолияти ҷамъиятӣ” чунин тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд:

1. Аз матни моддаи 2 калимаи «(Сарқонуни)» хориҷ карда шуд.

2. Дар моддаи 3:

- дар қисми 2 калимаҳои «эҳтиёҷоти гурӯҳи аҳолӣ нигаронида шудааст, ки манфиати онҳо бо расидан ба мақсадҳои оинномавӣ ва татбиқи барномаҳои мақомоти ҳудфаъолияти ҷамъиятӣ алоқаманд аст» ба калимаҳои «эҳтиёҷоти иҷтимоии гурӯҳи аҳолӣ нигаронида шудааст, ки манфиатҳои он барои ноил гардидан ба мақсадҳои оинномавӣ ва татбиқи барномаҳои мақомоти ҳудфаъолияти ҷамъиятӣ, алоқаманданд» иваз карда шуданд;

- қисми 4 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«4. Мақомоти ҳудфаъолияти ҷамъиятӣ, ки дар ҳудуди шаҳрак ва деҳот ҷой гирифтааст, дар Ҷамоати шаҳрак ва деҳот аз қайди баҳисобигирӣ мегузарад ва дар ин ҳусус дар оинномаи он сабт карда мешавад. Дар ҳудуди маъмурӣ, ки шаҳрак ва деҳот надорад, қайди баҳисобигирӣ дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ гузаронида мешавад.»;

- дар қисми 5 калимаҳои «ҳисоби» ва «бошад» мувофиқан ба калимаҳои «суратҳисоби» ва «бошад ва дар бораи фаъолияти ҳуд озодона аҳбор паҳн намояд» иваз карда шуданд.

3. Дар моддаи 7:

- ба сарҳати сеом пас аз калимаи «маҳалла» калимаҳои «ва қатъ кардани ваколатҳои он» илова карда шуданд;

- сарҳати чорум дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«- интиҳоби ҳайати Комиссияи назорати молиявӣ ва пеш аз муҳлат қатъ кардани ваколатҳои он»;

- дар сарҳати нуҳум калимаи «миқдори» ба калимаи «кандозаи» иваз карда шавад.

4. Дар моддаи 8:

- дар сарҳати шашум калимаҳои «оид ба нигоҳдорӣ, ободонӣ ва» ба калимаҳои «оид ба хифзи муҳити зист, нигоҳдорӣ, ободонӣ ва беҳдошти» иваз карда шуданд;

- ба сарҳати ҳафтум пас аз калимаи «нӯшкӣ» калимаҳои «оби полезӣ» илова карда шуданд;

- дар сарҳати ёздаҳум калимаи «маросимҳои» ба калимаи «маросими» иваз карда шуд;

- дар сарҳати шонздаҳум калимаҳои «маросимҳои» ва «Дар бораи дин ва ташкилотҳои динӣ» мувофиқан ба калимаҳои «маросими» ва «Дар бораи озодии вичдон ва иттиҳодияҳои динӣ» иваз карда шуданд;

- дар сарҳати нуздаҳум калимаи «инкишофи» ба калимаи «рушиди» иваз карда шуд.

5. Дар моддаи 9:

- дар сарҳати дуюм калимаи «маросимҳо» ба калимаи «маросим» иваз карда шуд;

- дар сарҳати чорум калимаҳои «маҳфилу шабнишиниҳои ҳунарӣ» ба калимаҳои «маҳфилҳои ҳунарӣ, шабнишиниҳо» иваз карда шуданд;

- сарҳати ҳаштум дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«- барои гузаронидани ҷорабиниҳо оид ба ташхису сироятнапазир кардани ҷорвою паранда, тадбирҳои карантинию фитосанитарӣ, корҳои санитарию эпидемиологӣ ва мониторинги экологӣ дар ҳудуди мақомоти ҳудфаъолияти ҷамъиятӣ мусоидат менамояд;».

6. Матни моддаи 10 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«Комиссияи назорати молиявӣ санчишҳои зеринро амалӣ менамояд:

- фаъолияти молиявии мақомоти худфаъолияти чамъиятӣ;
- ихтиёрдорӣ ва истифодаи моликияти мақомоти худфаъолияти чамъиятӣ барои ичрои мақсадҳои оинномавӣ;
- ичрои мақсадноки сметаи даромад ва харочоти мақомоти худфаъолияти чамъиятӣ;
- харочоти маъмурии мақомоти худфаъолияти чамъиятӣ.».

7. Сарҳати сеюми моддаи 11 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«- тағйир ёфтани вазъи ҳуқуқии маъмурию худудии мақомоти худфаъолияти чамъиятӣ;».

8. Дар сарҳати сеюми қисми 1 моддаи 18 калимаҳои «ҳисоби байниҳудии» ба калимаи «ҳисоббаробаркуни» иваз карда шуд.

9. Моддаи 19 дар таҳрири зерин ифода карда шуд:

«Моддаи 19. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.».

Шуъбаи қонунгузорӣ оид ба соҳтори давлатӣ, мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқук

НАВИГАРИИ ҚОНУНГУЗОРЙ ДАР СОҲАИ ГУМРУК

Дар сеноҳаи аввали соли 2021 бо дарназардошти инкишоф ёфтани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ дар қонунгузории соҳаи гумruk илова ворид карда шуд. Иловаи воридгардида хусусияти мутобиқнамоӣ ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта, баҳри тақмили қонунгузории соҳа равона карда шудааст.

Қобили зикр аст, ки Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 декабри соли 2004, таҳти №62 қабул гардида, аз 508 модда, 62 боб, 7 фасл ва 3 зерфасл иборат мебошад. Кодекси мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии фаъолияти гумрукро муайян намуда, ба ҳимояи истиқлолият ва амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъол соҳтани муносибатҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ, таъмини ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон, субъектҳои хочагидорӣ ва мақомоти давлатӣ ва аз ҷониби онҳо риоя намудани уҳдадориҳо дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ нигаронида шудааст.

Мазмуни иловае, ки ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 29 январи соли 2021, №1768 ворид карда шудааст, аз инҳо иборат аст:

Моддаи 1. Ба қисми 1 моддаи 483 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004

қабул карда шудааст (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2004, №12, қ.2, мод.703, мод.704; с.2006, №3, мод.59; с.2007, №7, мод.681; с.2008, №6, мод.459, №10, мод.818; с.2011, №3, мод.160, №6, мод. 458; с. 2012, №4, мод. 250, №7, мод.695, мод.724, №8, мод. 818, №12, қ.1, мод.1000; с.2013, №12, мод.879; с.2015, №3, мод.211; с.2016, №3, мод.151, №7, мод.625, №11, мод.882; с.2017, №5; қ.1, мод.278, мод.279; с.2018, №2, мод.68, №7-8, мод.528; с.2019, №4, мод.228, №6, мод.323; с.2020, №1, мод.24; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 декбрини соли 2020, №1746), пас аз қалимаҳои “забони давлатиро донад” қалимаҳои “, ҳизмати ҳарбии ҳатмии муҳлатнокро (ба истиснои занон, инчунин мардоне, ки билети ҳарбӣ доранд, ба ғайр аз онҳое, ки ҳизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ адо кардаанд) адо карда бошад” илова карда шуд.

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ маврии амал қарор дода шавад. Муқаррароти моддаи 1 Қонуни мазкур нисбат ба шаҳрвандоне, ки то мариди амал қарор додани он корманди мақомоти гумruk мебошанд, татбик намегардад.

Шуъбаи қонунгузорӣ оид ба молия, андозу гумрук ва фаъолияти бонкӣ

НАВИГАРИИ СОҲАИ ҚОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНӢ, СОҲИБКОРӢ ВА ОИЛАВӢ

Дар сеноҳаи аввали соли 2021 бо дарназардошти инкишоф ёфтани муносибатҳои нави ҷамъиятӣ дар қонунгузории соҳаи гражданий, соҳибкорӣ ва оилавӣ як қатор навигариҳои қонунгузорӣ ворид карда шуданд. Иловай воридгардида хусусияти мутобикнамой ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта, баҳри тақмили қонунгузории соҳа равона карда шудааст.

Мазмуни иловае, ки ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани илова ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ” аз 29 апрели соли 2006, № 188 ворид карда шудааст, аз инҳо иборат аст:

Моддаи 1. Ба моддаи 69 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ” аз 29 апрели соли 2006 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2006, №4, мод. 201; с. 2008, №12, к.2, мод. 1017; с. 2009, №3, мод. 89; с. 2011, №3, мод. 178, №6, мод. 444; с. 2015, №3, мод. 220, №11, мод. 961, мод. 962; с. 2016, №3, мод. 144, мод. 145; с. 2017, №7-9, мод. 574; с. 2019, №7, мод. 470; с. 2020, №7-9, мод. 612) тағириу иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

- дар қисми 2 калимаҳои “се” ва “шаҳмоҳ” мувоғиқан ба калимаҳои “як” ва “понздаҳ рӯз” иваз карда шаванд;

- ба қисми 3 ҷумлаи дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад:

“Агар сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ки ба он бо сабаби иваз намудани насад, ном ва (ё) номи падар бояд тағиирот доҳил карда шавад, аз тарафи мақомоти ваколатдори давлатҳои ҳориҷӣ берун аз худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуда бошад, давраи то дастрас шудани нусҳаи ин сабт ба муҳлати дар қисми 2 моддаи мазкур нишондодашуда доҳил карда намешавад.”;

- ба қисми 4 ҷумлаи панҷум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

“Ҷавоби ҳаттӣ аз ҷониби шуъбаи корҳои дохилии ҷойи истиқомат бояд дар муддати на дертар аз 15 рӯз пешниҳод карда шавад.”.

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Ҳамчунин дар баробари ин ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон” аз 9 декабря соли

2004 №72 қабул гардидааст, чунин тағириу иловаҳо ворид карда шудааст:

Моддаи 1. Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон” аз 9 декабря соли 2004 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2004, №12, к.1, мод.699; с.2008, №10, мод.805, мод.817; с.2013, №12, мод.896; с.2015, №3, мод.215 с.2018, №1, мод.28) тағириу иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

1. Ба моддаи 1 сарҳати дуюм бо мазмуни зерин илова карда шавад:

“- гурӯҳи номуайяни истеъмолкунандагон - доираи васеи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки муайян ва ба муроғиа ҷалб намудани онҳо ба сифати даъвогар, инчунин мухокимаи масъалаҳои ҳуқуқу уҳдадории онҳо ҳангоми баррасии парвандаро имконнозӣ мебошад;”.

2. Ба моддаи 3 сарҳатҳои сеюм, шашум ва хафтум бо мазмуни зерин илова карда шаванд:

“- ба гирифтани чеки мол, чеки ҳазинадорӣ ва ё дигар ҳуҷҷати тасдиқунандаи пардоҳти маблағи мол (кор, ҳизматрасонӣ);

- ба иваз намудани моли дорои сифати номатлуб;

- ба бартараф намудани нуқсон ва камбудии мол (кор, ҳизматрасонӣ);”.

3. Ба қисмҳои дуюм, сеюм ва панҷуми моддаи 6 пеш аз калимаи “иҷроқунанда” калимаи “истеҳсолкунанда,” илова карда шавад.

4. Дар қисми шашуми моддаи 18 калимаи “истеҳсолкунанда” ба калимаҳои “furӯshanда (истеҳсолкунанда)” иваз карда шуда, пас аз калимаи “furӯshanда” калимаи “(истеҳсолкунанда)” илова карда шавад.

5. Ба моддаи 22 пас аз калимаҳои “ба истеҳсолкунанда” калимаҳои “ва ё furӯshanда” илова карда шаванд.

6. Дар моддаи 38:

- ба қисми дуюм сарҳати сеюм бо мазмуни зерин илова карда шавад:

“- ба мақомоти даҳлдор маводро нисбат ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ оид ба маҷбурӣ ситонидани ҷаримаҳои пешниҳод менамояд;”;

- қисми сеюм дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

“Мақоми зиддинхисорӣ ҳангоми ошкор намудани ҳолатҳои вайронкуни ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва халалдор гардидани манфиати гурӯҳи номуайяни истеъмолкунандагон, ба мақомоти ваколатдори

соҳавӣ ва ё суд оид ба боздошт ё қатъ намудани фаъолияти истеҳсолкунандагон, ичроқунандагон ё фурӯшандагони мол (кор ва хизматрасонӣ), инҷунин соҳибкорони инфиродӣ барои дагалона вайрон кардани ҳуқуқҳои бо қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқарраршудаи истеъмолкунандагон, ки боиси марг ё бемориҳои оммавӣ, заҳролудшавии одамон мегардад, муроҷиат менамояд.";

- қисми панҷум бо мазмуни зерин илова карда шавад:

"Мақоми зиддиинҳисорӣ ҳангоми ошкор кардани далелҳои вайрон гардидани Қонуни мазкур аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар мавриди номуайян будани гурӯҳи истеъмолкунандагон дар бораи ба буҷети давлатӣ гузарондани даромаде, ки дар натиҷаи вайрон гардидани ҳуқуқи истеъмолкунанда ба даст омадааст, қарор қабул менамояд.".

7. Дар қисми якуми моддаи 39 қалимаҳои "мақомоти назорати санитарию эпидемиологӣ, мақомоти экспертиза ва сертификатсияи маҳсулоти фармасевтӣ ва молҳои таъиноти

тиббӣ" ба қалимаҳои "мақомоти назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ, мақомоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ" иваз карда, қалимаҳои "захираҳои табиӣ ва" хориҷ карда шаванд.

8. Сарҳати ҳафтуми қисми дуюми моддаи 42 дар таҳрири зерин ифода карда шавад:

"- дар бораи боздошти амал, бекор ё беэътибор донистани санадҳои мақомоти иҷројии марказии ҳокимијати давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимијати давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот, ки ҳилоғи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандай соҳаи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон мебошанд, ба мақомоти ваколатдор, прокуратура ё суд муроҷиат намоянд;".

Моддаи 2. Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

**Шуъбаи қонунгузории гражданий,
соҳибкорӣ ва оилавӣ**

ТАЛАБОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

1. МАҶЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН

- насаб, ном ва номи падари муаллиф / муаллифон (бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ);
- номи пурраи мақомот – вазифа, рутба, унвони илмӣ, агар хориҷӣ бошад – қайди давлат, шаҳр (бо се забон);
- почтai электронии муаллиф / муаллифон (телефон барои тамоси мӯҳаррирон);
- акси муаллиф дар формати JPEG.

2. НОМИ МАҶОЛА

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешавад.

3. КАЛИДВОЖАҲО

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешаванд. Калидвожаҳо ё ибораҳо аз яқдигар бо аломати нуқтавергул (;) чудо карда мешаванд.

4. АННОТАСИЯ

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешавад.

5. БАҲШҲОИ МАВЗӮЙ

Нишон додани рамзи «КУД» ё «КОА» (тибқи талаботи амалкунандаи таҳассусии кормандони илмӣ).

6. ОРОИШИ МАТН

Доираи саҳифа: 3 см. аз ҷаҳ, 1 см. аз рост, 2 см. аз боло ва 2 см. аз поён.

Шрифт: Times New Roman TJ 14 кгл; Times New Roman 14 кгл (барои матни русӣ).

Фосила: 1,5.

Сарҳам: 1,25 см.

Ориентация: «книжная», бе гузоштани саҳифа, бе кӯҷонидан аз сатр ба сатр, истиноди библиографӣ ба сарчашма дар дохили матн, бо ишораи рақамҳо дар дохили қавси кунҷӣ: «[1]». Агар саҳифа дошта бошад: «[1, с. 12]». Такрори истинод бо ишораи рақами истиноди қаблӣ ва рақами саҳифаи наъ меояд.

Барномаи таҳрири: бастаи Microsoft Office - Word 2003 ё Word 2007.

Номи маҷола: дар маркази сатр, бе сарҳат, бо ҳарфҳои қалон.

Матн: баробаркунӣ – «по ширине».

Ҳаҷми саҳифа: на камтар аз 7 саҳифа (барои маҷолаи илмӣ).

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

- фамилия, имя, отчество автора / авторов (на таджикском, русском и английском языках);
- полное название организации – должность, звание, ученая степень, если иностранец / иностранцы – указать страну, город (на трех языках);
- электронная почта автора / авторов (телефон для связи редакторов);
- фотография в формате JPEG.

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Приводится на таджикском, русском и английском языках.

3. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Приводятся на таджикском, русском и английском языках. Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга знаком точка с запятой (,).

4. АННОТАЦИЯ

Приводится на таджикском, русском и английском языках.

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

Указывается код УДК или ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников).

6. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА

Поля: 3 см. слева, 1 см. справа, 2 см. сверху и 2 см. снизу.

Шрифт: Times New Roman 14 кгл; Times New Roman TJ 14 кгл (для таджикского текста).

Интервал: 1,5.

Абзацный отступ: 1,25 см.

Ориентация: книжная, без простановки страниц, без переносов, библиографическая ссылка на источник внутри текста, обозначается цифрами внутри квадратных скобок: «[1]». Если имеется страница: «[1, с. 12]». Повтор ссылки с указанием номера прежней ссылки и новой цифровой страницы.

Редактор формул: пакет Microsoft Office - Word 2003 или Word 2007.

Название статьи: по центру, без отступа, прописными буквами.

Текст: выравнивание «по ширине».

Объем страниц: не менее 7 страниц (для научной статьи).

**ШАКЛИ НАМУНАВИИ
БАРАСМИЯТДАРОРИИ РЎЙХАТХОИ
БИБЛИОГРАФИИ**

**1. МАҚОЛА АЗ МАҶАЛЛАҲО ВА
МАҶМӾАҲО:**

1) Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи заминсозӣ» аз 5 январи соли 2008, №356 // Аҳбори Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон. – 2008. – №1, к. 2. – Мод. 21; 2016. – №1343; 2021. – №1760.

2) Одинаев Ш.Х. Танзими хуқуқӣ ва техникии заминсозӣ // Қонунгузорӣ. – 2020. – №2. – С. 50-55.

2. МОНОГРАФИЯҲО:

1) Саидзода И.Х. Хуқуки шаҳрванд ба муроҷиат ва амалишавии он дар Чумхурии Тоҷикистон: монография. – Душанбе: Империал-Групп, 2016. – 200 с.

3. АВТОРЕФЕРАТҲО:

1) Соҳибов М.М. Проблемаҳои танзими хуқуқи гражданини иҷоратӣ қитъаи заминҳои таъиноти кишоварзӣ тибқи қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон: автореф. дис. ... номзади илмҳои хуқуқшиносӣ. – Душанбе, 2018. – 33 с.

4. ДИССЕРТАЦИЯҲО

1) Фенуҳин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. – М., 2002. – 213 с.

5. ШАРҲҲОИ ТАҲЛИЛИ

1) Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: ИМЭМО, 2007. – 39 с.

6. МАВОДҲОИ КОНФЕРЕНСИЯҲО

1) Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 2003. – 350 с.

7. ҲУЧЧАТҲО АЗ ИНТЕРНЕТ

1) Смертина П. Исламский банкинг пришел в Россию [Манбаи электронӣ] // URL:<http://www.banki.ru/news/bankpress/> (санаси муроҷиат: 12.09.2016).

2) Конуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш» аз 5 марта соли 2007 [Манбаи электронӣ] // URL:<http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2007/> (санаси муроҷиат: 12.10.2016).

**ПРИМЕРНЫЙ ФОРМАТ
ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ
СПИСКОВ**

**1. СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И
СБОРНИКОВ:**

1) Закон Республики Таджикистан «О землеустройстве» от 5 января 2008, №356 // Аҳбори Маҷлиси Оли Республики Таджикистан. – 2008. – №1, к. 2. – Ст. 21; 2016. – №1343; 2021. – №1760.

2) Одинаев Ш.Х. Правовое и техническое регулирование землеустройства // Законодательство. – 2020. – №2. – С. 50-5.

2. МОНОГРАФИИ:

1) Саидзода И.Х. Право граждан на обращение и его реализация в Республике Таджикистан: монография. – Душанбе: Империал-Групп, 2016. – 200 с.

3. АВТОРЕФЕРАТЫ:

1) Соҳибов М.М. Проблемы гражданско-правового регулирования аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения по законодательству Республики Таджикистан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Душанбе, 2018. – 33 с.

4. ДИССЕРТАЦИИ

1) Фенуҳин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. – М., 2002. – 251 с.

5. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

1) Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – М.: ИМЭМО, 2007. – 39 с.

6. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

1) Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф., Ярославль, 2003. – 350 с.

7. ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ

1) Смертина П. Исламский банкинг пришел в Россию [Электронный ресурс] // URL:<http://www.banki.ru/news/bankpress/> (дата обращения: 12.09.2016).

2) Закон Республики Таджикистан «О физической культуре и спорте» от 5 марта 2007 года [Электронный ресурс] // URL:<http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2007/> (дата обращения: 12.10.2016).

Мачаллаи «Қонунгузорӣ» бо мақсади мусоидат ба инкишофи илми хукуқ, низоми давлатии иттилооти хукуқӣ, фахмандадиҳии муқаррароти асосии қонунгузорӣ, интишори тафсири илмию амалии санадҳои меъёрии хукуқӣ, маводи хукуқӣ ва иттилоотию таҳлилий дар як сол чор маротиба нашр мегардад.

Шумораи маҳдуди мачалла ба фурӯш бароварда мешавад.

Роҳи дастрас намудани мачалла обуна мебошад.

Обуна ба мачаллаи «Қонунгузорӣ» тавассути шуъбаҳои Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Индекси обуна: - 77710.

Нархи солонаи обуна: - 200 сомонӣ.

Реквизитҳои бонкӣ:

Ташкилоти дастраскунанда: Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Бонк: Сарраёсати Ҳазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе.

Суратхисоб: 20204972712010100002.

С/муросилотӣ: 22402972000002.

БИК: 350101800.

РМА: 010082702.

Сурога: шаҳри Душанбе, кӯчаи академик А. Адҳамов, 13.

Телефон: 227-45-00; 227-45-53; 227-08-07.

Сурогаи электронӣ: info@mmk.tj.

В целях содействия развитию юридической науки и государственной информационно-правовой системы, разъяснения основных положений действующего законодательства, публикации комментариев нормативных правовых актов, правовых и информационно-аналитических материалов Журнал «Законодательство» издается четыре раза в год.

В розничную продажу журнал поступает в ограниченном количестве.

Оптимальным условием ознакомления с его содержанием является подписка на него.

Подписка на журнал «Законодательство» осуществляется в отделениях Службы связи при Правительстве Республики Таджикистан.

Подписной индекс: - 77710.

Цена на годовую подписку: - 200 сомони.

Банковские реквизиты:

Получатель: Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан.

Банк: Главное управление центрального казначейства Министерства финансов Республики Таджикистан, город Душанбе.

Расчетный счет: 20204972712010100002.

К/счет: 22402972000002.

МФО: 350101800.

ИНН: 010082702.

Адрес: город Душанбе, улица академика А. Адҳамова, 13.

Телефоны: 227-45-00; 227-45-53; 227-08-07.

Электронный адрес: info@mmk.tj.

МУРАТТИБ

Toирзода Малика Тоир

Маҷалла дар Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, дар матбааи ҶДММ «Мехроҷ Граф» бо тарзи ракамӣ ба табъ расидааст.

Коғази оғсетии № 1. Андозаи 60x84 1/8. Ҳуруфи Times New Roman. Ҷузъи чопии шартӣ 10,0.

Адади нашр 200 нусха.

Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

734024. ш. Душанбе, кӯчаи А.Адҳамов, 13 телефон/факс 227-63-64

СОСТАВИТЕЛЬ

Toирзода Малика Тоир

Журнал подготовлен к печати в Национальном центре законодательства при Президенте Республики Таджикистан. Напечатан цифровым способом в типографии ООО «Мехроҷ Граф». Бумага офсетная №1. Формат 60x84 1/8. Шрифт Times New Roman. Условный печатный лист 10,0. Тираж 200 экз.

Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан

734024. г. Душанбе, улица А.Адхамова, 13 телефон/факс 227-63-64